

Чон Бивер

Доми шайтон

Аз доми марговари
хафагӣ озодона
зиндагӣ кун

Зиёда аз 1 000 000 нусха дар сар то сари ҷаҳон ба нашр баромадааст.

Дўсти азиз,

Худованд ба дили ман гузошт, ки ин номаро ба Шумо ва ба пешвоён дар саросари ҷаҳон баён намоям. Лутфан, ин китобро ҳамчун тӯхфаи шахсӣ, ҷун нишонаи муҳаббат ва дастгирии ман, қабул қунед. Ман боварӣ дорам, ки он ба шумо ва ба ҳамаи шахсоне, ки дар доираи таъсири шумо ҳастанд, барои мақсад, қудрат ва даъвати илоҳӣ қувват ҳоҳад баҳшид. Ман ҳамчунин ин китобро дар шакли электронӣ барои зеркашии ройгон аз сайти мо www.MessengerX.com. ҷойгир кардаам. Шумо метавонед ин номаро озодона зеркашӣ қунед ва дар калисои худ паҳн намоед.

Дўсти азиз, ин нома абадан ҳаёт ва хизматгузории маро дигаргун кард. Ман дуо мекунам, вақте ки дар ин саҳифаҳо номаи Ҳудоро, ки ба шумо аст, меҳонед, шумо низ ба таври кулӣ дигаргун шавед. Аз шунидани он шод ҳоҳам буд, ки чӣ тавр ин нома ба шумо ва ба шахсоне, ки дар хизматгузории шумо ҳастанд, таъсир расонд.

Бародари шумо дар Масех,



Ҷон Бивер

JohnBevere@ymail.com



Messenger
INTERNATIONAL



MessengerX

Чон Бивер

Доми шайтон

Аз доми марговари
хафагӣ озодона
зиндагӣ кун

The Bait of Satan, Tajik, by John P. Bevere
© 2023 Messenger International
MessengerInternational.org
Originally published in English as *The Bait of Satan*


Additional resources in Tajik by John Bevere are available for free download and video streaming at **MessengerX.com** and on the **MessengerX** App
To contact the author: JohnBevere@ymail.com

This book is a gift from Messenger International and is
NOT FOR SALE

«Доми шайтон», Ҷон Бивер, бо забони тоҷикӣ
© 2023 Messenger International
MessengerInternational.org
Сараввал бо забони англисӣ бо номи «The Bait of Satan» нашр шудааст.

Маводҳои иловагӣ аз Ҷон Бивер бо забони тоҷикӣ
барои ройгон зеркашӣ ва паҳн кардан дар **MessengerX.com** ва
барномаи **MessengerX** дастрас аст.
Сурӯғи электронӣ барои тамос бо муаллиф: JohnBevere@ymail.com

Ин китоб аз «Мессенҷер Интернэшнл» тӯхфа аст
ва ФУРӯХТА НАМЕШАВАД.



App Store тамғаи молии Apple Inc. мебошад, ки дар ИМА ва дигар кишварҳо ба қайд гирифта шудааст.
Google Play ва логотипи Google Play тамғаҳои молии Google LLC мебошанд.

МИННАТДОРИИ БЕПОЁНИ МАН...

Ба занам Лиза, ки барои ман дуввумин дӯсти азиз пас аз Худованд аст. Ту дар ҳақиқат зани солеҳа ҳастӣ. Ман ҳамеша аз Худованд миннатдор ҳоҳам буд, ки Ӯ моро ҳамчун зану шавҳар ба ҳам овард. Барои кӯмаки беғаразона дар таҳрири ин китоб ба ту ташаккур мегӯям.

Ба чор писаронам Эдисон, Остин, Александр ва Арден, ки вақти худро бо падари худ дареф надоштанд, то ки ин лоиҳа амалӣ гардад. Шумо, писарон, хурсандии дили ман!

Ташаккури маҳсус ба Ҷон Мэйсон, ки ба ин нома бовар кард ва маро ба навиштан ва нашри ин асар илҳом бахшид; ба Дебора Поулалион барои истеъдодҳо ва дастгирии ӽ дар таҳrir ва ба ҳамаи кормандони нашриёти “Харизма Хаус”, ки бо мо дар ин лоиҳа заҳмат кашиданд.

Аммо, аз ҳама муҳимаш, ман миннатдории самимии худро ба Падари Осмониамон барои атои бебаҳои Ӯ, ба Худованди мо Исо – барои файз, ростӣ ва муҳаббати Ӯ ва ба Рӯҳулқӯдс – барои роҳбарии содиқи Ӯ дар тамоми ин лоиҳа баён мекунам.

МУНДАРИЧА

САРСУХАН	5
МУҚАДДИМА	9
1. ОЁ МАН ХАФА ҲАСТАМ?	15
2. ХАФАГИИ ОММАВЙ	25
3. ЧЙ ХЕЛ ЧУНИН ЧИЗ БО МАН РҮЙ ДОД?	39
4. ПАДАРАМ, ПАДАРАМ!	53
5. ЧЙ ТАРЗ ОВОРАГАРДОНИ РҮХОНЙ ПАЙДО МЕШАВАНД	69
6. ПИНХОНШАВЙ АЗ ҲАҚИҚАТ	85
7. ТАҲКУРСИИ УСТУВОР	99
8. ҲАР ЧИЗЕ, КИ ЛАРЗОНИДА МЕШАВАД, МЕЛАРЗАД	113
9. САНГИ ВАСВАСА	133
10. БАРОИ ОН КИ ОНҲОРО БА ВАСВАСА НААНДОЗЕМ	153
11. БАХШИШ: НАМЕДИҲЕД – НАМЕГИРЕД	167
12. ҚАСОС - ДОМ АСТ	183
13. ЧЙ ТАВР АЗ ДОМ ДУРЙ ҶУСТАН МУМКИН АСТ?	197
14. МАҚСАДИ МО – СУЛХУ ОШТӢ	209
ХОТИМА: ҚАДАМҲОИ АМАЛӢ	221

САРСУХАН

Китобе, ки ту дар даст дорй, эҳтимол муҳимтарин вохӯрӣ дар давоми зиндагиат бо ҳақиқат мешавад. Ман инро бо боварии пурра гуфта метавонам на аз барои он ки ин китобро навиштам, лекин аз барои худи мазмунаш. Масъалаи хафагӣ - ин худи маркази Доми шайтон аст – ва бисёр вақт ин монеаи душвортарине, ки одам бояд бо он рӯ ба рӯ шуда, онро мағлуб кунад.

Шогирдони Исо шоҳидони бисёр мӯъцизаҳои бузург ва намоён шуданд. Онҳо ҳайрон шуда тамошо мекарданд, ки чӣ тавр ҷашмони нобино кӯшода мешуданд ва мурдагон зинда мешуданд. Онҳо шуниданд, ки Исо ба тундбоди марговар фармон дод ва он ҳомӯш шуд. Онҳо диданд, ки ҳазорҳо сер шуданд аз барои он ки Исо мӯъциза карда, якчанд-то нону моҳиро афзун кард. Рӯйхати аломатҳову мӯъцизаҳои Исо

ДОМИ ШАЙТОН

он қадар беохир буд, чи тавре ки Китоби Муқаддас мегўяд, китобҳои тамоми дунё онҳоро ғунҷонда наметавонистанд.

Ҳеч гоҳ одамизод шоҳиди дасти мӯъчиликори Худо ба он тарзи бузург ва намоён набуданд. Шогирдонаш ҳайрону ҳаросон буданд, лекин онҳо на аз барои ин мӯъчилаҳо ба канори шакку шубҳа наздик омаданд. Лекин он мушкилие, ки баъдтар дар охири хизмати Исо дар рӯи замин буд, онҳоро ба шакку шубҳа водор кард. Исо ба шогирдонаш фармон дод, ки «Агар бародарат... рӯзе ҳафт карат ба ту гуноҳ кунад ва рӯзе ҳафт карат рӯчӯй намуда, гӯяд: «Тавба кардам», - ўро афв намо». Онҳо тез ба Ўҷавоб дода, гуфтанд: «Имони моро зиёд кун» (Луқо 17:3-5). Мӯъчилаҳо онҳоро водор накарданд, ки барои имони зиёдтар, ё барои зинда кардани мурдагон, ё барои хомӯш кардани баҳр фарёд кунанд; лекин фармони соддаро иҷро кардан душвор буд, яъне одамонеро, ки нисбати онҳо нодуруст рафтор карданд, бубахшанд.

Исо гуфт: «Ҳеч мумкин нест, ки васвасаҳо ба миён наоянд» (Луқо 17:1). Гап дар имконияти хафа шудан нест, лекин дар он, ки ту ба хафагӣ чӣ тавр ҷавоб медиҳӣ. Афсӯс, лекин ин рост аст, ки на баъзеҳо, вале бисёриҳо хафа шуда, асир ҳастанд.

Даҳ сол гузашт аз он вақте, ки ин китоб бори аввал чоп шуд. Ва дар ин муддат мо шумораи беохирни хатҳоро гирифтему бисёр шаҳодатҳоро шунидем, ки одамон, оилаҳо ва хизматҳо аз барои ростии Каломи Худо, ки дар ин китоб аст, шифо ёфта, дигар шуданд. Мо баъзе мисолҳоро барои рӯҳбаланд кардани шумо навиштем. Мо барои ҳамаи онҳо шод шуда, Худоро ҷалол мегӯем!

Як пешво мегуфт, «Калисои мо ба шикастҳӯрии калон наздик буд. Ҳолат ноумед буд. Ман китоби «Доми шайтон»-ро ба ҳар пешво додам. Шикашшавӣ бозистод ва имрӯз мо як ҳастем!»

Бисёр оилаҳо ба ҷудоӣ дучор нашуданд. Ба наздикӣ баъд аз мавъиза кардан дар ш. Небраска як оила ба наздам омад. Занаш гуфт: «Даҳ сол пеш пешвоёни ин калисо маро ранҷонданд.

Ман таънаомезу бадгумон шудам ва доимо худаму ақидаамро мұхофизат мекардам. Аз барои ранчам оилаам азоб мекашид ва ҳамсарам меҳост аз ман ҷудо шавад. Ўначот наёфта буд ва намехост бо калисо коре дошта бошад. Касе ба ман китоби «Доми шайтон»-ро дод. Ман онро хондам ва дар мӯҳлати кӯтоҳ пурра аз ҳафагӣ ва алам озод шудам. Вақте ки шавҳарам дигаргуниҳоро дар ман дид, ў ҳаёташро ба Исои Масеҳ бахшид ва ҷудошавиро боздошт. Шавҳара什 назди занаш истода табассум мекард. Ҳангоме ки занаш нақл карданро тамом кард, ў дар бораи тағйиротҳои ачибе, ки дар ҳаёташ ва хонааш рӯй доданд, шаҳодат кард!

Шаҳодате, ки аз ҳама зиёдтар ба дилам таъсир кард, рӯй дод вақте, ки ман дар ш. Неапол, Флорида, будам. Пеш аз мавъиза кардан марди қалонимиёнсолазояшҳеста, ҳодисаифоцианоки ҳудро гӯфта, гирия мекард: «Тамоми ҳаётам ман ҳис мекардам, ки гӯё байни ману Ҳудо деворе ҳаст. Ман ба ҷамъомадҳо меомадам, дигарон дар он ҷо ҳузури Ҳудоро ҳис мекарданд, лекин ман бетараф ва қароҳт шуда тамошо мекардам. Ҳатто вақте ки ман дуо меҳондам, раҳоӣ ё ҳузури Ҳудо намеомад. Якчанд ҳафта пеш ба ман китоби «Доми шайтон»-ро доданд. Ман онро пурра хондам. Ман фаҳмидам, ки бисёр солҳо пеш ба доми шайтон афтидам. Ман аз модарам нафрат доштам, чунки ў маро дар синну соли шашмоҳагиам партофт. Ман фаҳмидам, ки бояд ба наздаш рафта, ўро бубахшам. Ман ба ў занг зада, бо ў дуюм маротиба дар давоми сио шаш сол гап задам. Ман фарёд карда, гӯфтам: «Модарчон, ман тамоми ҳаётам шуморо бахшида наметавонистам, ки шумо маро тарқ кардед». Ў гирия карда, ҷавоб дод: «Писарам, дар давоми сио шаш соли охир ман аз ҳудам нафррат медоштам, ки туро монда рафтам!».

Ў давом дода, гӯфт: «Ман ўро бахшидам ва ў ҳудашро бахшид; мо оштӣ шудем».

Баъд қисми ачибаш расид. «Акнун деворе, ки маро аз ҳузури Ҳудо ҷудо мекард, нест шуд!»

Дар ин лаҳза ў ҳудро идора накарда, ашк мерехт. Вай базӯр

ДОМИ ШАЙТОН

ин калимаҳои охиринро гуфт: «Ҳоло ман ҳамчун кӯдаки хурд дар ҳузури Ҳудо гиря мекунам».

Ман қувваи ин асириро медонам ва ин асирий ҳақиқист. Ман солҳо асири азоби он будам. Ин китоб назария нест; ин Каломи зиндашудаи Ҳудо. Он пур аз ҳақиқатҳост, ки ман шахсан онҳоро дарк кардам. Ман боварӣ дорам, ки ин китоб туро қавӣ мегардонад. Ҳангоми хонданат аз Ҳудованд ҳоҳиш кун, ки имонатро зиёд кунад! Вақте ки ту дар имонат калон мешавӣ, Ӯ ҷалол меёбад ва ту бо шодӣ пур мешавӣ! Бигзор Ҳудо туро бошукуҳона баракат дихад.

– Ҷон Бивер

МУҚАДДИМА

ХАР ШАХСЕ КИ ягон вақт ба ҳайвонҳо дом гузаштааст, медонад, ки барои кори бомувафақияти дом ду шарт зарур аст: якум, дом бояд пинҳон бошад, барои он ки ҳайвон онро пайхас нақунад, ва дуюм, дар он бояд дон бошад, ки ҳайвонро ба доми марговар ҷалб мекунад.

Шайтон, душмани ҷонҳои мо, домҳои аз ҳама марговар ва фирефтакунандай худро гузашта, ҳар дуи ин қапқонро истифода мекунад. Қапқонҳои ўпинҳон аст, лекин дон - ба назар намоён.

Шайтон ва девҳояш на он қадар беақл ҳастанд, чи хеле ки бисёрии одамон фикр мекунанд. Шайтон амалҳои худро хуб медонад, ўчолок ва ихтироъкор аст. Фаромӯш нақунед, ки вай ниқоби фариштаи рӯшноиро пӯшида метавонад. Агар мо бо Қаломи Ҳудо фарқ кардани некиро аз бадӣ ёд нагирифта бошем, онгоҳ мо доми ўро шинохта наметавонем.

ДОМИ ШАЙТОН

Яке аз донҳои фирефтақунанда, ки бо он ҳар як масеҳӣ бармехӯрад, хафагӣ мебошад. Дар асл хафагӣ худ ба худ марговар нест, агар он дар қапқон истодан гирад. Вале, агар мо онро гирем, фурӯ барем ва бо он дилҳои худро сер кунем, хафа мешавем. Одамони хафашуда бисёр чунин ҳосилҳоро пайдо мекунанд, ба монанди дард, хашм, ҷаҳл, раши, шикоят, ҷанҷол, ранҷ, нафрат ва ҳасад. Одамоне, ки хафагиро ба худ мегиранд, чунин оқибатҳоро дарав мекунанд: таҳқир, ҳӯҷум, ҷароҳат, ҷудой, барҳамхӯрии муносибатҳо, хиёнат ва таслимшавӣ.

Бисёр вақт хафашудагон ҳатто дарк намекунанд, ки ба дом афтоданд. Онҳо ҳолати даҳшатноки худро пайхас намекунанд, зеро тамоми диққати онҳо бо он рӯйпӯш шудааст, ки чӣ тавр бад бо онҳо рафтор карданд. Онҳо ба ҷашми ҳақиқат нигоҳ кардан намехоҳанд. Аз ҳама тарзи самараноке, ки бо мадади он душман моро кӯр кардан меҳоҳад, ин маҷбур кардан, ки тамоми диққати худро ба худ равон кунем.

Ин китоб чунин қапқони марговарро фош мекунад, ва нишон медиҳад, ки чӣ тарз аз ҷанғоли он гурехта, озод бошем. Озод будан аз хафагӣ, ба ҳамаи масеҳиён ниҳоят мухим аст, зеро Исо гуфтааст, ки дар ин олам ба озмоиш ва хафагӣ барнаҳӯрда зиндагӣ кардан номумкин аст (Луѓо 17:1).

Дар калисоҳои Иёлоти Муттаҳида ва дигар мамлакатҳое, ки ман ин номаро мавъиза кардам, аз нисф зиёди шунавандагон ба даъвати ман барои тавба кардан баромаданд. Ин ба қадри кофӣ фоизи зиёд, лекин, ба ҳар ҳол, ҳама не. Мағрурӣ ба аксарияти одамон ҳалал расонда, медорад, ки ба ин даъват дуруст ҷавоб диҳанд. Вақте ки аз ин қапқон озод мешуданд, ман дидам, ки чӣ хел одамон шифо меёфтанд, озод мешуданд, бо Рӯҳулӯдс пур мешуданд ва ба дуоҳои худ ҷавоб мегирифтанд. Одатан онҳо нақл мекарданд, ки баъд аз озод шудан он чиро, ки солҳо мечустанд, дар як лаҳза гирифтанд.

Дар охири садсолаи бистум дар калисо дониш дар бораи

Худо хеле зиёд шуд. Лекин ба ин афзоиш нигоҳ накарда, чунин таассурот пайдо мешавад, ки ҳоло мо зиёдтар қудоиро дар байни имондорон, пешвоён (лидерҳо) ва аъзои ҷамъиятҳои масеҳиён аз сар мегузаронем.

Ва ин аст сабабаш: аз барои набудани муҳаббати ҳақиқӣ ҳафагӣ решашои зиёд ва чӯқур давондааст. «...дениш мағрур мегардонад, аммо муҳаббат обод мекунад» (1 Қўр. 8:1). Бисёр масеҳиён ба ин доми фирефтакунанда афтолаанд, ва ба фикри мо ин тарзи дурусти ҳаёт аст.

Аммо пеш аз омадани Масех имондорони ҳақиқӣ то ба андозае ягона мешаванд, ки пештар ҳеч гоҳ ин ягонагӣ набуд. Ман бовар дорам, ки шумораи беҳисоби одамон дар рӯзҳои мо аз қапқони ҳафагӣ озод мешаванд. Ин яке аз бандҳои асосӣ барои бедоршавӣ мешавад, ки тамоми мамлакатро фаро мегирад. Беимонон ба воситай муҳаббати мо ба яқдигар Исоро мешиносанд ва аз барои набудани ин муҳаббат пештар онҳо Ўро дида наметавонистанд.

Ба фикри ман ягон чиз менависам гуфта, китоб навиштан даркор нест. Худо ин номаро ба дили ман андохт ва ман ҳосили пухтаистодаи онро мебинам. Як пастор ба ман баъд аз хизматгузорӣ, ки дар он ман мавъиза карда будам, гуфт: «Ман ҳеч гоҳ надидаам, ки ин қадар бисёр одамон дар як ҷамъомад озод шуда бошанд».

Худо ба дили ман таъсир кард ва гуфт, ки ин танҳо саршавӣ аст. Бисёриҳо озод мешаванд, шифо меёбанд ва барқарор мешаванд, вақте ки ин китобро мехонанд ва мешунаванд он чизеро, ки Рӯҳи Муқаддас ба онҳо мегӯяд. Ман боварӣ дорам, ки дар вақти хондан Устод ва Тасаллидиҳанда ба шумо шахсан муроциат менамояд. Вақте ки Ӯ инро мекунад, каломе, ки ба воситай ошкоршавии Рӯҳ дода мешавад, озодии бузургро ба ҳаёт ва хизмати шумо меорад.

Биёед, якҷоя пеш аз хондан дуо мекунем:

ДОМИ ШАЙТОН

Падар, ба номи Исо, ман аз Ту хоҳиш мекунам, ҳангоме ки ман ин китобро меҳонам, қаломи Ҳудро ба воситаи Рӯҳи Ҳуд ошкор намо. Ба ман тамоми соҳаи пинҳонмондаи диламро ошкор кун, ки он барои шинохтани Ту ва боз ҳам ба Ту самаранок хизмат кардан ҳалал мерасонад. Ман фошкунии Рӯҳи Туро қабул мекунам, то ки ман он чизеро, ки ба Ту писанд аст, ичро кунам. Бигзор бо хондани ин китоб ман овози Туро шунавам ва Туро боз ҳам зиёдтар шиносам.

**ЧАВОБИ МО БА ХАФАГӢ
ОЯНДАИ МОРО МУАЙЯН
МЕКУНАД.**

БОБИ 1

ОЁ МАН ХАФА ҲАСТАМ?

Ҳеч мумкин нест, ки васвасаҳо ба миён наоянд.

- Луқо 17:1

Дар Иёлоти Муттаҳидай Амрико бо мақсади хизматгузорӣ сафар карда, ман яке аз ҳама домҳои марговар ва фирефтакунандай душманро дидам, ки шумораи зиёди масеҳиёро бар ғуломии худ мекашид, муносабати онҳоро вайрон мекард ва монеаҳою чӯқуриҳои будагиро васеъ мегардонид. Ин дом хафагӣ мебошад.

Бисёрии имондорон даъвати худро ба таври даркорӣ иҷро карда наметавонанд, аз барои ҷароҷатҳое, ки дар натиҷаи хафагӣ ва таҳқиҷир ба онҳо расонида шудааст. Ин ба онҳо имконият намедиҳад, ки қувваи худро пурра истифода кунанд.

ДОМИ ШАЙТОН

Дар бисёр ҳолатҳо захмро имондорон мерасонанд. Дар ин ҳолат хафагӣ ҳамчун хиёнат аз сар гузаронида мешавад. Дар Забур 54:13-15 Довуд нолиш мекунад:

Зеро ки на душман маро мазаммат мекунад, - ман ба ин тоқат меовардам; на бадҳоҳам бар ман такаббур менамояд, - ман аз вай пинҳон мешудам: балки ту, эй марди ҳамвазни ман, эй ҳамдам ва ҳамроҳи ман, ки ба ҳамдигар рози дил мегуфтем, ва дар хонаи Ҳудо бо ҳаяҷон мехиромидем (Забур 54:13-15).

Ин он одамоне, ки мо якҷоя мешинем ва якҷоя сурудҳои мадҳқунӣ меконем, ё, мумкин, ин одаме, ки дар қалисо мавъиза мекунад. Якҷоя бо онҳо мо рӯзҳои истироҳатро мегузаронем, ба ҳар хел хизматгузориҳо меравем ва якҷоя кор мекунем. Ё мумкин аст, онҳо боз ҳам одамони наздиктаранд. Мо якҷоя калон шуда, ба онҳо рози дили ҳудро мекушоем, дар наздикии онҳо зиндагӣ мекунем. Чи қадаре ки муносибати якдигар наздик бошад, ҳамон қадар хафагӣ вазнинтар аст! Аз ҳама нафрати саҳтро байни он одамоне дидан мумкин аст ки, як вақт дар муносибати бисёр наздик буданд.

Адвокатҳое, ки бо кори бекор кардани ақди никоҳ машғул ҳастанд, ба шумо бисёр ҳодисаҳои даҳшатнок ва бераҳмонаро нақл мекунанд. Воситаҳои ахбори умумии амрикӣ доимо дар бораи күшторҳое нақл мекунанд, ки аз тарафи яке аз аъзои хафашудаи оила содир шудаанд. Хона барои он таъян шудааст, ки ҳимоя, таъминот, парасторӣ дижад ва ҷое, ки калон шудан мумкин; хона он ҷое, ки мо додан ва гирифтани муҳаббатро меомӯзем, ана он ҷой бисёр вақт решai дарди мо мебошад. Таъриҳ ба мо нишон медиҳад, ки аз ҳама ҷангӣ ҳунрез ҷангӣ бародаркушӣ мебошад. Бародар бар зидди бародар мебарояд. Писар - бар зидди падар. Падар - бар зидди писар.

Эҳтимолияти хафа шудан то ба андозае калон аст, ки мисли миқдори муносибатҳо бо одамон, чи қадаре ки онҳо оддӣ ё мураккаб набошанд. Ин ростӣ бетағиҳир мемонад: шуморо

танҳо он одамоне ҷароҳатнок мекунанд, ки ба шумо бефарқ нестанд. Шумо аз онҳо зиёдтар интизор ҳастед, зеро, дар охир охир, шумо ба онҳо зиёд чизро медиҳед. Чи қадаре ки интизорӣ зиёд бошад, ҳамон қадар афтиш зиёд мешавад.

Дар ҷамъияти мо ҳудпарастӣ меафзояд. Одамон имрӯз танҳо дар бораи ҳуд фикр мекунанд, одамони гирду атрофро ҳеч ба назар намегиранд ва ба онҳо саҳт мерасанд. Ин набояд шуморо ба ҳайрат оварад. Китоби Муқаддас хеле фаҳмо мегӯяд, ки дар замони охир «одамон ҳудписанд ҳоҳанд шуд» (2 Тимот. 3:2). Мо чунин ҳолатро аз беимонон интизор мешавем, лекин Павлус инро навиштааст ва умуман одамони берун аз қалисоро дар назар надошт. Ӯ дар бораи масеҳиён мегуфт. Бисёриҳоро заҳмдор карданд, дард расонданд, озор доданд. Онҳо ҳафа шудаанд! Онҳо ба васваса афтоданд! Дарк намекунанд, ки ба доми шайтон афтодаанд.

Кӣ айбдор аст? Мо? Исо хеле фаҳмо гуфтааст, ки дар ин олам бе васваса ва ҳафагӣ зиндагӣ кардан номумкин аст. Ва ба ҳар ҳол бисёрии масеҳиён ба ларза омадаанд, дар ҳайратанд ва пурра ба парешонҳолӣ меоянд, вақте ки ин бо онҳо рӯй медиҳад. Мо чунин меҳисобем, ки ягона касе ҳастем, ки бо мо нодуруст рафтор карданд. Чунин муносибат барои пайдо шудани решай талҳ моро беҳимоя мекунад. Аз ин чост, ки мо бояд бар зидди васвасаҳо ва ҳафагиҳо мусаллаҳ бошем, зеро бо муносибати ҳуд мо ояндаи ҳудро муайян мекунем.

Доми фирефтакунанда

Калимаи юнонии ба калимаи тоҷикий мутобиқ «vasvasa» дар Луқо 17:1 (барои пайдо нашудани нофаҳмиҳо вобаста бо он, ки дар Китоби Муқаддаси англисӣ ин калима ҳамчунин маъни «ҳафагӣ»-ро дорад, мо бисёр вақт ин калимаро на «vasvasa», балки ба калимаи «ҳафагӣ» тарҷума мекунем, то ки тарҷума ба он фикре, ки муаллиф кӯшиш кардааст, ки бидиҳад, мувофиқ бошад - Мис. тарҷ.) аз калимаи СКАНДАЛОН пайдо шудааст.

ДОМИ ШАЙТОН

Дар аввал ин калима маънои он қисми домро дошт, ки донро банд мекарданд. Аз ин ҷост, ки калимаи баррасикунандай мо маънои домро дорад, ки дар роҳи касе гузашта шудааст. Дар Аҳди Нав ин калима бисёр вақт барои тасвири он, ки чӣ хел душман одамонро ба доми худ меафтонад, истифода карда мешавад. Ҳафагӣ (ё васваса) - ин яроқи душман аст, ки бо ёрдами он ў одамонро ғуломи худ мегардонад. Павлус Тимотиуси ҷавонро насиҳат карда, навишта буд:

Лекин бандай Ҳудованд набояд ҷанҷол кунад, балки бо ҳама меҳрубон, омӯзгор ва сабур бошад, бо фурӯтанӣ муҳолифонро насиҳат дигад, ки шояд Ҳудо ато фармояд, ки онҳо тавба карда, ба дониши ростӣ бирасанд, ва аз доми иблис раҳой ёбанд, ки вай онҳоро асири иродай худ гардонидааст (2 Тим. 2:24-26).

Одамоне, ки ҷанҷол ё душманӣ мекунанд, ба дом меафтанд ва асири шайтон шуда, иродай ўро ичро мекунанд. Боз аз ҳама даҳшатноктараш ин одамон ҳатто намефаҳманд, ки асири шайтон гардидаанд! Ба монанди писари ноқобил онҳо бояд ба худ оянд, бедор шуда фаҳманд, ки дар қадом ҳолат аслан қарор доранд. Онҳо дарк намекунанд, ки аз онҳо на оби тоза, балки оби талҳ ҷорӣ мешавад. Ҳангоме ки одам дар фирефташавӣ қарор дорад, ў фикр мекунад, ки ў ҳақ аст, ҳол он ки ў тамоман ноҳақ аст.

Чӣ хел воқеае, ки набошад, ҳама одамони хафашударо ба ду гурӯҳи асосӣ ҷудо кардан мумкин аст: (1) Он қасоне, ки бо онҳо беадолатона рафтор кардаанд. (2) Он қасоне, ки фикр мекунанд, ки бо онҳо беадолатона рафтор кардаанд.

Одамоне, ки ба дуюм гурӯҳ тааллуқ доранд, бо тамоми дили худ бовар мекунанд, ки нисбати онҳо бад рафтор кардаанд. Бисёр вақт ҳулосаҳои онҳо ба маълумотҳои нодақиқ асос мейёбад. Ё ин ки маълумот дақиқ аст, vale ҳулосаҳои онҳо - нодуруст. Аммо чи хеле ки набошад, онҳо хафа шудаанд ва фаҳмишашон вайрон аст. Онҳо дар асоси таҳминҳо, нишонаҳои беруний, овозаҳои одамӣ ва гапу қалочаҳо ҳуқм мекунанд.

Ҳолати аслии дил

Яке аз тарзхое, ки душман одамро дар ҳолати хафагӣ нигоҳ дошта метавонад, дар он аст, ки хафагӣ дар қафои мағрурӣ пинҳон мешавад. Мағрурӣ шуморо аз эътироф кардани ҳолати аслий медорад.

Боре якчанд хизматгузорон ба ман бисёр саҳт муносибат карданд. Ва байзэ одамон мегуфтанд: «Ман бовар намекунам, ки бо ту чунин рафтор карданд. Ба дилат саҳт расид?» Ва ман зуд ҷавоб додам: «Не, ҳамаш бо ман хуб аст. Ман аз ҳеч кас хафа нестам». Ман медонистам, ки хафа шуданам мумкин нест, бинобар ин ман рад карда, ҳар хел хафагиро дур мекардам. Ман худро бовар мекунондам, ки хафа нестам, ҳол он ки, дар асл, ман хафа мешудам. Мағрурӣ ба ман ҳалал мерасонд, ки ҳолати аслии диламро бинам.

Мағрурӣ шуморо аз ростӣ медорад ва намегузорад, ки ба ҷашми ростӣ нигоҳ кунед. Вай рӯъёи шуморо вайрон мекунад. Агар бо ман ҳама чиз хуб гуфта фикр кунед, ҳеч гоҳ тағиیر намеёбед. Мағрурӣ дили шуморо саҳт ва ақлатонро торик мекунад. Вай намегузорад, ки дили шумо тағиир ёбад, яъне тавба кунад, чунки он шуморо аз тӯри шайтон озод мекунад (ниг. 2 Тимот. 2:24-26). Мағрурӣ шуморо ба он тела мекунад, ки шумо ба худ ҳамчун ба одами қурбоншуда нигоҳ кунед. Ва муносибати шумо чунин мешавад: «Бо ман муносибати бад карданд, маро қадр накарданд, бинобар ин ман пурра ҳуқуқ дорам чунин рафтор кунам». Аз барои он ки шумо худро бегуноҳ ва зери тӯҳмат монда меҳисобед, шумо намебахшед. Ҳолати аслии дилатон аз шумо пинҳон аст, лекин он аз Ҳудо пинҳон нест. Шумо ягон хел ҳуқуқ надоред, ки ба худ хафагиро бардошта гардед, танҳо аз барои он ки нисбати шумо беадолатона рафтор карданд. Чизи нодурусте, ки ба чизи нодуруст зарб карда мешавад, чизи дурустро намедиҳад!

Табобат

Дар Китоби Ваҳӣ Исо ба калисои Лудкия муроциат карда мегӯяд, ки онҳо худро сарватдор меҳисобанд, давлатдор, бе ягон камбудию мӯҳтоҷӣ ва баъд ў ба онҳо ҳолати аслиашонро ошкор мекунад: «...ту бадбаҳт ва ҳақир ва мискин ва нобино ва бараҳна ҳастӣ» (Ваҳӣ 3:14-20). Дар гумроҳии худ онҳо устувории молиро ба ҷои рӯҳонӣ қабул карданд. Мағрурӣ аз онҳо ҳолати аслиашонро пинҳон намуд.

Бисёрии одамон имрӯз айнан дар чунин ҳолат ҳастанд. Онҳо ҳолати аслии дили ҳудро намебинанд, айнан чи тавре ки ман аз он хизматгузорон хафа будагиамро дида натавонистам. Ман ба ақли ҳуд ҷой мекардам, ки онҳо маро ярадор накардаанд. Исо ба лудкиён гуфт, ки чӣ ҳел онҳо аз фиреби ҳӯрдаи ҳуд озод гарданд: тиллои Ҳудоро бихаранд ва ҳолати аслии ҳудро бубинанд.

Харидани тиллои Ҳудо

Насиҳати якуми Исо дар бораи чӣ тарз аз фирефташавӣ озод гардидан ин буд: «ба ту маслиҳат медиҳам, ки аз Ман тиллои дар оташ сурхшударо бихарӣ...» (Ваҳӣ 3:18).

Тиллои сурхшуда, мулоим ва қатшаванда аст, дар он доғ, зангзаний ва дигар ҳел ҳӯлаҳо нест. Маҳз ҳамон вақте ки тилло бо дигар металлҳо (мис, оҳан, никел) омехта аст, вай саҳт мегардад, камтар қат мешавад ва бисёртар ба зангзаний ва оксидшавӣ моил аст. Чунин якҷоякунии металлҳо омехта ном дорад. Чи қадаре ки фоизи таркибии дигар намуди металлҳо баланд бошад, ҳамон қадар тилло саҳт мегардад. Ва баръакс, чи қадаре ки фоизи ҳӯлаҳо кам бошад, ҳамон қадар тилло мулоим ва қатшаванда аст.

Мо якбора баробариро дида метавонем: дили пок ба тилло пок монанд аст - вай нарм, нозуқ ва қатшаванда аст. Дар Нома

ба Ибриён 3:13 тасдиқ мегардад, ки дили одамон ба воситай фиребҳои гуноҳ саҳт мешавад! Агар ки мо бо ҳафагӣ сарукор накунем, вай боз ҳосилҳои гуноҳро пайдо мекунад, ба монанди ранҷ, ҳашм ва зиддият. Ин иловаҳои дигар дили моро саҳт мегардонанд, айнан ҳамон тавре, ки омехтаҳо тиллоро саҳт мегардонад. Онҳо моро аз нозуқӣ, мулоимӣ маҳрум намуда, беэҳсосот мекунанд. Қобилияти мо оиди шунидани овози Ҳудо суст мегардад ва равшану аниқ дидани ҳама чиз бадтар мешавад. Ин шароити хуб барои фирефташавӣ аст.

Қадами аввал барои тоза кардани тилло ин ба воситай хока пок кардани он ва бо моддаи ба номи флюс омехта кардан. Баъдан ин омехтаро ба тафdon мегузоранд ва дар ҳарорати баланд об мекунанд. Омехтаҳо ва ҳӯлаҳо ба тарафи флюс кӯшиш мекунанд ва ба рӯ мебароянд. Тилло аз сабаби он ки нисбатан вазнин аст, дар поён мемонад. Омехтаҳо, ё дажғол (ба мисли мис, оҳан ё синк, ки бо флюс якчоянд) баъдан дур мешаванд ва ба шумо тиллои холис боқӣ мемонад.

Акнун нигоҳ мекунем, ки Ҳудо чӣ мегӯяд:

Инак, Ман туро гудохтаам, vale на дар бӯтаи нуқра:
туро дар кӯраи азиятҳо имтиҳон намудаам (Ишаъё 48:10).

Ва боз:

Дар ин бора шодӣ кунед, дар сурате ки ҳоло, агар лозим шавад, аз озмоишҳои гуногун (дар матни анг. «озмоишҳои саҳт») андаке андӯҳгин мешавед, имони шумо аз тилло, ки бо вуҷуди озмуда шуданаш дар оташ ҳам фонӣ мебошад, гаронбаҳотар аст, ин имон аз имтиҳон мегузарад ва барои ҳамд ва шавкат ва ҷалол дар вақти зуҳури Исои Масеҳ холис ба миён меояд (1 Петрус 1:6-7).

Ҳудо одамро ба воситай азиятҳо, озмоишҳо ва андӯҳҳо

ДОМИ ШАЙТОН

тоза мекунад, ки тафс аз онҳо чунин омехтаҳоро, ба монанди набахшидан, ҷанҷол, ранҷ, ҳашм, ҳасад ва дигарҳоро аз хислати Ҳудо дар мо ҷудо мекунад.

Гуноҳ ба осонӣ дар он ҷое, ки озмоишҳо ва азиятҳо нест, пинҳон мешавад. Дар вақтҳои муваффақият ва комёбӣ ҳатто одами бад ва бешариат неку раҳим намуданаш мумкин аст. Аммо дар вақти озмоишҳои саҳт ҳамаи нопокиҳо ва ҳӯлаҳо ба рӯ мебароянд.

Дар ҳаёти ман даврае буд, ки ман чунин озмоишҳои саҳтро аз сар мегузаронидам, ки пештар ҳеч гоҳ он бо ман рӯй надода буд. Ман бо одамони ба ман наздик дағал ва тезутунд рафтор мекардагӣ шудам. Оилаам ва дӯstonam аз ман гурехтанро сар карданд.

Ман ба Ҳудо фиғон кардам: «Аз кӯҷо ба ман тамоми ин ҳашм омад? Ин охир пештар ҳеч гоҳ набуд!»

Ва Ҳудо ба ман ҷавоб гардонд: «Писарам, маҳз ҳамон вақте ки тилло дар оташ об карда мешавад, нопокиҳо ва ҳӯлаҳо ба рӯ мебароянд».

Пасон Ӯ ба ман савол дод, ки он ҳаёти маро тағиیر дод: «Оё ту метавонӣ ҳӯларо дар тилло бинӣ, то вақте ки он дар оташ аст?» «Не», - ҷавоб додам ман.

«Аммо ин маъни онро надорад, ки онҳо он ҷо набуданд, - гуфт Ӯ. - Ҳамту ҳангоме ки ту дар оташи санчиш будӣ, ин ҳӯлаҳо ба рӯ баромаданд. Онҳо аз ту пинҳон буданд, лекин онҳо ҳама вақт ба Ман намоён буданд. Ҳоло назди ту интиҳоб истодааст, ки аз он ояндаи ту вобаста аст. Ту метавонӣ зани худ, дӯston, пастор ва одамонеро, ки бо онҳо кор мекунӣ, айбдор намуда, ҳашмгин шуданро давом дихӣ; ё ин ки ту метавонӣ бифаҳмӣ, ки маҳз чӣ партови ин гуноҳ аст, тавба кунӣ, қарор қабул намоӣ ва онгоҳ Ман обгардони Ҳудро мегирам ва ин ҳӯлаҳоро аз ҳаёти ту дур менамоям».

Ба ҳолати аслии худ назар кунед

Исо гуфтааст, ки қобилияти ҳама чизро дар рӯшноии ростӣ дида тавонистани мо яке аз калидҳое мебошад, ки моро аз фиребхӯрӣ озод мекунад. Бисёр вақт дар ҳафагӣ буда, мо худро ҳамчун қурбонӣ мебинем ва онҳоеро, ки моро ҳафа карданд, айбдор мекунем. Мо ранцидагии худ, набахшидан, ҳашм, ҳасад ва бадбинии худро сафед мекунем, вақте ки ҳамаи ин ба рӯ мебарояд. Баъзан мо ҳатто аз он қасоне, ки дар бораи шахсони моро ҳафакарда хотиррасон мекунанд, ба ҳашм меоем. Бо ҳамин сабаб Исо маслиҳат додааст: «...ва сурмаро, то ки ба ҷашмони худ қашида, бино шавӣ» (Ваҳӯй 3:18). Дидани чӣ? Ҳолати аслии худ! Ин роҳи ягона, фақат ҳамин тавр мо метавонем «бо рашик шавем ва тавба намоем», чи хеле ки Исо амр карда буд. Агар айбдор кардани дигаронро бас кунед, танҳо он вақт шумо тавба карда метавонед.

Агар мо ягон қасро гунаҳкор кунем ва мавқеи шахсии худро сафед намоем, пас мо нобино ҳастем. Мо қӯшиш мекунем ҳасро аз ҷашми бародари худ дур кунем, дар ҳолате, ки дар ҷашми мо ҷӯб истодааст. Маҳз ошкоршавии ростӣ ба мо озодшавиро меорад. Ҳангоме ки Рӯҳи Ҳудо ба мо гуноҳамонро нишон медиҳад, Ӯ инро ҳамеша ҷунин мекунад, ки мо ҳудамону гуноҳро ҷудо-ҷудо мебинем. Ин фошшавиро меорад, на маҳқумиятро. Ман дар бораи он дуо мекунам, ки дар вақти ҳондани ин китоб Қаломи Ҳудо ҷашмони ақли шуморо рӯшан гардонад, то ки шумо ҳолати аслии худро бинед ва аз ҳар хел ҳафагӣ озод шавед. Ба ғурур иҷозат надиҳед, ки ба рӯъёи дуруст ва тавбайи шумо монеъ шавад.

**МАСЕҲИИ ХАФАШУДА
ШАХСЕСТ, КИ БА ХУД
ҲАЁТРО ҚАБУЛ КАРДААСТ,
ВАЛЕ АЗ БАРОИ ТАРС
ОНРО БА ДИГАРОН БУРДА
НАМЕТАВОНАД.**

БОБИ 2

ХАФАГИИ ОММАВӢ

Дар он замон бисёр касон ба васваса хоҳанд афтод; ва якдигарро таслим хоҳанд кард ва аз якдигар нафрат хоҳанд дошт; ва басе анбиёи козиб ба майдон омада, мардуми бисёрро гумроҳ хоҳанд кард; ва ба сабаби афзудани шарорат, муҳаббати бисёр касон сард хоҳад шуд; лекин ҳар кӣ то охир сабр кунад, начот хоҳад ёфт.

– Матто 24:10-13

Дар ин боби Инҷили Матто Исо нишонаҳои охири замонро мегӯяд. Шогирдон аз ӯ мепурсанд: «Нишонаи омадани Ту чӣ хел аст?»

Аксарияти одамон бо он розӣ мешаванд, ки мо дар

ДОМИ ШАЙТОН

замони омадани Масеҳ зиндагӣ мекунем. Рӯзи дақиқи омадани Ӧро муайян кардан бефоида аст. Танҳо Падар онро медонад. Лекин Исо гуфтааст, мо мефаҳмем, ки дар қадом давра Ӧ бармегардад ва ин давра аллакай фаро расидааст! Пештар ҳеч гоҳ мо ичрошавии нубувватҳои библиявиро дар калисо, дар Истроил ва дар олам надида будем. Бинобар ин мо бо боварӣ гуфта метавонем, ки дар давраи **муваққатӣ** ҳастем, ки Исо дар боби 24-уми Инҷили Матто тасвир кардааст.

Ба яке аз аломоти омадани Исо диққат дид: «Бисёриҳо ба васваса меафтанд (яъне, хафа мешаванд)…»

На якчанд нафар, ё баъзеҳо, балки бисёриҳо.

Дар аввал мо бояд ба худ савол дид: «Ба васваса афтодагон ва хафашидагон кӣ ҳастанд?» Ин масеҳиён ё пурра ҷамъият? Мо дар давомаш ҷавобро мейёбем: «… ва, бо сабаби афзудани шарорат, муҳаббати бисёр қасон сард ҳоҳад шуд». Дар ин оят ба ҷои «муҳаббат»-и мо калимаи юнонии АГАПЕ меистад. Якчанд калимаҳои юнонӣ ҳастанд, ки дар Аҳди Ҷадиди мо ҳамчун «муҳаббат» тарҷума мешаванд, лекин ду-тоаш бисёр паҳншуда аст, яъне АГАПЕ ва ФИЛЕО.

ФИЛЕО - муҳаббат байнӣ дӯстон. Чунин муҳаббат наздикии дӯстона мебошад, ки дар шароитҳои муайян амал мекунад. ФИЛЕО мегӯяд: «Ту таҳтапушти маро бихор, ман аз они туро», ё ин ки «бо ман меҳруbonona муносибат кун ва онгоҳ ман айнан бо ту чунин рафтор мекунам».

Аз дигар тараф, АГАПЕ - ин муҳаббате, ки Худо ба дилҳои фарзандони Худ мерезад. Ин муҳаббате, ки Исо ба мо ҳамчун тӯҳфа медиҳад. Вай бе шарт аст. Вай ба корҳо ё айнан ҷавоб гирифтан асос намеёбад. Ин чунин муҳаббат аст, ки «медиҳад», ҳатто он вақте ки онро рад мекунанд.

Бе Худо мо метавонем, танҳо бо муҳаббати ҳудпарастона дӯст дорем, муҳаббате, ки амалашро бас мекунад, ҳангоме ки онро қабул намекунанд, ё вақте ки он айнан ҷавобро намегирад. Вале АГАПЕ ба ҳеч чиз нигоҳ накарда дӯст медорад.

АГАПЕ - маҳз он муҳаббате, ки Исо нишон дода буд, вақте ки дар салиб ҷон дода, ҳамаро бахшид. Барои ҳамин ин «бисёриҳо», ки дар бораи онҳо Исо мегӯяд, масеҳиёне мебошанд, ки дар онҳо АГАПЕ сард шудааст.

Дар ҳаёти ман замоне буд, ки ҳама чизи имконпазирро мекардам, то ки муҳаббати худро ба як одам нишон диҳам. Лекин ба назар ҷунин менамуд: ҳар дафъае, ки ман муҳаббати худро нишон медодам, ин одам бо танқид ба ман ҷавоб дода, нисбати ман рафтори дағалона мекард. Ин моҳҳо давом мекард. Боре тоқати ман тоқ шуд. Ман ба Ҳудо шикоят кардам: «Ман бас кардам. Акнун Ту бояд бо ман дар ин бора гап занӣ. Ҳар дафъае, ки ман муҳаббати Туро ба ин одам нишон медиҳам, дар ҷавоб ман дағалии вайро мебинам!»

Ҳудованд ба ман гап заданро шурӯй кард: «Ҷон, ту бояд имонро дар муҳаббати Ҳудо инкишоф диҳӣ!»

«Ту чиро дар назар дорӣ?» - пурсидам ман. «Касе, ки барои ҷисми худ мекорад, аз ҷисм фаноро ҳоҳад даравид,» - фаҳмонд Ӯ, - «ва касе, ки барои Рӯҳ мекорад, аз Рӯҳ ҳаёти ҷовидониро ҳоҳад даравид. Ва некӣ карда, ноумед нашавем; зоро ки дар вақташ ҳоҳем даравид, агар сӯстӣ нақунем» (Ғалотиён 6:8,9).

Шумо бояд дарк кунед: вақте ки муҳаббати Ҳудоро мекоред, муҳаббати Ҳудоро медаравед. Имони худро дар ин қонуни рӯҳонӣ инкишоф додан зарур аст, ҳол он ки шумо, мумкин, инро аз замини коштагиатон намедаравед, ё медараведу ҳозир не, чи хеле ки меҳостед.

Ҳудованд давом дод: «Дар соати мӯҳтоҷии бузург Маро аз ҳама дӯстони наздиқам гузоштанд. Яҳудо Маро таслим кард, Петрус аз Ман рӯй гардонд ва боқимондаҳо гурехтанд, то ки ҳаёти худро наҷот диҳанд. Танҳо Юҳанно аз дур аз қафоям омад. Ман нисбати онҳо дар муддати се сол ғамхорӣ кардам, хӯрондам ва таълим додам. Аммо барои гуноҳҳои олам мурда, Ман ҳамаро бахшидам. Ман онҳоро озод намудам: аз дӯстони

ДОМИ ШАЙТОН

Худ сар карда, ки Маро гузашта рафтанд ва то аскарони румй, ки Маро маслуб карданд. Онҳо бахшиш напурсиданд, vale Ман инро муфт додам. Ман имон ба муҳаббати Падар доштам. Ман медонистам, ки муҳаббат корида, Ман муҳаббати бисёрии писарон ва духтарони Малакутро медаравам. Ба түфайли қурбонии Ман, ки дар бораи муҳаббат шаҳодат медиҳад, онҳо Маро дӯст хоҳанд дошт».

Ман гуфтам: «Душманони худро дӯст бидоред, барои лаънаткунандагони худ баракат бихоҳед, ба нафраткунандагони худ некӣ кунед ва барои озордиҳандагону таъқибукунандагони худ дуо гӯед. То ки фарзандони падари худ, ки дар осмон аст, гардед; зоро ӯ офтоби Худро бар бадону некон тулӯ мекунонад ва борон бар одилону золимон меборонад. Зоро ки агар дӯстдорандагони худро дӯст бидоред, чӣ мукофоте хоҳед ёфт? Оё боҷирон низ чунин намекунанд? Ва агар танҳо ба бародарони худ салом гӯед, чӣ бартарие доред? Оё боҷирон низ чунин намекунанд?» (Матто 5:44-47).

Интизории бузург

Ман фаҳмидам, он муҳаббате, ки зоҳир карда будам, дар Рӯҳ кошта шуд ва дар натиҷаи ниҳоӣ ман он тухмиҳои муҳаббатро медаравам. Ман намедонистам аз кӯҷо, лекин медонистам, ки ҳатман ҳосил меояд. Агар ман муҳаббати ҷавобӣ (дутарафа) аз одаме, ки ӯро дӯст медорам, нагирам, дигар онро нокомӣ ҳисоб намекардам. Ин маро озод кард, қобилият дод, ки ӯро боз ҳам зиёдтар дӯст дорам.

Агар аксарияти масеҳиён инро мефаҳмиданд, таслим намешуданд ва ба васваса намеафтоданд. Одатан мо чунин муҳаббатро зоҳир намекунем. Ба мо муҳаббати худпарастона ҳос аст, ки ба осонӣ озурдахотир мешавад, вақте ки интизории вай амалий намешавад. Агар ман аз одамон ягон чизро интизор бошам, ин одамон маро озурдахотир карда метавонанд. Ва ба ҳамон дараҷа, ки чӣ тарз онҳо хоҳишҳои маро ичро накарданд.

Лекин агар ман ҳеч чиз аз одамон интизор набошам, пас ҳар он чизе, ки ман аз онҳо мегирам, ҳамчун баракат қабул карда мешавад, на ин ки мисли як чизи ҳатмӣ.

МО ҲУДРО БАРОИ ВАСВАСА ВА ХАФАГӢ МЕКУШОЕМ, АГАР АЗ ОН КАСОНЕ, КИ БО ОНҲО САРУКОР ДОРЭМ, ЯК РАФТОРИ МУАЙЯНРО ТАЛАБ КУНЕМ. ЧИ ҚАДАРЕ КИ АЗ ДИГАРОН ИНТИЗОР БОШЕМ, ҲАМОН ҚАДАР ИМКОНИЯТИ ХАФАШАВӢ ВА БА ВАСВАСА АФТОДАНИ МО ЗИЁД МЕГАРДАД.

Деворҳои ҳимоя?

Бародари ранҷида аз шаҳри мустаҳкам устувортар аст, ва ситезаҳо ба ғалақаҳои қаср монанд аст (Масалҳо 18:19).

Аз шаҳри мустаҳкам дида, бародар ё хоҷари хафашударо ба даст овардан душвортар аст. Дар давраҳои қадим шаҳрҳо бо деворҳо иҳота буданд. Ин деворҳо бехатарӣ ва ҳимояи шаҳрро таъмин мекарданд. Онҳо иҷозат намедоданд, ки меҳмонони ноҳонда ё забткорон ба шаҳр дароянд. Ҳамаи дарвозаҳо дар шаҳр бодиққат назорат карда мешуданд. Онҳоеро, ки андоз насупоридаанд, то насупориданашон ба шаҳр даромадан намемонданд. Он касе, ки барои беҳбудӣ ва амнияти шаҳр таҳдид (хатар) шуморида мешуд, ҳамчунин барои ба шаҳр даромадан иҷозат дода намешуд.

Агар мо ҳафа шуда бошем, онгоҳ деворҳоро месозем, то ки дилҳои ҳудро бехатар гардонем ва гирифтани ҷароҳатҳои ояндаро бартараф кунем. Мо сернозунуз шуда, ҳудро ба баъзе одамон наздик намекунем, ҷунки метарсем, ки аз онҳо ҷароҳати нав мегирэм. Мо батафсил ҳамаи одамонро аз ғалбер мегузаронем, то онҳоеро интихоб намоем, ки, ба фикрамон, аз мо чизе қарздоранд. Мо пеши рӯй онҳо дарвозаро мебандем, то он даме, ки ин одамон ба мо қарзи ҳудро пурра напардозанд. Мо ҳаёти ҳудро танҳо ба онҳо мекушоем, ки, ба фикрамон, дар

ДОМИ ШАЙТОН

тарафи мо ҳастанд. Аммо бисёр вақт ин одамони «худй» низ хафашуда ва таҳқиршуда мебошанд. Барои ҳамин ба ҷои ба одамон кӯмак кардан, мо ҳамту сангҳои иловагиро ба девори худ мегузорем. Як рӯз ин деворҳои ҳимоя маҳбаси мо мешавад, ҳол он ки мо намефаҳмем, ки кай ин чиз рӯй медиҳад. Дар ин давра мо на танҳо ҳушёрии аз ҳад зиёдро нисбати он касе, ки ба қалъаи мо медарояд, зоҳир мекунем, вале тарсида, мо худамон ҷуръат намекунем, ки аз қалъаи худ бароем.

Масеҳиёни таҳқиршуда бо худанализкунӣ машғул шуда, дикқати худро ба худ равон мекунанд. Мо бодиққат аз қафои ҳуқуқҳои худ ва муносабатҳои ҳамдигарии шахсӣ нигоҳ мекунем.

Мо тамоми қувваи худро ба он сарф мекунем, ки худро аз ҳар имконияти захми нав гирифтан суғурта намоем. Агар мо ҷароҳатдор мешавем гуфта, тарсем, муҳаббати бешартонаи Худоро нишон дода наметавонем. Ин муҳаббати бешартона ба дигарон ҳуқуқ медиҳад, ки моро ҷароҳатнок кунанд.

Муҳаббат толиби худ нест, аммо одамони хафашуда торафт зиёдтар ва зиёдтар ғаразнок ва дамдузд мешаванд. Дар ҷунин муҳит муҳаббати Худо сард мегардад. Мисоли табиии ин ду баҳр дар Замини Муқаддас мебошад.

Баҳри Ҷалил озод обро қабул мекунад ва медиҳад. Вай ба миқдори зиёди моҳиёни гуногун ва растаниҳои обӣ ғизо дода, бо ҳаёт фаровон аст. Обҳои баҳри Ҷалил ба воситаи дарёи Ӯрдун ҷорӣ шуда, ба баҳри Мурда мерезад. Ҳаётро нигоҳ дошта намешавад, агар онро ба дигарон надиҳем.

Барои ҳамин масеҳии хафашуда - ин одаме, ки ҳаётро қабул мекунад ва аз тарс қобилияти ба дигарон бурданро надорад. Дар натиҷа ҳатто он ҳаёте, ки то ҳол аз ӯ мегузарад, дар ҳудуди деворҳои хафагии маҳбас меистодагӣ мешавад. Аҳди Ҷадид ин деворҳоро қалъаҳо меномад.

Зеро аслиҳаи ҷанги мо ҷисмонӣ нест, балки назди Ҳудо боиқтидор аст барои ҳароб кардани қалъаҳо; мо дасисаҳо ва ҳар баландгириро, ки бар зидди дониши

Худо қиём мекунад, сарнагун месозем ва ҳар фикрро ба итоати Масех асир мекунем (2 Қўринтиён 10:4,5).

Ин қалъаҳо шакли муайянни тафаккурро меофарад, ки дар чорчўбай он ҳамаи маълумоти қабулшаванда қо ба қо мешавад. Гарчанде ки дар аввал онҳо барои таъмини ҳимоя сохта шуда буданд, акнун онҳо манбаи азоб ва вайроншавй шуданд, чунки бар зидди дониш, ё фахмиши Худо мубориза мебаранд.

Вақте ки мо ҳама чизро аз хафагиҳо, радшавй ва зиқиҳои гузаштаамон мегузаронем, пайхас мекунем, ки ба Худо бовар кардан имконнопазир аст. Мо бовар намекунем, ки Худо маҳз он чизеро, ки дар назар дорад, мегўяд. Мо файз ва бовағогии Ўро зери шубҳа мегузорем, чунки дар бораи Ӯ нисбати меъёрҳои аз тарафи дигар одамон дар ҳаёти мо муқарраркардашуда, муҳокима мекунем. Вале Худо одам нест! Ӯ дуруғ гуфта наметавонад (ниг. Ададҳо 23:19). Роҳҳои Ӯ роҳҳои мо нест, ва фикрҳои Ӯ фикрҳои мо нест (ниг. Ишаъё 55:8-9).

Одамони хафашуда барои тасдиқи мавқеи худ ҷои Навиштачотро мечўянд, лекин ин муносибати нодуруст бо Каломи Худо мебошад. Донистани Каломи Худо бе муҳаббат қувваи вайронкунанда мебошад, зеро он одамро мағрур ва диндор мегардонад (ниг. 1 Қўринтиён 8:1-3). Ин моро ба ҳудсафедкуй водор мекунад, ба ҷои он ки дар набахшидани худ тавба намоем. Ин чунин муҳитро фаро меоварад, ки мо фирефта шуда метавонем, зеро дониш бе муҳаббати Худо ба гумроҳӣ меорад.

«Бисёриҳо хафа мешаванд» гуфта, Исо ҳамон замон дар бораи анбиёи козиб (пайғамбарони бардурӯғ) огоҳ менамояд: «Ва басе анбиёи козиб ба майдон омада, мардуми бисёрро гумроҳ ҳоҳанд кард» (Матто 24:11). Қй аст ин бисёриҳо, ки онҳоро гумроҳ менамоянд? Ҷавоб: хафашудагон ва ба васваса афтодагон, ки дар онҳо муҳаббат сард шудааст (ниг. Матто 24:12).

Анбиёи козиб

Исо анбиёи козиб гүфта, гургҳоеро меномад, ки дар либоси меш (гӯсфанд) ҳастанд, (ниг. Матто 7:15). Ин одамони ғаразнок буда, манфиати худро мечӯянд. Намуди зоҳирӣ онҳо ба масеҳиён монанд аст (либоси меш), лекин табииати гургро доранд. Гургон дар гирди гӯсфандон давр заданро дӯст медоранд. Онҳо метавонанд ҳам дар байни аъзои ҷамъияти масеҳиён бошанд, ҳам дар қафои минбар. Чунин одамон аз тарафи душман фиристода шудаанд, то ки ба қатори масеҳиён дохил шуда, онҳоро фирефта кунанд. Онҳоро на аз рӯи таълимот ё нубувват, балки аз рӯи ҳосилашон шинохтан мумкин аст. Бисёр вақт таълимоти онҳо дуруст мебошад, аммо ҳосили ҳаёти онҳо ва хизматашон чунин нест. Хизматгузор ё ҳамту масеҳӣ, аз тарзи зиндагиаш муайян карда мешавад, на аз рӯи мавъиза карданаш.

Гургон барраҳои солим ва пурӯзватро не, аммо ҳамеша барраҳои ҷавон ва ҷароҳатшударо мечӯянд. Ин гургон ба одамон он ҷизеро, ки шунидан меҳоҳанд, мегӯянд, на он ҷизеро, ки онҳо бояд шунаванд. Чунин одамон ҳоҳиши шунидани таълимоти солимро надоранд, онҳо меҳоҳанд, ки касе ба гӯшашон ҳушомадгӯй кунад. Биёед мебинем, ки Павлус дар бораи замони охир чӣ мегӯяд:

Ва инро бидон, ки дар айёми охир замонҳои саҳт фаро ҳоҳад расид. Зоро ки одамон... номуросо (дар тарҷумаи нав - «хотираи бад дошта») ...ва намуди зоҳирӣ диндориро доранд, вале қуввати онро инкор мекунанд. Аз чунин шахсон канорагирий намо. Зоро замоне фаро ҳоҳад расид, ки таълимоти солимро қабул наҳоҳанд кард, балки бар тибқи ҳавасҳои худ барои худ муаллимоне ҳоҳанд баргузид, ки нутқашон ба гӯшҳо хуш ояд; ва гӯшҳои худро аз ростӣ гардонда, ба қиссаҳо рӯи ҳоҳанд овард (2-юм Тимотиюс 3:1-5; 4:3-4).

Пайхас кунед, ки онҳо намуди зоҳирин диндориро доранд, ҳамчун масеҳиён мешаванд, лекин қувваи масеҳиро инкор мекунанд. Чӣ тавр онҳо қувваи масеҳиро рад мекунанд? Онҳо инкор мекунанд, ки масеҳият онҳоро аз набахшандагон ба бахшандагон табдил дода метавонад. Онҳо фарҳанда мекунанд аз он, ки пайравони Исо ҳастанд ва дар бораи ҳиссиётҳои худ оиди аз боло таваллудшавӣ нақл мекунанд. Вале хислати Масеҳро доштан намехоҳанд.

Насли маълумотӣ

Павлус ба таври нубувватӣ дида метавонист, ки ин занон ва мардони фиребхӯрда барои дониш рашк пайдо мекунанд, лекин тағиیر наёфта мемонанд, чунки ҳеч гоҳ ин донишро барои худ татбиқ намекунанд. Ана чӣ хел ўиротасвир мекунад:

...ҳамеша таълим мегиранд, вале ҳаргиз ба дониши ростӣ расида наметавонанд (ниг. 2-юм Тимотиос 3:7).

Агар Павлус имрӯз зиндагӣ мекард, ҷизҳои пешӯй кардагиашро дида, саҳт озурдаҳотир мешуд. Вай бисёр занон ва мардонро медиҳ, ки дар конфронсҳо, семинарҳо, хизматгузориҳои калисо меоянду оиди Навиштаҷот дониш ғӯн мекунанд. Ў медиҳ, ки чӣ хел онҳо дар шикори «ваҳӣ нав» ҳастанд, барои он ки боз ҳам бо ҳаёти худпарастонаи «бомуваффақият» зиндагӣ кунанд. Ў медиҳ, ки чӣ тарз хизматгузорони масеҳӣ яқдигарро ба суд медиҳанд ва ҳамаи инро бо «сабабҳои одилӣ» сафед мекунанд.

Ў медиҳ, ки чӣ тарз дар аҳбори масеҳӣ ва радио ба мардон ва занони Ҳудо ҳамлаҳо оварда мешавад. Ў медиҳ, ки чӣ тарз масеҳиёни равияни ҳаризматӣ аз як калисо ба калисои дигар медаванд, то ки аз хафагӣ гурезанд. Ҳамаи онҳо Ҳудованд будани Исоро ошкоро эътироф мекунанд ва дар айни замон бахшида наметавонанд. Павлус бо овози баланд дод мезад:

ДОМИ ШАЙТОН

«Шумо насли дурӯя ҳастед ва танҳо манфиати худро мечӯед! Тавба кунед ва аз фиребе, ки шумо дар он ҳастед, озод гардед!»

Ҳеч аҳамият надорад, ки то кадом андоза шумо аз ваҳйҳои нав, ки дар семинарҳо ва мактабҳои библиявӣ мегиред, огоҳ ҳастед, дар кучтоҳксил мекунед, чӣ қадар китоб хондаед, ё ин ки чанд соатро дар дуо ва хондани Китоби Муқаддас мегузаронед. Агар шумо хафа шуда бошеду ҳоло ҳам набахшида бошед ва дар ин гуноҳ тавба накунед, пас ростиро дарк накардед. Шумо дар фиреб ҳастед ва дигаронро бо тарзи ҳаёти риёкоронаатон ба шубҳа меоваред. Кадом ваҳье, ки надошта бошед, ҳосилҳои шумо тамоман дар бораи дигар чиз мегӯяд. Шумо сарчашмаи оби талҳ мешавед, ки он на ростӣ, балки фиреб ва фиребхӯриро меоварад.

Хиёнат

Дар он замон бисёриҳо ба васваса хоҳанд афтод; ва яқдигарро таслим хоҳанд кард, ва аз яқдигар нафрат хоҳанд дошт (Матто 24:10).

Биёед ин тасдиқотро тадқиқ мекунем. Агар мо ба он боз ҳам бодиқкат нигоҳ кунем, онгоҳ пайдарҳамии онро мебинем. Ҳафагӣ ба хиёнат оварда мерасонад, хиёнат бошад - ба нафрат.

Чи хеле ки пештар гуфта шуд, одамони ҳафашуда дар гирди худ деворҳо месозанд. Мақсади мо худмуҳофизаткуни мешавад. Мо меҳоҳем худро бо ҳарроҳ ҳимоя кунем ва бехатар гардонем. Ин моро ба хиёнаткуни қодир мегардонад. Вақте ки мо ягон қасро таслим мекунем, онгоҳ қӯшиш менамоем, худро муҳофизат намоем ё аз ҳисоби дигар кас фоида бинем, ва одатан аз ҳисоби одаме, ки ба мо наздик аст. Ҳамин тариқ таслимкуни (хиёнат) онгоҳ дар Малакути Ҳудо пайдо мешавад, вақте ки имондор манфиати шахсиашро ё ҳимояро аз ҳисоби дигар имондор мечӯяд. Чи қадаре ки муносибат наздик бошад,

ҳамон қадар хиёнат даҳшатноктар аст. Хиёнат вайронкунии ҷиддии аҳду паймон мебошад. Вақте ки хиёнат карда мешавад, муносибатҳо барқарор карда намешаванд, то он даме, ки тавбаи ҳақиқӣ набошад.

Хиёнат бо ҳамаи оқибатҳое, ки аз он мебарояд ба нафрат оварда мерасонад. Китоби Муқаддас возех мегӯяд, ки «ҳар кӣ аз бародари худ нафрат дорад, қотил аст» ва «ҳеч як қотил ҳаёти ҷовидоние надорад, ки дар вай сокин бошад» (1 Юҳанно 3:15).

Ҷӣ қадар ғамангез, ки имрӯз мо боз ва боз бо мисолҳои хафагӣ, хиёнат ва нафрат дар байни имондорон вомехӯрем. Ин то ба дараҷае дар хонаҳо ва қалисоҳои монанд шудааст, ки аллакай ин меъёр ҳисоб мешавад. Мо чунон беҳиссииёт шудаем, агар бинем, ки як хизматгузор дигарашро ба суд медиҳад, аллакай ҳеч ғамгин намешавем. Моро аллакай он ба ҳайрат намеоварад, ки ҳамарони имондор мурофиаи судӣ оиди бекор кардани ақди никоҳро ташкил карда, нисбати яқдигар ба суд даъво пешниҳод менамоянд.

Ҷудоӣ дар қалисоҳо паҳнгашта ва пешӯишавандга гаштааст. Бо тамоми қувва сиёсати аз тарафи бисёрии хизматгузорон коркарда баромадашуда амал мекунад. Зери «манфиатҳои олии» Малакути Осмон ё Қалисо пинҳон шуда, ба он сиёсат ниқоб мепӯшонанд.

«Масеҳиён» ҳуқуқҳои худро ҳимоя мекунанд, то боварии комил пайдо накунанд, ки бо онҳо бад рафткор намекунанд ва аз мавқеи онҳо дигарон ба худ фоида намекунанд. Наход мо насиҳати Аҳди Ҷадидро фаромӯш карда бошем?

Чаро барои худ мазлумиятро афзal намедонед?

Чаро ба маҳрумият тоб оварданро афзal намедонед? (1 Қўринтиён 6:7).

ДОМИ ШАЙТОН

Наход мо суханони Исоро фаромӯш карда бошем?

Лекин Ман ба шумо мегӯям: душманони худро дӯст бидоред, барои лаънаткунандагони худ баракат бихоҳед, ба нафраткунандагони худ некӣ кунед ва барои озордиҳандагону таъқибкунандагони худ дую гӯед (Матто 5:44).

Наход мо аҳкоми Худоро фаромӯш карда бошем?

Аз рӯи рақобат ё шӯҳратпарастӣ ҳеч коре накунед, балки бо фурӯтанӣ яқдигарро аз худ авло донед (Филиппиён 2:3).

Чаро мо бо қонунҳои ин муҳаббат зиндагӣ намекунем? Чаро мо ба таслимкунӣ чаққон ҳастем, ба ҷои он ки ҳаёти худро барои яқдигар қурбон намоем, ҳатто агар ҳатари фирефта шудан бошад ҳам? Сабабаш дар ин аст: муҳаббати мо сард шудааст ва дар натиҷа мо кӯшиши муҳофизаткунӣ ва аз ҳатар эмин намудани худро давом медиҳем. Мо худамонро ба ғамхориамон саҳт бовар карда, ба Худо дода наметавонем ва аз ин хотир кӯшиш мекунем, ки худамон нисбати худ ғамхорӣ кунем.

Вақте ки ба Исо бадӣ карда буданд, ӯ ба бадӣ бо бадӣ ҷавоб надод, вале ҷони Худро ба Худо, ба Довари Одил, дод. Навиштаҷот моро насиҳат мекунад, ки бо роҳи ӯ равем.

Зеро ки шумо барои ҳамин даъват шудаед, чунки Масеҳ низ барои шумо үқубат кашида, ба шумо намунаи ибрат боқӣ гузошт, то ки аз пай ӯ равона шавед; ӯ гуноҳе накардааст, ва дар забонаш макре набуд; гирифтори бадгӯй гардида, ӯ ҷавобан бадгӯй намекард; азоб кашида, таҳдид намекард, балки Худро ба Довари Одил месупурд (1 Петрус 2:21-23).

Имкониятдиҳанда

Мо бояд ба Ҳудо такя карданро ёдгирем, на ба чисм. Бисёриҳо Ҳудоро ҷалол медиҳанд, Ӧро манбаи ҳаёти худ номида, лекин мисли ятим зиндагӣ мекунанд. Онҳо ҳаёти худро дар дастҳои шахсии худ нигоҳ медоранд, дар баробари ин бо даҳони худ эътироф мекунанд: «Исо - Ҳудованду Ҳудои ман».

Шумо аллакай мебинед, ки чӣ қадар хафагӣ гуноҳи ҷиддӣ аст. Агар онро решакан накунем, дар охир ба марг оварда мерасонад. Вақте ки шумо бар зидди васвасаи хафашавӣ муқобил меистед, Ҳудо ғалабаи бӯзург медиҳад.

**АГАР ШАЙТОН МОРО ДАР
ХАР ЛАҲЗА НОБУД КАРДА
МЕТАВОНИСТ, ОНГОҲ
ИНРО АЛЛАКАЙ МЕКАРД.**

БОБИ З

ЧИХЕЛ ЧУНИН ЧИЗ БО МАН РҮЙ ДОД?

Ва Юсуф гүфт: «...шумо дар ҳаққи ман қасди бад доштед, vale Худо онро ба некүй гардонид...»

- Ҳастай 50:20

Дар боби якум мо ҳамаи одамони хафашударо ба ду гурӯҳи асосӣ тақсим карда будем:

- 1) он касоне, ки бо онҳо дар ҳақиқат бад рафтор кардаанд.
- 2) он касоне, ки фикр мекунанд, ки бо онҳо бад рафтор кардаанд, ҳол он ки дар асл чунин нест.

Дар ин боб ман меҳоҳам ба одамони гурӯҳи якум муроҷиат кунам.

Биёед бо саволе шурӯъ мекунем: агар бо шумо дар ҳақиқат

бәадолатона рафтор карда бошанд, оё шумо ҳүкүк доред, ки хафа шавед? Барои гирифтани ҷавоб биёед ба ҳаёти писари дўстдоштаи Яъқуб Юсуф нигоҳ мекунем (Ҳастӣ, бобҳои 37-48).

Хоб ба даҳшат табдил меёбад

Юсуф писари ёздаҳуми Яъқуб буд. Бародарони калониаш аз ӯ нафрат доштанд, аз сабаби он ки падарашон ӯро нисбат ба боқимондаҳо зиёдтар дўст медошт ва либоси рангоранг тӯҳфа карда, ӯро аз байни ҳамаашон ҷудо кард. Ҳудо ба Юсуф ду хоб дод. Дар хоби аввал ӯ дар саҳро бандҳои бастаро дид. Банди ӯ барҳоста рост истод, вақте ки бандҳои бародаронаш ба банди ӯ саҷда карданд. Дар хоби дуввум ӯ офтоб, моҳтоб ва ёздаҳ ситора (падару модараш ва бародаронаш буданд)-ро дид, ки ба ӯ саҷда мекарданд. Вақте ки ӯ ин хобҳоро ба бародарони худ гуфт, онҳо табиист, ки хурсандии ӯро ба ҳам надиданд. Баръакс, боз ҳам саҳттар нисбати ӯ нафрат пайдо карданд.

Ба наздикӣ, баъд аз ин даҳ бародари калонӣ барои ҷустуҷӯи чарогоҳ барои чорвои падарашон рафтанд. Яъқуб Юсуфро фиристод, то ки аз ҳоли онҳо ҳабар гирад. Вақте ки бародарони калонӣ Юсуфро диданд, ки ба назди онҳо меомад, байни худ гуфтанд: «Ана ин соҳиби хобҳо меояд. Биёед ӯро бикишем! Ва баъд бинем, ки аз хобҳои ӯ чӣ ҳосил мешавад! Ӯ мегӯяд, бармо подшоҳӣ мекунад. Бигзор ӯ кӯшиш кунад, ки дар ҳолати мурда соҳиби мо шавад!» Ҳамин тарик, онҳо ӯро ба ҷоҳи ҷуқур партофтанд, то ки ӯ он ҷо бимирад. Бародарон аз ӯ либосашро қашиданд, онро даррониданд ва бо ҳуни ҳайвон олуда карданд, то ки падарашонро бовар кунонанд, ки Юсуфро ҳайвони вахшӣ ҳӯрдааст.

Аммо баъд аз он, ки бародарон Юсуфро ба ҷоҳ партофтанд, корвони исмоилиёнро диданд, ки ба Миср мерафт. Онҳо Ҷӯҳудо гуфт: «Эй, бачаҳо, бииистед. Агар ӯ дар ин ҷоҳ бимирад, ба мо аз ин ягон ғоиде намешавад. Биёед, ӯро ба ғуломӣ мефурӯшем ва каме пулдор мешавем. Ӯ барои мо ба ҳар ҳол

мурда мешавад ва дигар ҳеч гоҳ бар мо ҳукмронӣ намекунад ва байни худ сайдро тақсим мекунем!»

Онҳо Юсуфро ба бист сиккai нуқра фурӯхтанд. Онҳо хафа шуда буданд, аз ин сабаб ўро аз мерос ва оила маҳрум карда фурӯхтанд. Фаромӯш накунед, ки ҳамаи инро бародарони хуниаш карданд, онҳо падари умумӣ, чисм ва хуни умумӣ доштанд.

Мо, ки тамоман дар дигар маданият тарбия ёфтаем, тамоми он даҳшате, ки ин одамон кардаанд, фаҳмиданамон мушкил аст. Аз ин бадтар фақат одамкушӣ шуда метавонист. Дар он замон бисёр писар доштан хеле муҳим буд. Писарон номи падарро нигоҳ медоштанд ва ҳар он чизе, ки ў дошт, ба мерос мегирифтанд. Бародарони Юсуф ўро барои ҳамеша аз имконияти гирифтани ном ва мероси падар маҳрум соҳтанд. Ба оилаи худ монанд нашавад гуфта, онҳо номи ўро нобуд карданд. Ҳангоме ки ягон одамро ба ғуломӣ ба дигар мамлакат мефурӯхтанд, ў то дами марг ғулом мемонд. Зане, ки бо вай издивоҷ мекард, ҳамчунин ғулом мешуд ва ҳамаи фарзандони онҳо низ ғулом мешуданд! Ҳамаи он чизе, ки дар хонаи худ барои Юсуф қимат буд, гум шуд.

Аз вақти таваллуд ғулом будан мушкил аст, vale агар ту барои гирифтани мероси бузург ва ояндаи бузург таваллуд шуда бошӣ ва ҳамаи онро аз даст дода бошӣ, аз ҳад душвортар аст ва душвории онро ҳатто тасвир намудан ғайриимкон аст. Агар ту дар бораи гузаштаи хушбахтат надонӣ, бисёр осон мешуд. Юсуф худро ҳамчун часади зинда ҳис карда метавонист. Ман боварии комил дорам, ки ў ба озмоиш афтод ва, ба фикраш, агар бародаронаш ўро мекуштанд, нисбат ба ғуломӣ афтодан, беҳтар мешуд. Мақсади ҳамаи ин чунин аст: ҳамаи он чизе, ки бародарони Юсуф карданд, чиноят мебошад.

Назаре ба гузашта

Шумо ҳоло ҳодисаи Юсуфро дар баёноти ман меҳонед ва, эҳтимол, охири онро аллакай медонед. Ин ҳодисаи бисёр рӯҳбаландқунанда аст, агар донед, ки бо чӣ хотима меёбад. Лекин Юсуф дар ин бора намедонист. Ҳамааш чунин ба назар мерасид: ў ҳеч гоҳ дигар падари худро ва ичрошавии хобҳои Худо ба ў додаро намебинад. Ў дар мамлакати бегона ғулом буд. Ў аз Миср рафта наметавонист. Ў то охири умр моликияти шахси бегона буд.

Юсуфро ба шахсе бо номи Фӯтифар, шахси мансабдори (дарбории) фиръавн ва сардори посбонон, фурӯҳтанд; Юсуф қариб даҳ сол ба ў хизмат кард. Юсуф ягон хел хабар аз тарафи оилаи худ нашунид ва фаҳмид, ки падарааш ўро мурда ҳисоб мекунад. Ҳаёти оила бе ў давом меёфт. Юсуф ягон умед надошт, ки ягон вақт падарааш ўро начот дода метавонад.

Бо мурури замон Юсуф дар назари хӯҷаинаш илтифот ёфт ва ў ба Юсуф муносибати хуб мекард. Фӯтифар Юсуфро бар хонаи худ баргумошт:

Тамоми дороии худро ба дасти ў дод. Аммо вақте ки шароити зиндагии Юсуф нисбатан беҳтар шуд, дар дили зани Фӯтифар як чизи бад пайдо шуд. Ў ба Юсуф ҷашм андохта, бо ў зино кардан хост. Ҳар рӯз вай кӯшиш мекард, ки ўро ба васаваса андозад, лекин Юсуф ба ў рад мекард. Боре, ҳангоме ки зан бо Юсуф танҳо монд, ўро ба як гӯша бурда, маҷбур кард, ки бо вай бихобад. Юсуф рад карда, гурехту аз саросемагӣ дар дастони зан ҷомаи худро монда, рафт. Вақте ки ў инро кард, зан худро таҳқиршуда ҳис кард ва дод зада, Юсуфро ба сӯиқасди таҷовуз ба номус айбдор кард. Фӯтифар Юсуфро ба зиндони фиръавн партофт.

Бояд гуфт, ки зиндони фиръавн тамоман мисли маҳбасҳои Амрико набуд. Ман дар баъзе маҳбасҳои Амрико ҷамъомадҳо гузаронидаам ва гуфта метавонам, ки чи қадаре ки онҳо бад набошанд ҳам, дар муқоиса бо зиндони фиръавн он мисли

дачаҳои берунشاҳрӣ мебошад. Он ҷо на рӯшнӣ, на деворҳои зиндон буд, танҳо ҷоҳе, ки на барқ дошту на гармӣ. Шароит бисёр саҳт ва бераҳмона буд. Зиндониёнро он ҷо барои оҳиста-оҳиста мурдан ҷойгир мекарданд ва ба онҳо танҳо нони қоқу об медоданд (3 Под. 22:27). Ба онҳо ғизо медоданд, танҳо барои он ки зинда монанд ва азоб қашиданро давом диханд. Мувофиқи Забур 104:18 пойҳои Юсуфро бо завлона азият доданд, ӯ дар болои оҳан меҳобид, ки танашро мебурид. Ӯ мебоист бимирад.

Агар ӯ мисрӣ мебуд, ақаллан ягон имконияти озодшавиро медошт, лекин ғулом-бегоназамин, ки дар таҷовуз ба номус айбдор карда шудааст, амалан барои озодӣ умед надошт. Бо ӯ аз ҳама чизи бадтарине, ки танҳо рӯй доданаш мумкин буд, шуд. Аз ин бадтар танҳо марг шуда метавонист.

Оё шумо фаҳмида метавонед, ки ӯ дар ин торикии зеризамин чӣ фикр мекард? «Даҳ сол ман бовафо ва ростқавлона ба ҳӯҷанини худ хизмат кардам. Ман аз зани ӯ ҳам бовафотар ҳастам. Ман ба Ҳудо бовафо мондам ва ба ҳӯҷанини худ. Ва мукофоти ман барои ин чӣ хел аст? Зиндон!

Чунин таассурот, ки чи қадаре ки ман барои дуруст рафтор кардан кӯшиш кунам, аҳволам бадтар мешавад! Чӣ хел Ҳудо ба рӯй додани ин чиз иҷозат дода тавонист? Наход бародаронам аз ман вайдаи Ҳудоро дуздида тавонанд? Чаро ин Ҳудои тавоно ва Ҳудои аҳду паймон ба ҳолати ман даҳолат накард, то ки маро озод намояд? Оё нисбати хизматгузорони дӯстдоштаи Ҳуд Ҳудои бовафо чунин ғамхорӣ менамояд? Аз чӣ сабаб ман ҷазо гирифтам? Ман чӣ кори бад кардам? Ман танҳо ба як чизе, ки аз Ҳудо шунидам, бовар кардам».

Ман боварии комил дорам, ки ӯ бо чунин ё фикрҳои ба ин монанд мубориза мебурд.

Озодии вай дар ин лаҳза бисёр маҳдуд буд, вале ӯ ҳуқуқи интихоб карданро дошт, яъне чӣ хел ӯ ба ин ҳодисаи бо вай рӯйдода муносибат мекунад. Оё ӯ аз бародарони худ хафа ва ҳашмгин мешавад ва, билохира, аз Ҳудо? Оё ӯ аз ҳамаи умед ба

он, ки ваъдаҳои ба ў додашуда ичро мегарданд, рад мекунад, дар баробари ин худро аз умеди охирон, ки барои зиндагӣ кардан маҷбур мекунад, маҳрум месозад?

Оё ҳама чиз дар дasti Ҳудо аст?

Ман ба худ тасаввур карда метавонам, ки то охири ин озмоишҳо Юсуф ягон маротиба ҳам фикр накарда буд, ки ҳамаи азобҳои ў тайёрии Ҳудо барои роҳбар шуданаш мебошад. Ҷй тарз ў ҳукми ояндаи худро ба бародаронаш, ки ўро фурӯхтанд, истифода мекунад? Ба воситаи азобҳои худ Юсуф гапдароиро ёд гирифта буд. Бародаронаш дар дasti Ҳудо аслиҳа буданд. Оё Юсуф ба ваъдаи худ меистад, Ҳудоро мечӯяд, то ки чизи ваъдашударо ба даст орад?

Вақте ки Юсуф он хобҳоро дида буд, ба онҳо, эҳтимол, ҳамчун тасдиқи рӯйхушие, ки дар ҳаёташ аз сар мегузаронид, нигоҳ мекард. Ў он вақт дарк накарда буд, ки ҳукм барои хизмат кардан дода мешавад, на барои одамонро аз дигарон ҷудо намудан. Бисёр вақт ҳангоми чунин давраҳои тайёри мо ба тоқатнолазирии шароитҳоямон диққати худро равон мекунем, ба ҷои он ки ба бузургии Ҳудо диққат дижем. Дар натиҷаи ин мо азоб мекашем ва одамеро мечӯем, ки дар ҳамаи бадбаҳтиҳоямон айбдор кунем. Вақте ки мо бевосита бо он факт бармеҳӯрем, ки Ҳудо метавонист ҳамаашро бартараф намояд ва нагузорад, ки мо ҳамаи ин даҳшатро аз сар гузаронем, лекин ў инро накард, мо бисёр вақт ўро айбдор менамоем.

Дар гӯши Юсуф садо давом медод: «Ман мутобиқи он чизе, ки дар бораи Ҳудо ба ман маълум буд, зиндагӣ кардам. Ман қарорҳои ўро вайрон накардаам, бар ў зиддият нишон надодаам. Ман танҳо он хоберо, ки Ҳуди Ҳудо ба ман дода буд, нақл кардам. Дар натиҷа чӣ шуд? Бародарон моро таслим карданд, ва ман ба ғуломӣ фурӯхта шудаам! Падарам моро мурда гумон мекунад ва ҳеч гоҳ ба Миср барои ёфтани ман намеояд». Барои ў гунаҳкорони асосӣ бародаронаш буданд.

ЧЙ ХЕЛ ЧУНИН ЧИЗ БО МАН РҮЙ ДОД?

Онҳо он қуввае буданд, ки ўро ба зиндон партофтанд. Эҳтимол ў дар бораи он фикр меронд, ки то чй андоза ҳама чиз ранги дигар мегирифт, агар Худо ба ў он мавқеъ ва ҳукмро, ки Юсуф дар хобҳояш дида буд, медод. То чй андоза ҳама чиз дигар хел мешуд, агар бародаронаш аз ў ояндаашро намедуздианд:

Мо бисёр вақт мешунавем, чй хел бародарон ва ҳоҳарон дигаронро айбдор карда, ба айнан ҳамон дом меафтанд. Мисол:

«Агар занам намебуд, ман аллакай дар хизмат мебудам. Ў ба ман монеагӣ кард ва бисёр чизро, ки ман орзу доштам, вайрон кард».

«Агар падару модарам намешуданд, ман ҳаёти хуб медоштам. Онҳо ба ҳолати ҳозираи ман гунаҳкоранд. Барои чй дигарон падару модари хуб (оддӣ) доранду ман не? Агар падару модарам ҷудо намешуданд, никоҳи шахсии ман дар ҳолати хуб мешуд».

«Агар пасторе, ки дар ман бахшишҳоямро ҳомӯш мекунад, намебуд, ман озод мешудам ва ба ман ҳеч чиз ҳалал намерасонд. Ў ба ман имконият надод, ки таъинот ва хизмати худро ичро намоям. Ў одамони калисоро бар зидди ман кард».

«Агар шавҳари аввали ман намебуд, ман ва фарзандонам чунин мушкилиҳои молӣ намедоштем».

«Агар ин зан дар калисо намебуд, ман то ҳол бо лидерҳо муносибати хуб медоштам. Бо ғайбатҳои худ ў маро ва орзуи одами боиззат шуданамро нобуд кард».

Ин рӯйхат беохир шуда метавонад. Ҳама одамонро ва ҳар чиро дар мушкилиҳои худ айбдор кардану тасаввур кардан осон аст, ки то қадом андоза ба шумо осон мешуд, агар ин одамон намебуданд. Ба фикри шумо, ин одамон дар озурдахотирий ва бадбаҳтии шумо гунаҳкоранд.

ДОМИ ШАЙТОН

Ман меҳоҳам, лаҳзаи зеринро қайд намоям: ягон хел мард, зан, кӯдак ё шайтон шуморо аз иродай Ҳудо бароварда наметавонад! Тақдири шумо танҳо дар дасти Ҳудо мебошад. Бародарони Юсуф кӯшиши зиёд карданд, то ки рӯъёи Ҳудо додагиро нобуд созанд. Онҳо фикр карданд, ки хобҳои Юсуф тамом шуд. Онҳо эътироф мекарданд: «Акнун биёед, ўро бикишем ва ба яке аз ин ҷоҳо биафканем...ва бубинем, ки хобҳояш чӣ мешавад» (Ҳастӣ 37:20). Онҳо ўро нобуд кардан меҳостанд. Ин ҳодисаи тасодуфӣ набуд. Ин ҳаракати даркунанда буд! Онҳо ба Юсуф барои комёбӣ ягон имконият додан намехостанд.

Лекин, ба фикри шумо, наҳод дар вақти ўро ба ғуломӣ таслим кардани бародаронаш, Ҳудо дар осмон ба Писари Ҳуд ва ба Рӯҳи Муқаддас нигариста, гуфта бошад: «Акнун мо чӣ кор кунем? Як бор бинед, ки бародаронаш бо вай чӣ карданд. Онҳо нақшашои барои Юсуф тайёр кардагиамонро вайрон карданд. Мо бояд ба зудӣ ягон чиз фикр кунем! Оё мо дигар роҳи иловагӣ дорем?»

Бисёрии масеҳиён дар шароитҳои душвор чунон муносибат мекунанд, гӯё ки маҳз ҳамин чиз дар осмон рӯй дода истодааст. Шумо ба ҳуд тасаввур карда метавонед, ки Падар ба Исо гуфта бошад: «Исо, Ҷимро аз кор озод карданд, чунки ҳамкори имондори вай дар бораи ў дурӯғ гуфт. Мо чӣ кор кунем? Оё Ту дар Замин ягон ҷои кори холӣ дорӣ?» Ё: «Исо, Салли аллакай 34 сола аст, лекин ў то ҳол шавҳар накардааст. Оё Ту дар Замин ягон мардони мӯҷаррад барои ў надорӣ? Чунки он марде, ки Ман барои Салли тайёр карда будам, бо дугонаи беҳтаринаш хонадор шуд, ки ў нисбати Салли тӯҳмат карда, дили ўро аз Салли хунук гардонида буд». Бисёр нодуруст, аҳмақона садо медиҳад, аммо муносибати мо дар бораи он шаҳодат медиҳад, ки мо Ҳудоро маҳз ҳамин хел мефаҳмем.

Биёед мебинем, Юсуф имрӯз дар қалисоҳои мо бо хафакунандагони ҳуд ҷӣ тарз ҳисобро баробар карда метавонист. Агар ў ба мисли бисёрии мо мебуд, медонед, ў ҷӣ

ЧЙ ХЕЛ ЧУНИН ЧИЗ БО МАН РҮЙ ДОД?

мекард? Нақшаҳои қасдро месохт. Ў худро бо чунин фикрҳо тасаллӣ медод: «Вақте ки ман ба сари онҳо меравам, онҳоро мекушам! Барои он коре, ки бо ман карданӣ, онҳоро несту нобуд мекунам. Онҳо аз барои ин пурра нарҳ месупоранд».

Аммо агар мұносибати Юсуф бо бародаронаш чунон мебуд, Худо ўро мегузошт, ки дар ҳамон зиндон пўсидан гирад! Зеро агар ўз маҳбас бо чунин хоҳиш ва ниятҳо мебаромад, ў ҳар як сардори ояндаи даҳ сибти Яҳудоро мекушт. Ва ба ин шумора Яҳудо низ дохил мешавад, ки аз он сибт Масеҳ мебоист таваллуд шавад.

Ҳа, он одамоне, ки бо Юсуф бисёр беадолатона рафтор карданӣ, сарқабилаҳои Исройл буданд! Вале Худо ба Иброҳим ваъда дода буд, ки аз ўз ҳалқи бузургро ба вуҷуд меоварад. Ба воситай онҳо, билохира, Худи Худованд Исо омаданаш лозим буд! Юсуф намегузошт, ки хафагӣ ба дилаш дарояд ва пешбинии Худо нисбати ўз ва бародаронаш дар ҳаёти онҳо тасдиқ шуд.

Оё аз ин ҳам бадтар шуда метавонад?

Ҳабсхона барои Юсуф вақти санчиш ва имкониятҳои нав буд. Ҳамроҳи Юсуф дар зиндон ду асир низ партофта шуда буданд: ҳар дуи онҳо хобҳои ташвишовар диданд. Юсуф ҳар дуи ин хобро дақиқ таъбир кард, ки ин ҳайратовар буд. Яке аз асирон ба вазифаи худ барқарор шуданаш лозим буд, дар айни замон дигарашро ба қатл расондан лозим буд. Юсуф аз ҳамон як асир, ки ўро бояд дар ҳамин лаҳзаҳо озод мекарданӣ, хоҳиш намуд, ки дар борааш ба ёд оварад, ҳангоме ки ўз боз дар назари фиръавн писанд меояд. Он шахс боз ба хизмати фиръавн шурӯъ кард, аммо дар давоми ду сол ўз он ҷо ягон қалима дар бораи Юсуф ба забон нагирифт. Ин боз як сабаб барои озурдахотирии Юсуф буд, боз як имконияти хафа шудан.

Иродай Ҳудо комил аст

Соате фаро расид, ки фиръавн бисёр хоби ташвишовар дид. Ягон ситорашиносон ва ҳакимони ў маъни ин хобро фаҳмонда натавонистанд. Маҳз дар ҳамин лаҳза хизматгари озодшуда Юсуфро ба хотир овард. Ў нақл кард, ки чӣ тарз Юсуф хоби ў ва асири дуюмро таъбир кард. Юсуфро назди фиръавн оварданд ва ў ба шоҳи Миср таъбир кард, ки хоб маъни наздикшавии гуруснагиро дорад ва ба ў машваратҳои боҳикмат дод, ки ба ин бӯхрон тайёри дидан лозим аст. Фиръавн ба зудӣ Юсуфро боло бардошт ва ўро баъд аз худ ба ҷои дуюм барои роҳбарии Миср таъин кард. Юсуф ба воситай ҳикмате, ки ба ў аз тарафи Ҳудо дода шуда буд, мамлакатро ба замони саҳти наздик омадаистода тайёр кард. Баъдтар, вақте ки гуруснагӣ тамоми ҳалқҳои машҳури он замонро фаро гирифт, бародарони Юсуф маҷбур шуданд барои қӯмак ба Миср раванд. Агар Юсуф ягон зиддият дар дили худ нисбати бародаронаш медошт, онгоҳ ин вақти хуб барои қасосгирий мешуд. Ў метавонист онҳоро якумра ба маҳбас бандӣ кунад, азоб диҳад ё ҳатто кушад ва ҳеч кас ўро айбдор намекард, чунки вай баъд аз фиръавн шахси дуюм буд. Бародаронаш дар назди фиръавн ҳеч қадру қимат надоштанд. Аммо Юсуф ба бародарони худ бепул нон дод. Баъдан барои оилаҳои онҳо замини беҳтарин дар Миср ҷудо карда шуд, ва онҳо аз ҳосили ин замини меҳӯрданд. Дигар хел карда гӯем, ба онҳо аз ҳама замини хуб дар тамоми Миср дода шуда буд. Юсуф баракат дод, онҳоеро, ки ўро лаънат карда буданд, ва ба нафратқунандагони худ некӣ кард (Матто 5:44). Ҳудо пешакӣ медонист, ки бародарони Юсуф чӣ кор мекунанд. Ҳудованд медонист, ки онҳо чунин рафтор мекунанд, пеш аз он ки ў ба Юсуф хобҳоро дод, ё пеш аз он, ки ягон нафаре аз онҳо умуман таваллуд шуда буд.

Барои мондани қадами оянда, ба он нигоҳ кунед, ки Юсуф ба бародарони худ чӣ гуфт, вақте ки онҳо боз воҳӯрданд: «Вале акнун ғамгин ва мутаассиф нашавед, ки маро ба инҷо фурӯҳтаед;

зоро ки Худо маро пеш аз шумо барои ҳифзи ҳаёт фиристод. Зоро ҳоло ду сол шудааст, ки қаҳатӣ бар замин ҳукмфармост ва боз панҷ соли дигар на шудгор мешавад, на дарав. Лекин Худо маро пеши шумо фиристод, то ки шуморо дар замин боқӣ гузорад ва бо начоти бузурге ҳаёти шуморо нигаҳ дорад. Пас, на шумо маро ба ин ҷо фиристодаед, балки Худо... » (Ҳастӣ 45:5-8). Ба Забур 104:16,17 нигаред: «Ва қаҳатиро бар замин бихонд; ҳамаи манбаъҳои нонро нобуд кард. Пеш аз онҳо мардеро фиристод: Юсуф ба ғуломӣ фурӯхта шуд».

Кӣ Юсуфро фиристод? Бародаронаш ё Худо? Аз даҳони ду шоҳид мө мебинем, ки Худо ўро фиристод. Юсуф ба бародарони худ фаҳмо карда, гуфт: «На шумо маро ба ин ҷо фиристодаед». Гӯш кунед, ки Рӯҳ ҷӣ мегӯяд!

Чи хеле ки ман аллакай гуфтам, ҳеч қадом одами миранда, ё шайтон иродай Худоро аз ҳаёти шумо бароварда наметавонад. Агар шумо ин ростиро қабул намоед, вай шуморо озод мекунад. Аммо як одам ҳаст, ки метавонад шуморо аз иродай Худо барорад, ин одам - худи шумо!

Дар бораи ҳалқи Истроил фикр кунед. Худо ба онҳо озодкунанда, Мӯсоро фиристод, то ки онҳоро аз ғуломии Миср барорад ва ба Замини ваъдашуда орад. Як солро дар биёбон гузаронида, доҳиёни Истроил ҷосусонро фиристоданд, то ки Замини ваъдашударо аз назар гузаронанд. Ҷосусон баргашта омада, шикоятро шурӯъ карданд. Онҳоро ҳалқе, ки дар он замин зиндагӣ мекарданд, тарсонданд, ки онҳо аз истроилиён дидা, баландтару боқувваттар буданд ва дар корҳои ҳарбӣ бомаҳораттар буданд.

Тамоми ҳалқи истроил, ба ғайр аз Еҳушаъ ибни Нун ва Колеб, бо ин доҳиён розӣ шуданд. Ба назари одамон чунин менамуд, ки Худо онҳоро ба ин ҷо аз барои мурдан овард. Онҳо аз Мӯсо ва Худо хафа шуданд. Онҳо зиёда аз як сол дар чунин ҳолат буданд. Ҳафагии онҳо ба он оварда расонд, ки ин насл ҳеч гоҳ Замини ваъдашударо надид.

ДОМИ ШАЙТОН

Бисёрии одамон боҳасос ба Худо хизмат мекарданд, лекин аз барои он ки бо онҳо ё одамони шарир ё масеҳиёни ҷисмонӣ бад рафтор карданд, ба шароитҳои душвори ҳаётӣ афтоданд. Ростӣ дар он аст, ки нисбати онҳо дар ҳақиқат беадолатона рафтор кардаанд. Лекин хафа шудан, яъне ичро кардани нақшай душман аст ва нақша аз он иборат аст, ки онҳоро аз иродai Худо барорад.

Агар хафагиро қабул накунед, дар иродai Худо мемонед. Агар хафа шавед, душман шуморо ғулом мегардонад, то ки шумо ирова ва ҳоҳиши ӯро ичро кунед. Қарор кунед, ки чиро интихоб мекунед. Хафа нашудан бисёртар фоиданок аст.

Мо бояд фаҳмем, ки ҳеч чиз бар зидди мо қабул карда намешавад, бе он ки Худованд пешакӣ дар бораи он намедониста бошад. Агар шайтон метавонист моро нобуд созад, ҳар вақте ки дилаш меҳоҳад, ӯ қайҳо моро нобуд мекард, барои он ки одамонро бисёр бад мебинад. Ҳама вақт ин насиҳатро дар хотир дошта бошед:

Озмоише ки ба сари шумо омадааст, ҷуз озмоиши оддии инсонӣ чизи дигаре нест; ва Худо амин аст, ва Ӯ намегузорад, ки шумо берун аз қуввати ҳуд озмуда шавед, балки дар баробари озмоиш сабукӣ (дар матни англисӣ «имконияти мушаххаси озодшавӣ») ҳам медиҳад, то ки шумо тоб оварда тавонед (1 Қўринтиён 10:13).

Пайхас кунед, ки ин ҷо ҷой гуфта шудааст «имконияти мушаххаси озодшавӣ», на ин ки «имконият барои озодшавӣ». Худо ҳамаи шароитҳои ноҳуше, ки дар оянда ба сари мо меоянд, мебинад, чи қадаре ки онҳо калон набошанд ҳам, Ӯ имконияти мушаххаси аз онҳо озод шуданро пешбинӣ намудааст. Ва боз ҷо аз ҳама ачишибаш: бисёр вақт он ҷизе, ки монанди вайрон кардани иродai Худо аст, дар асл роҳ барои ичроиши он мегардад, агар мо ба Худо гапдаро монем ва хафа нашавем. Аз ин сабаб дар хотир доред: ба Худо итоаткор монед, хафагиро

қабул накунед: «...ба иблис муқобилат кунед, ва ўаз шумо хоҳад гурехт» (Яъқуб 4:7). Агар дар дили худ ба хафагӣ роҳ надиҳем, ба шайтон муқобилат мекунем. Хоб ё рӯъё, эҳтимол, ба тавре, ки шумо интизор будед, ичро намешавад, vale Каломи Ў ва ваъдаҳои Ў то абад бовафо мемонад, онҳо шуморо ҳеч гоҳ фиреб намекунад. Хатари ичро нашудан танҳо он вақте мавҷуд аст, ки агар мо ба Худо гапдаро набошем.

Дигар намуди таслим кардан

Миқдори ками одамон аз тарафи бародарони худ муносибати даҳшатнокро ба мисли Юсуф аз сар гузаронидаанд. Агар душманонаш бо ўчунин рафтор мекарданд, ў то ин дараҷа азоб намекашид. Онҳо бародарони аслии ў буданд, ҷисм ва хуни вай. Онҳо қасоне буданд, ки ўро мебоист рӯҳбаланд, дастгирий, ҳимоя ва ғамхорӣ кунанд. Магар аз он муносибати золимонае, ки нисбати Юсуф карданд, муносибати саҳттару золимтарро тасаввур кардан мумкин аст?

**АГАР БАРОДАР Ё ХОҲАР
ТУРО РАД КАРДА,
ХАШМГИН ШАВАД, ЯК
ГАП, АММО РАДШАВИРО
АЗ ТАРАФИ ПАДАР АЗ
САР ГУЗАРОНИДАН,
ТАМОМАН ГАПИ ДИГАР
МЕБОШАД.**

БОБИ 4

ПАДАРАМ, ПАДАРАМ!

*Ва бингар, эй падарам,...бидон ва яқин бидор,
ки бадӣ ва ҷинояте дар дасти ман нест, ва ман
дар ҳаққи тӯ гуноҳе накардаам, ва ҳол он ки тӯ
камин меғузорӣ, то ки ҷони маро бигирӣ.*

- 1 Подшоҳон 24:12

Дар боби гузашта мо баррасӣ кардем, ки чӣ тарз бародарони Юсуф кӯшиши ўро нобуд сохтан карданд. Мо дидем, ки чӣ қадар дардро ўз барои хиёнати онҳо аз сар гузаронид. Эҳтимол, шумо дар чунин ҳолат ҳастед. Шумо аз тарафи онҳое таслим карда шудед, ки ба шумо зиёдтар наздиканд. Мумкин аз онҳо муҳаббат ва рӯҳбаландкуниро шумо интизор будед.

Дар ин боб ман меҳоҳам шароитеро дида бароям, ки аз хиёнати бародар дид, зиёттар дардовар аст. Як тарафи масъала радкуниу хаши ман бародарро аз сар гузаронидан, аммо радкуни ю ва хаши падарро аз сар гузаронидан тамоман дигар аст. Вақте ки ман дар бораи падарон мегӯям, ман на танҳо падарони биологиро дар назар дорам, аммо ҳар як лидерҳоеро, ки Худо ба мо мегузорад. Ин он одамоне, ки бояд моро дӯст доранд, насиҳат кунанд, ғизо диҳанд ва нисбати мо ғамхорӣ кунанд.

Муносибати дутарафаи муҳаббат ва нафрат

Барои тадқиқ кардани мисол, ки дар он падар хиёнаткор шуд, муносибати байни шоҳ Шоул ва Довудро дида мебароем (1 Подшоҳон 16-31). Ҳаёти онҳо пеш аз воҳӯйр печутоб хӯрд, вақте ки Самуил, пайғамбари Худо, Довудро барои подшоҳии Исройл тадҳин кард. Довуд бо ҳаяҷон фикр карда, дар ҳайрат монд: «Ин он шахсе, ки Шоулро тадҳин карда буд. Пас, ман дар ҳақиқат шоҳ мешавам!» Шоул аз рӯҳҳои палид азоб мекашид, чунки Худоро гӯш накард. Агар ягон кас най навозад, танҳо он вақт сабуқӣ меомад. Хизматгорони Шоул як шахси ҷавонро мечустанд, ки барои ў навозад, ва Довуд, писари Йисойро ёфтанд. Шоҳ Шоул аз қафои Довуд нафарро фиристод ва ҳоҳиш кард, ки ба қаср омада, ба ў хизмат кунад. Довуд ҳатман ҷунин фикр кард: «Худо ичрои ваъдаи Худро, ки ба воситаи пайғамбар Самуил дода буд, шурӯъ карда истодааст. Шубҳа нест, ки ман дар назари шоҳ писанд меоям. Ин зинаи аввали ман ба роҳи подшоҳӣ мешавад».

Боре падари Довуд аз ў ҳоҳиш кард, ки ба бародарони қалонаш, ки дар майдони муҳориба бо фалишиён буданд, озуқаворӣ барад. Ба он ҷо расида, Довуд ҷангвари яккатани фалишиён Ҷолиётро дид, ки ў дар давоми чил рӯз ҷангварони Худоро таҳқир карда буд. Довуд медонист, ки шоҳ ба ҳар касе, ки ин азимҷуссаро ғалаба мекунад, духтари худро медиҳад.

Довуд назди шоҳ омада, ҳоҳиш кард, ки бо Ҷолиёт ба ҷанг

барояд. Ү Җолиётро күшт ва дұхтари шоҳро гирифт. Дар он замон ү аллакай ба назари шоҳ писанд омада буд, ва ба қаср дағыват шуда буд, то ки ҳамроҳи шоҳ зиндагй кунад. Йонұтон, писари калонии Шоул, бо Довуд ақди дұстии абадй баст. Ҳама он чизе, ки Шоул ба Довуд супориш медод, ү ба хубй онро анчом медод, зеро ки Худо ба ү ёрдам мекард. Шоҳ фармон дод, ки Довуд дар як миз бо писаронаш хұроп хұрад.

Довуд дар ҳаячон буд. Ү дар қаср зиндагй мекард, аз дастархони шоҳ нон меҳұрд, дұхтари шоҳро ба занй гирифт, бо Йонұтон дұст буд, ва дар ҳамаи корхони қарбиаш муваффақ буд. Ү дар назари халқи Истроил писанд омада буд ва халқ үро дұст медошт. Ү дида метавонист, ки чиң тавр нұбуvvати Самуил ичро мегардад. Шоул Довудро аз ҳамаи хизматгорони боқимонда зиёдтар ҳұрмат мекард.

Ұ барои Довуд мисли падар шуда буд. Довуд боварии комил дошт, ки Шоул үро таълим ва тарбия медиҳад ва рұзе үро дар тахт мешинонад. Довуд аз бовафой ва файзи Худо хұрсандй мекард. Лекин ногаҳон ҳамааш тағиир ёфт.

Вақте ки Шоул ва Довуд аз мұхориба барменгаштанд, занқо аз тамоми шаҳрхони Истроил дар назди онқо баромаданду рақс карданд ва суруд хонданд: «Шоул ҳазорхоро күшт, Довуд бошад даҳҳо ҳазорро». Ин Шоулро ба ғазаб овард ва аз ҳамон рұз сар карда, ү ба Довуд нафрат пайдо кард. Ду дағъае, ки Довуд най менавохт, Шоул күшиши күштан кард.

Дар Китоби Мұқаддас гұфта шудааст, ки Шоул нисбати Довуд нафрат дошт, чун медонист, ки Худо бо Довуд аст, на бо ү. Довуд маңбур буд бо гурехтан худро начот диҳад ва аз ин сабаб ба биёбон гурехт. «Ин чиң гап бошад? - фикр мекард Довуд. Шахсе, ки пештар мураббии ман буд, күшиш дорад маро биқушад. Ман чиң кор күнам? Шоул - хизматгузори аз тарафи Худо тадхиншуда. Агар ү зидди ман бошад, ман қадом имкониятхоро барои муваффақият дорам? Ү шоҳ аст, одами Худо, аз тарафи халқи Худо қабулшуда. Чаро Худо ба ҳамаи ин роҳ дод?»

ДОМИ ШАЙТОН

Шоул Довудро аз як биёбон то ба дигараш, аз як ғор то ба дигараш, ҳамроҳи се ҳазор ҷангварони исроилий таъқиб мекард. Онҳо танҳо як мақсад доштанд: күштани Довуд.

Дар ин лаҳза аз ваъда фақат сояаш монда буд. Довуд дигар дар қаср зиндагӣ намекард ва аз дастархони шоҳ нон намехӯрд. Ӯ дар ғорҳои нам мегашт ва хӯроки боқимондаи ҳайвонҳои дар биёбон бударо мөхӯрд. Ӯ дигар ҳамроҳи шоҳ наменишастан, Ӯ аз тарафи одамоне таъқиб карда мешуд, ки як вақте бо Ӯ пахлӯ ба пахлӯ ҷанг мекарданд. Ӯ ҷойгаҳи гарм ва хизматгорон надошт ва аз тарафи дарбориён дигар таърифҳоро намешунид. Занашро ба дигар шахс дода буданд. Ӯ медонист, ки оворагарди танҳо ва бе ватан будан чист.

Бояд қайд кард, ки Ҳудо Довудро барои парастории Шоул дод, на шайтон. Барои чӣ Ҳудо на танҳо роҳ дод, балки ҳамаи воқеаҳои рӯйдодаро ба нақша гирифта буд? Чаро ба Довуд рӯи хуш дода, ба тарафи худ кашиданд, танҳо аз барои он ки баъд якбора дигар шуданд? Барои Довуд давраи озмоиш сар шуд, Ӯ на танҳо аз Шоул, балки аз Ҳудо норозӣ шуда, шикоят карда ва хафа шуда метавонист. Саволҳои азијатдиҳанда озмоишро қувват медоданд, то ки ҳикмати Ҳудо ва иродai Ҳудоро зери шубҳа гузоранд. Шоул бо ҳар роҳ ин ҷавонро күштан мөхост ва беақлии Ӯ меафзуд. Довуд ғамгин шуд.

Коҳинон аз шаҳри Нуб фикр карданд, ки Ӯ хизматгори шоҳ аст, барои ҳамин Довудро бо хӯрок ва ҷои зисттаъмин карданду боз ба Ӯ шамшери Ҷолиётро доданд. Онҳо намедонистанд, ки Довуд аз Шоул мегурезад. Вақте ки аз Ҳудо дар бораи Довуд пурсиданд, онгоҳ Довудро гусел карданд, то ки ғазаби шоҳро ба худ наоранд. Шоул дар ин бораи фаҳмида, ба ғазаб омад. Ӯ ҳаштоду панҷ коҳинони бегуноҳи Ҳудоро күшт ва тамоми шаҳри Нубро: мардон, занон, ҷавонон, қӯдакон, шутурун, ҳарон ва гӯсфандонро ба дами шамшер күшт. Ӯ бар зидди одамони бегуноҳ ва ҳайвонот доварӣ кард, ҳол он ки бар зидди амолеқиён карданаш лозим буд. Ӯ қотил буд. Ҷӣ тавр Ҳудо чунин одамро бо Рӯҳи Ҳуд тадҳин кард? Боре Шоул фаҳмид, ки Довуд

ПАДАРАМ, ПАДАРАМ!

дар мағораи Эйн-Чадӣ аст, ҳамроҳи худ се ҳазор ҷангваронро гирифта, аз қафои ӯ рафт. Дар вақти таъқибот ӯ барои истироҳат дар назди даромади як ғор истод ва намедонист, ки Довуд дар қафои ӯ пинҳон аст. Шоул назди худ ҷомаи подшоҳии худро гузошт. Довуд номаълум аз ҷои пинҳоншудааш баромад ва домани ҷомаро бурида гирифта, номаълум пинҳон шуд. Баъд аз он ки Шоул аз ғор баромад, Довуд то замин саҷда кард ва ба ӯ гуфт: «Ва бингар, эй падарам, ...бидон ва яқин бидор, ки бадӣ ва ҷинояте дар дasti ман нест, ва ман дар ҳаққи ту гуноҳе накардаам, ва ҳол он ки ту камин мегузорӣ, то ки ҷони маро бигирий» (1 Подшоҳон 24:12).

Довуд ба Шоул ниҳо кард: «Падарам! Падарам!». То ки барои шумо фаҳмотар бошад: ӯ хитоб кард: «Бубин, ки дили ман чӣ хел аст! Ба ман падар шав. Ман ба роҳбар эҳтиёҷ дорам!» - дили Довуд бо умед зиндагӣ мекард.

Падарон дар кӯчаанд?

Ман чунин додзаниро дар дили мардон ва занони бешумори бадани Масех шунидаам. Аксарияти онҳо одамони ҷавон мебошанд, ки даъвати Ҳудоро доранд. Онҳо барои падардор шудан дод мегӯянд - барои одаме, ки онҳоро таълим медиҳад, дӯст медорад, дастирий ва рӯҳбаланд мекунад. Ана барои чӣ Ҳудо гуфтааст, ки ӯ «дили падаронро сӯи писарон, ва дили писаронро сӯи падарон ҳоҳад баргардонид, мабодо биёям ва заминро ба таҳлука гирифтор намоям» (Малокӣ 4:6).

Мамлакати мо дар солҳои 1940-1950 аз падарони худ (волидайн, лидерҳо ва хизматгузорҳо) маҳрум шуд ва имрӯз бошад ҳолати мо бадтар аст. Монанди Шоул бисёрии лидерҳо дар ҳонаҳои мо, дар ширкатҳо ва калисоҳо зиёдтар барои мақсадҳои шахсии худ ғам меҳӯранду дар бораи ҳаёти насли наврас парвое надоранд.

ОНҲО ба ҳалқи Ҳудо ҳамчун ба имконияте, ки барои амалӣ

ДОМИ ШАЙТОН

гардидани рӯъёи худ истифода кардан мумкин аст, нигоҳ меқунанд, ба чои он ки рӯъёи худро ҳамчун восита барои хизмат ба ҳалқи Ҳудо истифода кунанд. Комёбии рӯъёро бо нархи ҳаёти ҷароҳатдида ва дилҳои шикаста сафед меқунанд. Ба хотири комёбӣ ёфтан чунин лидерҳо бо вичҷони худ ба гузашткунӣ (созиш) мераванд ва бо ин адолат, шафқат, ростқавлию муҳаббатро қурбонӣ меқунанд. Қарори онҳо дар пулҳо, рақамҳо ва муваффақиятҳо асос меёбад. Ин дарро барои чунин муносибат бо одамон, ки Довуд аз сар гузаронд, меқушояд. Охир Шоул баҳонаи хуб дошт: ӯ подшоҳии худро ҳимоя карданаш лозим буд. Бисёрии лидерҳо бо одамон чунин муносибат меқунанд ва онро бо паҳнкунии Инҷил сафед меқунанд.

Чӣ қадар лидерҳо одамони худро аз сабаби гумонбарӣ аз даст доданд? Чаро ин лидерҳо чунин гумонбар ҳастанд? Чунки онҳо ба Ҳудо хизмат намекунанд. Онҳо ба рӯъёи худ хизмат меқунанд. Ба монанди Шоул онҳо ба даъвати худ боварӣ надоранд ва ин дар дилҳои онҳо рашик ва ғурурро меоварарад. Онҳо дар дигар одамон мавҷудияти қобилиятаҳои некӯкориро эътироф меқунанд ва тайёранд чунин одамонро то он dame, ки ин барояшон фоиданок аст, истифода баранд. Шоул аз муваффақияти Довуд ҳаловат мебурд ва баъд дид, ки ӯ ҳатарнок аст. Баъд аз ин ӯ Довудро ба вазифаи паст гузошт ва барои күштан баҳона мечуст.

Ман бо бисёр мардон ва занони ҷавон ҳамсӯҳбат шудам: онҳо чунон одамро мекофтанд, ки зери роҳбарии ҳамон қас шаванд. Онҳо ба чунон лидер итоат кардан мекофтанд, ки онҳоро шогирд кунад. Ин мардону занони ҷавон худро ҷудою танҳо ҳис мекарданд. Онҳо касеро мекофтанд, ки барояшон падар шавад. Лекин Ҳудо роҳ дод, ки аз радшавӣ ва танҳои гузаранд. Чунки Ҳудо мекофтанд, ки барояшон падар шавад. Онҳо касеро мекарданд. Онҳо қард, дар онҳо низ бикинад. Бодиқат гӯш дихед, ки Рӯҳ ҷӣ мегӯяд.

Довуд нисбати он ғам мекӯрд, ки Шоул ӯро одами бад ва шӯришгар мекисобид. Ӯ ҳатмист, ки дили худро тадқиқ кард:

«Хатогии ман дар чист? Чаро дили Шоул ин қадар зуд бар зидди ман шуд?» Довуд фикр мекард, агар ў муҳаббати худро ба Шоул исбот карда тавонад, онгоҳ шоҳ рӯйхуши худро бармегардонад, ва онгоҳ нубуввати Самуил ичро мешавад. Ана барои чӣ ў хитоб кард: «Баъзехо гуфтанд, ки туро бикишам, vale ман туро амон додам. Ман танҳо ҷомаи туро буридам, бидон ва яқин бидор, ки бадӣ ва ҷинояте дар дасти ман нест» (ниг. 1 Подшоҳон 24:12).

Одамоне, ки радкунни падар ё лидерро аз сар гузаронидаанд, зуд дар ҳама чиз худро айбдор мекунанд. Онҳо боазоб фикр мекунанд: «Ман чӣ кардам? Оё дили ман нопок буд? Кӣ дили лидерро бар зидди ман кард?»

Фикр мекунанд, ки агар вафодорӣ ва қадрашонро нишон диханд, онҳоро қабул мекунанд. Афсӯсона, чи қадаре ки онҳо боғайрат инро накунанд, ҳамон қадар худро радшуда ҳис мекунанд.

Кӣ қасди маро мегирад?

Шоул ба боинсоф будани Довуд иқрор шуд, Довуд ўро күшта метавонист, аммо инро накард. Аз ин сабаб ў ва одамонаш рафтанд. Довуд, шояд, фикр кард: «Акнун шоҳ маро барқарор мекунад. Ҳоло нубувват ичро мегардад. Бешак, ў дили маро мебинад, ва муносабати худро ба ман тағиیر медиҳад».

Саросема нашав, Довуд! Баъд аз якчанд рӯз ба Шоул хабар доданд, ки Довуд дар теппай Ҳакило пинҳон аст. Шоул аз сари нав ҳамроҳи худ боз ҳамон се ҳазор аскаронро гирифта, аз қафои ў равон шуд. Ман боварии комил дорам, ин Довудро озурдахотир кард. Ў дарк кард, ки Шоул ўро дидаю дониста ва аниқ ўро күштан меҳоҳад. Чӣ хел радшавиро ў мебоист ҳис мекард! Шоул дили Довудро медонист ва ба ҳар ҳол бар хилофи ў баромад. Довуд ҳамроҳи Абишой ба истироҳатгоҳи Шоул омад. Ҳеч касе аз посбонон ўро надид, зеро Ҳудо ба онҳо

ДОМИ ШАЙТОН

хоби саҳт дода буд. Ин ду нафар аз байни ҳамаи артиш гузашта, ба он ҷое, ки Шоул хобида буд, омаданд.

«Абишой ба Довуд гуфт: Худо имрӯз душмани туро ба дасти ту супурдааст; ва алҳол ба ман изн бидех, то ки ӯро бо як зарбаи найза ба замин бидӯзам, ва барои зарбаи дуюм ҳочат наҳоҳад буд» (1 Подшоҳон 26:8). Ба фикри Абишой, Довуд ба ӯ иҷозат медиҳад, ки Шоулро бикишад. Якумаш, Шоул бераҳмона ҳаштоду панҷ коҳинони бегуноҳро ҳамроҳи оилаҳояшон күшт! Дуюм, Шоул ҳамроҳи артиши сеҳазора баромад, то ки Довуд ва пайравони ӯро бикишад. «Агар ту якум шуда, душманро накүшӣ, - ҷунин фикр мекард Абишой, - ӯ ҳатман туро мекушад. Ин ҳудмуҳофизаткунӣ аст. Ҳар як суд инро сафед мекунад!» Сеюм, Худо ба воситаи Самуил Довудро барои подшоҳии Исройил тадҳин кард. Довуд бояд мероси ҳудро ба даст орад, агар ӯ иҷрошавии нубуввати Самуилро дидан ҳоҳад. Чорум, Худо ба тамоми артиш хоби чӯқур дод, то ки Довуд ва Абишой бевосита ба пеши Шоул рафта тавонанд. Барои чӣ боз Худо инро кард? Ба назари Абишой ин хел имконият дигар ҳеч вақт намешавад. Ҳамаи ин сабабҳо узрнок менамуданд. Агар Довуд ақаллан камтар аз Шоул хафа мебӯд, ӯ ҳудро ҳақ шуморида, ба Абишой иҷозат медод, ки Шоулро бо зарби найза ба замин дӯзад.

Ҷавоби Довудро гӯш кунед:

«...ӯро накуш, зоро кист, ки дасти ҳудро ба масеҳи Худованд дароз карда, беҷазо монда бошад?... қасам ба ҳаёти Худованд, ки ӯро ё Худованд маҳв ҳоҳад кард, ё аҷалаш расида ҳоҳад мурд, ё ба ҷанг рафта, нобуд ҳоҳад шуд; ҳошо аз тарси Худованд, ки ман дасти ҳудро ба масеҳи Худованд дароз кунам!» (1 Подшоҳон 26:9-10).

Довуд Шоулро накушт, гарчанде ки ӯ шахсони бегуноҳро күшт ва марги Довудро мечӯст. Довуд аз барои ҳуд қасос нагирифт, балки инро ба дасти Худо супорид.

Агар Шоулро мекушту ҳамаи ин корро ба анҷом мерасонид,

ҳам ба Довуд осон мешуду ҳам ба халқи Истроил. Довуд медонист, ки халқ мисли рамаи гӯсфандон бе чӯпон буд. Ӯ медонист, ки гург онҳоро аз барои хоҳишҳои худпарастонаи шахсӣ ғорат мекунад. Ба ӯ мушкил буд, ки худро ҳимоя намекунад ва халқеро, ки дӯст медошт, аз шоҳи беақл ҳимоя накарданаш боз ҳам мушкитар буд. Довуд ин қарорро қабул кард ва медонист, ки Шоул то ӯро накушад, ором намешавад.

Ӯ исбот кард, ки дили пок дорад, вақте ки Шоулро бори аввал раҳм кард. Аммо ҳатто он вақте ки имконияти дуюм барои қуштани Шоул дошт, вай ба ӯ даст нарасонд. Шоул тадҳиншудаи Ҳудо буд ва Довуд ӯро барои доварӣ ба дasti Ҳудо супорид.

Дили киҳо имрӯз монанди дили Довуд аст? Мо дигар яқдигарро бо шамшери ҷисмонӣ намекушем, vale мо қасди яқдигарро бо дигар намуди шамшер - бо забон мегирэм. «Ҳаёт ва мамот дар дasti забон...» (Масалҳо 18:21). Калисоҳо ҷудо мешаванд, оилаҳо барҳам меҳӯранд, никоҳҳо шикаст меҳӯранд ва муҳаббат мемирад дар зери фишори суханоне, ки бо ҳафагӣ, баҳашмой ва ғамгинӣ гӯфта шудаанд, ки ин суханон дар натиҷаи барҳамхӯрии умедҳо пайдо шудаанд. Мо аз дӯстони ҳуд, оилаҳо ва лидерони ҳуд ҳафа шуда, бо суханони ҳашминона, ғамгинона дигаронро ба нишон мегирэм. Мумкин он маълумоте, ки мо мегӯем рост ва аниқ бошад, аммо ангезаҳои ниятҳоямон нопок аст.

Дар Масалҳо 6:16-19 гӯфта шудааст: шахсе, ки дар миёни бародарон ситеzaҳо меангезад, Ҳудо аз онҳо нафрат дорад. Вақте ки мо гапи ростро бо мақсади вайрон кардани муносибат ё резондани обрӯи ягон кас мегӯем, ба ҳар ҳол, мо Ҳудоро таҳқиқир мекунем.

Оё Худо маро барои фош кардани гуноҳи лидерам истифода менамояд?

Дар давоми ҳафт сол ман бо хизмати ёрирасонӣ машғул будам ва пастори ҷавонон будам, баъд Ҳудо ману занамро ба хизматгузории ҳозираамон овард. Ҳангоми дар хизмати пастори ҷавонон буданам, як нафар буд, ки ба ӯ ман ё мавъизаҳои кардаам маъқул набуд. Одатан маро чунин чизҳо ноором намекард, аммо ин шахс аз ман дида, мансаби баландтар дошт.

Ман боварӣ доштам, ки Ҳудо ба ман супориш дод, ки ба ҷавонон қаломи Ҳудоро оиди покӣ ва часорат мавъиза намоям. Писари ин лидер дар ғурӯҳи ман буд. Ин шахси ҷавон бисёртар ва бисёртар ифшошавиро дар дили ҳуд ҳис кард. Боре ӯ бо ашкҳо назди мо омад. Ӯ ғамгин буд, зеро дарк кард, ки он тарзи ҳаёте, ки ӯ дар ҳонаи ҳуд медиҳ, мутобиқат намекард, ба он, ки ман ӯ ва дигар ҷавононро даъват кардам.

Маълум шуд, ки ҷанҷолҳои шахсӣ падарашро водор кардааст, ки оиди аз ман ҳалос шудан қарори қатъӣ қабул кунад. Ӯ назди пастори қалон рафт, то ки бо айборкуниҳои бардорӯғи ҳуд, ғазаби ӯро нисбати ман бедор кунад. Баъд Ӯ назди ман омада, нақл кард, ки то қадом андоза пастори қалон гӯё бар зидди ман шудааст, аммо ӯ шахсан маро дастгирӣ кардааст. Ифода кардани эродҳои танқидӣ сар шуданд, ки рост бар ман ишора мекарданд. Он шахс ба ман табассум мекард, аммо нияти нобуд кардани маро дошт. Якчанд аъзои ғурӯҳи ҷавонон ба ман гуфтанд, ки гӯё маро меҳоҳанд, озод кунанд. Ин ҳабарро писари он шахс бе ҳашму ғазаб паҳн кард, ӯ он ҷизеро, ки дар ҳона шунида буд, такрор кард. Маро ин ба ҳашм овард ва хостам даҳолат кунам. Ман назди он шахс омадам ва ӯ иқрор шуд, ки ҳамаи инро гуфтааст, аммо гӯё фақат фикри пастори қалонро такрор кардааст.

Моҳҳо мегузаштанд, ба назар чунин менамуд, ки шароитро ҳамту тағиیر додан номумкин аст. Ӯ ҳамаи алоқаро байни ман ва

пастори калон вайрон кард ва ҳеч имкониятро барои вохӯрӣ бо ӯ надод. Ин на танҳо ба ман даҳл дошт, балки ба ҳамаи пастороне, ки ба ӯ маъқул набуданд. Оилаи ман доимо зери фишор буд, мо намедонистем дар он калисо меистем, ё ин ки моро пеш мекунанд. Мо хона ҳарида будем, зани ман ҳомиладор буд ва ҷои рафтани ҳам надоштем. Ман бовар доштам, ки Ҳудо маро ба ин калисо овард ва ман рафтан намехостам.

Зани ман бисёр асабонӣ мешуд: «Азизам, ман медонам, ки онҳо туро аз кор ҳолӣ кардан меҳоҳанд. Ҳама дар ин бора ба ман мегӯянд».

«Онҳо маро ба кор нагирифтаанд ва бе розигии Ҳудо ронда наметавонанд», - ман ба ӯ мегуфтам. Ӯ фикр мекард, ки ман ба шароитҳо ҳушёrona нигоҳ намекунам ва аз ман ҳоҳиш кард, ки ҳудро ба даст гирам.

Билохира, ман дар бораи он фаҳмидам, ки қарор оиди сабуқдӯший кардани ман баромадааст. Пастори калон ба калисо эълон кард, ки дар гурӯҳи ҷавонон тағйирот ба вучӯд меояд. Ман то ҳол бо ӯ дар бораи ҷанҷоли рӯйдода бо он лидер нагуфта будам. Ба ман гуфтанд, ки ман бо ӯ ва бо он шахс пагоҳ вомехӯрам. Ҳудо бисёр аниқ ба ман гуфт, ки ҳудро ҳимоя накунам.

Вақте ки рӯзи оянда ман бо пастори ҳуд вохӯрдам, дида ҳайрон шудам, ки ӯ дар ҷои кориаш танҳо нишаста буд. Ӯ ба ман нигариста, гуфт: «Ҷон, Ҳудо туро ба ин калисо фиристодааст. Ва ман намегузорам, ки ту аз ин ҷо равӣ». Ман сабукиро ҳис кардам. Ҳудо маро дар лаҳзаи охирон ҳимоя кард.

«Чаро ин одам ин қадар бар зидди ту аст? - аз ман пурсид пастор. - Лутфан, ба назди ӯ бирав ва муносибататро дида баро».

Ба наздикӣ баъди ин вохӯrӣ ман исботи хаттии ин қарорро гирифтам, ки он лидер нисбати хизматгузории ман қабул карда буд. Ин қоғаз ангезаҳои аслии ӯро фош кард. Ман тайёр будам инро ба пастори калон барам.

ДОМИ ШАЙТОН

Дар он рўз ман 45 дақиқа дуо гуфтам, кўшиш мекардам, хичилшавӣ аз ман дур шавад. Ман гуфтам: «Ин одам бешараф ва беадолат аст. Ўро бояд фош кард. Дар ин хизматгузорӣ ўқувваи вайронкунанда аст. Ман бояд ба пастор нақл кунам, ки ў дар асл кӣ аст!» Ман худамро то ҳол бовар мекунондам, ки кори ўро бояд фош кард. «Ҳамаи он чизе, ки ман мегӯям - ин ҳуҷҷатҳо ва фактҳо аст, ва ба эҳсосот умуман дахл надорад. Агар инро бознадорем, беконунӣ тамоми калисоро фаро мегирад».

Дар охир зиқ шуда, нола кардам: «Худовандо, Ту намехоҳӣ, ки ман ўро фош кунам, ман Туро дуруст фаҳмиdam?» Вақте ки ин суханонро гуфтам, осоиштагии Худо дили маро пур кард. Ман дар ҳайрат мондам - Худо намехост, ки ман чизе қабул кунам, бинобар ин он далелҳоро партофтам. Баъдтар, ҳангоме ки ман ба шароитҳо нигоҳ кардам, фаҳмиdam, ки ман бисёртар барои худ қасд гирифтам мехостам, ба ҷои он, ки касеро дар калисо ҳимоя намоям. Ана дар асл ман чиро мехостам. Ман худро бовар мекунондам, ки ангезаҳоям худпарастона нестанд. Маълумотҳои ман (ки ман онро ҳабар доданий будам) дақиқ буданд, vale ҳангезаҳои ман - нопок.

Як муддате гузашт ва боре, вақте ки ман пеш аз кор дар назди калисо дуо мегуфтам, он лидере, ки аз ман ҳалос шудан мехост, бо мосинаш омад. Худо ба ман гуфт, ки назди ў равам ва фурӯтан шавам. Ман айни ҳамон замон мӯҳофизатро сар кардам: «Не, Худованд, вай бояд худаш назди ман ояд. Ў дар ҳама чиз айбдор аст». Ман дуо гуфтанро давом додам, vale Худо боз ба ман гуфт, ки ман зуд назди ў равам ва ошти шавам. Ман медонистам, ки инро Худо мегӯяд. Аз телефони корӣ ба ў занг зада, наздаш рафтам. Аммо он чизе, ки ман гуфтам ва чӣ тавр гуфтам, бисёр фарқ мекард, агар Худо аввал бо муносибати ман кор намекард.

Ман аз ў аз таҳти дил бахшиш пурсидам. «Ман шуморо танқид ва мӯҳокима кардам» - иқрор шуда гуфтам. Ў ҳамон замон мuloim шуд ва мо дар давоми як соат гап задем. Аз ҳамон рўз ҳуҷумҳои ў бар зидди ман бас шуданд, ҳол он ки

мушкилиҳои байни ў ва баъзе дигар пасторон боқӣ монданд.

Баъд аз шаш моҳ, вақте ки ман берун аз Амрико хизмат мекардам, ҳамаи он бадиҳо, ки ин шахс карда буд, фош шуд ва ба пастори калон маълум гардид. Он ба ман умуман дахл надошту ба дигар соҳаҳои хизмат алоқаманд буд. Кори кардагиаш аз донистагии ман бадтар буд. Ўро ҳамон дам аз кор холӣ карданд.

Доварӣ омад, аммо на аз дастони ман. Он чизе, ки ў бо ман кардан меҳост, бо худаш шуд. Аммо вақте ки бо ў ин ҳодиса рӯй дод, ман хурсанд набудам. Дилам ба ў ва оилааш месӯҳт. Ман дарди ўро мефаҳмиdam, чунки худам аз ин хел чизҳо гузашта будам. Ман ўро шаш моҳ пеш баҳшида будам, ва акнун дӯст медоштам ва ният надоштам, ки ин чиз бо ў рӯй диҳад. Агар ўро як сол пеш аз кор холӣ мекарданд, вақте ки ман аз ў ҳашмгин будам, онгоҳ рақс мекардам. Аммо дар он лаҳза, ман медонистам, ки нисбати ў тамоман хафагӣ надорам. Фурӯтани ва барои худ қасд нагирифтan калиде буд, ки маро аз маҳбаси худ бо номи «хафагӣ» озод кард.

Баъд аз як сол ман ўро дар фурудгоҳ дидам. Ман бо муҳаббати Худо пур будам. Ба наздаш давида рафта, ўро ба оғӯш гирифтам. Ў гуфт, ки аҳволаш хуб аст, аз ин гап ман дар асл хушбахт будам. Агар ман дар вақташ назди ў ба ҷои кораш омада, худро фурӯтан намекардам, он рӯз дар фурудгоҳ ҳатто ба ҷашмонаш нигоҳ карда наметавонистам. Аз ҳамон лаҳза якчанд сол гузашт, аммо ман ўро дӯст медорам ва аз таҳти дил дидан меҳоҳам, ки чӣ тавр ў дар иродai Худо мегардад.

Довуд боҳикмат буд, ҳангоме ки ба Худо иҷозат дод, ки довари Шоул шавад. Шумо мепурсед: «Киро Худо барои доварӣ кардани хизматгори Худ Шоул истифода кард?» Фалиштиёнро. Шоул якҷоя бо писарони худ дар майдони муҳориба бо фалиштиён ҷанг карда, ҷон дод. Вақте ки ин ҳабар ба Довуд расид, ў тантана накард. Ў гирист.

Як шахс ба Довуд таъриф кард, ки Шоулро ба даст овард. Ў

ДОМИ ШАЙТОН

умед дошт, ки бо ин ба назари Довуд писанд меояд, vale хабар самараи мухолиф дод. «Чӣ тарз ту натарсидӣ, ки тадҳиншудаи Худоро бикишӣ?» - пурсиid Довуд. Ў фармон дод, ки ин одамро ба қатл расонанд (ниг. 2 Подшоҳон 1:14-15).

«Ва Довуд дар бораи Шоул ва писараш Йӯнотон бо... марсия навҳа кард» (2 Подшоҳон 1:17). Ва ба ҳалқ фармон дод, ки дар шаҳрҳои фалишиён нақл накунанд ва хабар надиҳанд, ки «... чӣ гуна фурӯ ғалтиданд паҳлавонони» Истроил, то ки душман тантана накунад. Ў эълон кард: дар он ҷое, ки Шоул күшта шуда буд, борон набораду ҳосил нашавад ва тамоми Истроилро даъват кард, ки аз барои Шоул гирия кунанд. Ин аниқ ҳолати дили шахси хафашуда нест. Шахси хафашуда мегуфт: «Аҷаб шудааст!» Довуд боз пештар рафт. Ў оилаи боқимондаи Шоулро накушт. Ба ҷои ин ў ба онҳо марҳамат кард. Ба онҳо замин ва ҳӯрок дод, ва ба яке аз наслҳои ў иҷозат дод, ки дар сари мизи подшоҳӣ нишинад. Оё ин ба рафтори шахси хафашуда монанд аст?

Довудро рад кард он шахсе, ки мебоист падарвор рафтор кунад, аммо ў ба Шоул ҳатто баъд аз марг бовафо монд. Ба лидер ё падаре, ки туро дӯст медорад, бовафо будан осон аст, магар ба он қасе, ки туро күштан меҳоҳад, бовафо будан осон аст? Оё шумо мардон ва занони аз рӯи дили Худо мешавед, ё ин ки кӯшиши қасос гирифтан мекунед?

АГАР ХУДО АЗ
ХИЗМАТГОРОНИ ХУД
ИНТИҚОМ ГИРАД, АЗ РЎИ
АДОЛАТ МЕШАВАД, ВАЛЕ
АГАР ХИЗМАТГОРОНИ
ХУДО БАРОИ ХУД
ИНТИҚОМ ГИРАНД,
БЕАДОЛАТӢ АСТ.

БОБИ 5

ЧЙ ТАРЗ ОВОРАГАРДОНИ РҮХОНЙ ПАЙДО МЕШАВАНД

*«... Ҳошо ва калло аз ҷониби Ҳудованд, ки ман чунин
амале ба оғои худ, масеҳи Ҳудованд, бикунам, яъне
дасти тааддӯ ба вай дароз кунам, зеро ки вай
масеҳи Ҳудованд аст». Ва Довуд одамони худро бо
ин суханон лат дода, нагузошт, ки онҳо бар Шоул
қиём кунанд.*

– 1 Подшоҳон 24:7-8

Дар боби гузашта мо дидем, ки чй тарз бо Довуд бад
рафтор кард одаме, ки мебоист падари ў шавад. Довуд
ҳама вақт фаҳмидан меҳост, ки кай ва чй рафтори нодуруст
кард. Кадом кору рафтор ин қадар дили Шоулро ба зидди ў
кард ва чй хел аз нав ба назари ў писанд омадан мумкин аст?

ДОМИ ШАЙТОН

Довуд бобафоии худро ба Шоул бо он исбот кард, ки ҳаёти ўро бахшид, ҳол он ки худи шоҳ ҳаёти Довудро мечуст.

Довуд ба Шоул то замин ҳам шуда, садо кард: «Бингар ва яқин бидор, ки бадӣ ва ҷинояте дар дasti ман нест, ва ман дар ҳаққи ту гуноҳе накардаам».

Довуд сабукиро ҳис мекард, ҳангоме ки бовағогиашро ба лидери худ исбот мекард. Баъдтар ба ў боз ҳам ҳабари фишороваранд расида омад: Шоул мисли пештара ҳоҳиши күштани ўро дорад. Аммо Довуд даст бардоштан нахост ба он касе, ки марги ўро мечӯяд, гарчанде ки Ҳудо ба тамоми қўшунҳои Шоул ҳоби саҳт дода ва ба Довуд ҳамсафаре дода буд, ки аз ў ичозати күштани Шоулро ҳоҳиш кард. Вале Довуд бо қадом тариқе ҳис кард, ки ин қўшуни ҳобида бо дигар мақсад - мақсади озмудани дили худи ў хизмат мекунад.

Ҳудо дидан меҳост, ки Довуд мисли Шоул ба одамкушӣ қодир аст, ки подшоҳии худро муқаррар ва тасдиқ кунад, ё ин ки ў ба Ҳудо ичозат медиҳад, ки адолати таҳти ўро то асрҳо тасдиқ кунад.

Эй маҳбубон, интиқоми худро нагиред, балки ба ғазаби илоҳӣ вогузор кунед; зеро ки навишта шудааст:
«Интиқом аз ҷониби Ман аст, Ман сазо ҳоҳам дод,
мегӯяд Ҳудованд» (Румиён 12:19).

Агар Ҳудо аз бандагони Ҳуд интиқом гирад, аз рӯи адолат мешавад. Агар бандагони Ҳуд барои худ интиқом гиранд, беадолатӣ аст. Шоул шахсе буд, ки барои худ интиқом гирифт. Ў Довудро - шахси ростқавлро дар муддати чордаҳ сол таъқиб мекард, ва коҳинону оилаҳои онҳоро күшт.

Ҳангоме ки Довуд дар болои сари Шоули ҳобида меистод, ў ба санчиши мӯҳим дучор шуд. Ин санчиш нишон медод, ки дили Довуд мисли пештар ҳамчун чӯпони некӯкор аст, ё ин ки шарирӣ ва бешарафии Шоули «дуюм». Оё ў марди дили Ҳудо мемонад, ё не? Ҳама чизро ба дasti худ гирифтан бисёр осон

аст, ба чои интизор шудан, ки кай адолати Худо зохир мешавад.

Худо хизматгузорони Худро бо гапдарой месанчад. Ў моро маҳсус ба чунин ҳолатҳо мегузорад, вақте ба назар мерасад, ки меъёрҳои дин ва ҷамъият рафтори моро сафед мекунад. Ў ба дигарон, маҳсусан ба онҳое, ки ба мо наздиканд, иҷозат медиҳад, ки моро барои ҳудҳимоякунӣ даъват ва тарафдорӣ кунанд. Аммо ин роҳи Худо нест. Ин роҳи ҳикмати олами, заминӣ ва роҳи ҷисмонӣ аст.

Ҳангоме ки ман дар бораи имконияти фош кардани лидери аз болои ман истода фикр кардам, дар хотир дорам, чй тарз бо он фикр мубориза мебурдам, ки агар ўро фош накунам, ў метавонад ба дигарон низ бадӣ кунад. Ман онгоҳ фикр карданро давом медодам: «Ман-ку танҳо гапи ростро ҳабар медиҳам. Агар инро накунам, пас чй хел ин бас мешавад?» Дигар одамон низ ҳоҳиши маро оиди фош кардани ў дастигирӣ карданд.

Аммо имрӯз ман медонам, ки Худо ба ман он далели хаттиро танҳо бо як сабаб дод: то ки маро бисанчад. Оё ман мисли он шахс мешавам, ки маро нобуд кардан меҳост, ё не? Ё ин ки ман барои доварӣ ва марҳамати Худо ҷой медиҳам, агар он шахс тавба кунад?

Чй тарз Ҳудо лидерҳои вайронкорро истифода бурда метавонад?

Бисёр одамон мепурсанд: «Барои чй Ҳудо одамонро зери роҳбарии лидерҳое мегузорад, ки ба ҳатогиҳои ҷиддӣ роҳ медиҳанд, ва баъзан умуман беконунанд?»

Ба кӯдакии Самуил нигаред (1 Подшоҳон 2-5). Ҳудо (на шайтон) ин шахси ҷавонро зери роҳбарии коҳини бадаҳлоқ Элӣ ва ду писарони нобакор Ҳофни ва Финҳос, ки онҳо ҳам коҳинон буданд, гузошт. Онҳо бо макру зўрӣ ҳадяҳоро ба ҳуд мегирифтанд ва бо заноне, ки дар даромадгоҳи хаймаи ҷамъомад ҷамъ мешуданд, зино мекарданд.

ДОМИ ШАЙТОН

Оё шумо ба худтасавур карда метавонед, ки ба хизматгузоре тобеъ ҳастед, ки чунин тарзи ҳаёт дорад? Хизматгузоре, ки то ҳамин дарача кори Рӯҳи Муқаддасро ҳис карда наметавонист, ки зани дуо гуфта истодаро маст гуфта, айбдор кард! Инсоне, ки то ба дараҷае нафсонӣ, ки аз ҳад зиёд дағал буд. То ба андозае бепарво, ки писарони худро, ки дар худи калисо зино мекарданد, ягон чора начуст.

Аксарияти масеҳиён имрӯз худро таҳқиршуда меҳисобиданд ва дигар калисоро мечӯстанд, ва ба ҳама дар бораи тарзи ҳаёти беконунонаи пасторон ва лидерон нақл мекарданд. Дар байнин чунин бадаҳлоқӣ ба ман маъқул аст, ки дар бораи Самуили ҷавон гуфта шудааст: «Ва Самуили амрад пеши Элӣ хизматгузори Ҳудованд буд...» (1 Подшоҳон 3:1).

Аммо бадаҳлоқӣ аз ҳад гузашта буд: «...каломи Ҳудованд дар он айём камёфт буд, ва рӯё ҳанӯз маъмул набуд» (1 Подшоҳон 3:1). Ба назар чунин мерасид, ки Ҳудо аз ҳалқи яҳудӣ дур аст. Ҷароғи Ҳудо мебоист қариб-қариб дар хонаи Ҳудованд ҳомӯш гардад. Магар Самуил дигар ҷойро барои саҷда кардан ҷуста буд ё не? Оё ў ба назди пирони қавм рафт, то ки назди онҳо беадолатии Элӣ ва писарони ўро ошкор кунад. Оё ў кумита ташкил кард, то ки Элӣ ва писаронашро аз пасторӣ дур кунад? Не, ў ба Ҳудо хизмат мекард!

Ҳудо Самуилро он ҷо гузашта буд ва ў барои рафтори Элӣ ва писаронаш масъулияят надошт. Ҳудо ўро зери роҳбарии онҳо гузашта буд, на барои онҳоро доварӣ кардан, балки ба онҳо хизмат кардан. Ў медонист, ки Элӣ ғуломи Ҳудо буд ва Ҳудо қодир аст бо хизматгузорони Ҳуд саруқор кунад.

Фарзандон падаронро ислоҳ намекунанд. Ин масъулияти падарон аст, ки фарзандони худро таълим диҳанд ва ислоҳ кунанд. Ҳудо барои моро тарбияю таълим додан шахсонеро додааст: акнун вазифаи мо бо онҳо саруқор доштан ва ба онҳо баробар шудан аст. Ин масъулияят ва қарзи мо аст. Онҳоеро, ки дар сатҳи мо ҳастанд, бояд рӯҳбаланд кунем ва ҳамчун бародарон насиҳат кунем. Аммо дар ин боб, монанди пештара,

ман муносибати моро ба рафтори онҳое, ки аз болои мо гузашта шудаанд, дида мебароям.

Самуил ба хизматгузори Худо гузаштагӣ бе нияти ӯро доварӣ ё ислоҳ кардан хизмат мекард. Як маротиба Самуил сухани ислоҳкунанда гуфт, вақте ки Элӣ ба наздаш омада, аз ӯ ҳоҳиш кард, он нубуввате, ки Худо шаби гузашта ба ӯ дода буд, нақл кунад. Вале дар ин лаҳза ин сухани ислоҳкунанда на аз ҷониби Самуил, балки аз ҷониби Худо буд. Агар аксарияти одамон ин ростиро қабул мекарданд, калисоҳои мо тамоман дигар хел мешуд.

Калисоҳо қаҳвахона нест

Бисёр вақт одамон калисоро тарк мекунанд, агар ягон камбудиро дар роҳбарони ҳуд мушоҳида намоянд. Мумкин онҳо норозӣ бошанд бо тарзи ҳадяҷамъқуни пастор, ё бо он ки чй тарз пулҷо сарф карда мешаванд. Агар ба онҳо тарзи мавъиза кардани пастор маъқул набошад, аз калисо мераванд. Пастор дастнорас ё умуман мисли ошно мешавад. Ин рӯйхат на охир дорад ва на паҳлӯ. Ба ҷои бо мушкилӣ барҳӯрда, умедро нигоҳ доштан, онҳо ба он ҷои медаванд, ки ба назарашон ягон ҷанҷол нест.

Биёед бо он розӣ мешавем, ки Исо ягона пастори комил мебошад. Пас барои чй мо фавран аз мушкилиҳо мегурезем, ба ҷои он ки бо онҳо рӯ ба рӯ воҳӯрем? Вақте ки мо ҷанҷолҳоро ҳал карда наметавонем, одатан хафа мешавем. Баъзан мегӯем, ки хизмати пайғамбаронаи мо ҳамту қабул карда нашуд. Баъд аз калисо ба калисо меравем, дар ҷустуҷӯи ҷамъомад бо роҳбари камбудӣ надошта.

Дар тамоми ҳаёти ҳуд ман танҳо аъзои ду калисо дар штатҳои гуногун будам (дар муддати чордаҳ сол). Ман аз ду зиёд (аслан хеле зиёд) имкониятҳои аз роҳбари ҳуд хафашавӣ доштам (аксарияти онҳо бо айби шахсии ман ё бетаҷрибагиам

ДОМИ ШАЙТОН

рўй дода буданд). Ман имконият доштам нисбати роҳбари худ танқидчӣ ва пешакӣ мӯҳокима мекардагӣ шавам. Аммо рафтан аз калисо ҳалли мушкилот набуд. Рӯзе, дар байнин ҳамаи ин шароит, Ҳудованд ба ман аз Навиштаҷот гап зад:

«Зеро ки шумо бо ҳурсандӣ берун ҳоҳед рафт, ва бо осоиштагӣ гуселонида ҳоҳед шуд...» (Ишаъё 55:12).

Аксарияти масеҳиён аз калисоҳои худ ин хел намераванд. Онҳо фикр мекунанд, ки калисоҳо аз қаҳвахонаҳо умуман фарқ намекунанд, барои ҳамин қадомаш маъқул бошад, ҳамонашро интихоб мекунанд! То ягон мушкилӣ нашавад, меистанд. Вале ин умуман ба таълими Китоби Муқаддас мувофиқат намекунад. На шумо қарор мекунед, ки ба қадом калисо равед. Ҳудо инро қарор мекунад! Дар Китоби Муқаддас гуфта нашудааст: «Ҳудо узвҳоро ҷо ба ҷо кард, ҳар яке аз онҳо дар таркиби бадан, чи хеле ки ба онҳо писанд аст». Баръакс дар он гуфта мешавад: «Аммо Ҳудо ба узвҳо, ба ҳар яке аз онҳо, дар бадан, мувофиқи хости Ҳуд, ҷой додааст» (1 Қўринтиён 12:18).

Дар хотир доред, агар шумо дар ҷои дилҳоҳи Ҳудо бошед, шайтон кӯшиш мекунад, ба воситаи хафагиҳо шуморо аз он ҷо ронад. Ў мардҳою занонро аз ҷои шинондаи Ҳудо решакан кардан меҳоҳад. Агар ў инро тавонад, муваффақият ба даст меорад. Агар шумо аз ҷои Ҳудо додагӣ ҳатто дар вақти ҷанҷолҳои саҳт наҷунбед, нақшаҳои шайтонро барбод медиҳед.

Фиреби хатарнок

Ман дар як калисо якчанд сол будам. Пастор яке аз беҳтарин воизон дар Амрико буд. Вақте ки ман бори аввал ба ин калисо омадам аз қувваи таълимоти библиявие, ки аз забони ў мебаромад, даҳонамро қалон күшода мондам. Бо мурuri замон вазифаи ман ба ин пастор хизмат кардан буд ва то ба

дарацае бо ў наздик шудам, ки ҳамаи нуқсонҳо ва камбузиҳои ӯро дида метавонистам. Ман ба дурустии қарорҳои ӯ вобаста ба хизматгузорӣ шубҳа карданро сар кардам. Ман ӯро танқид ва доварӣ карданро оғоз намудам ва хафагӣ маро азоб доданро сар кард. Ў мавъиза мекард ва ман ягон хел рӯҳбаландӣ ё тадҳинро ҳис намекардам. Мавъизаҳои ӯ дигар ба дили ман на таъсир мекарду на ёрдам.

Дигар ҷуфти ҳамсарон дӯстони мо ва коргарони калисо буданд; чунин ба назар мерасид, ки онҳо низ мушоҳида кардаанд, он чизеро, ки ман мушоҳида карда будам. Ҳудо онҳоро аз калисо баровард ва онҳо хизматгузории алоҳидаи худро шурӯъ карданд. Аз мо ҳоҳиш намуданд, ки бо онҳо равем. Онҳо медонистанд, ки чӣ тавр мо мубориза бурда, азоб мекашидем. Моро рӯҳбаланд карданд ва даъват карданд, ки мувофиқи даъвати Ҳудо дар ҳаётамон рафтор намоем. Онҳо дар бораи ҳамаи ҳатогиҳо, ки пастор, занаш ва лидерҳои калисо содир намуда буданд, нақл мекарданд. Ва мо якҷоя ҷамъ шуда, худро дар ҳолати ноумедӣ, дар дом қапида шуда ҳис кардем.

Ба назар чунин мерасид, ки ин ҷуфт аз таҳти дил барои беҳбудии мо ғамхорӣ мекунад. Аммо ин мӯҳокимарониҳо равғанро ба оташ андохта, танҳо норозигӣ ва хафагии моро зиёдтар мекарданд. Чи хеле ки дар Масалҳо 26:20 гуфта мешавад: «Ҳезум набошад - оташ ҳомӯш мешавад, ва бадгӯй набошад - ситета сокит мешавад». Он чизе, ки онҳо ба мо гуфтанд, эҳтимол маълумоти дуруст бошад, аммо ҳамаи ин дар ҷашмони Ҳудо нодуруст буд, барои он ки ба отashi ҳафагии ҳам худашон ва ҳам мо ҳезум мепартофт.

«Мо медонем, ки ту марди Ҳудо ҳастӣ, - онҳо ба ман гуфтанд. - Ана барои чӣ ту ҳамаи ин проблемаҳоро дар калисо дорӣ». Гапҳои хушрӯ буданд.

Ману занам ба яқдигар гуфтем: «Дуруст гуфтед! Мо дар ҳолати бад ҳастем. Мо бояд аз он калисо равем. Ин пастор бо занаш моро дӯст медоранд. Онҳо барои мо пастор шуда,

ДОМИ ШАЙТОН

ғамхорй мекунанд. Одамон дар калисо онҳо моро ва он хизмате, ки Худо ба мо додааст, қабул мекунанд».

Мо калисои худамонро партофта рафтем ва ба он калисое, ки ин ҷуфти ҳамсарон роҳбарй мекарданд, омаданро шурӯъ намудем, аммо ин танҳо якчанд моҳ давом карду ҳалос. Аз мушкилиамон гурехтем гуфта фикр мекардем, вале пайхас намудем, ки муборизаи пештара дар дарунамон ҳоло ҳам буд. Мо дар рӯҳ ҳурсандиро ҳис намекардем. Мо метарсидем, ки аз он чизе, ки озод шудем, ба он бармегардем. Гӯё, ҳар он чизе, ки мо кардем, маҷбурӣ ва ғайритабиӣ буд. Мо ба ҷараёни Рӯҳ даромада наметавонистем. Акнун ҳатто муносибатҳои мо бо пастори нав ва занаш душвор шуд.

Дар охири охир, ман медонистам, ки мо бояд ба калисои аввалии худамон баргардем. Мо баргаштем ва донистем, ки акнун боз дар иродai Худо ҳастем, аммо зоҳиран чунин менамуд, ки дар ягон ҷои дигар моро беҳтар қабул карда, қадр мекунанд.

Пас аз он Худо гуфт: «Ҷон, Ман ҳеч гоҳ ба ту нагуфта будам, ки ин калисоро тарк кунӣ. Ту хафа шуда, рафтӣ!»

Ин айби пастори дигар ва занаш набуд, балки айби ҳуди мо буд. Онҳо афсадаҳотирии моро фаҳмида буданд ва қӯшиш мекарданд, ки айни ҳамон масъалаҳоро дар дилҳои ҳуд ҳал кунанд. Ҳангоме ки шумо дар иродai Худо набошед, шумо наметавонед ба ягон калисо баракат ё қӯмак шавед. Вақте ки аз иродai Худо мебароед, ҳатто муносибатҳои аз ҳама беҳтарин ноором мешаванд. Мо аз иродai Худо баромада будем. Одамони хафашуда ба таври муайян ба ягон ҳодиса рафтор мекунанд, ва корҳоеро мекунанд, ки дуруст менамоянд, вале илҳоми Ҳудоро надоранд. Мо даъват шудаем, ки амал кунем, на ин ки аксуламал нишон диҳем.

Агар мо ба Ҳудо гапдаро бошему Ӯро ҷӯем ва Ӯ ҳеччиз нагӯяд, онгоҳ медонед ҷавобаш чӣ аст? Ӯ, эҳтимол, ба мо мегӯяд: «Дар он ҷое, ки ҳоло ҳастӣ, ист. Ҳеч ҷизро тағиӣр надех». Бисёр вақт

фишорро ҳис карда, мо аз ҷониби Ҳудо барои сабук шудан калом мечӯем. Вале Ҳудо моро ба ин тафдон меандозад, то ки мо пок, устувор ва калон шавем, на аз барои он ки моро нобуд созад!

Дар давоми як моҳ ман имконият пайдо кардам, ки бо пастори калисои асосиам вохӯрам. Ман дар танқид ва исёни худ тавба кардам. Ӯ бо дили бузург маро баҳшид. Муносибатамон бо ӽ боқувват шуд, ва хурсандӣ ба дили ман баргашт. Ман боз аз мавъизаҳои пастор баҳраманд шудам ва муддати дароз дар он калисо мондам.

Шинондашудагон мешукуфанд

Дар Китоби Муқаддас дар Забур 91:14 гуфта шудааст: «Онҳое, ки дар хонаи Ҳудованд шинонда шудаанд, дар саҳнҳои Ҳудои мо ҳоҳанд шукуфт». Пайҳас кунед, ки маҳз «шинондашудагон» дар хонаи Ҳудованд мешукуфанд. Бо растаний чӣ мешавад, агар шумо дар ҳар се ҳафта онро кӯч кунед? Аксарияти шумо медонед, ки соҳти решавон касал ва хурд мешавад, ва ба таври оддӣ инкишоф ёфта наметавонад. Агар кӯчонданро давом дихед, растаний аз ҳайрат мемираад! Бисёрии одамон бо мақсади инкишофи хизмати ҳудашон аз як калисо ба дигар калисо мегузаранд, аз як гурӯҳи хизмат ба дигараш. Онҳо тез ҳафа мешаванд, агар Ҳудо онҳоро ба ҷое гузорад, ки онҳоро ҳурмат ва рӯҳбаланд намекунанд. Агар онҳо бо таври иҷро шудани ягон кор норозӣ бошанд, ба осонӣ ҳафа мешаванду мераванд. Аз он ҷо рафта истода, роҳбаронро айбдор мекунанд. Онҳо кӯр ҳастанд ва камбудиҳоро дар хислати худ намебинанд, намефаҳманд, ки Ҳудо меҳоҳад онҳоро ба воситави он фишоре, ки аз сар мегузаронанд, пок ва комил гардонад.

Биёед аз мисоле, ки Ҳудо бо растаниҳо ва дарахтон нишон медиҳад, ёд мегирэм. Дарахти мевае, ки ба замин шинонида шудааст, бояд бо тӯғонҳои борон, офтоби сӯзон ва шамол дучор шавад.

ДОМИ ШАЙТОН

Агар дарахти чавон гап зада метавонист, вай, шояд, мегуфт: «Илтимос, маро гиред! Маро ба чое шинонед, ки гармии даҳшатнок ва шамоли саҳт набошад!»

Агар боғбон ба гапи дарахт медаромад, дар асл ба вай зиён мерасонд. Вақте ки дарахтон офтоби сўзон ва тўфонро аз сар мегузаронанд, чуқурттар решаш медавонанд. Он мушкилихое, ки бармехӯранд, дар ниҳоят барои онҳо манбаи устувории бузург мешавад. Дағалии атрофиён ва шароитҳои табий онҳоро маҷбур мекунад, ки дигар сарчашмаи ҳаётро ҷўянд. Рӯзе мерасад, ки ҳатто тўфонҳои аз ҳама калон ба қобилияти ҳосиловарии онҳо таъсир карда наметавонад.

Ман дар Флорида, пойтахти ситруси, зиндагӣ мекунам. Аксарияти истиқоматкунандагони Флорида медонанд, ки чи қадаре ки зимистон хунук ояд, ҳамон қадар афлесун ширин мешавад. Агар мо ин қадар зуд аз муқобилияти рӯҳонӣ намегурехтем, дар системаи решаш мо имконияти қавитар шудан ва чуқур рафтани пайдо мешуд ва самараи мо дар назари Худо хуш ва фаровон мешуд ва боз ҳам иштиовар ва хуштамъ барои халқи Ў! Мо дарахтони калон мешудем, ки Худо фарҳ мекард, ба чои он ки аз боиси набудани мева моро решакан намоянд (Луқо 13:6-9). Мо набояд зиддият нишон диҳем ба он чизе, ки Худованд маҳсус барои рӯҳан калон шудани мо мефиристад.

Довуди забурхон бо Рӯҳи Муқаддас пур шуда, нишон дод, ки чӣ тавр алоқаи байни хафагӣ, қонуни Худо ва афзоиши рӯҳонии мо боқувват аст.

Хушо касе, ки ба машварати шарирон намеравад...
фақат ба шариати Худованд шавқ дорад, ва рӯзу шаб
Тавроти Ўро меомӯзад (Забур 1:1-2).

Пас аз он дар Забур 118:165 вай ба мо боз як ваҳӣ додааст, дар бораи одамоне, ки қонуни Худоро дӯст медоранд:

ЧЙ ТАРЗ ОВОРАГАРДОНИ РҮХОНЙ ПАЙДО МЕШАВАНД

Дүйстдорони шариати Ту осоиштагии зиёде доранд, ва чизе ба онҳо монеъ намешавад (дар матни англисӣ «ҳеч чиз онҳоро наметавонад хафа кунад ё ба васваса андозад»).

Дар ояти сеюми якум Забур дар охир тақдири чунин одам тасвир карда мешавад:

Ва мисли дарахте хоҳад буд, ки назди ҷӯйҳои об шинонда шудааст, ва меваи ҳудро дар мавсимиаш медиҳад, ва баргаш пажмурда намешавад, ва ҳар ҷи мекунад, барор хоҳад ёфт (Забур 1:3).

Бо дигар суханон, имондоре, ки дар вақти мушкилӣ дар Каломи Ҳудо қаноатмандӣ меёбад, аз ҳар хел ҳафагӣ мегурезад ва чизе ба онҳо монеа намешавад. Ин одам ба мисли дарахте мешавад, ки решашояш чӯқур меравад, ба он ҷое, ки Рӯҳ қувва ва ғизо медиҳад. Ӯ чӯқур дар рӯҳи ҳуд аз сарчашмаи Ҳудо истифода мебарад. Ин ўро қавӣ мегардонад, ўро то ба дараҷае калон мекунад, ки дар ноҳушӣ ҳам самара меорад. Ҳалелуёҳ!

Акнун мо маънои масали шарҳдодай Исоро оиди коранда дидга мебароем:

Ҳамчунин кошташудагон дар санглоҳ касоне мебошанд, ки чун каломро бишнаванд, дарҳол онро бо шодӣ қабул мекунанд, лекин дар ҳуд решадоранд ва ноустуворанд, ва чун аз боиси калом азияте ё таъқиботе рӯй диҳад, дарҳол ба васваса меафтанд (Марқӯс 4:16-17).

Агар ҷои Ҳудо бароятон интихоб кардаро тарк кунед, системаи решадавониатон дигар инкишоф намеёбад. Дафъаи оянда аз ноҳушӣ гурехтан боз ҳам осонтар мешавад, зоро шумо бисёр ҳаракат кардед, ки решашои ҳудро ба замин надавонед. Дар охир охир, шумо барои тоқат кардани ғам ва таъқибот камқувват ё умуман бекӯвват мешавед.

ДОМИ ШАЙТОН

Баъд шумо оворагарди рӯҳонӣ шуда, аз як чо ба ҷо дигар меравед, гумонбар шуда метарсед, ки дигарон бо шумо бад рафтор мекунанд. Маҷрӯҳ шуда, ту барои овардани самараи ҳақиқии рӯҳӣ қобилият надорӣ, дар ҳаёти худпрастона азоб кашида, самараи боқимондаи дигаронро меҳӯрӣ.

Ба Қобил ва Ҳобил, писарони аввалини Одам, нигаред. Қобил ба Ҳудованд аз маҳсули дастони худ меваҳои токзорро ба қурбонӣ овард. Ин ҳосил бо меҳнати зиёд қалон карда шуда буд. Ӯ заминро аз сангҳо ва дигар чизҳои нолозима тоза карданаш лозим буд. Заминро нарм ва ба коридан омода кардан даркор буд. Коридан, обёрий кардан, моддаҳои минералий андохтан ва ҳосили худро ҳимоя намудан лозим буд. Ӯ ба хизмати Ҳудо қувваи зиёд сарф кард. Аммо ин қурбонии шахсии ӯ буду ба иродай Ҳудо гапдаро набуд. Ин рамзи саҷда ба Ҳудо бо қувва ва қобилияти худ буд, на ин ки файзи Ҳудо.

Ҳобил баръакс қурбонии гапдарой, яъне нахустзодаи интихобшударо аз рама ва ҳосили худ овард. Ӯ мисли Қобил меҳнат накард, то ки ин барраро пайдо кунад, аммо ин ҳайвон барои ӯ қимат буд. Ҳар ду бародарон аз падару модари худ шунида буданд, ки чӣ тарз як вақтҳо бараҳнагии худро бо барги анҷир пинҳон мекарданд, ки ин рамзи корҳои шахсии онҳо барои рӯйпӯш кардани гуноҳ буд. Вале Ҳудо Одам ва Ҳавворо бо пӯсти ҳайвони бегуноҳ рӯйпӯш карда, нишон дод, ки ин намуди қурбониро Ӯ қабул мекунад. То ин вақт Одам ва Ҳавво дар бораи худсарона рӯйпӯш кардани гуноҳи худ намедонистанд. Аммо баъди он, ки ба онҳо роҳи Ҳудо нишон дода шуд, на онҳо ва на фарзандонашон дигар бесавод набуданд.

Қобил маслиҳати Ҳудоро гӯш накарда, розигии Ҳудоро ба даст овардан меҳост. Ҳудо нишон дод, ки онҳоеро қабул мекунад, ки ба назди Ӯ дар асоси файзи Ӯ (қурбонии Ҳобил) меоянд ва он чиро, ки дар асоси «фаҳмиши неку бадӣ» (корҳои диндоронаи Қобил) оварда мешавад, рад мекунад. Баъдан Ӯ ба Қобил маслиҳат дод, ки агар ӯ корҳои нек кунад, қабул

карда мешавад; vale агар бадиро интихоб намояд - гуноҳ ӯро ба ғуломии худ мегирад.

Қобил аз Ҳудо хафа шуд. Ба ҷои тавба ва рафтори дуруст кардан, охир ин рафтор хислаташро боқувват мекард, ӯ нисбати бародари худ Ҳобил ҳашмгин шуда, аз Ҳудо хафа шуд. Ӯ Ҳобилро күшт. Ҳудо ба Қобил гуфт:

Ва акнун ту малъун ҳастӣ аз замине ки даҳони ҳудро күшодааст, то ки хуни бародари туро аз дастат фурӯ барад. Ҳар гоҳ заминро кор кунӣ, он дигар қуввати ҳудро ба ту надиҳад; ту сарсону овора дар ҷаҳон ҳоҳӣ буд (Ҳастӣ 4:11-12).

Қобил бисёртар метарсид, ки Ҳудо ӯро рад мекунад, ӯ доваририо ба сара什 ҳудаш овард. Айни ҳамон муҳит (замин), ки ба воситаи он ба Ҳудо писанд меомад, акнун бо дастони ҳуди ӯ лаънат карда шуд. Ҳунрезӣ лаънатро овард. Замин ба ӯ дигар қувваи ҳудро намедод. Ҳосил акнун фақат бо меҳнату ғайрати зиёд ба даст оварда мешуд.

Масехиёни хафашуда ҳам, қобилияти ҳосил оварданро ҳудашон несту нобуд мекунанд. Дар бораи коранда масал гуфта, Исо дилро бо замин муқоиса мекунад. Чи тавре ки саҳроҳои Қобил беҳосил шуданд, айнан ҳамин хел замини дили хафашуда бо алам заҳролуд шуда, беҳосил мешавад. Одамони хафашуда метавонанд мисли пештара дар ҳаёти ҳуд мӯъчизаҳо, нубувватҳо, мавъизаҳои боқувват ва шифоиро аз сар гузаронанд. Вале ҳамаи ин бахшиши Рӯҳи Муқаддас мебошад, ва на самараҳо. Ҳудо моро аз рӯи бахшишҳо не, балки аз рӯи ҳосилҳоямон доварӣ мекунад. Бахшиш дода мешавад, ҳосил бошад кор кардаю сабзонида мешавад.

Пайхас кунед, Ҳудо гуфт, ки Қобил дар натиҷаи корҳои ҳуд сарсону овора мешавад. Имрӯз дар калисоҳои мо шуморай зиёди гурезаҳо, сарсонҳо ва овораҳои рӯҳонӣ ҳастанд. Бахшишҳои сурудхонӣ, мавъизакунӣ, нубувват ва ғайраи

ДОМИ ШАЙТОН

онҳоро лидерҳои калисои пешинаашон қабул накарданд, бинобар ин онҳо аз он ҷо рафтанд. Ин одамон бе мақсад ба ҳуд хафагиро гирифта, овора-овора мегарданд ва калисои комилро мечӯянд, ки бахшишиҳои онҳоро қабул мекунад ва дарди онҳоро шифо мебахшад.

ОНҲО ҲУДРО ШИКАСТХҮРДА ВА ТАЪҚИБШУДА ҲИС МЕКУНАНД. Онҳо ҳис мекунанд, ки гӯё Ирмиёни ҳозиразамон ҳастанд. Онҳо фикр мекунанд, ки фақат ба «Худо ва онҳо» дахл дорад, боқимондагон онҳоро дастгир кардан меҳоҳанд. Онҳоро таълим додан ғайриимкон мешавад. Дар онҳо чи хеле ки ман меномам, «маҷмӯи таъқибот» пайдо мешавад, яъне гапи онҳо фақат ин аст: «Ҳамаи одамон маро таъқиб мекунанд». Онҳо ҳудро бо он тасаллӣ медиҳанд, ки гӯё муқаддасанд ё пайғамбарони Худо ҳастанд, ки онҳоро ҳама таъқиб мекунад. Ин хел одамон ба ҳар як кас бо нобоварӣ нигоҳ мекунанд. Маҳз ҳамин чиз бо Қобил рӯй дод. Нигаред, ки ўч мегӯяд:

Инак, маро имрӯз аз рӯи замин бадар рондӣ, аз рӯи
Ту низ пинҳон ҳоҳам шуд, ва сарсону овора дар ҷаҳон
ҳоҳам шуд, ва ҳар кӣ маро дарёбад, маро ҳоҳад кушт
(Ҳастӣ 4:14).

Бинед, Қобил «маҷмӯи таъқибот» дошт, гӯё ки ҳамаи одамон нисбати ўтаъқибро пеш мебаранд! Айнан ҳамин чиз имрӯз рӯй медиҳад. Одамони хафашуда фикр мекунанд, ки ҳама аз қафои онҳо дарафтодаанд. Бо ин хел муносибат дидан бисёр душвор, ки қадом соҳаҳои ҳаёташонро тағиیر додан даркор аст. Онҳо ҳудро ҷудо мекунанд ва ба таври муайян рафтор мекунанд, ки дар натиҷа ба онҳо дағалона мӯомила мекунанд.

Худком толиби ҳавас аст, ба зидди ҳар зиракӣ қиём
мекунад (Масалҳо 18:1).

Худо моро барои он наофаридааст, ки аз яқдигар ҷудо ва новобаста зиндагӣ кунем. Агар фарзандонаш нисбати яқдигар

ЧЙ ТАРЗ ОВОРАГАРДОНИ РҮХОНЙ ПАЙДО МЕШАВАНД

ғамхорй ва парасторй кунанд, ба Ү маъқул аст. Худованд зиқ мешавад, вақте ки мо норозигүй баён мекунем, меранчем, ба худ дилсүзүй мекунему боқимондаҳоро барои бадбахтии худ айбдор меҳисобем. Ү меҳоҳад, ки мо аъзои фаъоли оилаи Ү бошем. То ки мо ҳаёти худро аз Ү гирен. Шахси ҷудошуда на ҳоҳишҳои Ҳудоро, балки танҳо ҳоҳишҳои худро мечӯяд. Ӯ маслиҳати ҳеч қасро гӯш намекунад ва барои фирефташавӣ кушода мешавад.

Ман дар бораи он давраҳое намегӯям, вақте ки Ҳудо одамро ҷудо карда, барои мусаллаҳ кардан ва қувват бахшидан даъват мекунад. Ман дар бораи онҳое мегӯям, ки ҳудашон худро ба маҳбас ҷой кардаанд. Онҳо аз калисо ба калисо муносибатҳоро бо дигарон дур карда, ва дар олами худ бандӣ шуда, саргардон ҳастанд. Ба фикрашон, ҳар қасе, ки бо онҳо норозӣ аст, ноҳақанд ва зидди онҳо омодаанд. Онҳо ҷудо шуда, худро ҳимоя мекунанд ва дар муҳити зери назорат соҳтагиашон худро бехатар ҳис мекунанд. Ба онҳо дигар лозим нест, ки ба камбудиҳои хислаташон муқобилат кунанд. Ба ҷои бо мушкилӣ рӯ ба рӯ шудан, кӯшиш мекунанд, ки аз озмоиш дур шаванд. Танҳо дар шароитҳои ҷанҷолӣ бо дигарон хислат инкишоф меёбад, ва агар давраи нави хафагӣ аз нав сар шавад, он боз қатъ мегардад.

**ХАФАГӢ БАРОИ
ДИДАНИ КАМБУДИҲОИ
ХИСЛАТАТОН ХАЛАЛ
МЕРАСОНАД, БАРОИ
ОН КИ АЙБ ОДАТАН БА
ДИГАР ШАХС ГУЗОШТА
МЕШАВАД.**

БОБИ 6

ПИНХОНШАЙ АЗ ҲАҚИҚАТ

...Ҳамеша таълим мегиранд, vale ҳаргиз ба дониши
ростӣ расида наметавонанд.

– 2 Тимотиюс 3:7

Аз ман бисёр вақт мепурсанд: «Кай ман бояд калисо ва
хизматгузориро тарк кунам? Барои инро кардан то чӣ
андоза он ҷо бояд бад шавад?»

Ман ҷавоб медиҳам: «Кӣ шуморо фиристод, ба калисое,
ки ҳоло меравед?»

Асосан ба ман мегӯянд: «Худо». Пас боз ҷавоб медиҳам:
«Агар Худо шуморо фиристода бошад, онгоҳ наравед, то
он даме, ки Худо ба шумо барои рафтан иҷозат надиҳад.
Агар Худо ҳеч чиз нагӯяд, онгоҳ дар хомӯши ӯ гуфтан

ДОМИ ШАЙТОН

мехоҳад: «Ҳеч чизро тағиیر надех. Нарав. Дар ҷои гузоштагиам бимон!»

Агар Ҳудо ба шумо барои рафтан иҷозат диҳад, калисо дар қадом ҳолат набошад, бо осоиштагӣ меравед.

Зеро ки шумо бо ҳурсандӣ берун ҳоҳед рафт, ва бо осоиштагӣ гуселонида ҳоҳед шуд... (Ишаъё 55:12).

Ҳамин тарик, аз калисо баромадани шумо аз амал ва рафтори дигар одамон вобаста нест, балки аз роҳбарии Рӯҳи Муқаддас. Хизматгузориро тарк кардан, аз бад будани баъзе ҷизҳо ҳам вобаста нест.

Калисоро бо рӯҳи хафагӣ ва маҳқумият тарк кардан нақшай Ҳудо нест. Ба ҷои ҷунин рафтор кардан маънои муқобилат карданро дорад, ба ҷои зери роҳбарии Ӯ амал кардан. Дар Нома ба Румиён 8:14 гуфта шудааст: «Зеро ҳамаи онҳое, ки роҳнамояшон Рӯҳи Ҳудост, фарзандони Ҳудо ҳастанд». Пайхас кунед, ки дар ин ҷо гуфта нашудааст: «Зеро ҳамаи онҳое, ки аз рӯи ҳолатҳои душвор амал мекунанд, фарзандони Ҳудо ҳастанд».

Қариб ҳамаи калимаҳои «писар», ки дар Аҳди Ҷадид истифода бурда мешавад, аз ду калимаи юнонӣ гирифта шудааст: ТЕКНОН ва ХЮОС. Ба калимаи ТЕКНОН ҷунин таъриф додан мумкин аст: он қасе, ки аз рӯи факти таваллуд писар мебошад.

Ҳангоме ки писари якуми ман, Эдисон, таваллуд шуд, ӯ писари Ҷон Бивер шуд, танҳо аз барои он ки аз ман ва занам ба вуҷуд омад. Вақте ки ӯ дар таваллудҳона ҳамроҳи дигар тифлон буд, шумо наметавонистед ӯро аз дигар тифлон ҳамчун писари ман фарқ кунед, магар аз рӯи нишонае, ки дар кати хобаш ҷаспонида шуда буд. Дар вай ягон ҷизе набуд, ки ӯро аз байни дигарон фарқ кунонад. Эдисон дар ин ҳолат ТЕКНОН-и Ҷон ва Лиза Бивер ҳисоб мешуд.

Мо мебинем, ки калимаи ТЕКНОН дар Румиён 8:15-16

истифода бурда мешавад. Дар ин ҷо гуфта мешавад, ки азбаски мо рӯҳи писархондагиро қабул кардем, «Худи Рӯҳ ба рӯҳи мо шаҳодат медиҳад, ки мо фарзандони (ТЕКНОН) Худо ҳастем». Вақте ки шахс Исои Масеҳро ҳамчун Худованд қабул мекунад, аз рӯи факти таваллуд, яъне аз боло таваллуд шудан ў фарзанди Худо мешавад (ниг. Юҳанно 1:12).

Дуюм калимаи юнонӣ, ки дар Аҳди Ҷадид ҳамчун писарон тарҷума шудааст - ин калимаи ҲЮОС мебошад. Дар Аҳди Ҷадид он бисёр вақт барои тасвири одам истифода мешавад, ки мазмунаш ҳақиқатан писар аст, барои он ки ў хислатҳои волидайни худро инъикос мекунад.

Вақте ки писари ман Эдисон қалон шуд, ў ба падар монанд буд ва мисли ў рафтор мекард. Ҳангоме ки ў шашсола шуд, мо бо занам ўро ба падару модарам гузошта, бо корҳои худ ба сафар рафтем. Модарам ба занам гуфт, ки ў айнан мисли падар аст. Аз рӯи хислаташ дар он синну сол ў ба ман бисёр монанд буд. Вақте ки ў қалон шуд, ў боз ҳам бисёртар ба падараш монанд шуд. Акнун ўро ҳамчун писари Ҷон Бивер шинохта метавонанд, на фақат аз факти таваллуд, балки аз рӯи нишонаҳои хислат, ки падарашро хотиррасон мекунад.

Агар содда карда гӯем, калимаи юнонии ТЕКНОН маъни тифлонро дорад, ё писарчаҳои хурдро, калимаи ҲЮОС бошад, барои тасвири писарони қалон истифода мегардад.

Биёед аз сари нав мебинем, ки дар Нома ба Румиён 8:14 чӣ гуфта шудааст: «Зоро ҳамаи онҳое, ки роҳнамояшон Рӯҳи Худост, фарзандони (ҲЮОС) Худо ҳастанд». Мо баръало дида метавонем, ки маҳз писарони ба камолот расида зери роҳнамоии Рӯҳи Худо ҳастанд. Масеҳиёни ба камолот нарасида пурра ба роҳбарии Рӯҳи Муқаддас пайравӣ карда наметавонанд. Дар аксарияти ҳолатҳо онҳо аз рӯи ҳиссиёт ё тафаккур шароитҳои душвори худро ҳал мекунанд. Онҳо ҳоло ёд нагирифтаанд, ки танҳо дар асоси роҳбарии Рӯҳи Худо амал кунанд.

ДОМИ ШАЙТОН

Баробари калон шудан хислати Эдисон инкишоф мейбад. Чи қадаре ки ў ба камол расад, ҳамон қадар ман ба ў масъулиятро voguzor mekunam. Ба камолот нарасида мондан барои ў хуб нест. Ин иродай Худо нест, ки мо ҳамчун тифли навзод монем.

Яке аз роҳҳое, ки хислати писарам Эдисонро инкишоф дод, бо шароитҳои душвор воҳӯрдан аст. Вақте ки ў ба мактаб рафтанро сар кард, ў бо якчанд «бекорхӯҷаҳо» бархӯрд. Ман дар бораи чизе шунидам, ки ин бачаҳои дағал бар зидди писарам чӣ гуфтаанд ё чӣ кардаанд ва ман хостам, ки рафта, бо онҳо гап занам. Лекин мефаҳмидам, ки ин нодуруст: дахолати ман ба инкишофи Эдисон монеъ мешавад. Барои ҳамин мо бо занам ўро ба таъқиботҳо дар мактаб тайёр карда, дар хона ба ў маслиҳат доданро давом додем. Ба воситаи азиятҳо ва гапдарой ба маслиҳати мо хислати ў устувор гардид.

Ин ба он монанд аст, ки чӣ хел Худо бо мо рафтор мекунад. Китоби Муқаддас мегӯяд: «Ва агарчи Писар (ҲҶООС) буд, ба василаи уқубатҳо ба итоат омӯхта шуд» (Ибриён 5:8).

Инкишофи ҷисмонӣ аз вақт вобаста аст. Қади ягон кӯдаки дусола 180 см нест. Иникишофи тафаккурӣ дар ҷараёни таълим ба вучӯд меояд. Аммо инкишофи рӯҳонӣ аз вақт ё таълим вобаста нест, лекин аз итоаткунӣ. Акнун нигаред, ки Петрус чӣ мегӯяд:

Пас, чи тавре ки Масеҳ барои мо ба ҳасби ҷисм уқубат
кашидааст, шумо низ ба ҳамон фикр мусаллаҳ шавед;
зоро касе ки ба ҳасби ҷисм уқубат кашад, дигар гуноҳ
намекунад... (1 Петрус 4:1).

Шахсе, ки гуноҳ карданро бас кардааст, фарзанди комил ва гапдарои Худо аст. Ў ба камолот расидааст. Ў роҳҳои Худоро интихоб мекунад, на аз они худро. Чи тарзэ ки Исо итоаткориро ба воситаи уқубатҳои кашидааш омӯҳт, ҳамчунон мо низ итоатро ба воситаи шароитҳои душвор меомӯзем. Ҳангоме ки мо ба қаломи Худованд гӯш мекунем, ки ба воситаи Рӯҳи

Муқаддас гуфта мешавад, дар вақтҳои ҷанҷол ва үқубатҳо мояв ба воя ба камол мерасем. Дониши мо оиди Навиштаот барои афзоиши рӯҳонӣ калид нест. Лекин итоаткунӣ калид аст.

Акнун мо яке аз сабабҳоро мебинем, ки чаро мо дар калисо одамонеро дорем, ки даҳҳо сол масеҳӣ мебошанд, оятҳо ва ҳатто пурра бобҳоро аз Китоби Муқаддас аз ёд мегӯянд, ҳазорҳо мавъизаро шунидаанд ва китобҳои зиёдро хондаанду, аммо мисли пештара памперсҳои рӯҳонӣ мепӯшанд. Ҳар дафъае, ки онҳо бо шароитҳои душвор вомехӯранд, ба ҷои он ки бо роҳбарии Рӯҳи Худо рафтор кунанд, онҳо қӯшиш менамоянд, ки худро мувофиқи фаҳмишашон ҳимоя кунанд. Онҳо ҳамеша таълим мегиранд, vale ҳаргиз ба дониши ростӣ расида наметавонанд (ниг. 2 Тимотиос 3:7). Онҳо ба дониши ростӣ расида наметавонанд, ҷунки онро дар ҳаёти худ татбиқ намекунанд. Агар шумо калон шуданий ва ба камолот расидани башед, дар ҳаёти худ ба ростӣ пурра озодӣ дихед. Бе итоаткунӣ ақлан бо вай розӣ шудан коғӣ нест. Ҳатто агар мо таълим гирифтанро давом дихем, бе итоаткунӣ мо ҳеч гоҳ ба камолот расида наметавонем.

Ҳуднигаҳдорӣ

Одатан баҳонаи ҳуднигаҳдорӣ, ки ба воситаи беитоатӣ ба амал омадааст, хафагӣ мебошад. Ҳафагиро пинҳон кардан, яъне ҳиссиёти бардурӯғи ҳудмуҳофизаткуниро доштан аст. Он намегузорад, ки шумо камбузиҳоро дар хислати худ бубинед, ҷунки айбро ба дигарон мепартоед. Онгоҳ рафтор, норасогии камолот ё гуноҳи худро дида баромадан лозим намешавад, ҷунки фақат айби одами шуморо хафакардагиро мебинед. Аз ин ҷоист, ки қӯшиши Худо оиди инкишофи хислати шумо, бартарафкунии ҷанҷол, аз тарафи худи шумо вайрон карда мешавад. Шахси хафашуда аз манбаи хафагӣ мегурезад, ва дар ниҳоят оворагарди рӯҳонӣ шуда, мегурезад.

Якчанд вақт пештар як зан ба ман дар бораи дугонааш нақл

ДОМИ ШАЙТОН

кард, ки ўаз як калисо ба дигараш рафта буд. Ў пастори навро ба хонааш барои хӯроки нисфириӯзӣ даъват кард. Ҳангоми сӯҳбат пастор аз ўпурсид, ки барои чӣ ўаз калисои худ рафт. Зан ба ў дар бораи тамоми мушкилиҳое, ки дар калисои пештарааш буд, нақл кард.

Пастор гӯш кард ва кӯшиш намуд, ки ўро тасаллӣ диҳад. Аз таҷрибаи худ ман медонам, ки агар пастор ин занро бо Қаломи Ҳудо рӯҳбаланд мекард ва бо дарду алам ва муносибати танқидкуни ин зан ягон чора медид, аз рӯи ҳикмат мешуд. Агар даркор бушад, ба вай маслиҳат доданаш лозим буд, ки ба калисои пештарааш баргардад ва то Ҳудо ўро бо осоиштагӣ сар надоданаш истад.

Вақте ки Ҳудо шуморо бо осоиштагӣ (аз калисо) мебарорад, пеши дигар одамон барои рафтагиатон худро дар зери фишор сафед намекунед. Шумо зери фишор доварӣ ё танқид карда, мушкилиҳоеро, ки дар калисои пештараатон буд, нақл намекунед. Ман медонистам, ки баъди чанд муддат ин зан пастори нав ва роҳбарияти онро айнан ҳамон хеле қабул мекунад, ки роҳбарияти калисои пештараи худро қабул карда буд. Ҳафагиро дар дил нигоҳ дошта, аз рӯи он мо ба ҳама чиз баҳо медиҳем.

Як масали қадима ҳаст. Дар ҳамон замонҳое, ки кӯчманчиён ба ғарби Амрикои Шимолӣ ҳаракат мекарданд, як марди хирадманд дар теппагии даромади яке аз шаҳрҳои нав меистод. Вақте ки кӯчманчиён аз шарқ меомаданд, ин марди хирадманд якум шахсе буд, ки онҳо пешаз ба шаҳр даромадан вомехӯрданд. Онҳо аввал мепурсиданд, ки одамони ин шаҳр чӣ гунаанд.

Ба саволи онҳо вай бо саволи худ ҷавоб гардонд: «Одамони шаҳре, ки шумо аз он нав рафтед, чӣ хел буданд?»

Баъзеҳо ҷавоб доданд: «Шаҳре, ки мо аз он рафтем, бисёр шаҳри бад буд. Одамон дар он ғайбатчиёни ашаддӣ, ки бо одамони бегуноҳ бад рафтор мекунанд. Он бо дуздон ва лофзанон пур аст».

Марди хирадманд ҷавоб гардонд: «Ин шаҳр айнан мисли ҳамон шаҳре, ки шумо аз он рафтед».

Онҳо сипосгузорӣ карданд, ки ӯ онҳоро аз он бадбахтие, ки гурехта буданд, нигаҳ дошт ва ҳаракати худро ба тарафи ғарб давом доданд.

Пас аз он, дигар гурӯҳи кӯчманчиён омада, айни ҳамон саволро доданд: «Одамони ин шаҳр чӣ гуна ҳастанд?»

Марди хирадманд боз савол дод: «Одамони ҳамон шаҳре, ки шумо аз он ҷо омадед, чӣ хел буданд?»

Ин гурӯҳи одамон ҷавоб гардониданд: «Он шаҳри аҷоиб буд! Одамонаш аҷоиб! Мо дӯстони наздики худро гузошта омадем. Ҳар кас ҳаракат мекард ба яқдигар мадад расонад. Ҳеч кас ба ҳеч чиз мӯҳтоҷ набуд, зеро ҳама барои яқдигар ғамхорӣ мекарданд. Агар ягон кас душворӣ дошта бошад, тамоми ҷомеа барои кӯмак ҷамъ меомад. Аз он ҷо рафтан ба мо мушкил буд, лекин мо ҳис кардем, ки ҳамчун пешқадамон ба тарафи ғарб равона шуда, ба насли оянда бояд ҷой тайёр кунем».

Хирадманди пир ба онҳо айни ҳамон ғаперо, ки ба гурӯҳи пештара гуфта буд, гуфт: «Ин шаҳр айнан мисли ҳамон шаҳр аст, ки шумо аз он рафтед». Ин одамон хурсанд шуданд: «Биёед дар ин шаҳр ҷойгир мешавем!»

Чи тарзе ки онҳо ба муносибатҳои пешинаи худ баҳо дода бошанд, айнан ҳамон хел онҳо ба ояндаи худ мекунанд.

Чи хеле ки шумо аз қалисо ва муносибатҳои худ рафта бошед, ҳамон хел ба қалисо ва муносибатҳои ояндаи худ дохил мешавед. Исо дар Юҳанно 20:23 гуфтааст: «...гуноҳи касеро, ки авғ намоед, омурзида мешавад; ва касеро, ки афв нақунед, омурзида намешавад».

Мо гуноҳҳои дигаронро дар худ мегузорем, вақте ки ба ҳафагӣ роҳ медиҳем ва набахшиданро нигоҳ медорем. Агар бо қалисо ҷудо шавем ё бо касе муносибати худро аз сабаби ҳафагӣ ва ранҷ вайрон кунем, мо ба дигар қалисо ё дигар муносибатҳо бо айни ҳамон ҳиссиёт медароем. Баъдан, вақте ки мушкилиҳои

ДОМИ ШАЙТОН

нав пайдо мешаванд, алоқаҳои нави худро қандан ба мо боз осон мешавад. Мо на фақат бо дардҳое, ки дар натиҷаи муносибатҳои нав пайдо шуданд, сарукор дорем, балки бо дардҳое, ки аз муносибати пештараи мо боқӣ монданд.

Мувофиқи омор 60-65 фоизи одамон аз сари нав никоҳи худро бекор мекунанд. Чи тарзе ки одам аз никоҳи якуми худ барояд, ҳамон тарз ў ба дуюм медарояд. Набахшидани ҳамсари якумаш ба ояндаи ҳаёти ў бо ҳамсари дуюм монеъ мешавад. Дигар касро айбдор карда, ҳатогиҳои худ ва камбузиҳои хислаташонро намебинанд. Ва аз ҳама бадаш он, ки акнун онҳо аз пештара дида, зиёдтар метарсанд, ки боз ин дардро аз сар мегузаронанд.

Ин асос на фақат ба никоҳ ва талоқ дахл дорад. Он барои ҳамаи муносибатҳо татбиқ карда мешавад. Ба хизматгузории мо як нафар омад, ки то ин бо дигар хизматгузор кор мекард ва аз ў хафа шуда буд. Аммо вақт мегузашт ва ман ҳис кардам, ки Ҳудованд меҳоҳад, ки ман ўро барои бо мо кор кардан даъват кунам. Ман боварӣ доштам, ки ў дар роҳи бартараф кардани хафагии худ аст.

Ман ба корфармои пештараи ў занг задам ва бо ў оиди нақшаҳои худ дар бораи ин шахсро ба гурӯҳи худ гирифтан сӯҳбат кардам. Ў маро дастгирий кард, ки ин кори хуб аст. Ў бовар мекард, ки ин одам пурра шифо меёбад, агар бо мо кор карданро шурӯъ менамояд. Ман ба ҳар дуи онҳо гуфтам, ки барои барқароршавӣ ва шифо ёфтани муносибаташон дуо мекунам.

Вақте ки ин одам ба гурӯҳи мо ҳамроҳ шуд, қариб ки ҳамон замон мушкилий пайдо шуд. Ман саволҳои ўро ҳал кардам, аммо ба назар чунин менамуд, ки ин барои он аст, ки ба ў танҳо сабукии мӯваққатӣ биёрад. Ба ин монанд буд, ки ў аз ҳудуди мағкураи муносибатҳои пешинаи худ баромада наметавонад. Онҳо ўро аз рӯи изҳо таъқиб мекарданд. Ў маро ҳатто барои он

айбдор кард, ки ман ҳам айни он кореро мекунам, ки лидери пештараи ӯ мекард. Ман ноором шудам, зоро аҳволи ин шахс барои ман аз кори кардагиаш муҳимтар буд. Ман ба ӯ истисно мекардам, ки ба ҳеч як коргарам накарда будам, чунки ӯро шифоёфта дидан меҳостам.

Ҳамагӣ ду моҳ гузашт ва ӯ ариза оиди аз кор рафтанд дод. Ӯ худро мисли ба ҳолати пештара афтода ҳис кард. Рафта истода, ӯ гуфт: «Ҷон, ман дигар ҳеч гоҳ ба ягон хизмати масехӣ кор намекунам».

Ман ӯро баракат додам ва нигоҳ кардам, ки чӣ хел ӯ меравад. Мо ӯро ва занашро дӯст медорем. Он чиз ғамангез буд, ки ӯ даъвати қавӣ дошт маҳз ба он чизе, ки ӯ онро гузошт ва ин маънои онро надорад, ки ӯ дар дигар соҳа комёб шуда наметавонад.

Баъди рафтаниш ман хавотир будам, бинобар ин дар ҷустуҷӯи Ҳудо шудам. «Аз чӣ сабаб ӯ ин қадар зуд рафт, ҳамон вақте ки ҳар дуямон ин корро ҷои дуруст барои ӯ меҳисобидем?»

Баъди чанд ҳафта Ҳудованд ба воситай яке аз пасторони боҳикмат, дӯсти ман, ба ин савол ҷавоб гардонд: «Ҳудо бисёр маротиба ба одамон иҷозат медиҳад, ки аз шароитҳои ҷанҷоӣ гурезанд, ки ба воситай он онҳо, мувофиқи иродай Ӯ, мебоист гузаранд, агар дар дили ҳуд қарор карда бошанд, ки аз ин мегурезанд».

Баъд ӯ барои мисол ҳодисаи Илёсро овард, ки ӯ аз Изобал гурехта буд (3 Подшоҳон 18-19). Илёс ба наздики пайғамбарони ситамгар Баал ва Аҳъобро ба қатл расонида буд. Ин одамон, ки мамлакатро ба бутпарастӣ оварда буданд ва аз мизи Изобал ҳӯрок меҳӯрданд. Вақте ки Изобал дар ин бора шунид, ба Илёс таҳдид кард, ки ӯро дар давоми як шабонарӯз мекушад.

Ҳудо меҳост, ки Илёс бар зидди вай истад, аммо ба ҷои ин ӯ гурехт. Ӯ дар чунин зиққӣ буд, ки ба ҳуд маргро хост. Ӯ супориши Ҳудоро икро карда наметавонист, зоро дар тарс

ДОМИ ШАЙТОН

буд. Худо фариштаро фиристод, то ки ба ў ду нон диҳад ва ба ў иҷозат дод, ки дар давоми чиҳил рӯз ва чиҳил шаб ба кӯҳи Кармил гурезад.

Вақте ки ў ба он ҷо расид, Худо пеш аз ҳама пурсид: «Ин ҷо ту ҷӣ кор мекунӣ, Илёс?»

Саволи аҷоиб! Худаш ўро дар роҳ бо ҳӯрок таъмин кард, танҳо аз барои он ки дар кӯҳ аз ў бипурсад: «Ин ҷо ту ҷӣ кор мекунӣ?» Худо медонист, ки Илёс қарор кард, аз ҳолати вазнин гурезад. Ў ба вай иҷозат дод, ки инро кунад, ҳол он ки аз аввал инро фикр накарда буд.

Баъд ў ба Илёс гуфт: «...рафта, бо роҳи худ ба биёбони Димишқ баргард, ва омада, Ҳазоилро ба подшоҳӣ бар Арам тадҳин намо; ва Еҳӯ ибни Нимширо ба подшоҳӣ бар Исроил тадҳин намо, ва Элишоъ ибни Шофотро, ки аз Обил-Маҳӯло мебошад, ба набигӣ ба ҷои худат тадҳин намо» (3 Подшоҳон 19:15-16).

Ба туфайли хизмати Элишоъ ва Еҳӯ ин малика ва системаи беқонунонаи ў нобуд карда шуданд (4 Подшоҳон 9-10). Ин супоришро Илёс иҷро накард, балки пайравон, ки ў, мувофиқи гуфтаи Худо, ба ҷои худ тадҳин кард.

Ҳамон пастор ба ман гуфт: «Агар мо дар дилҳои худ қарор карда бошем, ки шароитҳои вазнинро аз сар намегузаронем, Худо дар ҳақиқат моро аз онҳо озод менамояд, гарчанде ин иродай комили ў нест».

Баъдтар ман як ҳолатро аз 22-юм боби китоби Ададҳо ба хотир овардам, ки дар он ҷо айни ҳамон фикр дарҷ карда шудааст. Бильғом меҳост Исроилро лаънат кунад аз барои мукофоти калоне, ки ба ў пешниҳод карда буданд.

Ў бори аввал аз Худо пурсид, ки оё рафта метавонад ва Худо гуфт, ки агар Бильғом бо сафирони Болоқ равад, ин хости ў нест. Вақте ки сарварони Мӯъоб бо пули зиёд ва бо шарафи бузург

баргаштанд, Бильом боз ба Худо рӯ овард. Ҳатто хандаовар, ки Худо қарори Худро тағиیر медиҳад, зеро ба Бильом акнун зиёдтар пул ва шараф пешниҳод кардаанд! Аммо ин дафъа Худо ба ў гуфт, ки бо онҳо равад.

Барои чӣ Худо қарори Худро дигар кард?

Ҷавобаш чунин аст: Худо умуман қарори Худро тағиир надодааст. Гап дар сари он, ки Бильом барои рафтан тайёр буд, аз ин сабаб Худо иҷозат дод, ки равад. Ана барои чӣ ҳашми ў бар зидди Бильом аланга зад, вақте ки ў, билохира, бо сарварони Мӯъоб рафт.

Мо метавонем ба дили Худо занем бо он, ки ў аллакай ба мо ироди Худро аниқ нишон дод. Дар охир, ў ба мо иҷозат медиҳад он кореро, ки меҳоҳем, кунем, ҳатто агар ин ба фикри аввалии ў хилоф бошад ва ҳатто агар ин ба фоидай мо набошад.

Бисёр вақт нақшай Худо ин аст, ки мо дарду муносибатҳое, ки ба мо маъқул нестанд, воҳӯрем. Аммо дар асл мо аз он ҷизе, ки ҳаётамонро боқувват мекунад, мегурезем. Бо ҳафагӣ ҳеч кор кардан наҳоҳем, аз мушкилӣ озод намешавем. Он ба мо танҳо сабукии мувакқатӣ медиҳад. Худи решай мушкилӣ бошад, дастнорасида мемонад.

Таҷрибаи шахсии ман бо он шахси ҷавон, ки ман ўро ба кор гирифта будам, ба ман дарс дар бораи ҳафагӣ ва муносибатҳо шуд. Муносибатҳои солимро барқарор кардан бо шахсе, ки алоқаҳои пештараашро бо дилхунукию ҳафагӣ қандааст, мумкин нест. Шифой бояд рӯй дигҳад. Вай ҷавон мегуфт, ки роҳбари пештараашро бахшидааст, аммо дар асл набахшида буд.

Муҳаббат рафторҳои нодурустро фаромӯш мекунад, то ки умедро бар оянда нигоҳ дорад. Агар мо ҳақиқатан бар ҳафагӣ ғалаба карда бошем, пас аз таҳти дил оштӣ шудан меҳоҳем. Эҳтимол, ҳоло он вақти хуб ва муносиб наомада бошад, вале дар дилҳои худ мо барқароршавии муносибатҳоро мечӯем.

Як дӯсти хирадмандам дертар ба ман гуфт: Як зарбулмасали

ДОМИ ШАЙТОН

қадима ҳаст: «Моргазида аз банди ало метарсад». Чӣ қадар одамон имрӯз аз банди ало метарсанд, чунки як вақте онҳоро мор газида буд? Худо ба онҳо тару тозагӣ бахшидан меҳоҳад, аммо онро қабул намекунанд, метарсанд, ки онҳоро боз меранҷонанд, аз ин сабаб дар хафагӣ зиндагӣ мекунанд.

Исо ҷароҳатҳои моро шифо додан меҳоҳад. Аммо бисёр вақт мо ба ӯ иҷозат намедиҳем, ки инро кунад, чунки ин роҳи осон нест. Ин пайраҳаи фурӯтаний ва худрадкуний шифо меорад ва ба камолот мерасонад. Некӯаҳволии дигар касро аз худат дид, мӯҳимтар донистан қарор аст, ҳатто агар ин кас ба ту бисёр ғаму андӯҳ оварда бошад.

Мағрурӣ бо ин пайраҳа рафта наметавонад, балки онҳое, ки аз ҳатари радшавӣ натарсида осоиштагиро хоҳонанд. Ин из ба пастшавӣ ва сарҳамкуний мебараад. Ин роҳест, ки ба ҳаёт мебараад.

**ОН ЧИЗЕРО, КИ МО
ДАР ҲУЗУРИ ХУДО
МЕОМӮЗЕМ, ДАР ҲУЗУРИ
ОДАМОН ОМӮХТАН
НОМУМКИН АСТ.**

БОБИ 7

ТАҲКУРСИИ УСТУВОР

*Бинобар ин Худованد Худо чунин мегүяд:
«Инак, Ман дар Сион санге барои бунёд гузоштам, ки санги
озмуда, санги зовия ва гаронбаҳост, ва асоси мустаҳкаме
дорад: ҳар кӣ имон овард, таъчил наҳоҳад шуд».*

– Ишаъё 28:16

«Ҳар кӣ имон овард, таъчил наҳоҳад шуд». Одами афсурдахотиршуда ноустувор аст, зоро ў асоси ҳатмӣ надорад. Чунин шахсро тӯфонҳои таъқибот ва озмоишҳои саҳт ба осонӣ мечунбонад. Биёед дида мебароем, ки бо Шимъӯни Петрус чӣ рӯй дод.

Исо ба музофоти Қайсарияи Филиппус омад ва аз шогирдони Худ пурсид: «...Мардум Маро, ки Писари Одам ҳастам, кӣ мегӯянд?» (Матто 16:13).

ДОМИ ШАЙТОН

Баъзе шогирдон бо ҳавас фикри халқро дар бораи Исо гуфтанд. Исо тамом кардани онҳоро мунтазир буд, баъд ба онҳо нигариста, пурсид: «Шумо Маро кӣ мегӯед?» (ояти 15).

Ман боварии комил дорам, ки аксарияти шогирдон чеҳраи шубҳанок ва пур аз тарс доштанд, вақте ки онҳо фикр мекарданд. Онҳо даҳони худро кушода монда хомӯш меистоданд. Ногаҳон, одамоне, ки фикри дигаронро бо ҷӯшу хурӯш мегуфтанд, хомӯш монданд. Чи хеле ки набошад, ҳоло онҳо дарк на-муданд, ки ҷавоб надоранд.

Ҳар он коре, ки Исо мекунад, Ӯ хуб мекунад! Ӯ савол дода, дилҳои онҳоро муайян кард. Ӯ онҳоро ба даркунини ҳақиқии он чиз овард, ки чиро онҳо медонистанд ва чиро намедонистанд. Шогирдон дар асоси фикрронии дигарон зиндагӣ мекарданд, ба ҷои дида баромадани он, ки дилҳои худашон оиди дар ҳақиқат кӣ будани Исо ҷӣ мегӯяд. Онҳо ин саволро ба худ надода буданд.

Шимъӯн, ки ўро Исо Петрус меномид, ягона шогирде буд, ки ба ин савол ҷавоб дода тавонист. Ӯ гуфт: «...Ту – Масех, Писари Ҳудои Ҳай ҳастӣ» (Матто 16:16). Онгоҳ Исо ба ӯ ҷавоб гардонид: «...Ҳушо ту, эй Шимъӯн, писари Юнус, чунки башар инро ба ту зоҳир накардааст, балки Падари Ман, ки дар осмон аст» (ояти 17).

Исо ба Петрус сарчашмаи ин ваҳиро фаҳмонд. Ӯ ин донишро на аз дигар одамон гирифта буд, на аз фикри худаш, вале Ҳуди Ҳудо ба ӯ инро ошкор соҳт.

Шимъӯни Петрус бисёр ташнаи корҳои Ҳудо буд. Маҳз ӯ ба Исо бисёр савол медод. Ӯ ҳамон шахсе буд, ки дар рӯи об роҳ гашт, дар он вақте ки боқимонда ёздаҳ нафар танҳо тамошо мекарданд. Ӯ шахсе буд, ки бо фикри бегонаҳо зиндагӣ кардан на-мехост! Ӯ ҳама чизро бевосита аз даҳони Ҳудо шунидан меҳост.

Ин ошкоркунии Рӯҳулқудс оиди шинохтани Исо, ба ӯ на ба воситай узвҳои ҳиссиётӣ омад, балки ҳамчун бахшиши, ки дили ўро дар ҷавоби ташнагии рӯҳонӣ рӯшан карда буд. Бисёриҳо шоҳидони айни ҳамон чизе буданд, ки Шимъӯни Петрус буд, лекин дар дилҳояшон чунин ташнагӣ барои шинохтани Ҳудо набуд.

Дар номаи якуми Юҳанно 2:27 гуфта шудааст:

«Валекин тадҳине, ки шумо аз ӯ ёфтаед, дар шумо со-
кин аст, ва шумо эҳтиёче надоред, ки касе шуморо таъ-
лим дихад; аммо азбаски тадҳини ӯ ба шумо ҳар чизро
таълим медиҳад, ва он рост аст ва дурӯғ нест, ва ҳамон
тавр, ки шуморо таълим додааст, дар ӯ бимонед».

Ин тадҳин Шимъўни Петрусро таълим дода буд. Ӯ гӯш кард ҳамаи он чизеро, ки дигарон гуфтанд, ва баъд ба дили худ нигоҳ кард, ба он чизе, ки Худо ба ӯ ошкор карда буд. Ҳамон вақте ки шумо дониши аз тарафи Худо ошкоршударо мегиред, шуморо ҳеч кас ҷунбонида наметавонад. Вақте ки Худо ба шумо чизеро ошкор мекунад, ягон аҳамият надорад, ки тамоми олам чӣ мегӯяд. Ҳеч чиз дили шуморо дигар карда наметавонад.

Баъд Исо ба Шимъўни Петрус ва дигар шогирдонаш гуфт: «... бар ин сахра (яъне дар ин ваҳии шахсан аз тарафи Худо додашу-да) Ман калисои Худро бино мекунам, ва дарвозаҳои дӯзах бар он ғолиб наҳоҳад шуд...» (Матто 16:18). Мо барьало мебинем, ки қаломи ошкоршудаи Худо асоси мустаҳкам дорад; дар ин ҳодисаи мушаҳҳас ин дарк кардани Петрус, ки Исо Писари Худо буд.

Калом фикрро рӯшан мекунад

Вақте ки ман мавъиза мекунам, бисёр вақт калисоҳо ва шах-
сони алоҳидаро даъват мекунам барои шунидани овози Худо,
ки ба воситай ман садо медиҳад. Одатан, мавъизаро навишта,
мо танҳо он чизеро қайд мекунем, ки аз тарафи воиз гуфта
мешавад. Аз барои ҳамин мо Навиштаҷот ва шарҳдиҳии онро
танҳо бо ақл ҳамчун дониши мафкуравӣ дарк мекунем.

Агар мо танҳо дониши мафкуравиро доро бошем, онгоҳ ду
чиз рӯй доданаш мумкин аст:

Мо ба эҳсосотҳо ва муболигаҳо ба осонӣ дода мешавем. Мо
худро ба тафаккури худ асир мегардонем.

Аммо ҳамаи ин асоси мустаҳкам нест, ки дар он Исо Калисои
Худро месозад. Ӯ гуфт, ки он дар асоси ваҳии Рӯҳулқудс асос
меёбад, на ин ки дар оятҳои азёдкарда аз Китоби Муқаддас.

Мавъизаи хизматгузори тадҳиншударо шунида ё китобро

ДОМИ ШАЙТОН

хонда, мо ҳама вақт бояд калимаҳо ё ибораҳоеро ҷӯем, ки онҳо дар рӯҳи мо дармегирад. Ин он қаломе, ки Ҳудо ба мо ошкор мекунад. Он рӯшной ва фахмиши рӯҳонӣ меорад. Чи тарзे ки са-рояндаи забур менависад: «Оғози қаломи Ту нур мепошад, сод-дадилонро фаҳм мебахшад» (Забур 118:130). Маҳз ҳамон вақте ки қаломи ӯ ба воситаи ошкоршавӣ на ба ақли мо, балки ба дили мо медарояд, он ба мо нур мепошад ва фаҳмо мешавад.

Бисёр вақт хизматгузор дар як мавзӯъ гап мезанад, аммо Ҳудо ба дили ман тамоман чизи дигарро ошкор ва рӯшан меку-над. Аз дигар тараф, Ҳудо маҳз ҳамон қаломеро, ки хизматгузор мегӯяд, тадҳин карда метавонад ва онҳо дар дили ман дарме-гирад. Роҳи осонаш ин Қаломи Ҳудо, ки барои ман кушода шу-дааст. Ана ин чиз моро аз одами соддадил (фаҳмиш надоштан) ба одами ба камолот расида (бо фаҳмиш пур будан) табдил медиҳад. Ин қаломи ба дили мо ошкоршуда маҳз он асосе, ки Исо калисои Ҳудро месозад.

Исо қаломи ошкоршударо ба сахра монанд кард. Сахра маъ-нои устуворӣ ва қувватро дорад. Масали Исоро дар бораи ду хона ба хотир оред, ки яке аз он бар санг сохта шуда буд, дигараш – бар рег. Вақте ки таъқибот, ғаму андӯҳ ба ин ду хона омад, ҳамон хонае, ки бар рег сохта шуда буд, вайрон шуд, ва хонае, ки бар санг сохта шуда буд, истод.

Баъзе чизҳоеро, ки мо аз Ҳудо мешунавем, дар Китоби Муқаддас ёфта намешавад. Мисол, мо дар Китоби Муқаддас ба саволҳои зерин ҷавоб ёфта наметавонем: ба кӣ ҳонадор мешавем; дар кучо мо бояд кор кунем; дар қадом калисо мо бояд бошем? Ва чунин саволҳо хеле зиёданд. Мо бояд ошкоршавии Рӯҳи Ҳудоро барои қабули чунин қарорҳо дошта бошем. Бе ин қарори мо дар таҳқурсии ноустувор меистад.

Он чизе ки Ҳудо бо Рӯҳи Ҳуд ба мо ошкор менамояд, аз мо кашида гирифта намешавад. Ин бояд асос бошад барои ҳар он чизе, ки мо мекунем. Бе ин мо ба осонӣ ба васваса меафтем, вақте ки озмоишҳои саҳт ва ғаму андӯҳ меоянд.

Ба хотир оред, ки Исо ҷӣ гуфт, дар бораи қаломе, ки бо ҳурсандӣ шунида ва қабул карда шуда, вале ба дил решашадонда буд. Он бо ҳурсандӣ танҳо дар ақл ва эҳсосот қабул шуда буд.

Ҳамчунин кошташудагон дар сангло касоне мебошанд, ки чун каломро бишнаванд, дарҳол онро бо шодй қабул мекунанд, лекин дар худ реша надоранд ва ноустуворанд, ва чун аз боиси калом азияте ё таъқиботе рўй диҳад, дарҳол ба васваса меафтанд (Маркӯс 4:16-17).

Мо ба осонӣ калимаи «реша»-ро бо калимаи «асос» иваз карда метавонем, зеро ҳар дуяш ба доимият ва манбаи мустаҳкамӣ ба растани ишора мекунад. Одами ноустувор ё одаме, ки дар каломи ошкоршуда асос надорад, тӯфони васваса ва хафагӣ ўро мечунбонад.

Чӣ қадар одамон монанди он шогирдоне ҳастанд, ки Исо муқобилат кард. Онҳо аз рӯи гапҳои шунидаашон, ки одамон чӣ гуфтаанд ё мавъиза карданд, зиндагӣ мекунанд. Фикр ва тасдиқоти дигаронро ҳамчун ростӣ қабул карда, маслиҳат ё роҳбарии Рӯҳи Муқаддасро намечӯянд. Мо танҳо чизҳоеро, ки Худо ба мо ошкор кардааст, эътироф намуда, зиндагӣ карда метавонем. Ана бар ин чиз Исо Калисои Худро месозад.

Як вақт ҳамроҳи ман як котибаи мӯҷаррад кор мекард, ки ў бо як ҷавон, ки ҳамчунин коргари калисо буд, хурсандона дӯстӣ мекард. Рӯз ба рӯз муносибати онҳо наздиктар ва наздиктар мешуд. Ҳама медианд, ки муносибати онҳо ҳатман ба никоҳ оварда мерасонад. Онҳо аллакай ҷиддӣ ин масъаларо мухокима мекарданд.

Боре, бегоҳии рӯзи якшанбе, пастори калон онҳоро даъват кард ва гуфт: «Худованд чунин мегӯяд: ҳар дуи шумо зану шавҳар мешавед».

Субҳи рӯзи дигар, котибаи ман аз хурсандӣ парида-парида, ба ҷои кор даромад. Ўз ман пурсид, ки оё ман онҳоро никоҳ карда метавонам ва ман ҷавоб гардонидам, ки ин барои ман шараф аст. Ман воҳӯрӣ таъин намудам, то ки пешакӣ бо онҳо сӯҳбат кунам. Аммо ман хавотир будам. Вақте ки онҳо ба утоқи кориам даромаданд, рӯҳи ман ноором шуда буд. Ман ба котибаи худ нигоҳ карда, пурсиdam, оё ў аниқ медонад, ки маҳз ҳамин касро Худо барояш интихоб кардааст. Ўз бо ҷидду ҷаҳд ҷавоб гардонд: «Албатта, ҳа!».

ДОМИ ШАЙТОН

Баъд ман ба он ҷавон нигоҳ карда, пурсида: «Оё ту боварӣ дорӣ, ки ин иродай Ҳудост, ки ту маҳз ҳамин духтарро ба занӣ гири?» Ӯ ба ман якчанд лаҳза бо даҳони нимӯшода нигоҳ кард, баъд сари ҳудро ҳам карда ҷунбонид ва бо тамоми намуди ҳуд нишон дод, ки: «Не, ман боварӣ надорам».

Ман ба онҳо нигоҳ кардам ва баъд ба он ҷавон рӯ овардам: «Ман шуморо никоҳ намекунам. Ба ман фарқ надорад, ки ба шумоён нубувват карда, кӣ чӣ гуфта буд. Ба ман фарқ надорад, ки чӣ қадар одамон ба шумо гуфтаанд: «Шумо бисёр ҷуфтни муносиб ҳастед». Агар Ҳудо иродай Ҳудро ба дили ту ошкор накарда бошад, ту ҳақ надорӣ, ки ин никоҳро бандӣ». Баъд давом додам: «Агар ту ин иродай комили Ҳудо аст гуфта, хонадор шавиу Ҳудо ба ту ошкор накарда бошад, вақте ки тӯфонҳо меоянд, ва онҳо ҳатман меоянд, ту ба шубҳа меафтий ва саволҳо пайдо мекунӣ: «Чӣ мешуд, агар ман духтари дигарро ба занӣ мегирифтам? Мумкин ин мушкилиҳо намешуданд? Ман боварии комил доштанам лозим буд, ки ин оиладоршавӣ аз рӯи иродай Ҳудо буд. Ман ҳис мекунам, ки ба дом афтодам».

ОНГОҲ ТУ МОНДА ШУДА, БАР ЗИДДИ ОН ДУШВОРИХҔЕ, КИ БА НИКОҲИ ТУ МЕОЯНД, МУБОРИЗА БУРДА НАМЕТАВОНИЙ. ТУ ШАХСИ ДУДИЛА ВА ДАР ҲАМАИ РОҲҲОИ ҲУД НОУСТУВОР МЕШАВӢ».

Ман ба онҳо ҷавоб додам ва гуфтам, ки боз аз сари нав воҳӯрдан дигар маъно надорад. Он ҷавон сабукиро ҳис кард. Табъи духтар бошад, бисёр хира шуд. Дар давоми ҳафтаи оянда муҳити корхонаамон хуб набуд. Аммо ман медонистам, ки ростиро гуфтам. Ин барои ӽ вақти санчишӣ буд. Агар Ҳудо дар ҳақиқат ба ӽ гуфта бошад, ки ин ҷавон бояд шавҳари ӽ шавад, вай бояд ба Ҳудо бовар қунад, ки ӽ ба ҷавон низ инро ошкор мемамояд, ва аз ман ё аз Ҳудо хафа нашавад. Ба духтар маслиҳат додам, ки аз ӽ дур шавад ва ба ӽ имконият диҳад, ки шахсан ҷавобро аз Ҳудо ҷӯяд. ӽ ҳамин хел рафтор кард.

Се ҳафта гузашт ва онҳо аз ман ҳоҳиш карданд, ки боз як воҳӯрӣ таъян кунам. Ман фавран дар доҳили ҳуд ҳурсандиро ҳис кардам. Ин дафъа, вақте ки онҳо ба утоқи ман даромаданд, ҷавон ба ман бо ҷашмони дурахшон нигоҳ карда, гуфт: «Ман аниқ медонам, ягон зарра шубҳа надорам, ки ин ҳамон духтар аст, ки Ҳудо ба ман

ба занй додааст!» Онҳо баъд аз ҳафт моҳ оиладор шуданд.

Агар донед, ки Ҳудо ба шумо ин ё он муносибатҳо ё ҳамин калисоро додааст, ба душман шуморо аз он чо дур кардан бисёр душвор мешавад. Шумо дар қаломи ошкоршудаи Ҳудо асос меёбеду аз ҳамаи ҷанҷолҳо мегузаред, ҳатто агар он имконнозӣ пазир намояд.

Дигар роҳе вучуд надорад

Панҷ соли аввали ҳаёти оилавӣ барои ман ва занам бисёр вазнин буд. Мо яқдигарро якчанд маротиба ҷароҳатнок карда будем, ба назар чунин менамуд, ки начот додани он муносибатҳои нозӯк ва он муҳаббате, ки мо як вақт доштем, номумкин аст.

Танҳо як чиз моро якҷоя нигоҳ медошт: мо ҳар ду медонистем, ки Ҳудо никоҳи моро барпо кардааст. Аз ин сабаб мо тамоман дар бораи ҷудошавӣ, ҳамчун яке аз роҳҳои ҳалли мушкилии худ, фикр намекардем. Қарори ягонаи мо ин бовар кардан ба он буд, ки Ӯ моро шифо ва тағиیر медиҳад. Мо ҳар ду худро ба ин баҳшидем, чи хеле ки ба мо дардовар набошад.

Вақте ки ба ман фикрҳои дастпойён ва таслим шудан меомаданд, ман ваъдаҳои Ҳудоро нисбати никоҳам ба хотир меовардам. Ман нобуд карданӣ набудам он чизеро, ки Ҳудо барои аҳди мо барпо ва таъин кардааст.

Яке аз ваъдаҳои Ҳудо ба мо додагӣ ин буд, ки мо ҳамроҳи занам ба Ӯ хизмат мекунем. Ҳуди ҳамон вақте ки Ҳудо ин ваъдаро ба мо дод, ман фикр мекардам: «Ин ба ман намоён, ҳар дуи моро Ҳудо барои хизматгузорӣ таъин кардааст».

Вале дар мобайни тӯфонҳои оилавии мо ман дигар ин ваъдаро он қадар аниқ дида наметавонистам. Аммо ман ба ҳоли худаш мондан намехостам. Умеди табиӣ гум шуд, чунки ҷанҷолҳо ва ғурур ба никоҳи мо даромада буд.

Валекин то ҳол дар дили ман тухми фавқултабиии ҳаёт мавҷуд буд. Ин ваъда дар вақтҳои даркорӣ барои ман лангар ё ин ки таҳқурсӣ буд.

Ва ҳамааш бо он тамом шуд, ки Ҳудо на танҳо муносиба-

ДОМИ ШАЙТОН

ти моро шифо дод, балки онро боз ҳам нисбат ба пештара мустаҳкам гардонд. Мо дар ин ҹанҷолхо яқдигарро бахшида калон мешудем ва аз онҳо дарс мегирифтем. Акнун бошад мо дукаса ба Худо хизмат мекунем. Ман зани ҳудро на танҳо маъшуқа ва дўсти беҳтарин меҳисобам, балки хизматгузоре, ки беш аз ҳама ман ба ўбоварии комил дорам.

Аз он панҷ соли мушкили ҳаёти оилавӣ гузашта, дарк кардам, ки Худо ҳам камбудӣ ва ҳам муносабати ҳар дуи моро дида, онҳоро ба рӯшной баровард.

Ман аз ҳикмати Худо қоил мешудам, ки чӣ тавр моро ҳамчун зан ва шавҳар ҳамҷоя кард. Пеш аз он ки ман бо Лиза воҳӯрдам, боғайратона барои духтаре, ки як рӯз ба занӣ мегирам, дуо мекардам. Ин интихоб дар ҳаёти ман аз рӯи муҳимиияташ, баъд аз итоат ба Инчил, дар ҷои дуюм буд. Аз сабаби он ки ман дуо мегуфтам ва интихоби Худоро оиди ҳамсари ояндаам интизор будам, фикр мекардам, ки он мушкилиҳое, ки дар дигар никоҳҳо буд, ба сарам намеояд. Оҳ, чӣ қадар фикри ман хато буд!

Худо барои ман мувофиқи дилам занро интихоб кард. Аммо ў боз он ҳудҳоҳие, ки дар дарунам пинҳон буд, баровард! Ҷудо шуда, айбро ба зан партофта, аз ҹанҷолхо гурехтан фақат ба камолот нарасидани ҳудро гӯр мекардам, дар зери дигар қабати ҳимояи қалбакӣ, ки номаш «ҳафагӣ» аст. Каломи Худоро, ки оид ба никоҳ медонистам, маро аз гурехтан нигоҳ дошт.

Ҳоло ман бояд аз фишори асосии ин боб дур шавам. Баъзе аз шумо, ки ин сатрҳоро меҳонанд, мумкин фикр мекунанд: «Вақте ки никоҳ кардам, ман начот наёфта будам».

Ба онҳое, ки никоҳ кардаанд, на ман фармоиш медиҳам, балки Худованд: завҷа аз шавҳараш набарояд. Ва агар барояд, бояд мӯҷаррад бимонад, ё ки бо шавҳараш оштӣ шавад, - ва шавҳар завҷаашро талоқ надиҳад...

Ҳар кас дар ҳар ҳолате, ки даъват шудааст, эй бародарон, дар ҳамон назди Худо бимонад (1 Қўринтиён 7:10-11,24).

Бигзор ин калом, ки нисбати аҳди никоҳ дода шудааст, дар дилҳои шумо ҷо шавад, то ки шумо аз доми ҳафагӣ ба лар-

зиш наомада, қавй истед. Баъд Ҳудовандро ҷӯед, то ки барои никоҳи шумо Каломро ошкор кунад.

Баъзе аз шумоён имондор буда, шояд аз рӯи иродai Ҳудо оиладор нашуда бошед. Барои никоҳи худ баракати Ҳудоро гирифтан, шумо бояд тавба кунед, ки машварати Ӧро пеш аз оиладоршавӣ напурсидед ва Ӧ шуморо мебахшад. Дар дили худ қарор кунед, ки ду хатогӣ ба натиҷаи дуруст оварда намерасонад - бекор кардани аҳди никоҳ аз барои хафагӣ ҳалли масъала нест. Бинобар ҳамин Каломи Ҳудоро барои никоҳи худ бичӯед.

Сахра

Каломи ошкоршудаи Ҳудо сангэ мебошад, ки дар он бояд ҳаёт ва хизматгузории худро созем. Миқдори зиёди одамон ба ман дар бораи бисёр қалисоҳо ва хизматгузориҳое нақл кардаанд, ки танҳо муддати қӯтоҳ аъзо буданд. Ман ғамгин мешавам, вақте мебинам, ки фарзандони Ҳудо аз рӯи мушкилиҳо рафтор мекунанд ва аз рӯи гуфти Ҳудо амал намекунанд. Онҳо муболига мекунанд, ки чӣ қадар ҳамааш бад буд, ё чӣ қадар беадолатона бо онҳо муносибат карданд ва гӯё фикри онҳо пурра дуруст аст. Аммо ин намуди фикрронӣ дурӯғ аст, ки барои дидани хафагӣ ва камбудиҳои хислати худ роҳ намедиҳад.

ОНҲО МУНОСИБАТИ ҲОЗИРАИ ХУДРО ДАР ХИЗМАТГУЗОРИӢ Ё ҚАЛИСО ҲАМЧУН «МУВАҚҚАТӢ» Ё «ОН ҶОЕ, КИ ҲУДО МАРО БАРОИ ҲАМИН ВАҚТ ҔОЙГИР КАРДААСТ» ГӮЁН ТАСВИР МЕКУНАНД. МАН ҲАТТО ШУНИДАМ, КИ ЯК ОДАМ ЧӢ ГУФТ: «МАН БАРОИ ИН ҚАЛИСО ҚАРЗ ҲАСТАМ». ИН ГАПҲОРО ГУФТА, ДАР НАЗАР ДОРАНД, АГАР ДУШВОРИҲО БА САРАШОН ОЯД, РОҲИ БОЗГАШТ ДОРАНД. ОНҲО АСОСИ МУСТАҖКАМ НАДОРАНД, ДАР ҔОЙҲОИ НАВ ИСТОДА НАМЕТАВОНАНДУ МЕРАВАНД: ТӮФОНҲО БА ОСОНИЙ ОНҲОРО БА ДИГАР БАНДАР МЕБАРАД.

МО БА КУЧО РАВЕМ?

Ба он мисол баргашта, ки дар он Исо шогирдони Ҳудро мепурсад, ки онҳо Ӧро кӣ мегӯянд, мо диди метавонем, чӣ тарз дар Шимъӯни Петрус устуворӣ меафзояд, вақте ки иродai Ҳудо ба ӯ ошкор мешавад.

ДОМИ ШАЙТОН

Баъди он ки Шимъұни Петрус чизҳои ба дилаш ошкор кардаи Падарро нақл кард, Исо эътироф намуд:

«... ва Ман ба ту мегүям: ту Петрус ҳастай, ва бар ин сахра Ман калисои Ҳудро бино мекунам, ва дарвозаҳои дўзах бар он ғолиб наҳоҳад шуд...» (Матто 16:18).

Исо ба Шимъұн номи нав - Петрустро дод. Ин хеле муҳим аст, чунки номи Шимъұн маънои «шунидан»-ро дорад. Номи Петрус (калимаи юонии петрос) маънои «санг»-ро дорад. Дар натиҷаи дар дил шунидани Каломи ошкоршудаи Ҳудо ў санг шуд. Ҳонае, ки аз сангҳо, дар таҳкурсии боқувват, сохта шудааст, ба ҳар хел тӯфон тоб меоварад.

Калимаи «сахра» дар ин оят аз калимаи юонии петра ба вуҷуд омадааст, ки маънояш «санги калон» мебошад. Исо ба Шимъұни Петрус гуфт, ки акнун Шимъұн ҳамчун сахра мустаҳкам аст, ки дар он бояд ҳона гузашта шавад.

Баъдтар Петрус дар номаи ҳуд навишта буд: «Ҳудатон низ, ҳамчун сангҳои зинда, аз ҳуд ҳонаи рӯҳонӣ, қаҳонати муқаддас барпо намоед...» (1 Петрус 2:5). Санг - ин қисми ҳурди сахраи калон. Дар Каломи ошкоршудаи Ҳудо устуворӣ, мустаҳкамӣ ва қувва ҳаст, ва дар ҳаёти шахсе, ки инро қабул менамояд, самара дорад. Ин шахс бо қальаи Он Касе боқувват шуд, ки Ў Каломи Зиндаи Ҳудо - Исои Масеҳ мебошад.

Чи тарзе ки ҳаввории Павлус дар Номаи 1-уми Қўринтиён 3:11 навиштааст: «Зеро ҳеч кас таҳкурсии дигаре ниҳода наметавонад, ҷуз он ки ниҳода шудааст, ки он Исои Масеҳ аст» Вақте ки мо Ўро, ки Каломи зиндаи Ҳудо мебошад, мечӯем, Ў Ҳудро ба мо ошкор мекунад ва мо дар имон қавй мегардем.

Дар рӯзҳои охири Исо дар замин, зиндагии шогирдонаш мурракаб шуд. Доҳиёни дин ва яҳудиён Исоро таъқиб мекарданд, то ки Ўро биқушанд (Юҳанно 5:16). Ҳангоме ки шароитҳо ба назари одамон муносиб омад, бо зўрӣ Исоро шоҳ кардан хостанд, Ў бошад рад кард ва рафт (ниг. Юҳанно 6:15).

«Чаро Ў ин корро кард?» - шогирдон дар ҳайрат монданд. Ин имконияти ҳам Ў ва ҳам мо буд». Онҳоро нооромӣ фаро гирифт. Тӯфони саҳт мевазид.

«Мо хонаҳо ва кори худро гузаштем, то ки аз қафои ин одам равем. Мо бовар дорем, Ӯ ҳамон Қасест, ки мебоист биёяд. Яхёи Таъмиддиҳанда инро эътироф кард, ва мо аз гуфти Шимъұни Петрус инро дар Қайсарияи Филиппус шунидем. Ҳар дуи онҳо шоҳидон буданд. Вале барои чӣ Ӯ доҳихои имрӯзаро то ҳол ба ҳашм меорад. Чаро Ӯ ба Ҳуд гӯр мекобад? Аз чӣ сабаб Ӯ чунин гапҳои саҳтро ба мо, шогирдони Ҳудаш, мегӯяд: «Эй насли беваво ва бадаҳлоқ! То қадом вақт бо шумо бошам?»

Дар дили одамоне, ки бо мақсади Исоро пайравӣ кардан ҳама чизро гузашта буданд, ҳафагӣ зиёд шуд. Пас аз он боз бадтар шуд. Исо ба онҳо, гӯё, гапҳои ғалатро ошкоро мавъиза кард: «... ба ростӣ, ба ростӣ ба шумо мегӯям: агар Бадани Писари Одамро нахӯред ва Хуни Ӯро нанӯшед, дар ҳуд ҳаёт надоред...» (Юҳанно 6:53).

«Ӯ чиро мавъиза мекунад? - фикр карданд онҳо. - Ин аллакай аз ҳад зиёд аст!» Ба ғайр аз ин, боз Ӯ инро дар назди роҳбарони куништ дар Кафарнаҳум гуфт! Ин берун аз фаҳмиши онҳо буд:

Бисёрии аз шогирдони Ӯ, инро шунида гуфтанд: «Ин сухани саҳт аст; кӣ метавонад онро бишнавад?» (Юҳанно 6:60).

Ба ҷавоби Исо бодиққат бошед:

Чун Исо дар дили Ҳуд донист, ки шогирданаш дар ин бобат шикоят мекунанд, ба онҳо гуфт: «Оё ин шуморо ба васваса меандозад?» (Юҳанно 6:61).

ОНҲО ШОГИРДОНИ ҲУДАШ БУДАНД! Ӯ ба ростӣ барнагашта, баръакс ба онҳо муқобилат кард. Ӯ медонад, ки баъзе аз онҳо ҳаёти худро дар таҳқурсии нодуруст соҳтаанд. Ӯ ин асосро фош мекунад ва ба онҳо имконият медиҳад, ки ба дили ҳуд нигоҳ кунанд. Аммо ҳама монанди Шимъұни Петрус, ё дигар шогирдон, ташни ростӣ набуданд. Ба муносибати онҳо нигоҳ кунед:

Аз он вақт бисёр шогирданаш аз Ӯ дур шуда, дигар Ӯро пайравӣ накарданд (Юҳанно 6:66).

Диққат диҳед, ки баъзеҳо не, балки «бисёрии» онҳо дур

ДОМИ ШАЙТОН

шуданд. Байни онҳо, бешубҳа, онҳое буданд, ки пештар дар Қайсарияи Филиппус чаққон шуда гуфтанд: «Баъзехо мегӯянд, ки Яҳёи Таъмиддиҳандаӣ, баъзе мегӯянд, ки Илёсӣ, ва баъзе мегӯянд, ки Ирмиёӣ ё яке аз пайғамбаронӣ» (Матто 16:14). Онҳо дар Каломи ошкоршудаи Худо асос наёфта буданд.

Хафагӣ онҳоро ба дуршавӣ оварда расонд, ки имрӯз бисёриҳо ҳамин тавр мекунанд. Фикр карданд, ки онҳоро фиреб доданд ва нодуруст муомила карданд, аммо ин корро ҳеч кас накард. Онҳо ростиро дида натавонистанд, чунки диққаташон ба ҳоҳишҳои шахсии худпарастона ҷалб шуда буд.

Ва акнун ба Шимъӯни Петрус нигаред, дар ҳамон лаҳзае, ки Исо ба дувоздаҳ шогирди Худ мӯқобилат мекард:

Ва Исо ба он дувоздаҳ гуфт: «Оё шумо ҳам меҳоҳед Маро тарк кунед? Шимъӯни Петрус дар ҷавоби ӯ гуфт: «Худовандо! Назди кӣ биравем? Суханони ҳаёти ҷовидонӣ назди Туст, ва мо имон овардаем ва донистем, ки Ту Масех, Писари Худои Ҳай ҳастӣ» (Юҳанно 6:67-69).

Исо аз ин одамон зориу тавалло накарда буд: «Илтимос, Маро напартоед. Ман худи ҳозир аз миқдори зиёди ҳамкорони Худ маҳрум шудам. Ман бе шумоён чӣ кор мекунам? Не, ӯ онҳоро пурсид: «Оё шумо ҳам меҳоҳед Маро тарк кунед?»

Пайхас кунед, ки Шимъӯни Петрус чӣ тарз ҷавоб дод, ҳол он ки ӯ ҳамчунон имконияти хафашавиро ба мисли дигарон дошт. «Худовандо! Мо ба назди кӣ равем?»

Он чизе, ки ӯ шунид, ҳатмист, ки ӯро низ ба шубҳа андоҳт, вале ӯ дорои донише буд, ки дигарон надоштанд. Дар Қайсарияи Филиппус Петрус дар бораи он ваҳӣ гирифт, ки дар асл Исо кӣ аст - «Писари Худои Ҳай» (Матто 16:16).

Ва акнун дар оташи озмоиш, ӯ он чизеро гуфт, ки дар дилаш решаш гирифта буд: «Ва мо имон овардаем ва донистем, ки Ту Масех, Писари Худои Ҳай ҳастӣ». Ин маҳз он гапҳое, ки ӯ дар Қайсарияи Филиппус баён карда буд. Ӯ сангэ буд, ки дар саҳраи устувори Каломи зиндаи Худо гузошта шуда буд. Петрус аз назди Исо хафа шуда ва ба васваса афтода, нарафт.

Рафтор зери фишор

Ман бисёр вақт мегўям, ки озмоишҳои саҳт мавқеи одамро муайян мекунад. Яъне ҳолати аслии дили шуморо муайян мекунад. Чӣ тавр шумо зери фишор рафтор кунед, рафтори аслии шумо ана ҳамон хел аст.

Мумкин шумо дар болои рег хонаи бисёр хуб сохта бошед, баландиаш то панҷ ошёна, зебо ва бо наққошии бисёр аҷоиб оро дода бошед. То он даме, ки осмон соғ аст, вай ба мисли қалъаи қувва ва бузургӣ намуд дорад.

Дар паҳлӯи ин хона мумкин як хонаи оддии якошёнагӣ истода бошад. Вай қариб ба назар наменамояд ва мумкин дар муқоиса бо он бинои хушнамуд, ки дар паҳлӯяш истодааст, бисёр безеб бошад.

Аммо он дар санг сохта шудааст, ки онро шумо дида наметавонед. То тӯфон нашавад, хонаи панҷошёна бисёр ҷалбунанда менамояд. Аммо вақте ки тӯфони саҳт мешавад, вай меафтаду вайрон мешавад. Вай дар вақти тундбоди ҳурд истода метавонад, аммо дар вақти раъду барқ не. Хонаи оддии якошёна мегистад. Чи қадаре ки бино қалон бошад, ҳамон қадар афтиданӣ он даҳшатнок ва ба назар намоён аст.

Баъзе одамон дар калисо ба шогирдон монанд ҳастанд, ки ин қадар зуд дар Қайсарияи Филиппус ҷавоб гардониданд, дертар бошад, фош шуданд. Онҳо ба мисли масеҳиёни панҷошёна намуд доранд, аз худ тасвири қувва, устуворӣ, мустаҳкамӣ ва зебоиро нишон медиҳанд. Онҳо якчанд тӯфонҳои ҳурд ва миёнаро тоқат карда метавонанд. Лекин вақте ки раъду барқ мехезад, мавқеи онҳо аниқ муайян мешавад.

Боварии комил дошта бошед, ки ҳаёти ҳудро дар Каломи ошкоршудаи Ҳудо месозед, ва на дар гуфтаи одамон. Ҳудовандро ҷустан ва ба дили ҳуд гӯш карданро давом дижед. Ягон чизро накунед ва нагӯед, танҳо аз барои он ки инро дигарон мекунанд ва мегӯянд. Ҳудоро ҷӯед ва дар он чизе, ки ба дилатон равшаний дода шудааст, истед.

**ВАҚТЕ КИ ДУШМАН
ШУМОРО МЕЛАРЗОНАД,
Ў ИНРО БО МАҚСАДИ
ШУМОРО ТАЛАФ КАРДАН
МЕКУНАД. АММО
ХУДО ТАМОМАН ДИГАР
НАҚШАРО ДАР ИН
ПЕШБИНӢ МЕКУНАД.**



MessengerX


Барномаи шумо барои шогирдсозии ҳаррӯза

Комилан ройгон!

Ба дастгоҳи мобилии худ зеркашӣ карда, ба истифода бурдан шурӯъ кунед! Ё аз веб-версия дар сайти зер истифода баред:



MessengerX.com




120 + забонҳо, ва ҳанӯз бо ин маҳдуд намешавад

-  Маводҳоро дар зиёда аз 120 забонҳо тамошо ва зеркашӣ кунед.
-  Маводҳоро бо дӯстон мубодила кунед ё гурӯҳи таълими шурӯъ намоед.
-  Маводҳои нав пайваста илова карда мешаванд.

Тамошо кунед. Хонед. Шунавед.

Китобхонаи васеи манбаъхоро, ки аз китобҳои электронӣ, китобҳои аудиоӣ, фильмҳои кӯтоҳметраж иборат мебошад, ба ғайр аз он чизҳое, ки тамошо карда, хонда ва шунида метавонед, омӯзед.



Рушд дар самтҳои муҳимтарин

Мавзӯъҳоеро аз қабили оила, муносибатҳои солим, ҳадафи шумо дар зиндагӣ, озодӣ аз порнография, мустаҳкам кардани имони шумо, шунидани овози Ҳудо, роҳбарӣ дар соҳибкорӣ ва чизҳои дигарро биомӯзед!

Роҳ ба сӯи рушди шумо


MessengerX мақсад дорад, ки ба шумо барои гузоштани қадами оянда кӯмак кунад. Мо роҳҳои шогирдсозӣ ва асбобҳои тавоноеро таҳия кардаем, ки ба шумо барои равона шудан дар ин роҳ кӯмак мекунанд.



Seveceğiniz Harika Özellikler!

- Sözü yaymanız ve hatta çalışma grubu kurmanıza yardımcı olan basit & kolay paylaşım araçları.
- Chromecast ve favori akıllı TV'lerinize AirPlay ile bağlantı.
- Tüm cihazlarınızda ilerlemenizi kaydedin. Hızlı erişim için kitaplığınıza favorilerinizi kaydedin.
- Çevrim dışı görüntülemek için cihazınıza indirin.
- Tam olarak aradığınızı bulmanız için güçlü arama & filtreleme.
- Sesli kitapların, sesli Kutsal Kitap'ın ardışık bölümlerini ve hatta tapınmaları kendi dilinizde otomatik olarak alın!

MessengerX - Осон ҳамчун 1-2-3!





- 1** Барномаи MessengerX-ро аз Apple Store ва Google Play зеркашӣ кунед.
- 2** Аккаунт тартиб дихед ва барномаэро, ки бо забони шумост, истифода баред.
- 3** Манбаъҳои ба шумо писандро тамошо кунед, хонед, бинед, шунавед ва зеркашӣ кунед ва онҳоро бо дигарон мубодила кунед.

Шогирд шавед, шогирдсозӣ кунед

Шумо, ҳамчун ҳамкори MessengerX, ба мо дар расонидани маъхазҳои тарҷумашуда ба одамони тамоми ҷаҳон кӯмак хоҳед кард.

Зеро ҳама сазовори донистан ҳастанд!



БОБИ 8

ҲАР ЧИЗЕ, КИ ЛАРЗОНИДА МЕШАВАД, МЕЛАРЗАД

Ў ҳоло чунин ваъда додааст: «Боз як бори дигар на танҳо заминро, балки осмонро низ ба ларза хоҳам андохт». Ибораи «боз як бори дигар» маънои онро дорад, ки чизҳое, ки ба ларза меафтад, ҳамчун чизҳои оғаридашуда, аз миён хоҳад рафт, то чизҳое, ки бо ларза намеафтад, боқӣ монад.

- Ибриён 12:26-27

Дар боби қаблӣ мо дидем, ки ошкоршавии Каломи Худо таҳқурсист, ки дар он Исо Калисои Худро месозад. Мо дидем, чӣ тавр Шимъӯни Петрус ҳамроҳи Исо монд, ҳатто дар он вақте ки дигар шогирдонаш ба васваса афтоданд ва хафа шуда, ӯро тарқ карданд. Ҳатто вақте ки Исо ба ў имконияти

ДОМИ ШАЙТОН

рафтанро дод, Шимъұни Петрус бо суханоне, ки дар дилаш үстувор буданд, чавоб дод.

Биёед акнун озмоishi дуюмро, ки Шимъұни Петрус дар он шабе, ки Исоро таслим карданد, дучор шуд, дида мебароем.

Вақте ки Исо бо дувоздаҳ ҳаввориёни Худ дар сари суфраи таоми шом менишастан, Худоро шукргузорй намуда, суханони ҳайратоварро гүфт: «Инак, дасти таслимкунанда Ман бо Ман дар сари суфра аст. Агарчи Писари Одам ончунон, ки пешакй мұқаррар шудааст, меравад, лекин вой бар ҳоли он кас, ки ба воситай вай Ұ таслим карда шавад» (Луқо 22:21-22). Ана баёнот! Агар бо забони имрұза гүем, бо чунин рафтори Худ Исо «бомбаро партофт».

Исо аз аввал медонист, ки Ұ таслим карда мешавад, лекин шогирдонаш дар бораи ин аввалин маротиба шуниданд. Шумо он даҳшатро, ки шогирдонро фаро гирифт, ба худ тасаввур карда метавонед, вақте ки Исо гүфт, ки яке аз онҳо, ки аз аввал ҳамроҳи Ұ буд ва ба Ұ наздик буд, Ұро таслим мекунад?

Онҳо ошуфтаҳолона «аз яқдигар пурсидан гирифтанд, ки кадоме аз онҳо ин корро мекарда бошад» (Луқо 22:23). Шогирдон аз он дар ҳайрат буданд, ки яке аз байни онҳо метавонад ба хиёнаткорй даст занад. Аммо дар ин тафтиш ниятҳои онҳо нопок буд. Сабаби тафтишот худписандй ва мағрурии онҳо буд. Ба ояти дигари Навиштачот назар андозед:

Дар миёни онҳо инчунин баҳсу мунозира зиёд шуд,
ки кадоме аз онҳо бояд бұзургтар ҳисоб шавад
(Луқо 22:24).

Ба худ тасаввур кунед: Исо ба онҳо гүфт, ки ба қарібій Ұро ба дасти саркоҳинон таслим мекунанда, то ки ба марг мақкүм намоянд ва ба дасти румиён месупоранд, то ки Ұро масхара, латукұб ва қамчинкорй карда, бикушанд. Ва он касе, ки ин корро мекунад, бо Ұ дар сари дастархон нишастааст.

Шогирдон муайян карданро сар карданд, ки ин кас кій бошад ва бо баҳсу мунозира ба охир расониданд, ки кадоме аз онҳо

бояд бузургтар бошад. Ин нафратангезона буд – онҳо кӯдакон барин барои мерос баҳс мекарданд. Онҳо ба Исо аҳамият намедоданд, балки саросемавор мансаб ва мақомро ба даст овардан меҳостанд. Чӣ хел худписандии тасаввурнашаванда!

Агар ман дар ҷои Исо мебудам, шояд, ман мепурсидам, ки оё онҳо чӣ гуфтагии маро шуниданд? Дар инҷо мо мисоли онро мебинем, ки чӣ тавр Устод бо муҳабbat ва пурсабрӣ ба шогирдони худ муносибат мекард. Бисёрии мо, агар дар ҷои Исо мебудем, мегуфтем: «Ҳамаатон аз инҷо дафъ шавед! Ҳоло соатест, ки озмоши бузургтарин ба сари ман омадааст, шумо бошед фақат дар бораи худ фикр мекунед». Чӣ гуна имконияти хуб барои хафа шудан!

Мо пай бурда метавонем, ки ин баҳсро дар байнӣ шогирдон кӣ сар кард – Шимъӯни Петрус, чунки ў шахсияти ҳукмрон дар гурӯҳ буд ва одатан ў аввалин шуда гапро сар мекард. Эҳтимолан, ў тез- тез ба шогирдон хотиррасон менамуд, ки ў ягона шахсест, ки дар рӯи об роҳ гашт. Ё, шояд, ў хотиррасон мекард, ки якумин шуда ба ў Кӣ будани Исо ошкор шуд. Баъд ў ба онҳо он саргузаштҳоеро, ки дар бораи Исо, Мӯсо ва Илёс дар болои кӯҳ дошт, нақл карда метавонист.

Петрус бешак боварии комил дошт, ки аз байнӣ дувоздаҳ ҳаввориён ў аз ҳама бузург аст. Аммо асоси боварии ў муҳабbat набуд. Асоси боварии ў мағрурӣ буд.

Исо ба онҳо нигоҳ карда гуфт, ки онҳо мисли одамони оддӣ ва на ҳамчун писарони Малакути Ҳудо рафтор карда истодаанд:

Подшоҳони ҳалқҳо бар онҳо ҳукмронӣ мекунанд ва ҳокимони онҳо валинеъмат ҳонда мешаванд; Аммо шумо ин тавр не: балки он ки дар байнӣ шумо бузургтар аст, бояд монанди ҳурдтарин бошад, ва сардор - монанди хизматгор. Зоро қадоме бузургтар аст: он ки дар назди суфра мешинад, ё он ки хизматгузор аст? Оё на он аст, ки назди суфра мешинад? Аммо Ман дар миёни шумо монанди хизматгузор ҳастам (Луқо 22:25-27).

Мақсади аз ғалбергузаронй

Агарчи ба Шимъұни Петрус кің будани Исо ошкор шуда бошад ҳам, ү ба ҳар ҳол фурұтани Масеҳро надошт. Ҳамчун масолеҳи сохтмон, мағрурй ва ғалабаҳои собиқро истифода бұрда, ү зиндагй вә хизмати худро месохт. Дар Номаи якум ба Құрнинтиён 3:10 Павлус моро ба бохабар шудан даъват менамояд, ки чй тавр мө таҳқурсии худро дар Масеҳ месозем.

Шимъұни Петрус он масолеҳҳои махсусро, ки барои Малакути Худо лозим ҳастанд, истифода набурд, лекин ба ҷои он, иродай қавй вә худбовариро ба кор бурд. Хислати ү мебоист барои Малакути Худо тағыйир ёбад. Дар айни ҳол ү ба «ғурури зиндагй» такя мекард (1 Юҳанно 2:16).

Мағрурй ҳеч гоҳ ба таври коғй боқувват набуд, то ки барои ичро кардани тақдирі ү дар Масеҳ ұро мұсаллаҳ гардонад. Агар мағрурй пахш карда намешуд, дар оқибат он Петрустро нобуд мекард. Дар китоби Ҳизқиёл 28:11-19 мө мебинем, ки мағрурй айнан ҳамон нұқсонест, ки дар Лутсифер буд. Ү каррубие буд, ки Худо тадхин намуд ва мағрурй ұро ба афтидан овард.

Акнун нигоҳ кунед, ки Исо ба Шимъұни Петрус чй мегүяд:

Худованд гүфт: «Шимъұн, Шимъұн! Инак, шайтон талабгори он буд, ки шуморо мисли гандуме аз ғалбер гузаронад» (Луқо 22:31).

Мағрурй барои душман дарро күшод, то ки омада, Шимъұни Петрустро аз ғалбер гузаронад. Калимаи «аз ғалбер гузаронидан» аз калимаи юнонии СИНИАЗО тарқума шудааст. Маънои калимаи мазкур «бехтан, дар ғалбер құмбонидан; ба таври тасвирий: ба воситаи ғазаби ботинй имони касеро то ба дараачаи афтиш санцидан».

Агар Исо айнан ҳамон хел фаҳмише, ки бисёр одамон дар калисоҳои ҳозира доранд, медошт, ү мегүфт: Дұстон, биёед

дую мекунем ва ин ҳүчуми шайтонро мебандем. Мо ба шайтон ичозат намедиҳем, ки бо дўстдоштаи мо Шимъӯн ин корро кунад! Аммо нигоҳ кунед, ки дар асл Исо чӣ гуфт:

Аммо Ман барои ту дую гуфтам, то ки имонат таназзул накунад; ва ту як вақте, ручӯй намуда, бародарони худро устувор гардон» (Луқо 22:32).

Исо дую накард, ки Шимъӯни Петрус аз ларзиши саҳт, ки то ба дараҷаи афтиш аст, халосӣ ёбад. Ў дую кард, ки ҳангоми озмоиш имони Петрус суст нашавад. Исо медонист, ки агар Шимъӯни Петрус аз чунин озмоиш гузарад, хислати нав дар ў пайдо мешавад. Он хислате, ки барои амалий гардонидани тақдири ў ва барои устувор гардонидани бародаронаш, ба Петрус лозим буд.

Шайтон ичозат пурсид, ки Шимъӯни Петрустро чунон саҳт биларzonад, ки ў имони худро аз даст диҳад. Қасди шайтон ин буд, ки ҳамин одамеро, ки имкониятҳои калон дошт, несту нобуд кунад. Лекин мақсади Ҳудо барои ўро ларзонидан дигар буд ва чун ҳамеша Ҳудо аз шайтон пеш гузашт. Ҳудо ба душман ичозат дод, ки ин корро кунад, то ки ҳар он чизеро, ки дар Петрус ларzonидан даркор, биларzonад.

Ҳудо ба занам Лиза панҷ мақсадро барои ларzonидани ашёҳо нишон дод:

1. Онро (он чизро) ба таҳқурсиаш наздиктар овардан.
2. Ҳар он чиро, ки мурда аст, нест кардан.
3. Тамоми ҳосили пухтарасидаро ҷамъ кардан.
4. Бедор кардан.
5. Якҷоя намудан ё омехта кардан, то ки он дигар ҷудо нашавад.

Ҳар гуна фикрронӣ ё муносибате, ки дар ҳудписандӣ ё мағрурӣ асос ёфтааст, аз ҷараёни покшавӣ мегузарад. Дар натиҷаи ин ларзиши саҳт ҳар гуна ҳудпарастии Шимъӯни

ДОМИ ШАЙТОН

Петрус несту нобуд мешавад ва он чизе, ки боқй мемонад, ин таҳкурсии аслии Худо мешавад. Ў ҳолати ҳақиқии худро дарк мекунад, чизҳои мурда бартараф карда мешаванд ва ўро ба таҳкурсии аслиаш наздиктар оварда, ҳосили пухтарасида ҷамъ карда мешавад. Ў дигар худро ҳона амал намекунад, балки пурра аз Худованд вобаста шуда, ба Ў таваккал менамояд.

Петрус бочуръатона ба суханони Исо мухолиф баромада, гуфт: «Худованд! Ман тайёр ҳастам, ки бо Ту ҳам ба зиндан ва ҳам ба мамот биравам». Ин баёнот на аз Рӯҳ, балки аз худбоварӣ буд. Ў дар худ кабудиро намедид.

Муқоисаи Яҳудо бо Шимъӯн

Баъзеҳо фикр мекунанд, ки Петрус одами хеле сергаг ва тарсончак буд. Лекин дар боғи Ҷатсамонӣ, вақте ки аскарон барои дастгир кардани Исо омаданд, Петрус шамшери худро бароварда, гӯши рости хизматгори саркоҳинро бурида партофт (Юҳанно 18:10). Агар миқдори лашкарони душман зиёдтар бошад, на он қадар бисёр тарсончакон ҳамла мекунанд. Барои ҳамин, Петрус шахси боқувват буд, аммо қуввати ў дар шахсияти худаш буд, на дар фурӯтании Худо, чунки аз ғалбергузаронӣ ҳанӯз сар нашуда буд.

Чуноне ки Исо пешгӯй карда буд, рӯй дод. Айнан ҳамон Шимъӯни Петруси далеру боқувват, ки тайёр буд барои Исо бимирад, ва дар боғи пур аз лашкар шамшери худро баровард, бо як хизматгор-духтар рӯ ба рӯ шуд. Петрус аз вай тарсида, ҳатто инкор кард, ки Исоро медонад.

Баъзеҳо фикр мекунанд, ки асосан душвориҳои калон одамонро ба пешпо ҳӯрдан маҷбур мекунанд. Лекин аксар вақт маҳз монеаҳои хурд бештар ба ларза меоранд. Ин сустии худбовариро нишон медиҳад.

Баъд аз ин, Петрус Исоро боз ду маротиба инкор кард. Хурӯс ҷеф зад ва Петрус суханони Исоро ба хотир оварда, зор-зор гирия

кард. Тамоми худбовариаш ларзид ва ў ҳатто умед надошт, ки ягон бор бархеста метавонад.

Шимъұни Петрус ваяхудои Исқарютаз бисерчиҳат баяқдигар монанд буданд ва, илова бар он, дар рўзҳои душвортарини зиндагии Исо ҳардуяшон аз ў рўй гардонданд. Бо вуҷуди он, ин ду нафар аз ҳамдигар фарқияти муҳим доштанд.

Яхудо ҳеч гоҳ ташна набуд, ки Исоро ҳамон тавр бидонад, чуноне ки Шимъұн донистан меҳост. Яхудо ўро таҳқурсии худ накард. Чунин ба назар менамуд, ки Яхудо Исоро дўст медошт, чунки ҳама чизро гузошта, аз паси ў рафт, ҳамеша дар сафарҳо бо ў буд ва ҳатто ҳангоми таъқиботҳои вазнин бо ў мемонд. Яхудо девҳоро берун меронд, беморонро шифо медод, Инцилро мавъиза мекард. (Ба хотир оваред, ки Исо дувоздаҳ ҳаввориёнро фиристод, то ки мавъиза кунанд, беморонро шифо диханд, девҳоро берун ронанд, ёздаҳ нафарро не.) Аммо ў ҳама чизро на аз барои муҳаббати худ нисбати Исо қурбонӣ мекард ва на аз барои ваҳӣ, ки Исо кӣ аст.

Яхудо аз аввал мақсад ва нақшаҳои худро дошт. Ў ҳеч гоҳ барои ниятҳои худҳоҳонааш тавба накард. Хислати ў дар чунин ибораҳо маълум мешавад: «Ба ман чӣ ҳоҳед дод, агар ман...» (Матто 26:14). Ў барои манфиати шахсӣ шуда дурӯғ мегуфт ва дурӯягӣ мекард (Матто 26:25). Яхудо барои истифодаи шахсии худ он пулҳоero, ки барои хизмати Исо буданд, мегирифт (Юҳанно 12:4-6). Ин рўйхатро давом додан мумкин аст. Ў ҳеч гоҳ Ҳудовандро намедонист, гарчанде ки севуним солро дар ҳузури ў гузаронид.

Петрус ва Яхудо ҳардуяшон аз кори кардаашон пушаймон ҳўрданд. Аммо он таҳқурсие, ки дар Петрус буд, дар Яхудо набуд. Аз сабаби он ки дар ў ҳеч гоҳ ташнагӣ барои донистани Исо набуд, ў Ҳудро ба Яхудо зоҳир накард. Агар Яхудо дар бораи Исо ваҳӣ мегирифт, ҳеч гоҳ ўро таслим карда наметавонист. Вақте ки ба зиндагии ў тӯфони саҳт омад, ҳама чиз ҷумбида, вайрон шуд! Нигоҳ кунед, чӣ рўй дод:

ДОМИ ШАЙТОН

Таслимкунандаи ӯ, Яҳудо, чун дид, ки ӯро маҳкум карданд, пушаймон шуд ва сӣ сиккаи нуқраро ба саркоҳинон ва пирон гардонда дод, ва гуфт: «Ман гуноҳ кардам, ки Хуни бегуноҳро таслим кардам». Онҳо ба вай гуфтанд: «Ба мо чӣ? Ҳудат медонӣ». Ва сиккаҳои нуқраро вай дар маъбад партофта, баромада рафт ва худро буғӣ карда кушт (Матто 27:3-5).

Ӯ медонист, ки гуноҳ содир кард ва аз ин пушаймон буд. Лекин ӯ Масеҳро намедонист. Ӯ тамоман намефаҳмид, ки Киро таслим кард. Ӯ фақат гуфт: «Ман Хуни бегуноҳро таслим кардам». Агар ӯ Масеҳро Шимъўни Петрус барин медонист, ба назди Исо баргашта, тавба мекард, чунки некии Ҳудовандро медонист. Ба ҳудкушӣ даст задан, боз як амали берун аз файзи Ҳудо буд. Ҷунбиш кушода дод, ки дар Яҳудо ҳатто баъд аз севуним соли пайравӣ кардани Устод ҳеч гуна таҳқурсӣ пайдо нашуд.

Миқдори бешумори одамоне, ки ба масеҳият рӯй оварданд, бо «дуюи гунаҳгор» дуо карданд, ба калисо меомаданд, аъзои фаъол мешуданд ва Китоби Муқаддасро меомӯхтанд. Аммо ҳамаи ин бе гирифтани ваҳӣ дар бораи дар асл Кӣ будани Исо рӯй медод, гарчанде ки онҳо ӯро бо забони ҳуд эътироф кардаанд. Вақте ки озмоишҳои саҳт меомаданд, онҳо фирефта мешуданд, аз Ҳудо хафа мешуданд ва дигар бо Ӯ ҳеч кор доштан намехостанд.

Ман ҳудам шахсан шунидам, ки чӣ тавр бисёр одамон мегуфтанд: «Ҳудо барои ман ҳеч кор накард! Ман қӯшиш кардам, ки масеҳӣ шавам, лекин ҳаёти ман аз будаш боз даҳшатноктар шуд!». Ё: «Ман дую карда, аз Ҳудо ин ва он чизҳоро ҳоҳиш кардам, аммо Ӯ ин корҳоро накард». Онҳо ҳеч гоҳ ҳаёти ҳудро пеши пойҳои Исо нагузоштанд, лекин барои манфиати шахсиашон қӯшиш мекарданд, ки бо Ӯ шарик шаванд. Онҳо ба Ӯ барои он чизе, ки Ӯ барояшон дода метавонад, хизмат мекарданд ва ба осонӣ ба васваса афтоданд. Ҳамту аз Ӯ хафа шуданд. Исо онҳоро ин тавр тасвир мекунад:

Касоне мебошанд, ки чун каломро бишнаванд, дарҳол онро бо шодӣ қабул мекунанд, лекин дар худ решা надоранд ва ноустуворанд ва чун аз боиси калом азияте ё таъқиботе рӯй диҳад, дарҳол ба васваса меафтанд (Дар забони юнонӣ калимаи «ба васваса афтодан» чунин маъно дорад: норозӣ шудан, хафа шудан, хашмгин шудан, пешпо хӯрдан, афтидан, Amplified Bible – тарҷумай васеи Китоби Муқаддас аз нашриёти амрикоии Китоби Муқаддас Zondervan Bible Publishers Grand Rapids Инчили Марқӯс 4:16-17. Эзоҳи тарҷумон) (Марқӯс 4:16-17).

Диққат кунед, Исо гуфт, ки онҳо дарҳол ба васваса меафтанд, чунки дар худ ҳеч хел таҳқурсӣ ё асос надоранд. Дар чӣ мо бояд решা давонем? Ҷавобро ба ин савол мо дар Нома ба Эфсӯсиён 3:16-18 пайдо мекунем: мо бояд дар муҳаббат решা давонда, устувор бошем. Муҳаббат нисбати Худо таҳқурсии мо аст.

Исо гуфтааст: «Касе муҳаббати бузургтар аз ин надорад, ки ҷони худро барои дӯstonи худ фидо кунад» (Юҳанно 15:13). Мо наметавонем ҷони худро барои он касе, ки боварӣ надорем, фидо кунем. Агар мо Худоро ба таври коғӣ хуб надонем, ҷони худро барои Ӯ фидо карда ва ба Ӯ бовар карда наметавонем. Мо бояд табиат ва хислати Худоро донему фаҳмем. Мо бояд боварии комил дошта бошем, ки Ӯ ҳеч гоҳ ягон корро бо мақсади ба мо зарар расондан намекунад.

Худованҷҳамеша бароямон он чизро мечӯяд, ки ба манфиати мо хизмат мекунад. Он чизе, ки ба назари мо мағлубият барин менамояд, ҳамеша барои мо ба некӣ мубаддал мешавад, агар мо имони худро аз даст надиҳем. Худо муҳаббат аст; дар Ӯ ҳеч гуна худписандӣ ё бадӣ нест. Ин шайтон меҳоҳад моро несту нобуд кунад.

Аксар вақт мо ба шароитҳои зиндагии худ аз нуқтаи назари замони ҳозира нигоҳ мекунем ва ин тасвири ҳақиқиро нодуруст нишон медиҳад. Худо бошад, ба озмоишҳое, ки мо мегузарем,

ДОМИ ШАЙТОН

аз чиҳати абадӣ нигоҳ мекунад. Агар мӯ бомаҳдуд ба шароитҳои хӯд нигоҳ мекарда бошем, онгоҳ ду чиз рӯй дода метавонад.

Аввалан, аз он ҷараёне, ки Ҳудо моро пок мекунад, мегузарем, мӯ ба осонӣ ё аз Ҳудо хафа шуда метавонем, ё аз яке аз хизматчиёни ӯ. Дуюмаш, душман ба осонӣ моро фиреб дода метавонад. Шайтон моро ба он ҷизе, ки дар лаҳзаи ҷорӣ ба назар дуруст менамояд, тела медиҳад, лекин нақшаи охирини ӯ - ҳамаи инро барои афтиш ё марги мӯ истифода бурдан аст. Вақте ки мӯ устуворона ба Ҳудо така мекунем, аз ғамхории Ҳудо маҳрум намешавем. Мӯ ба озмоишҳо сар фурӯварда, ҳудамон барои ҳудамон ғамхорӣ намекунем.

Ба хислати Ҳудо таваккал кардан

Душман кӯшиш мекунад, ки фаҳмиши моро дар бораи хислати Ҳудо вайрон кунад. Яке аз воситаҳои ӯ - моро аз такаи кардан ба Ҳудо дур нигоҳ доштан аст. Ӯ ин корро бо Ҳавво дар боғи Адан кард, вақте ки аз ӯ пурсид: «Оё Ҳудо ҳақиқатан гуфтааст, ки аз ҳамаи дарахтони боғ нахӯред?» (Ҳастӣ 3:1). Ӯ аҳкоми Ҳудоро ғалат маънидод кард, то ки хислати Ҳудоро вайрон кунад.

Ҳудо гуфт:

«Аз ҳар дарахти боғ («бемалол ҳӯрда метавонӣ», тарҷумай ҳарф ба ҳарф аз забони англисӣ) ҳӯрдан гир; аммо аз дарахти маърифати неку бад зинҳор нахӯр; зеро рӯзе, ки аз он бихӯрӣ, ҳатман хоҳӣ мурд» (Ҳастӣ 2:16-17).

Дар асл, мор ба Ҳавво мегуфт: «Ҳудо ҳама чизи хубро аз шумоён нигоҳ дошта истодааст».

Ҳудо бошад, задаи Ҳудро ана ба чӣ мегузозшт: «Ту bemalol ҳӯрда метавонӣ, ба ғайр аз...». Ҳудо барои лаззату ҳаловат ба одамизод тамоми боғро дод ва ба ӯ иҷозат дод, ки ҳамаи

меваҳоро бихӯрад, ба ғайр аз меваи як дарахт.

Мор он тарзеро, ки зан ба Ҳудо нигоҳ мекард, бо чунин суханон вайрон мекард: «Ҳудо дар ҳақиқат барои шумоён ғамхорӣ намекунад. Бинед, чӣ хел чизи хубро ӯ аз шумо нигоҳ дошта истодааст! Мумкин аст ӯ шуморо дӯст намедорад, чуноне ки шумо фикр мекардед. Шояд ӯ Ҳудои хуб нест!» ӯ фирефта шуд ва ба дурӯғ дар бораи хислати Ҳудо бовар кард. Баъд аз ин ҳоҳиши гуноҳ кардан пайдо шуд, чунки қаломи Ҳудо дигар барояш ҳаёт не, балки шариат (қонун) буд. Ва «қуввати гуноҳ шариат аст» (1 Қўринтиён 15:56).

Душман имрӯз низ ҳамин тавр амал менамояд. Вай хислати Ҳудо Падарро дар пеши ҷашмони фарзандони ӯ вайрон мекунад. Аз болои ҳамаи мо касе ҳукм дошт, ба монанди падарон, муаллимон, сардорону роҳбарон ё ҳукumatдорон. Баъзе аз онҳо ҳудпараст буданд ё моро дӯст намедоштанд. Аз борои он ки ин одамон дар сари қудрат буданд, хислати онҳоро бо хислати Ҳудо қиёс кардан ба мо осон аст, чунки ӯ дорои қудрати олитарин мебошад. Бо вайрон кардани тимсоли падарони заминии мо душман моҳирона хислати Падарро вайрон кардааст. Ҳудо мегӯяд, ки пеш аз бозгашти Исо дили падарон ба фарзандонашон бармегардад (Малокӣ 4:6). Табиат ва хислати Ҳудованд дар пешвоёни ӯ дида мешавад ва ин тағииротро барои шифо додан меорад.

Вақте ки шумо медонед, ки Ҳудо ҳеч вақт бо мақсади ба шумо осеб расонидан ё барои шуморо нобуд кардан, ягон корро намекунад ва ҳар коре, ки ӯ дар зиндагии шумо мекунад ё намекунад, барои манфиати аълотарини шумо пешбинӣ шудааст, - онгоҳ шумо ҳудро озодона ба ӯ мебахshed. Шумо ҳушҳолона ҳамон шахсе мешавед, ки ҷони ҳудро барои Ҳудованд фидо мекунад.

Агар шумо ҳудро пурра ба Исо баҳшида бошед ва зери парастории ӯ бошед, шумо ба васваса намеафтед ва хафа намешавед, чунки шумо аз они ҳуд нестед. Одамони ранчида ва дилхунуқшуда онҳое мебошанд, ки ба назди Исо бо он

ДОМИ ШАЙТОН

мақсад омаданд, ки Ү барои онҳо чӣ кор карда метавонад. Онҳо аз барои Кӣ будани Ӯ ба наздаш наомаданд.

Вақте ки муносибати мо ҳамин тавр аст, мо ба осонӣ дилхунук мешавем. Ба ҳуд диққатчалбкунӣ моро кӯтоҳбин меқунад. Аз ин сабаб мо қобилият надорем, ки ба шароитҳои ҳозираамон бо ҷашмони имон нигоҳ қунем. Вақте ки зиндагии мо ҳақиқатан дар Масеҳ пинҳон аст, мо хислати Ӯро медонем ва ба ҳурсандии Ӯ шарик мешавем. Онгоҳ мо намечумбем ва ба ғарқшавии киштӣ дучор намешавем.

Агар мо дар бораи ҷизе дар асоси шароитҳои табииӣ доварӣ қунем, ҳафа шудан хеле осон аст. Бо ҷашмони Рӯҳ нигоҳ кардан ин тавр нест. Аксаран Ҳудо он тарзе, ки ман интизор ҳастам ё дар он ҳамон вақте, ки ба назарам хеле зарур менамояд, ҷавоб намедиҳад. Лекин вақте ки ман ба қафо, ба ҳар шароите, ки аз сар гузаронидам, нигоҳ меқунам, ман мефаҳмам ва дар ҳама ҷиз ҳикмати Ӯро дида метавонам.

Баъзан бачагони мо тарзу мантиқеро, ки дар паси тарбияи онҳо меистад, намефаҳманд. Мо кӯшиш меқунем, ки ҳама ҷизро ба бачагони қалонсолттар фаҳмонем, то ки онҳо аз ҳикмати мо баҳраманд гарданд. Аммо баъзе вақт онҳо аз сабаби хом буданашон метавонанд моро нафаҳманд, ё бо мо розӣ нашаванд; агарчи онҳо инро дертар мефаҳманд. Ё, шояд, сабаби он, ки барои чӣ мо бо онҳо ҷунин рафтор меқунем, дар он аст, ки мо гапдароӣ, муҳаббат ва баркамол будани онҳоро санҷидан меҳоҳем. Айнан ҳамин ҷиз ба муносибати мо бо Падари Осмониамон даҳл дорад. Дар ҷунин ҳолатҳо имон мегӯяд: «Ҳатто агар нафаҳмам ҳам, ман ба Ту тавакkal менамоям».

Дар Нома ба Ибриён 11:35-39 мо тасвири одамонеро мебинем, ки иҷрошавии ваъдаҳоеро, ки Ҳудо барояшон додааст, интизор нашуданд; аммо ба ҳар ҳол дар имон устувор монданд: «вале дигарон аз шиканҷа нобуд шуданд ва озодиро қабул накарданд, то ки ба эҳёи беҳтаре ноил гарданд; ва баъзеи дигарон ҳақоратҳо ва шаллоқро, ҳамчунин

занчирхо ва зинданро аз сар гузаронданد. Сангсор шуданд, ба ароба дупора гардиранд, ба шиканча гирифтор шуданд, аз дами шамшер мурданд; пұстхой гүсфанду буз дар тан сарсону саргардон шуда, мұхточй, тангй ва үқубат кашиданд; онҳое, ки чаҳон лоиқашон набуд, дар биёбонҳо ва күхҳо, дар мағораҳо ва дараҳои замин овора шуда гаштанд. Ва онҳое, ки ба хотири имон шұхрат пайдо карда буданд, ваъдаро соҳиб нашуданд».

Онҳо қарор карданд, ки Худо ҳама чизест, ки барояшон лозим аст, новобаста аз он ки барои ин чй хел нархро супоридан лозим аст. Онҳо ба Ү имон доштанд, ҳатто вақте ки ичрошавии ваъдаро надида, вафот мекарданд. Онҳо хафа шуда наметавонистанд.

Вақте ки мо ҳамин гуна мұхаббат ва имон ба Худо дорем, мо реша давонда, устувор мешавем. Онгоҳ ҳеч гуна тұғон, чй қадар саҳт набошад ҳам, ҳеч вақт моро құмбонида наметавонад. Чүнин қобилият аз иродай қавй ё шахсияти одам намеояд. Ин бахшоиши файз барои ҳамаи онҳое, ки ба Худо таваккал мекунанд ва аз таваккал намудан ба худ пурра даст мекашанд. Аммо барои пурра ба Худо таваккал кардан, шумо Он Касеро, ки зиндагиатонро дар дастони Худ нигоҳ медорад, бояд бидонед.

Файз ба фурұтанон дода мешавад

Шимъүни Петрус бо бузургии худ дигар болида наметавонист. Ү аз хұдбоварй, ки барояш хос буд, маҳрум шуд. Ү беҳұдаги құвваи иродай худро хеле аник дид. Ү фурұтан шуд. Акнун ү номзади комил барои қабул кардани файзи Худо шуд. Худо файзи Худро ба фурұтанон мебахшад. Барои ин фурұтани шарти зарурй аст. Ин дарс дар шуури Петрус нақш баст, вақте ки ү дар номаҳои худ менавишт: «фурұтаниро дар бар кунед, чүнки Худо ба мағрурон мұқобилат мекунад, вале ба фурұтанон файз мебахшад» (1 Петрус 5:5).

ДОМИ ШАЙТОН

Петрус ҳатто ба дарацаи таслимшавӣ ҷумбонида шуд. Мо инро аз он суханоне мефаҳмем, ки фариштаи Ҳудованд ба Марями Маҷдалия дар назди мақбара гуфт: «Лекин рафта, ба шогирдони Ӯ ва ба Петрус гӯед, ки Ӯ пеш аз шумо ба Ҷалил меравад; Ӯро чунон ки ба шумо гуфта буд, дар он ҷо ҳоҳед дид» (Маркӯс 16:7). Фаришта Петрусро ба таври маҳсус қайд карданаш лозим буд. Петрус дар дами шикасту ҳалокат буд, лекин Ҳудо дар Ӧ таҳкурсӣ гузошта буд. Ин таҳкурсӣ ҳангоми ҷунбиш вайрон нашуд, балки боз ҳам боқувваттар шуд.

Исо Петрусро на танҳо бахшид, лекин Ӯро барқарор ҳам кард. Акнун ки ҷунбиш гузашт, Ӧ барои яке аз шахсони марказии қалисо шудан тайёр шуд. Петрус дар пеши айнан ҳамон одамоне, ки дар маслубшавии Ӯ айбдор буданд, эҳёшавии Исоро бочуръатона эълон кард. Акнун Ӧ бо роҳбарони динӣ, ва на танҳо бо хизматгор-духтар, рӯ ба рӯ шудан тайёр буд. Ӧ дар назди онҳо бо қӯдрати бузург ва бо далерию ҷуръат меистод.

Таъриҳ нақл мекунад, ки пас аз бисёр солҳои хизмати бовафоёна, Петрусро сарчаппа маслуб карданд. Ӧ истодагарӣ кард, ки лоиқи мисли Ҳудованд вафот кардан нест, барои ҳамин сарашро ба поён карда, аз поящ оvezон карданд. Ӧ дигар наметарсид. Ӧ санге шуд, ки ба таҳкурсии мустаҳкам Саҳра гузошта шуда буд.

Озмоишҳое, ки ба зиндагӣ меоянд, он ҷизҳои дар дили шумо бударо фош мекунанд: ки оё дар дилатон хафагӣ нисбат ба Ҳудо ё дигар одамон ҳаст ё не. Озмоишҳо шуморо ё аз Ҳудо ва аз дигар одамон хафа мекунонанд, ё шуморо одами боқувваттар мекунанд. Агар шумо аз озмоишҳо гузаред, решашоятон боз чуқуртар мешаванд, бо вучуди ин ҳам шумо ва ҳам ояндаи шуморо мустаҳкамтару устувортар мекунанд. Агар шумо аз озмоишҳо нагузаред, зудранҷ мешавед, ки он шуморо аз имон маҳрум мекунад.

Ҳудованд, охир ман ба Ту хизмат мекардам, пас чаро...?

Вақте ки ман пастор будам, дар гурӯҳи ҷавонон як писари

чордаҳсолаи лаёқатманде буд, ки дўстонаш ва пешвоёни калисо ўро хеле иззату ҳурмат мекарданд. Ў шогирди хуб ва бомуваффақият буд. Ў барои ҳар кори Худо боэҳтиром буда, бовафоёна хизмат мекард ва бо ихтиёри худаш дар ҳар лоиҳаи масеҳӣ иштирок мекард. Баъзан ў ҳамроҳи мо ба сафарҳои миссионерӣ мерафт ва қариб ба ҳар каси вомехӯрдагиаш башорат медод.

Як вақтҳо ў ҳар рӯз чор соатро дар дуо мегузаронд. Худованд ба ў бисёр чизҳоро ошкор мекард ва ў онҳоро рафта ба дигарон гуфта медод. Он чизе, ки ў мегуфт, ҳамеша баракат буд. Ў мефаҳҳомид, ки Худованд ўро барои хизмат даъват кардааст ва то бистсола шуданаш, пастор шудан меҳост. Ў мисли сахраи мустаҳкам ба назар менамуд.

Ман ин ҷавонро дўст медоштам, ман даъвати Худоро дар ҳаёти ў мешиноҳтам ва вақтамро барояш дареф намедоштам. Танҳо як чиз маро ба ташвиш меовард: ба назар менамуд, ки ў хеле худбовар аст. Ман меҳостам ба ў дар ин бора гӯям, vale вақти он ҳанӯз нарасида буд. Ў якчанд бӯҳронҳои саҳтро аз сар гузаронид, аммо устуворона истоданро давом медод. Вақте ки ман мушоҳида менамудам, ки чӣ тавр ў ба озмоишҳои вазнин тоб меорад, баъзан ман шубҳа мекардам, ки шояд хато карда бошам.

Якчанд сол гузашт. Ў ба дигар ҷой кӯчид, ман бисёр сафар карданро сар кардам. Лекин робитаро нигоҳ медоштем. Ман ҳис мекардам, ки ў аз ҷараёни шикасташавӣ мегузарад. Ин мебоист рӯй дихад, лекин ман тасаввурот надоштам, ки он чӣ тавр мешавад. Ман мефаҳҳомидам, ки барои даъвати худро иҷро кардан аз озмоишҳо гузаштанаш зарур аст. Ин мебоист он ҷараёне бошад, ки ба ҷараёни аз ғалбергузаронии Шимӯйни Петрус монанд аст.

Вақте ки ин ҷавон ҳаждаҳсола шуд, падараш ба дарди бедавои саратон гирифтор шуд. Ў ҳамроҳи модараши рӯза мегирифт ва дуо мекард, имон дошт, ки падараш шифо мейёбад. Ба дуои онҳо дигар имондорон ҳамроҳ шуданд. Якчанд моҳ пештар аз ин падараш ҳаёти худро ба Исо бахшида буд.

ДОМИ ШАЙТОН

Аҳволи падараш бадтар мешуд. Рӯзе ман дар яке аз шаҳрҳои Алабама дар ҷамъомад будам, занам ба ман занг зада, хоҳиш кард, ки зӯд бо он писар бо телефон гап занам. Ман ба ӯ занг задам ва фаҳмидаам, ӯ мӯҳточ аст, ки ягон кас ӯро рӯҳбаланд кунад ва тасаллӣ дидад.

Пас аз ҷамъомад ман тамоми шаб бо мошин роҳро тай намудам ва соати ҷори саҳар ба хонаи ӯ расидам. Аҳволи падараш чунон бад буд, ки ҷутурон гуфтанд, ки фақат якчанд рӯз умраш мондаасту ҳалос. Вай аллакай гап зада наметавонист.

Ин ҷавон боварии комил дошт, ки падараш шифо мейёбад. Ман бо ҷидду ҷаҳд ба оилааш хизмат карда, баъд аз якчанд соат аз хонаашон рафтам. Субҳи рӯзи дигар ба мо занг зада, гуфтанд, ки ҳоли падараш боз бадтар шуда истодааст.

Ман ва занам Лиза фавран дуо карданро сар кардем. Вақте ки мо дуо мекардем, Ҳудо ба занам рӯъё дод. Дар рӯъё ӯ Исоро дид, ки дар назди ҷойгаҳи ин мард истодааст, то ки ӯро ба назди Ҳуд ба ҷаннат гирад. Баъд аз ним соат он ҷавонписар ба мо занг зада, гуфт, ки падараш аз дунё ҷашм пӯшид. Ба назар менамуд, ки ӯ мисли пештара қавӣ аст. Аммо ин фақат саршавӣ буд. Ҳамон шом ӯ ба якчанд дӯстони наздикаш занг зад, то бигӯяд, ки падараш вафот кард. Вақте ки онҳо гӯшай телефонро бардоштанд, гираву нола мекарданд. Ӯ ҳайрон шуд: наҳод онҳо аллакай дар бораи фавти падарам медониста бошанд? Аммо онҳо барои дигар ҷиз гирия мекарданд: яке аз дӯстони наздикаш навакак дар садамаи автомошинӣ вафот кардааст. Дар як рӯз ӯ аз падараш ва аз яке дӯсти наздикаш маҳрум шуд.

Озмоиш сар шуд. Ӯ дар изтироб, парешонҳол буд ва моту мабҳут шуд. Ба назар ҷунин вонамуд мешуд, ки гӯё ҳузури Ҳудо ӯро тарқ кардааст.

Пас аз як моҳ, вақте ки бо мошин ба хона мерафт, ба як ҷое расид, ки ба қариби садама рӯй дода буд. Пештар ӯ таҳсил карда буд ва медонист, ки чӣ тавр ба одамони дар садама заҳмишуда ёрии аввалии тиббиро расонидан лозим аст. Барои

ҳамин мошинашро боздошт. Ронандагони ҳарду мошини бо ҳамдигар задухӯрд карда дӯстони наздикаш буданд. Ҳангоме ки ўқушиши ба онҳо ёрӣ додан кард, ҳардуяшон дар дастони ўз аз олам чашм пӯшиданд.

Дӯсти ҷавони ман ба ҳаддаш расид. Ў ба Ҳудо дуюю нола карда, се соатро дар ҷангалзор гузаронид. Ў мегуфт: «Ҳудо, Ту дар кучо? Ту гуфтӣ, ки Тасаллибахши ман мешавӣ, аммо тамоман тасаллӣ надорам!»

Ба назар ҷунин менамуд, ки гӯё Ҳудо ба ў пушти Ҳудро гардонидааст. Лекин, дар асл, ин бори аввал буд, ки қуввати ҳудаш ўро фиреб дод.

Ӯ ба Ҳудо дарғазаб шуд. Чаро Ӯ иҷозат дод, ки ҳамаи ин ҷизҳо бо ў рӯй диҳанд? Ӯ аз пастор, ё аз оилааш, ё аз ман ҳашмгин набуд. Ӯ аз Ҳудо ҳашмгин шуд ва аз ў хафа буд. Ӯ пур аз дилхунукий буд. Дар вақти душвортаринаш Ҳудо ба ў кӯмак накард.

«Ҳудованд, ман ба Ту хизмат мекардам ва барои ин бисёр ҷизҳоро рад кардам» - гӯён, дуо мекард. - «Акнун бошад, Ту маро тарк кардӣ!» Ӯ фикр мекард, Ҳудо аз ў қарздор аст, ҷунки ба Ҳудо хизмат мекунам гуфта, бисёр ҷизҳоро рад карда буд.

Бисёр одамон дарду дилхунукиро камтар аз сар гузарониданд, баъзе бошанд - бештар. Бисёр одамон аз Ҳудо хафа шуданд. Онҳо фикр мекарданд, ки ҳар ҷизе, ки онҳо аз барои хизмат ба Ҳудо шуда гузоштанд, Ҳудо бояд ба инобат гирад.

ОНҲО бо сабабҳои нодуруст ба ў хизмат мекарданд. Монабояд ба Ҳудованд барои он ҷизе, ки ў карда метавонад, хизмат кунем, балки бояд барои Қӣ будани ў ва барои он ҷизе, ки аллакай кардааст, хизмат кунем. Онҳое, ки хафа мешаванд, дарк намекунанд, ки чӣ гуна нархи баландро ў барои озод кардани онҳо аллакай супоридааст. Онҳо фаромӯш карданд, ки аз қадом марг наҷот ёфтанд. Одамон ба ҷои бо ҷашмони абадӣ нигоҳ кардан, бо ҷашмони ҷаҳонӣ нигоҳ мекунанд.

ДОМИ ШАЙТОН

Ин ҷавонписар ба калисо омаданро бас кард ва бо одамони нодуруст дӯстӣ пайдо карданро сар карда, ҳамроҳи онҳо дар барҳо мешинаст ва дар шабнишиниҳои нопоки онҳо иштирок мекард. Дар маъюсии худ ў бо Ҳудо ҳеч чизи умумӣ доштан намехост ва аз робита бо Ӯ дурӣ мечуст.

ӽ бештар аз ду ҳафта ҳамин тавр зиндагӣ карданро давом дода натавонист, чунки дилаш ўро фош мекард. Аммо ў чун пештар ба Ҳудо наздик шуданро рад мекард. Ин ҳолати ў шаш моҳ давом кард. Ҳамон вақт ҳатто осмон мисли мис буд. Монанди он буд, ки ҳузури Ҳудо дигар нест.

Тақрибан як сол сипарӣ шуд ва ў дид, ки Ҳудо чун пештар барояш ғамхорӣ карда истодааст. Ҷавон боз ба Ҳудо наздик шуданро сар кард, аммо ин дафъа тамоман дигар хел. Ў бо фурӯтани ба назди Ҳудо омад. Пас аз он, ки вақти озмоиш ба охир расид, Ҳудованд ба ў нишон дод, ки ҳеч вақт ўро тарк накарда буд. Вақте ки ҳолати рӯҳониаш барқарор шуд, ў на ба қуввати худаш, балки ба файзи Ҳудо тавакkal карданро ёд гирифт.

Ман робитаамро бо ў нигоҳ медоштам. Пас аз якуним сол ў ба ман гуфт, ки дар худ он чизеро дид, ки пештар дар борааш ҳатто тасаввур намекард. «Ман шахсе будам, ки хислат надоштам, ҳамаи муносибатҳоям рӯйнокӣ буданд. Вақте ки падарам маро тарбия мекард, ў таълим медод, то ки ман зоҳирان боқувват ва ба худ боварии комил дошта бошам. Ман ҳеч вақт чуноне ки Ҳудо меҳост, ба воя расида наметавонистам. Ман миннатдорам, ки Ҳудо маро дар чунин ҳолатам тарк накард.

Лекин он чизе, ки маро бештар андӯҳгин мекард, на он буд, ки ман дар барҳо гашта, нӯшокии спиртӣ менӯшидам, аммо он ки пушти худро ба Рӯҳи Муқаддас гардонидам. Ман ўро хеле дӯст медорам. Муоширати ман бо Ӯ ҳеч вақт ҳозира барин ачиоб набуд».

Дар зиндагии ў бисёр ҷунбишҳо рӯй доданд. Ҳудбовариаш

несту нобуд шуд. Вале таҳкурсии ин писар мисли таҳкурсии Петрус буд ва он ўро шикаста натавонист. Ба чои он, ки ҳаёти худ ва хизматашро дар мағурӯй созад, акнун ў онро бо файзи Ҳудо сохта истодааст.

Васвасаҳо ва хафагиҳо ҷойҳои суст ва нозуки дар зиндагиамон бударо мекушоянд. Аксар вақт он ҷое, ки ҳудро боқувват мөҳисобем, ҷои бекувватии пинҳонии мо мебошад. То тӯфони саҳт болои онро накушояд, он ҷои пинҳон мемонад. Ҳаввории Павлус навишта буд:

«Мо, ки Ҳудоро дар Рӯҳ ибодат менамоем ва бо Исои
Масеҳ фарҳ мекунем, ва ба ҷисм эътимод надорем»
(Филиппиён 3:3).

Бо қуввати ҳудамон мо ҳеч кореро, ки арзиши абадӣ дорад, карда наметавонем. Инро гуфтан осон аст, аммо ба ин ҳақиқат иҷозат додан, то ки дар вучуди мо реша давонад – тамоман кори дигар аст.

**ИСО БО РОСТЙ БА
ГУЗАШТ НАМЕРАФТ, ТО
КИ ОДАМОНРО АЗ ХАФА
ШУДАН НИГОХ ДОРАД.**

БОБИ 9

САНГИ ВАСВАСА

«Инак, Ман дар Сион санг зовия мегузорам, ки баргузида ва гаронбаҳост; ва касе, ки ба Он имон оварад, хичил наҳоҳад шуд». Пас, Он барои шумо, имондорон, чизи гаронбаҳост, аммо барои беитоатон сангест, ки меъморон рад кардаанд, лекин он санг сари гӯши бино гардидааст, ва санг пешпо ва саҳраи васваса, зоро ки онҳо ба қалом итоат накарда, ба ин санг пешпо меҳӯранд, ки барои ҳамин ҳам таъян шудаанд.

– 1-ум Петрус 2:6-8

(ба матни англисӣ мувофиқ карда шудааст)

И мрӯзҳо маънои калимаи «бовар кардан» қуввати ҳудро гум кардааст. Барои аксарият одамон маънои ин калима фақат эътироф кардани фактҳои муайян мебошад. Барои

ДОМИ ШАЙТОН

бисёр одамон калимаи «бовар кардан» бо гапдарой ҳеч чизи үмүмй надорад. Аммо дар Навиштаҳо калимаи «имондорон» мухолифи калимаи «саркашӣ» мебошад. «Ӯ барои шумо, имондорон, - чизи гаронбаҳост, аммо барои саркашон...»

Навиштаҳо таълим медиҳад: «...то ҳар кӣ ба Ӯ (Исой Масеҳ) имон оварад, талаф нашавад, балки ҳаёти ҷовидонӣ ёбад» (Юҳанно 3:16). Аз барои муносибати мо ба калимаи «бовар кардан» бисёриҳо фикр меқунанд, ки ҳар он чизе, ки аз онҳо талаб карда мешавад, ин бовар кардан аст, ки Исо вуҷуд дошт ва дар Ҷолҷолто ҷон дод ва онгоҳ онҳо дар пеши Ҳудо дар мавқеи дуруст ҳастанд. Лекин агар ин талаботи ягона мебуд, онгоҳ девҳо низ дар пеши Ҳудо дар мавқеи дуруст мебуданд. Навиштаҳо мегӯяд: «Ту имон дорӣ, ки Ҳудо ягона аст? Ҳуб меқунӣ; девҳо низ имон доранд ва меларзанд» (Яъқӯб 2:19). Аммо барои девҳо наҷот нест.

Калимаи «бовар кардан» (ё имон доштан) дар Навиштаҳо маънои чӯқуртардорад, бештараз эътироф кардани мавҷудияти чизе ё розигии ақлӣ бо ягон хел факт. Матни ояти дар боло омадаро нигоҳ дошта, мо дида метавонем, ки таркиби асосии имон доштан гапдарой аст. Мо дигар хел хонда метавонем: «Инак, Ӯ барои шумо, гапдароҳо, гаронбаҳост; аммо барои саркашон (ё беитоатон) сангест, ки меъморон рад кардаанд, лекин он санги сари гӯшаи бино гардидааст, ва санги пешпо ва сахраи васваса».

Гапдаро будан душвор нест, агар шумо хислат ва муҳаббати он касеро, ки барояш хизмат меқунед, донед. Муҳаббат асоси муносибати мо бо Масеҳ аст – на муҳаббат ба тарзу усулҳо ё таълимот, балки муҳаббат ба Ҳуди Исой Масеҳ. Агар ин муҳаббат дар мо ӯстувор набошад, мо ба васвасаҳо, хафагиҳо ва монеаҳо дучор мешавем.

Истроилиёнеро, ки Ҳудо даъват карда буд, то ки меъморон бошанд, санги гӯшаи Ҳудо – Исоро рад карданд. Онҳо таълимотҳои худро аз Аҳди Қадим дӯст медоштанд, бо таъбиркуни шариат қаноатманд буданд, чунки онҳоро барои

фоидай худашон ва барои идора кардани дигар одамон истифода бурда метавонистанд. Аммо Исо қонунпарастии онҳоро, ки саҳт риоя мекарданд, ба майдон талабид. Ў ба онҳо мегуфт:

«Шумо Навиштаҳоро тадқиқ мекунед, зеро гумон доред, ки ба воситаи онҳо ҳаёти ҷовидонӣ пайдо мекунед, valeе онҳо бар Ман шаҳодат медиҳанд» (Юҳанно 5:39).

Онҳо ба ин ақида розӣ шуда наметавонистанд, ки аз ибтидо Ҳудо дұхтарону писарон доштан меҳост, то ки ҳамроҳашон муносибатҳои наздик дошта бошад. Онҳо бошанд, меҳостанд ҳукмронӣ ва идора кунанд. Дар ҷашмони онҳо шариат аз муносибат бо Ҳудо болотар меистод. Онҳо он ҷизеро, ки Ҳудо тӯхфа карда буд, рад карданд. Онҳо меҳостанд онро кор карда, ба даст оваранд. Барои ҳамин, ҳадаяи Ҳудо, Исои Масех, умеди зиндагонӣ ва наҷоти онҳо, барояшон «санги пешпо ва санги васваса» шуд.

Вақте ки Шимъён Исои Кӯдакро дар маъбад ба даст гирифт, пешгӯй карда, гуфт: «Инак, Ӯ барои ғалтидан ва барҳостани бисёр қасон дар Истроил таъин шудааст» (Луқо 2:34). Таваҷҷӯҳ кунед, «барои ғалтидан» ва «барҳостан». Ҳамон Шахсе, ки барои овардани сулҳу осоиштагӣ ба рӯи замин омад, дар охир, шамшери ҷудоиро ба онҳое, ки ба наздашон фиристода шуда буд, овард ва ба онҳое, ки қурбонии меъморон (хизматчиёни рӯҳонии он давра) шуданд, ҳаёт овард.

Исо ва васвасаҳо

Дар ҷамъомади кӯдакон аксар вақт Исоро ҳамчун чӯпоне тасвир мекунанд, ки барраи гумшударо ба китфҳояш гузашта, ба рама бармегардонад. Ё, шояд, нишон медиҳанд, ки Ӯ кӯдакони ҳурдсолро ба оғӯш мегирад ва дастони Ҳудро ба онҳо гузашта, баракат медиҳад ва табассумкунон мегӯяд: «Ман Туро дӯст медорам». Ҳамаи ин дуруст аст, лекин ин тасвири пурраи Ӯ нест.

ДОМИ ШАЙТОН

Айнан ҳамин Исо фарисиёнро барои худадолатиашон айбдор мекард: «Эй морон ва афъизодагон! Аз маҳкумияти дӯзах чӣ тавр гурехта метавонед?» (Матто 23:33). Ӯ мизҳои пуливазкунакчиёнро дар маъбад чаппа карда, онҳоро аз онҷо пеш кард (Юҳанно 2:13-22). Ӯ ба як шахсе, ки меҳост аввал рафта, падарашро дағн кунад ва баъд ӽро пайравӣ кунад, гуфт: «Бигзор, ки мурдагон мурдагони худро дағн кунанд: аммо ту рафта, аз Малакути Худо башорат дех» (Луқо 9:59-60). Ин ҳанӯз тамом не.

Вақте ки мо ба хизмати Исо бодиққат нигоҳ кунем, мо Шахсеро мебинем, ки ҳангоми хизмати Худ бисёр одамонро хафа кардааст. Биёед якчанд мисолҳоро дида мебароем.

Исо фарисиёнро ба васваса андоҳт

Дар бисёр мавридиҳо Исо бар зидди роҳбарони рӯҳонӣ мебаромад ва онҳоро хафа мекард. Аз барои он ки онҳо аз Ӯ хафа буданд, бо нафрат ӽро ба салиб фиристоданд.

Вале Исо онҳоро дӯст медошт ва барояшон ҳақиқатро мегуфт:

«Эй риёкорон! Ишаъё дар бораи шумо некӯ пайғом дода гуфтааст: “Ин мардум бо забони худ ба Ман наздик мешаванд ва бо лабони худ Маро парастиш мекунанд, лекин дилашон аз Ман дур аст; пас Маро бар абас парастиш мекунанд”» (Матто 15:7-9).

Ин суханон онҳоро хафа карданд.

Диққат кунед, ки дарҳол баъд аз ин шогирдонаш ба Ӯ чӣ гуфтанд:

Онгоҳ шогирдонаш назди Ӯ омада, гуфтанд: «Оё медонӣ, ки фарисиён ин суханро шунида, ба васваса афтоданд?» (Матто 15:12).

Ба ҷавоби Исо таваҷҷӯҳ кунед:

Ҳар нихоле, ки Падари Ман, ки дар осмон аст, нашинонда бошад, решакан хоҳад шуд; онҳоро ба ҳоли худашон бигзоред; онҳо кўроне ҳастанд, ки ба кўрон роҳнамой мекунанд; ва ҳар гоҳ кўре ба кўри дигаре роҳнамой кунад, ҳар ду дар чоҳ хоҳанд афтод (Матто 15:13-14).

Исо нишон дод, ки васвасаҳо Малакути Худоро аз онҳое, ки дар ҳақиқат Падари Ў нашинондааст, пок мекунанд. Баъзе одамон ба калисо ё ба хизмат ҳамроҳ мешаванд, бе он, ки Худо онҳоро фиристода бошад, ё аз ҷониби Худо нестанд. Ҳафагӣ (vasvasa), ки дар ҷавоб ба ростӣ пайдо мешавад, мақсади аслии онҳоро фош мекунад ва онҳо мераванд.

Вақте ки ман ба дигар калисоҳо ташриф меовардам, ман бисёр вақт медидам, ки чӣ тавр пасторҳо барои одамоне, ки аз штати калисо, ё аз ҷамоат рафтаанд, ғамгин буданд. Дар аксарият ҳолатҳо он одамон аз он ростие, ки мавъиза карда мешуд, ҳафа мешуданд, чунки он ростӣ тарзи зиндагонии онҳоро фош мекард. Баъд аз ин онҳо ҳар як соҳаи хизмати калисоро танқид карда, аз он мерафтанд.

Агар пасторҳо кўшиш кунанд, ки ҳар як касеро, ки аз дари калисояшон медарояд, нигоҳ доранд, дар оқибат, маҷбур мешаванд, ки бо ростӣ ба созиш (компромисс) дароянд. Агар шумо ҳақиқатро мавъиза кунед, ҳатман баъзе одамонро ҳафа мекунед ва ба васваса меандозед ва онҳо аз калисо мераванд. Аз барои онҳо ғамгин нашавед, аммо беҳтараш онҳоеро, ки Худо ба назди шумо фиристодааст, ҳўрок диҳед ва ба воя расонед.

Баъзе лидерҳо аз конфронтатсия дурӯй мечӯянд, чунки метарсанд, ки одамонро гум мекунанд. Ҳусусан пасторҳо аз ин чиз метарсанд, барои он ки он одамонеро, ки фош кардан лозим аст, маблағи калони пулро қурбонӣ мекунанд ё дар калисо ва ҷомеа шахсони обрӯманд ҳастанд. Дигарон бошанд, метарсанд, ки ҳиссиёти он шахсоне, ки мӯҳлати дурудароз

ДОМИ ШАЙТОН

бо онҳо буданд, саҳт нарасанд. Дар натиҷаи ин, пасторон құдратеро, ки Худо барои гӯсфандонро мұхофизату ғамхорӣ кардан ба онҳо додааст, гум мекунанд.

Вақте ки ман бори аввал пастор шудам, як шахси боҳикмат маро огоҳ кард: «Дар құдрати худ устувор бимон, дар акси ҳол, ягон каси дигар онро мегирад ва бар зидди ту истифода мебарад».

Самуил марди Худо буд, ки дар назди ҳеч кас бо ростй ба созиш намедаромад, ҳатто дар назди подшоҳ. Вақте ки Шоул ба гапи Худо итоат накард, Худованд ба Самуил гүфт, ки ўро фош қунад. Самуил ҳамин тавр кард. Мутаассифона, Шоул ба қаломи Худованд бо тавбай ҳақиқӣ ҷавоб надод. Чӣ тавр дар пеши одамон намуданаш ўро бештар ба ташвиш меовард. Вақте ки Самуил аз назди ў рафтани шуд, Шоул домани чомай ўро дошта, пора кард. Самуил бо чунин суханон ўро ба ҳайрат овард: «Худованд имрӯз подшоҳии Истроилро аз ту пора кард» (1-ум Подшоҳон 15:28).

Самуил ин чизро барои Шоул ҳоҳон набуд. Ў барои Шоул ғамгин шуд. Самуил Шоулро барои подшоҳ шудан тадҳин карда буд, тоҷгузории ўро гузаронид ва ҳукмрониро барояш ёд дода буд. Самуил дӯсти шахсии Шоул буд. Аммо нигоҳ кунед, чӣ тавр Худо ба андӯҳгин шудани ў аз барои Шоул ҷавоб дод:

«То ба кай ту барои Шоул мотам мегирий? Ман, охир, ўро аз подшоҳӣ кардан бар Истроил рад намудаам. Шоҳи ҳудро аз равған пур карда, бирав: Ман туро... мефиристам... » (1-ум Подшоҳон 16:1).

Худо ба Самуил гүфт, ки бо равғани нави тадҳин ба пеш рафтанро давом диҳад, ў фаҳмиданаш лозим буд, ки мұхаббати Худо ва доварии Худо комил ҳастанд. Агар Самуил ба назди Шоул дар он вақте ки Худо ўро аллакай рад кард, бармегашт, ў равғани нав намедошт. Агар ў андӯҳгин будан ва гирия карданро давом медод, ба пеш ҳаракат карда наметавонист.

Он пасторхое, ки барои одамоне, ки калисоро тарк карданд, ғамгин мешаванд ва гиря мекунанд, намехоҳанд онҳоро фош кунанд ва муқобилат намоянд, чунки онҳо дӯстонашон ҳастанд, ва оқибат бе равғани нав мемонанд. Баъзе хизматҳо мемиранд, дигарон бошанд, худро зинда барин вонамуд мекунанд. Ҳатто дарк накарда, онҳо муносибатро бо одамон аз муносибат бо Ҳудо авлотар донистанд.

Китоби Муқаддас дар бораи он шаҳодат намедиҳад, ки чӣ тавр Исо ба онҳое, ки Ӯро тарк карданд, эътино карда буд. Ҳоҳиши ягонаи Ӯ иродай Падарро иҷро кардан буд. Ин корро карда, Ӯ ба миқдори бештари одамон фоида овард.

Ман ҳеч гоҳ фаромӯш намекунам, чӣ тавр боре ман дар калиси бо Рӯҳи Муқаддас пуршууда мавъиза кардам. Якшанбеи аввал ман дар мавзӯи тавба ва бозгашт ба муҳаббати якумини ҳуд ба Ҳудо мавъиза кардам. Ман муқобилатро ҳис мекардам, лекин медонистам, ки бояд маҳз ҳамин чизро мавъиза кунам.

Баъд аз ҷамъомад пастор гуфт: «Ҳудо ин саҳарӣ он ҷизеро, ки шумо мавъиза кардед, нишон дод, лекин ман фикр намекардам, ки одамони ман барои инро шунидан тайёр ҳастанд».

Занам ҳис мекард, ки Рӯҳи Муқаддас ӯро водор мекард, то ки ба пастор савол диҳад: «Кӣ пастори ин калисо аст, шумо ё Исо?» Пастор инро шунида, сарашро ҳам кард. «Маҳз ҳамин суханонро Ҳудованд ба ман тақрибан як моҳ пештар гуфта буд. Ӯ ба ман гуфт, ки Ҳудаш медонад, ки одамон ба ҳуд чиро ғунҷонида метавонанд». Пастор ба мо нақл кард, ки сеяки одамони калиси ӯро «кӯҳнапарастон» (консерваторҳо) ташкил менамоянд. Ин гурӯҳи одамон ҳеч хел тағйиротро дар тарзи гузаронидани ҷамъомад намехоҳанд: на дар суруду мусиқӣ ва на дар мавъиза. Мо ӯро рӯҳбаланд карда, даъват намудем, ки устувор бошад ва ба Ҳудованд итоат кунад.

Дар он калисо мо боз чор ҷамъомад гузаронидем ва онҳо душвортару душвортар мешуданд. Вақте ки мо аз он шаҳр

ДОМИ ШАЙТОН

рафтем, ман дар ботин худро халтай пур аз қүм барин ҳис мекардам. Ман фаҳмида наметавонистам, ки чӣ гап аст ва худро бадтару бадтар ҳис мекардам. Одатан, вақте ки калисоҳоро тарк мекунам, хурсандӣ диламро пур мекунад. Ман намедонистам, ки чӣ нодуруст аст.

Ниҳоятан, вақте ки ман бо Ҳудованд якка ба якка мондам, аз ӯ пурсиdam: «Падар, ман чӣ кори нодуруст кардам, хатогии ман дар чист? Чаро ман дар рӯҳи худ бори вазнинро ҳис мекунам? Шояд ман қудрати пастори он калисоро ғасб карда бошам?»

Ӯ танҳо гуфт: «Ғубори пойҳои худро биафшонед» (Луқо 9:5).

Вақте ки чунин суханонро аз ӯ шунидам, дар ҳайрат мондам. Ман дуо кардан ва аз ӯ пурсиданро давом медодам, лекин дар ҷавоб боз ҳамин суханонро мешунидам: «Ғубори пойҳои худро биафшонед».

Дар охир ба гапи Ҳудованд даромадам. Вақте ки бо дастонам ғубори пойҳоямро афшондам, ҳолати вазнинӣ маро тарк кард ва дилам аз хурсандӣ пур шуд. Ман ҳайрон мешудам: «Лекин, Ҳудованд, чаро ин корро кардан даркор буд, охир онҳо ба ман ҳамла накарданд ва маро аз шаҳр наронданд-ку?»

Ӯ ба ман нишон дод, ки роҳбарият ва бисёр одамони он калисо қаломи Ӯро рад карданд.

«Ҳудованд, ба онҳо боз вақт бидех» - ман илтиҷо кардам.

«Ҳатто агар ба онҳо боз панҷоҳ соли дигар диҳам ҳам, ба ҳар ҳол, тағиیر намеёбанд. Онҳо дар дилҳояшон қарори қатъӣ карданд».

Ман фаҳмидам, ки он роҳбари калисо қарор кард, ки ба воситай созиш кардан осоиштагиро нигоҳ дорад, ба ҷои он ки ба Ҳудо итоат кунад. Дар шоҳи ӯ равғани нав набуд. Ӯ қиёфаи порсоёна дошт, аммо моҳияти онро надошт. Бо дигар суханон, зоҳирان ӯ пур аз Рӯҳи Муқаддас ба назар менамуд, вале ӯ на қуввати Ҳудоро дошт ва на ҳӯзури Ӯро. Дертар ман шунидам, ки ӯ кори пасториро партофт ва аз он калисо фақат гурӯҳи хурди одамон боқӣ монд.

Исо ба дигарон ичозат намедод, то ки Ӧро назорат кунанд. Ӧ ҳақиқатро мегуфт, ҳатто дар он вақте ки ин муқобилати шадид ва васвасаро ба вүчүд меовард.

Агар шумо фақат таҳсини одамонро доштан хоҳед, тадхини Ҳудо ба шумо нозил шуда наметавонад. Шумо бояд дар дили худ қарор кунед, ки каломи Ҳудоро мегүед ва иродай Ҳудоро ичро мекунед, ҳатто агар хатари хафа карданы дигар одамон бошад.

Исо барои ҳамشاҳриёни Ҳуд васваса шуд

Исо ба шахри Ҳуд, ба он чое, ки ба воя расида буд, барои хизмат кардан омад. Лекин шифой ва озодиро, ки ба бисёр одамони дигар меовард, ба зодгоҳи Ҳуд оварда натавонист. Нигоҳ кунед, онҳо чй гүфтанд:

Оё Ӧ писари начҷор нест? Оё номи модараши Марям нест ва бародаронаш Яъқуб, Йӯсе, Шимъӯн ва Яҳудо? Ва ҳамаи хоҳаронаш дар байни мо намебошанд? Пас, аз кучост дар Ӧ ҳамаи ин чизҳо? Ва дар ҳаққи Ӧ ба васваса меафтоданд. Лекин Исо ба онҳо гүфт: «Пайғамбар беқадр набошад, ҷуз дар зодгоҳи худ ва дар хонаи худ» (Матто 13:55-57).

Гӯш кунед, ки сокинони Носира чӣ мегӯянд: «Ӧ Ҳудро кӣ ҳисоб мекунад, ки моро бо құдрат таълим медиҳад? Мо медонем Ӧ қист. Ӧ дар ин ҷо ба воя расид. Мо пирони Ӧ ҳастем. Ӧ писари начҷор аст. Ӧ ҳатто маълумоти расмӣ надорад».

Исо боз бо ростиӣ ба созиш надаромад, то ки онҳоро аз хафа шудан нигоҳ дорад. Сокинони Носира чунон ба Ӧ ҳашмгин шуданд, ки кӯшиш карданд Ӧро аз құллаи кӯҳ тела дода, бикушанд (Луқо 4:28-30). Ҳатто вақте ки ҳаёти Ӧ дар хатар буд, Ӧ гүфтани ростиро давом медод. Чӣ қадар бештар ҳамин гуна мардон ва занон имрӯз ба мо лозиманд?

Исо барои аъзои оилаи Ҳуд васваса шуд

Ӯ ҳатто аъзои оилаи худро хафа мекард. Ба онҳо он фишоре, ки аз барои корҳои Ӯ шуда, аз сар мегузарониданд, маъқул набуд. Ба Ӯ бовар кардан ба онҳо душвор буд. Биёед ба ин нигоҳ мекунем.

Ва хешони Ӯ (ё «оила» ниг. Китоби Муқаддаси NIV), чун шуниданд, барои дастгир кардани Ӯ омаданд, зеро мегуфтанд, ки Ӯ бехӯд шудааст (дар Китоби Муқаддаси англisisй: «аз ақл берун»)... Модар ва бародарони Ӯ омада, дар берун истоданд ва ба Ӯ касеро фиристода, Ӯро талаб намуданд. Дар гирди Ӯ мардум нишаста буданд. Ва ба Ӯ гуфтанд: «Инак модари Ту ва бародарони дар берун истода, Туро металабанд».

Ба онҳо ҷавоб дода, гуфт: «Кист модари Ман ва бародарони Ман?» Ва ба онҳое, ки гирди Ӯ нишаста буданд, назар афканда, гуфт: «Инак модари Ман ва бародарони Ман;

Зеро ҳар кӣ хости Ҳудоро ба ҷо оварад, ҳамон кас бародару ҳоҳару модари Ман аст» (Марқӯс 3:21, 31-35).

Оилаи Исо фикр мекард, ки Ӯ ақлашро гум кардааст. Диққат кунед, Навиштаҷот мегӯяд, ки оилаи Исо аз паси Ӯ рафт, то ки «Ӯродастгир кунад». Марқӯс қайд мекунад, ки аз хешовандонаш кӣ дар онҳо буд – модар ва бародарони Ӯ, ки дертар Ӯро дар як хона ёфтанд, Ӯ дар онҳо мавъиза мекард. Ҳатто дар Инчили Юҳанно навишта шудааст: «Зеро бародаронаш ба Ӯ имон наоварда буданд» (Юҳанно 7:5).

Бисёриҳо фикр намекунанд, ки Исо аз ҷониби наздиқонаш рад шуда буд. Ӯ ҷустуҷӯ намекард, то ки хонаводааш Ӯро қабул кунад.

Ӯ иҷозат надод, то ки Ӯро назорат кунанд. Ҳоҳиши Ӯ иродай

Худоро ичро кардан буд, новобаста аз он ки оилааш Үро дастигир ё меңнад ё не.

Ман бисёр одамонро дидиам, хусусан занону шавҳаронеро, ки Исоро пайравӣ карданро рад карданд, аз тарси он, ки шавҳар ё зани худро ё аъзои оилаашонро хафа мекунанд. Дар натиҷаи ин, онҳо аз имонашон рӯй мегардонданд, ё даъвати худро пурра ичро карда наметавонистанд.

Вақте ки ман аз олами боло таваллуд ёфтам, ҳамаи аъзои оилаи ман католикҳои румӣ буданд ва шодиу хурсандиамро тақсим накарданд. Хусусан модарам хеле ҳашмгин шуд. Чунки ман қарор кардам, ки аз калисое меравам, ки ў маро дар он тарбия карда буд. Бешак, католикҳои худодӯст ҳастанд, лекин ман медонистам, ки Ҳудо маро даъват карда истодааст, ки аз он ҷо бирарам.

Вақте ки ба оилаам гуфтам, ки ман қарор кардам, ки ба Ҳудо хизмат мекунам, зарбаи дуюм ба саррам омад. Дар он вақт ман навакак аз Донишгоҳ дипломи механик-муҳандисро гирифта будам ва волидайнам аз ман умеди калон доштанд. Ман бошам, медонистам, ки Ҳудованд аз ман чӣ меҳоҳад ва медонистам, ки аз ин чиз наздикини ман хафа мешаванд. Дар давоми якчанд сол ман нороҳатиро ҳис мекардам. Бисёр нофаҳмоиҳо буданд. Лекин ман қарор кардам: фарқ надорад, ки оилаам чӣ қадар ба ман ҳашмгин мешавад, ман ба ҳар ҳол Исоро пайравӣ мекунам.

Дар аввал ман кӯшиш кардам, ки бо башорат ба онҳо ҳуҷум кунам. Ман ба онҳо мегуфтам, ки барои он ки ба месса (хизматгузаронӣ дар калисои католик) мераванд, начот намеёбанд. Ман боҳикмат набудам. Ман онҳоро аз ҳаддашон мегузаронидам. Баъд Ҳудо ба ман ёд дод, ки бо тарзи ҳаёти масеҳӣ дар назди онҳо зиндагӣ кунам, то ки онҳо корҳои неки маро бубинанд. Ман мисли пештара барои ба оилаам писанд омадан, ба созиш намедаромадам.

Ҳоло волидайнам маро дастигирӣ мекунанд ва бобоям, ки аз

ДОМИ ШАЙТОН

ҳама пештар ба ман муқобилат мекард, дар синни наваду нүх солагй, ду сол пеш аз маргаш, начот ёфт.

Модар ва бародарони Исо фикр мекарданد, ки Ү аз ақл берун шудааст. Лекин аз барои он ки Ү ба Падари Осмонӣ гапдаро буд, дар охир онҳо ҳамаашон начот ёфтанд ва дар Рӯзи Пантиқост дар болохона ҳамроҳи ҳаввориён буданд. Яъқуб, писари модари Исо, ҳаввории асосии калисои Ерусалим шуд.

Исо шогирдони Худро ба васваса андохт

Дар боби гузашта мо ақидаи шогирдонро муфассал мұхокима кардем, вақте ки Исо онҳоро хафа кард. Биёед онро боз як маротиба такрор мекунем, лекин ин дафъа аз нуқтаи назари Исо ба онҳо нигоҳ мекунем.

Бисёре аз шогирдони Ү, инро шунида, гуфтанд: «Ин сухани саҳт аст; кй метавонад онро бишнавад?» Чун Исо дар дили Худ доност, ки шогирдонаш дар ин бобат шикоят мекунанд, ба онҳо гуфт: «Оё ин шуморо ба васваса меандозад?»... аз он вақт бисёре аз шогирдонаш аз Ү дур шуда, дигар Үро пайравӣ накарданд (Юҳанно 6:60-61, 66).

Вазъият тезутунд буд. Роҳбарони динӣ фикр мекарданд, ки чӣ тавр Исоро ба қатл расонанд. Шаҳраш Үро рад кард. Оилаи Худаш фикр мекард, ки Ү аз ақл берун шудааст. Илова бар ин, бисёрии шогирдонаш аз Ү хафа шуда, рафтанд. Аммо Исо, ба ҳар ҳол, ба созиш намерафт. Ба онҳое, ки бо Ү монданд, гуфт, ки онҳо низ метавонанд бираанд, агар хоҳанд.

Ягона чизе, ки барои Исо муҳим буд - ин ичро кардани иродай Падар. Агар дар он рӯз Ү танҳо мемонд, ҳатто ин дили Үро тағиیر намедод. Ү қарори қатъӣ кард, ки Падари Худро гӯш мекунад.

Исо баъзе дўстони наздики Худро хафа кард

Шахсе Лаъзор ном бемор буд аз аҳли Байт-Ҳинӣ, ки деҳаи Марям ва хоҳараш Марто буд. Марям ҳамон буд, ки Худовандро бо равғани атрафшон тадҳин карда, пойҳои Ӯро бо мӯйи худ хушконид; Лаъзори бемор бародари вай буд.

Хоҳарон ба Ӯ кас фиристода, гуфтанд:

«Худовандо! Инак, он касе, ки дўст медорӣ, бемор аст» (Юҳанно 11:3).

Исо Марто, Марям ва Лаъзорро дўст медошт. Онҳо одамони барояш наздик буданд. Ӯ якчанд бор вақти Худро ҳамроҳи онҳо гузаронида буд. Диққат кунед, вақте ки ба Исо хабари бемор будани Лаъзор расид, Ӯ чӣ тавр ҷавоб дод:

Чун шунид, ки вай бемор аст, дар ҷое, ки буд, ду рӯз монд (Юҳанно 11:6).

Исо медонист, ки ин беморӣ Лаъзорро ба марг меорад. Лекин дар он ҷое, ки буд, боз ду рӯзи дигар монд. Вақте ки Ӯ ниҳоятан ба Байт-Ҳинӣ расида омад, Лаъзор аллакай вафот карда буд.

Ҳам Марто ва ҳам Марям ба Ӯ гуфтанд: «Худовандо! Агар дар ин ҷо мебудӣ, бародарам намемурд» (Юҳанно 11:21, 32). Бо дигар суханон, онҳо гуфтанд: «Баъд аз он ки Туро ҷеф задем, ҷаро фавран наомадӣ? Ту метавонистӣ ӯро ҳалос кунӣ!»

Аниқтараш, ҳарду хоҳарон аз Ӯ каме хафа буданд. Онҳо дар бораи бемор будани бародарашон ба воситай элҷӣ ба Ӯ ҳабар фиристоданд, вале Исо боз ду рӯз дер кард. Ӯ чуноне ки онҳо интизор буданд, ҷавоб надод. Ӯ дигар хел рафтор кард. Барои ба он ҷо рафтан, Ӯ ҳама чизро напартофт: ба ҷои ин, ба роҳнамоии Рӯҳи Муқаддас гӯш кард. Ин барои ҳар як кас варианти беҳтарин буд. Аммо дар ҳамон вақт ҳамааш чунин ба

ДОМИ ШАЙТОН

назар менамуд, ки гүё барои Исо ҳеч фарқ надорад ва гүё ин чиз ба ӯ тамоман дахл надорад.

Аксар вақт хизматчиён зери назорати одамонашон мебошанд. Онҳо фикр мекунанд, ки бояд ҳама кореро, ки одамон мепурсанд, ичро кунанд.

Яке аз аъзои шўрои калисогии он калисое, ки бе пастор монда буд, ба ман гуфт: «Мо меҳоҳем ҳамин хел пастор дошта бошем, ки мӯҳточиҳои моро қонеъ мегардонад, пасторе, ки соати ҳашти субҳ ба хонаи ман омада, ҳамроҳи ман қаҳва нӯшида метавонад».

Ман фикр кардам: «Ҳамин тавр шумо шахси үлфатеро ёфта метавонед, ки шумо назорат карда метавонед, лекин на шахсеро, ки роҳнамояш Рӯҳи Муқаддас аст». Баъдтар ман шунидам, ки он калисо дар давоми якуним соли охир чор пасторро иваз кард.

Вақте ки ман аллакай шаш моҳ пастори ҷавонон будам, рӯзе як ҷавонписар ба наздам омад. «Дӯсти ман мешавӣ? - пурсид ӯ. – Охирин пастори ҷавонон дӯсти ман буд».

Он шахсе, ки пеш аз ман пастори ҷавонон буд, бо ҷавонон хеле хушхулқ ва меҳрубон буд. Онҳо бозию фаъолиятҳои гуногуни серҳаракат мегузарониданд. Ман фаҳмидам, ки ӯ аз ман чӣ пурсид. Дар асл, ин айнан он чизе буд, ки аъзои шўрои калисогӣ аз пастори худ интизор буд.

Ман ба ӯ аз Матто 10:41 иқтибос овардам, дар он ҷое, ки Исо мегӯяд: «Ҳар кӣ пайғамбарро ба исми пайғамбар қабул кунад, мукофоти пайғамбарро хоҳад ёфт; ва ҳар кӣ одилро ба исми одил қабул кунад, мукофоти одилро хоҳад ёфт».

– Ту дӯстони бисёр дорӣ, дуруст? – пурсидам ман.

– Ҳа, - ҷавоб дод ӯ.

– Лекин ту фақат як пастори ҷавонон дорӣ, ҳамин тавр не?

– Ҳа.

– Ту чӣ гуна мукофотро меҳоҳӣ, мукофоти пастори ҷавононро

ё мукофоти дўстро? Чунки аз он ки ту чўй тавр маро қабул мекунӣ, аз Худо чўй қабул карданат вобаста мешавад.

Ў фаҳмид, ки ман чиро дар назар дорам: «Ман мукофоти пастори ҷавононро меҳоҳам».

Бисёр хизматчиёни масеҳӣ метарсанд, ки агар интизориҳои одамонашонро ичро накунанд, ба ҳиссииёти онҳо саҳт мерасанд ва аз дастгирии одамон маҳрум мешаванд. Онҳо ба доми тарс афтоданд, чунки метарсанд, ки дигар одамонро хафа мекунанд. Онҳоро одамон идора мекунанд, на Худо. Дар натиҷаи ин дар қалисоҳо ё ҷамоатҳои онҳо ҷизҳое, ки арзиши аслии абадӣ доранд, хеле кам ичро мешаванд.

Исо барои Яҳёи Таъмиддиҳанда васваса буд

Ҳатто ба Яҳёи Таъмиддиҳанда лозим буд, ки бо озмоиши ба васваса афтидан ва аз Исо хафа шудан, мубориза барад.

Шогирддони Яҳё ҳамаи инро ба ў хабар доданд. Ва Яҳё ду нафарро аз шогирддони худ даъват намуда, назди Исо фиристод, то ки бипурсанд: «Оё Ту Ҳамон ҳастӣ, ки бояд биёяд, ё мунтазири дигаре бошем?» Онҳо назди ў омада, гуфтанд: «Яҳёи Таъмиддиҳанда моро назди Ту фиристод, то ки бипурсем: «Оё Ту Ҳамон ҳастӣ, ки бояд биёяд, ё мунтазири дигаре бошем?» (Луқо 7:18-20).

Лекин, як дақиқа! Чаро Яҳё аз Исо мепурсад, ки оё ў Ҳамон Масеҳ ҳаст, ки бояд биёяд? Яҳё худаш он касе буд, ки роҳро барои ў тайёр кард ва омадани ўро эълон кард: «Инак, Барраи Худо, ки гуноҳи ҷаҳонро мебардорад!» (Юҳанно 1:29). Маҳз Яҳёи Таъмиддиҳанда гуфта буд: «Ў Ҳамон аст, ки бо Рӯгулқудс таъмид медиҳад» (Юҳанно 1:33). Ў ҳатто гуфта буд: «Ў бояд нашъунамо ёбад ва ман завол ёбам» (Юҳанно 3:30). Яҳёи Таъмиддиҳанда дар он вақт ягона шахсе буд, ки Кӣ будани Исоро ҳақиқатан медонист. (Ба Шимъӯни Петрус ин ҳанӯз ошкор нашуда буд.)

ДОМИ ШАЙТОН

Пас чаро ӯ мепурсад: «Оё Исо Масеҳ аст, ё мунтазири дигаре бошем?»

Худро ба ҷои Яхё гузоред. Шумо он одаме ҳастед, ки дар сафи пеши кори Ҳудо мебошед. Ба бисёр одамон хизмат мекардед ва хизмати шумо муҳимтарин дар кишвар буда, дар бораи он аз ҳама чиз бештар гап мезаданд. Шумо зиндагии худфидокорона ба сар мебурдед, хонадор нашудед, то ки барои иҷро кардани даъвати ҳуд, имкониятҳои потенсиалии ҳудро истифода баред. Шумо дар биёбон зиндагӣ мекардед, малаҳ ва асали ёбӣ меҳӯрдед ва аксар вақт рӯза медоштед. Бо фарисиён мубориза мебурдед ва шуморо айбдор мекарданد, ки дар қайди иблис ҳастед. Шумо тамоми умри ҳудро ба тайёр кардани роҳ барои Масеҳи Омадаистода сарф кардед.

Акнун бошад, шумо дар зиндон ҳастед. Шумо аллакай якчанд вақт дар ҳабс ҳастед. Хеле кам одамон ба дидани шумо меоянд, чунки диққати он одамоне, ки шумо тайёр кардед, акнун дар Исои Носирӣ аст. Ҳатто шогирдони шумо ба Ин Одам ҳамроҳ шуданд. Фақат якчанд нафар бо шумо монданд, то ки баројтон хизмат кунанд. Вақте ки онҳо барои дидани шумо меоянд, нақл мекунанд, ки чӣ тавр Ин Шахс ва шогирдонаш ҳаёти аз шумо беҳтарро мебаранд. Онҳо ҳамроҳи бочгирон ва гуноҳкорон ҳӯрок меҳӯранд. Онҳо Рӯзи Шанберо вайрон мекунанд ва ҳатто рӯза намедоранд.

Шумо ба ҳуд мегӯед: «Ман дидам, чӣ тавр Рӯҳи Ҳудо дар шакли кабӯтар ба ӯ нозил шуд, vale магар Масеҳ бояд ҳамин тавр рафтор кунад?»

Ҳар чӣ бештар шумо дар зиндон ҳастед, озмоиш барои хафа шудан ва ба васваса афтодан саҳттар мешавад. «Ин Одаме, ки баҳраш тамоми ҳаёти ҳудро сарф кардам, то ки барои ӯ роҳро тайёр кунам, ҳатто барои дидани ман ба зиндон наомад! Ин чӣ тавр буда метавонад? Агар ӯ Масеҳ бошад, пас чаро маро аз ин зиндон халос намекунад? Ман ҳеч кори хато накардаам».

Барои ҳамин, шумо ду нафар шогирдони бовафои худро ба назди Исо мефиристед, то аз Ӯ пурсанд: «Оё Ту Ҳамон ҳастӣ, ки бояд биёяд, ё мунтазири дигаре бошем?» Биёед мебинем, чӣ тавр Исо ба Яҳё ҷавоб дод:

Дар ҳамон вақт Ӯ бисёр қасонро аз қасалиҳо ва дардҳо ва аз арвоҳи палид шифо дода ва қӯрони бисёрро биной бахшида буд.

Ва Исо дар ҷавоби онҳо гуфт: «Биравед ва он чи дидед ва шунидед, ба Яҳё бигӯед: қӯрҳо мебинанд, шалҳо роҳ мераванд, махавиён пок мешаванд, карҳо мешунаванд, мурдагон эҳё мешаванд, ба мискинон башорат дода мешавад;

Ва ҳуشو қасе, ки дар ҳаққи Ман ба васваса наафтад»
(Луқо 7:21-23).

Исо пешӯии Ишаъёро, ки барои Яҳё хеле шинос буд, иқтибос меорад. Навиштаҳо аз Китоби Ишаъё 29:18, 35:4-6 ва 61:1 ба он ҷизҳое даҳл дорад, ки шогирдони Яҳё медиданд, то он даме, ки интизори ба Исо савол додан буданд. Онҳо дар бораи Ӯ ҳамчун Масеҳ шаҳодат медоданд. Аммо Ӯ бо ин тамом намекунад. Ӯ илова мекунад: «Ҳуشو қасе, ки дар ҳаққи Ман ба васваса наафтад!»

Ӯ мегуфт: «Яҳё, Ман мефаҳмам, ки ту ҳамаи он ҷизе, ки бо ту рӯй дода истодааст, намефаҳмӣ ва бисёр роҳҳои Маро намедонӣ, лекин дар ҳаққи Ман ба васваса наафт, чунки Ман на он тавре, ки Ту интизор будӣ, амал мекунам». Ӯ аз Яҳё илтимос мекард, ки роҳҳои Ҳудоро аз рӯи фаҳмиши худ доварӣ накунад. Яҳё тасвир ё нақшай пурраи Ҳудоро намедонист, айнан чуноне ки мо имрӯз онро намедонем. Исо ӯро рӯҳбаланд карда, мегуфт: «Ту он кореро, ки ба ту супорида шуда буд, иҷро кардӣ. Мукофоти ту бузург ҳоҳад буд. Фақат ту дар ҳаққи Ман ба васваса наафт!»

ХАФАГЙ (ВАСВАСА) БЕ УЗР

Хатто агар шумо рохҳои Ҳудоро ёд гирифта бошед, мисли Яхё, шумо, ба ҳар ҳол, баҳонаи хафа шудан ва дар ҳаққи Исо ба васваса афтиданро мейбед. Агар шумо ҳақиқатан Ӯро дўст медошта бошед ва ба Ӯ имон дошта бошед, шумо бо ҳар роҳ кўшиш мекунед, ки аз Ӯ хафа нашавед ва ба васваса наафтед, чунки мефаҳмад, ки рохҳои Ӯ ҳамеша аз рохҳои шумо баландтар ҳастанд.

Агар шумо ҳамеша ба Рӯҳи Ҳудо итоат кунед, одамон аз шумо хафа мешаванд ва дар ҳаққи шумо ба васваса меафтанд. Дар Инчили Юҳанно 3:8 Исо гуфтааст: «Бод ҳар ҷо, ки хоҳад, мевазад ва ту овози онро мешунавӣ, лекин намедонӣ, ки аз кучо меояд ва ба кучо меравад: чунин аст ҳолати ҳар кӣ аз Рӯҳ таваллуд ёфта бошад».

Вақте ки шумо бо роҳнамоии Рӯҳи Муқаддас ягон кор мекунед, баъзе одамон шуморо намефаҳманд. Ичозат надиҳед, ки ҷавоби норозигии онҳо шуморо аз ростие, ки дар дили шумо ҳаст, дур барад. Аз барои хоҳиши одамонро ичро кардан, Рӯҳи Муқаддасро рад нақунед. Петрус инро қайд мекунад:

Пас, чи тавре ки Масеҳ барои мо ба ҳасби ҷисм уқубат
кашидааст, шумо низ бо ҳамон фикр мусаллаҳ шавед;
зоро касе ки ба ҳасби ҷисм уқубат кашад, дигар гуноҳ
намекунад, то ки боқии умри ҷисмониро на аз рӯи
ҳавасҳои (ҳоҳишҳои) одамӣ, балки мувофиқи иродай
Ҳудо ба сар барад (1-ум Петрус 4:1-2).

Вақте ки шумо аз рӯи иродай Ҳудо зиндагӣ мекунед, шумо ҳоҳишҳои одамонро ичро намекунед. Дар натиҷаи ин шумо ба ҳасби ҷисм уқубат мекашед. Исо муқобилияти калонро аз ҷониби пешвоёни рӯҳонӣ аз сар гузаронд. Одамони рӯҳонӣ фикр мекунанд, ки Ҳудо фақат дар доираи он чорҷӯбае, ки онҳо худашон муайян менамоянд, амал мекунад. Онҳо бовар

мекунанд, ки онҳо ягона шахсоне ҳастанд, ки ҳуқуқи ба назди Худо омаданро доранд. Агар ду ҳазор сол пеш Ҳудованд бо Рӯҳи Муқаддас роҳнамо буда, одамони диндорро хафа карда, ба васваса андохта бошад, пас онҳое, ки Ӯро пайравӣ мекунанд, бешак ҳамин тавр мекунанд.

Таъқиботе, ки ба сари ҳаввории Павлус омад, мисоли хуб аст. Баъзе одамон дар Ғалотия ба овозаҳо бовар карданд, ки гӯё Павлус Инчили салибро тағиیر дода, бо пешвоёни динӣ ба созиш даромад. Ин пешвоёни рӯҳонӣ мегуфтанд, ки барои наҷот ёфтсан, ҳатна лозим аст. Лекин Павлус ба онҳо аниқ гуфт. «Ба ман нигоҳ кунед, - гуфт ӯ, - пешвоёни динӣ маро дар ҳама чой таъқиб мекунанд. Агар ман дар бораи ҳатна мавъиза мекардам, магар онҳо маро таъқиб мекарданд? Он воқеият, ки салиб ягона роҳ барои наҷот аст, одамонро ба васваса меандозад (хафа мекунад), лекин ин ростӣ аст ва ман ягон чизи дигарро мавъиза кардани нестам!» (ниг. Ғалотиён 5:11).

Агар ягон кас бар зидди ростии Инчил барояд, онгоҳ вақти он аст, ки бояд далерона Инчилро ҳимоя кунем. Мо бояд дар дили худ қарор кунем, новобаста аз он, ки чӣ гуна нарҳро супоридан лозим меояд, ба Рӯҳи Худо итоат мекунем. Онгоҳ мо маҷбур намешавем, ки зери фишори одамон ва шароитҳо қарор кунем, чунки мо аллакай қарорҳои худро кардем.

**ИСО БАЪЗЕ ОДАМОНРО
БО ОН ХАФА МЕКАРД, КИ
БА ПАДАРИ ХУД ГАПДАРО
БУД. ЛЕКИН Ў ҲЕЧ ГОҲ
БАРОИ ҲИМОЯ КАРДАНИ
ҲУҚУҚҲОИ ХУД ВАСВАСА
НАМЕШУД.**

БОБИ 10

БАРОИ ОН КИ ОНҲОРО БА ВАСВАСА НААНДОЗЕМ

*Пас, якдигарро дигар маҳкум накунем; балки беҳтар
аст дар он хусус муҳокима кунед, ки касе дар сари
роҳи бародараши пешпое ё васвасае нагузорад.*

– Румиён 14:13

Худи ҳозир мо бо шумо муҳокима кардем, ки вақте ки
Исо дар рӯи замин буд ва ба одамон хизмат мекард, чӣ
тавр бисёр касон аз Исо хафа шуданд. Ба назар менамояд, ки
тақрибан ба ҳар ҷое, ки Ӯ мерафт, одамон хафа мешуданд. Дар
ин боб ман ба дигар тарафи ин савол нигоҳ кардан меҳоҳам.

Исо ва шогирдонаш навакак ба Кафарнаҳум баргаштанд.
ОНҳо як доираи хизматро ба охир расониданд ва барои
истироҳати кӯтоҳ, вале даркорӣ, омаданд. Агар ягон ҷойро

ДОМИ ШАЙТОН

базаи хизматии Ӧ ҳисоб кардан мүмкин бошад, пас, Кафарнаұм чүнин чой буд.

Як мансабдори ин шаҳр, ки барои ҷамъ кардани андози маъбад масъул буд, ба назди Шимъӯни Петрус омад: «Оё Устоди шумо ду дирҳамро намедиҳад?» (Матто 17:24).

Петрус «Ҳа» гуфта, ҷавоб дод ва ин савол ба назди Исо рафт.

Исо интизор буд, ки ҳоҳиши ҷамъкунандай андозро шунавад, чунки аз Шимъӯни Петрус пурсид: «Шимъӯн, фикри ту чист? Подшоҳони ҷаҳон боҷ ва хироҷро аз киҳо мегиранд? Аз фарзандони худ ё аз бегонагон?»

Петрус ба Ӧ гуфт: «Аз бегонагон».

Исо ба вай гуфт:

«Пас фарзандон озоданд» (Матто 17:25-26).

Исо Петрустро ба он фикр меорад, ки фарзандон аз андоз озод ҳастанд. Аз онҳо андоз намегиранд. Баръакс, фарзандон ин андозҳоро истифода мебаранд. Онҳо дар қасре зиндагӣ мекунанд, ки бо андозҳо нигоҳ дошта мешавад. Фарзандон аз дастарҳони шоҳона ҳӯрок мөхӯранд ва либосҳои шоҳона мепӯшанд, ва ҳамаи ин аз ҳисоби боҷу андозҳо таъмин карда мешаванд. Онҳо озод ҳастанд ва онҳоро бепул таъмин мекунанд.

Ин ҷамъкунандай андозҳо барои маъбад боҷ гирифт. Лекин подшоҳ ё ҳӯҷаини маъбад кӣ буд? Он барои кӣ соҳта шуда буд? Ҷавоб: барои Худо Падар. Петрус навакак аз Худо ваҳӣ гирифт, ки Исо «Масех, Писари Худои Ҳай аст».

Дар асоси ин Исо аз Петрус мепурсид: «Агар Ман Писари Он Касе бошам, ки ин маъбад Барояш тааллук дорад, пас, магар Ман аз супоридани андози маъбад озод нестам?» Албатта, Ӧ озод буд ва пурра ҳақ дошт, ки андоз насупорад. Лекин нигоҳ кунед, ба Петрус чӣ мегӯяд:

Лекин барои он ки онҳоро ба васваса наандозем, ба соҳили баҳр рафта, қалмоқе биандоз ва аввалин моҳиро, ки банд шуд, бигир; ва даҳонашро кушода, истатир хоҳӣ ёфт; онро гирифта, барои Ман ва барои худат ба онҳо билеҳ (Матто 17:27).

Ӯ ҳозиракак исбот кард, ки озодӣ дорад. Аммо барои он одамонро хафа накардан, ба Петрус гуфт: «Биё, андозро месупорем!» Вақте ки Ӯ ба Петрус гуфт, ки рафта, қалмоқро андохта, аз даҳони якум моҳии сайд кардааш пулро ёбад, ин боз як исботи озод будани Ӯ аст. Худо Падар ҳатто барои супоридани андоз онҳоро бо пулҳо таъмин кард.

Исо – Худованди тамоми замин. Ӯ - Писари Худо. Замин ва ҳар чизеро, ки дар он аст, Ӯ оғаридааст ва ба Ӯ тобеъ аст. Пас, Ӯ медонист, ки пул дар даҳони моҳӣ мешавад. Ба Ӯ кор кардан лозим набуд, то ки ин пулро ёбад, чунки Ӯ Писари Худо буд. Бо вуҷуди ин, Ӯ, ба ҳар ҳол, қарор кард, ки андозро месупорад ва одамонро хафа намекунад.

Оё ин Ҳамон Исо аст, ки мо дар боби пештар дида будем. Ҳамоне, ки бисёр одамонро ба васваса андохта, ҳеч хел баҳшиш напурсид? Ӯ исбот кард, ки аз супоридани андоз озод аст, лекин гуфт: «Лекин барои он ки онҳоро ба васваса наандозем, рафта, андозро бисупор!» Ба назар чунин менамояд, ки гӯё дар ин ҷо ҳеч хел пайдарҳамӣ нест, дуруст? Ҷавобро мо дар ояти минбаъда мейбем:

Дар он соат шогирдон назди Исо омада, гуфтанд:
«Дар Малакути Осмон кист бузургтар?

Исо кӯдакеро ҷеф зада, дар миёни онҳо ба по гузошт ва гуфт: «Ба ростӣ ба шумо мегӯям: агар рӯчӯй накунед ва монанди кӯдакон нашавед, ба Малакути Осмон наҳоҳед даромад.

Пас, ҳар кӣ ҳудро мисли ин кӯдак фурӯтан созад, дар Малакути Осмон вай бузургтар аст» (Матто 18:1-3).

ДОМИ ШАЙТОН

Ибораи асосӣ дар инҷо «ҳар кӣ ҳудро фурӯтан созад» мебошад. Каме дертар Исо пурратар фаҳмонида, мегӯяд:

«Ҳар кӣ дар миёни шумо ҳоҳад бузург бошад, хизматгори шумо бошад...

Чунки Писари Одам на барои он омад, ки ба ӯ хизмат кунанд, балки барои он ки хизмат кунад ва ҷони Ҳудро барои ғидияни бисёр қасон бидиҳад» (Матто 20:26-28).

Анаю мана! Ҷӣ ҳел изҳорот! Ӯ наомад, то ки ба ӯ хизмат кунанд, балки барои он ки Ҳудаш хизмат кунад. Ӯ Писар буд. Ӯ озод буд. Ӯ аз ҳеч қас ҳеч чиз қарздор набуд. Ӯ тобеи ҳукми ҳеч яке аз одамон набуд. Лекин қарор кард, ки озодии Ҳудро барои ба дигарон хизмат кардан истифода мебарад.

Озод барои хизмат кардан

Дар Аҳди Ҷадид ба мо, писарони Ҳудо, насиҳат медиҳанд, ки ба Исо тақлид кунем ва ҳамон ҳел диле, ки ӯ дорад, дошта бошем. Зоро ки, эй бародарон, ба озодӣ даъват шудаед, фақат ин ки озодӣ (озодии шумо) баҳонае барои ҳавасҳои ҷисм нашавад, балки ба яқдигар бо муҳаббат хизмат кунед (Ғал. 5:13).

Калимаи дигар, ки маънояш озодӣ мебошад, имтиёз ё бартарӣ аст. Мо, ҳамчун фарзандони Ҳудои Зинда, набояд озодӣ ё бартарии ҳудро барои ба ҳудамон хизмат кардан истифода барем. Озодӣ бояд барои ба дигар одамон хизмат кардан истифода бурда шавад. Хизмат меҳнати озод аст. Меҳнат дар маҳдудӣ ва бе озодӣ ғуломӣ аст. Ғулом он шахсест, ки ба хизмат кардан маҷбур аст, ҳол он ки хизматгор он шахсест, ки хизмат кардан меҳоҳад. Биёед ба баъзе фарқиятҳо байни муносибати ғулом ва хизматторро ба кор нигоҳ мекунем:

Ғулом маҷбур аст, ки кор кунад – хизматгор бо ихтиёри Ҳудаш кор мекунад.

БАРОИ ОН КИ ОНҲОРО БА ВАСВАСА НААНДОЗЕМ

Ғулом миқдори ками кори аз ў талабшударо ичро мекунад – хизматгор миқдори зиёдтарини потенсиали худро истифода мебарад.

Ғулом як фарсанг роҳро тай мекунад, хизматгор аз ин изофа роҳро тай мекунад.

Ғулом худро ғоратшуда ҳис мекунад, хизматгор худаш медиҳад.

Ғулом басташуда аст – хизматгор озод аст.

Ғулом барои ҳуқуқҳои худ мубориза мебарад – хизматгор ҳуқуқҳои худро рад мекунад.

Ман бисёр масеҳиёнро дидаам, ки бо хафагӣ дар дил хизмат мекунанд. Вақте ки андозҳояшонро месупоранд, онҳо бе розигӣ медиҳанду боз шикоят мекунанд. Онҳо пештара барин ҳамчун ғуломони шариат зиндагӣ мекунанд, гарчанде ки аз шариат озод ҳастанд. Онҳо дар дилҳои худ ғулом мемонанд.

Чизи аз ҳама андӯхгин дар он аст, ки ин шариатро онҳо худашон дар асоси Аҳди Ҷадид бароварданд. Онҳо чунин муносибатеро, ки Исо хизмат мекард, надоранд. Онҳо дарк намекунанд, ки барои ба Ҳудо хизмат кардан озод шудаанд.

Барои ҳамин онҳо барои шавқу ҳавасҳои худ мубориза бурданро давом медиҳанд, ба ҷои он ки барои шавқу ҳавасҳои дигар одамон мубориза баранд.

Павлус дар номаҳои худ ба румиён ва қўринтиён чунин муносибатро фош мекунад.

Павлус бо суханони зерин насиҳат мекунад:

«Касеро, ки дар имон суст аст, қабул кунед бе он ки дар бораи ақидаҳо мубоҳиса намоед. Яке боварӣ дорад, ки ҳӯрдани ҳама чиз ҷоиз аст, вале он, ки суст аст, фақат сабзвот мөхӯрад» (Румиён 14:1-2).

Исо фаҳмо карда гуфт, ки на он чизе, ки ба даҳон медарояд, одамро палид мекунад, балки он чизе, ки аз даҳонаш мебарояд.

ДОМИ ШАЙТОН

Бо ин суханон Ү мефаҳмонад, ки барои шахси имондор ҳама гуна хӯрок пок аст (Марқ. 7:18-19).

Павлус гуфтааст, ки баъзе имондороне ҳастанд, ки дар имон суст мебошанд. Онҳо ҳанӯз ҳам метарсанд, ки аз хӯроки ба бутҳо қурбонишаванда нопок мешаванд ва гӯшт хӯрда наметавонанд. Гарчанде ки Исо аниқ фаҳмонд, ки дар ин масъала чӣ тавр рафтор кардан лозим аст, чунин одамон, ба ҳар ҳол, бо хотирҷамъӣ гӯшт хӯрда наметавонистанд.

Пас, дар бораи хӯрдани қурбониҳои бутҳо мо медонем, ки бут дар ҷаҳон вучӯд надорад, ва ҷуз Ҳудои Ягона худои дигаре нест.

Лекин мо як Ҳудо дорем, яъне Ҳудои Падар, ки ҳама чиз аз Ӯст, ва мо барои Ӯ ҳастем, ва як Ҳудованд дорем, яъне Исои Масех, ки ҳама чиз ба воситай Ӯст, ва мо барои Ӯ ҳастем.

Аммо ҳама дорои ин дониш нестанд: баъзе касон то алҳол аз рӯи одати деринаи бутпаратӣ ин хӯрокро ҷун қурбонии бут мөхӯранд ва вичдони онҳо, ки нотавон аст, наҷис мешавад (1 Қўринтиён 8:4, 6-7).

Дар калисои румиён ва қўринтиён масеҳиёне, ки дар имонашон боқувваттар буданд, дар назди онҳое, ки дар имон сүсттар буданд, гӯшт мөхӯрданд. Имондорони суст аз рамзи гӯшт дар қурбонгоҳ, ки барои бутҳо ба қурбонӣ оварда мешуд, озод шуда наметавонистанд. Имондорони боқувваттар медонистанд, ки бут ҳеч чиз нест ва вақте ки гӯшт мөхӯрданд, вичданашон тамоман азоб намедод.

Вале чунин ба назар менамуд, ки онҳо дар бораи озодии ҳуд, ки ҳамчун имондорони Аҳди Ҷадид доштанд, бештар фикр мекарданд, нисбат ба он ки бародарони ҳудро хафа мекарданд. Ҳудашон нафаҳмида, онҳо дар роҳи бародарони сустимонашон санги пешпоро мегузоштанд. Дар дили хизматгор чунин

муносибат набояд бошад. Нигоҳ кунед, чӣ тавр Павлус ба онҳо муроҷиат мекунад:

Пас, яқдигарро дигар маҳкум накунем; балки беҳтар аст дар он хусус муҳокима кунед, ки касе дар сари роҳи бародараш пешпое ё васвасае нагузорад.

Зеро ки Малакути Ҳудо аз ҳӯрдан ва нӯшидан иборат нест, балки адолат, сулҳу осоиштагӣ ва шодмонӣ дар Рӯҳулқудс аст (Румиён 14:13,17).

Ӯ мегӯяд: «Биёед дар хотир дошта бошем, ки дар асл Малакути Ҳудо – ин адолат, сулҳу осоиштагӣ ва шодмонӣ дар Рӯҳулқудс аст». Ҳамаи ин баракатҳоро имондорони нав надоштанд. Имондорони боқувваттар озодии ҳудро на барои хизмат, балки барои ҳимоя кардани «ҳуқуқҳои» ҳуд истифода мебурданд. Онҳо медонистанд, ки мувофиқи Аҳди Ҷадид онҳо озодӣ доранд. Лекин дониш бе муҳабbat ҳама чизро вайрон мекунад.

Дар ин масъала дили онҳо мисли дили Исо набуд. Исо нисбати пардохтани андози маъбад ҳуқуқҳои Ҳудро ба Петрус ва дигар шогирдонаш фаҳмонда дода, дар мисоли шахсӣ нишон дод, ки барои ба дигарон хизмат кардан, шавқу ҳавасҳои ҳудро як сӯ гузоштан чӣ хел муҳим аст. Исо намехост, ки озодии Ӯ боиси ҳимоя кардани ҳуқуқҳояш, сабаби васваса ва пешпоҳӯрии дигар одамон шавад.

Павлус ба онҳое, ки ҳуқуқҳои ҳудро дар Масеҳ медонанд, вале барои хизмат кардан дили Ӯро надоранд, чүнин оғоҳӣ медиҳад:

«Ва аз дониши ту он бародари нотавон, ки Масеҳ барои Ӯ мурд, нобуд мешавад.

Ва ба ин тариқа бар зидди бародарон гуноҳ карда ва ба вичҷони нотавони онҳо осеб расонда, шумо бар зидди Масеҳ гуноҳ мекунед» (1-ум Қўринтиён 8:11-12).

ДОМИ ШАЙТОН

Мо озодии худро барои гуноҳ кардан истифода бурда метавонем. Чӣ тавр? Ба воситай осеб расонидан ба онҳое, ки вичҷони суст доранд, ва ба воситай боиси хафашавӣ ва пешпохӯрии онҳо гардиданамон.

Ҳар кӣ яке аз ин тифлонро, ки ба Ман имон меоваранд, ба васваса андозад, барои вай беҳтар аст, ки сангӣ осиёе бар гарданаш овехта, вайро дар қаъри баҳр ғарқ кунанд.

Вой бар ҳоли ҷаҳон ба сабаби васвасаҳо, зеро ки вуқӯи васвасаҳо ногузир аст; лекин вой бар ҳоли касе, ки сабаби васвасаҳо гардад.

Пас, агар дастат ё поят туро ба васваса андозад, онро бурида, аз худ дур андоз; барои ту беҳтар аст, ки ланг ва ё шал шуда, ба ҳаёт дароӣ, аз ин ки бо ду даст ва ё бо ду пой дар оташи ҷовидонӣ андохта шавӣ;

Ва агар ҷашмат туро ба васваса андозад, онро қанда, аз худ дур андоз: барои ту беҳтар аст, ки якҷашма шуда ба ҳаёт дароӣ, аз он ки бо ду ҷашм дар оташи дӯзах андохта шавӣ.

Зинҳор, ҳеч яке аз ин тифлонро хор нашуморед; зеро ба шумо мегӯям, ки фариштаҳои онҳо дар осмон ҳамеша рӯи Падари Маро, ки дар осмон аст, мебинанд (Матто 18:6-10).

Дар тамоми ин боби Инчили Матто дар бораи васвасаҳо гуфта мешавад. Исо фаҳмо нишон дод, ки мо бояд аз ҳар чизе, ки сабаби гуноҳ шуда метавонад, озод шавем, ҳатто агар ин чиз яке аз имтиёзҳои Аҳди Ҷадид бошад. Агар ин чиз бародари сусти шуморо ба гуноҳ тела мекарда бошад, онро дар пеши ӯ бурида партоед.

Шояд шумо ҳайрон шавед, ки пас ҷаро Исо бисёр одамонро ба васваса андохт. Ҷавоб оддист: Исо дар натиҷаи гапдароӣ ба Падари Ҳуд ва барои хизмат ба дигарон, баъзе одамонро хафа

мекард. Ӯ ин корро бо мақсади талаб кардани ҳуқуқҳои Худ намекард.

Вақте ки Исо беморонро дар рӯзи шанбе шифо медод, фарисиён ба васваса меафтиданд. Шогирдон ба васваса меафтиданд, вақте ки он ҳақиқатеро мешуниданд, ки Падар ба Ӯ фармон медод, ки мавъиза кунад. Марто ва Марям ба васваса афтиданд (хафа шуданд), вақте ки Исо барои шифо додани Лаъзор дер омад. Лекин шумо дар ҳеч кучо намеёбед, ки Исо ба Худаш хизмат карда, дигар одамонро ба васваса андохта ё хафа карда бошад.

Дар номаи худ ба Қўринтиён Павлус чунин огоҳ мекунад:

Аммо боҳабар бошед, ки ин озодии шумо сабаби васвасаи нотавонон нашавад.

Озодии мо ба мо барои хизмат кардан ва барои ҳаёти худро ба дигарон баҳшидан дода шудааст. Мо бояд обод кунем, на вайрон. Инчунин, ин озодӣ барои ҷамъ кардани молу мулк дода нашудааст. Аз сабаби он ки мо ин озодиро ба таври нодуруст истифода мебарем, имрӯзҳо бисёр одамон тарзи зисти масеҳиёни ҳозираро дида, ба васваса меафтанд.

Он огоҳиеро, ки ба мо дар номаи 1-уми Қўринтиён 8:9 дода шудааст, гӯш кунед: «Аммо боҳабар бошед, ки ин озодии шумо сабаби васвасаи нотавонон нашавад».

Ман ба шумо мисоли вайроншавии ин аҳкомро мебиёрам. Ҳангоми сафари дуюми миссионерии ман ба Индонезия, ман ҳамроҳи худ занам Лиза, фарзандонам ва дояро гирифтам, ки барои ба бачагонамон нигоҳубинӣ кардан ба мо ёрӣ медод. Мо ба ҷазираи курортӣ дар Денпасар, Вали, омадем.

Пирионкалисое, кимо омадем, ҳӯҷанини як меҳмонхонаи хоксор дар маҳаллаи бисёр серғавғои шаҳр буд. Мо масофаи зиёдро дар бехобӣ гузаронидем. Албатта, хеле хаста шудем. Ҳамон шаб мо аз ғавғои баланд ва аз аккоси сагон якчанд маротиба бедор шудем, ва ба таври бояд шояд истироҳат накардем.

ДОМИ ШАЙТОН

Рўзи дигар мо ба Ява рафтем ва дар давоми ду ҳафта аз рўи ҷадвали зич хизмат кардем. Дар давоми ин ду ҳафта мо фақат як рўзи истироҳат доштем, он ҳам бошад, дар роҳ гузашт. Дар муддати бисту чор соат мо панҷ маротиба дар калисое, ки аз сӣ ҳазор нафар иборат буд, хизмат кардем.

Дар роҳи бозгашт аз Вали гузаштанамон даркор буд. Пастор ба мо ҳабар дод, ки мо боз дар меҳмонхонаи яке аз пирони калиси ў шабро мегузаронем. Аз шунидани чунин ҳабар мо дар ҳаяҷон набудем: баъд аз ду ҳафтаи хизмати бошиддат мо намехостем бе истироҳат монем.

Саҳарӣ, вақте ки мо аз Ява ба Вали рафтани будем, ҳангоми ноништа як зан пешниҳод кард, ки барои шабро дар яке аз меҳмонхонаҳои беҳтарини Вали гузаронидан пулашро медиҳад. Ман хурсанд будам, ки мо метавонем дар ҷои хуб истем ва истироҳат кунем.

Вақте ки мо аз тарабхона (ресторан) барои ҷамъ кардани ҷизҳоямон рафтем, Лиза ба ман гуфт, ки оиди таклифи он зан ҳиссиёти нофаҳмо дорад. Мо ҳамроҳи тарҷумон бо он зан гап задем ва гуфтем, ки ташвиш кашидан лозим нест – ҳамааш хуб мешавад. Ва боз, вақте ки мо аз Ява ба Вали парвоз мекардем, Лиза гуфт, ки мо нодуруст рафтор карда истодаем.

Ман беақлона рафтор кардам ва ба ў гӯш накардам. Ман ба ў гуфтам, ки ин варианти хуб аст ва, илова бар ин, калисоро заҳмат намедиҳад. Вақте мо ба Вали омадем, дар ҷои қабули боғоч Лиза боз як маротиба кӯшиш кард, ки ман розӣ шавам, лекин ман ўро гӯш накардам.

Вақте ки бо пастори маҳаллӣ воҳӯрдем, ман ба ў ҳабар додам, ки мо ба меҳмонхонаи онҳо мӯҳтоҷ неstem, чунки як зан ба мо дигар ҷойро пешниҳод кард. Ўз суханони ман ҳайрон шуд ва ман аз ў пурсидам, ки чӣ гап аст.

Хушбахтона, ў бо ман күшоду равшан буд ва гуфт: «Чон, пири калисо ва оилаи ў ҳафа мешаванд. Онҳо аллакай утоқро барои шумо банд карда монданд, гарчанде ки барои ин шаб

ҳамаи ҷойҳо дар меҳмонхона фурӯҳта шуданд».

Эҳтимол, ман худи пасторро низ хафа кардам ва ғамхории онҳоро бо миннатдорӣ ва қадрдонӣ қабул накардам. Охири охирон, ман ба ӯ ваъда додам, ки мо таклифи он занро қабул намекунем ва дар меҳмонхонаи пири калисои ӯ шабро мегузаронем.

Худованд бо дили ман кор кард. Ман дидам, ки ба пастор дард расондам. Ман фахмидаам, ки ҳуқуқҳои худро истодагӣ карда ва ба даст оварданӣ шуда, бародари худро хафа кардам ва ин гуноҳ аст. Барои ҳамин, ба назди ӯ баргашта, баҳшиш пурсидам. Ӯ маро баҳшид. Умединорам, ки ин дарсро аз нав гузаштан лозим намеояд.

Озмоиши ободкунанда

Дар Нома ба Румиён ҳаввории Павлус ҷамъбаст кард, ки Ҳудо оиди ин савол ҷӣ мегӯяд:

Пас, дар роҳи сүлҳу осоиштагӣ ва тақвияти яқдигар саъю қӯшиш кунем (Румиён 14:19).

МО бояд ин чизро мақсади зиндагии худ кунем: озодии мо набояд сабаби пешпоҳӯрии дигарон шавад. Он коре, ки мо мекунем, ҳатто мувоғиқи Навиштаоти Муқаддас буда метавонад. Лекин ба худ савол диҳед: оё ин чиз барои обод кардани дигарон хизмат мекунад ё фақат ба манфиати шумо?

Ҳама чиз барои ман ҷоиз аст, лекин на ҳар чиз фоиданок аст; ҳама чиз барои ман ҷоиз аст, лекин на ҳар чиз обод мекунад.

Ҳеч қас нафъи худро толиб набошад, балки нафъи дигаронро.

Хуллас, хоҳ меҳӯрем, хоҳ менӯшем, ё кори дигаре мекунем, ҳамаашро барои ҷалоли Ҳудо ба ҷо оваред.

На яҳудиёнро ба васваса андозед, на юнониёнро, на калисои Ҳудоро.

Чунки ман низ дар ҳар бобат дили ҳамаро мейёбам ва толиби

ДОМИ ШАЙТОН

нафъи худ не, балки нафъи касони бисёр ҳастам, то ки онҳо начот ёбанд.

Ман шуморо даъват мекунам, то ба Рӯҳи Муқаддас ичозат диҳед, ки ба воситаи ин навиштаҳо аз Каломи Ҳудо ҳар як соҳаи ҳаёти шуморо аз ғалбер гузаронад. Ба Ӯ ичозат диҳед, ки ба шумо нияту мақсадҳои пинҳонии шуморо нишон диҳад, ки барои фоидай худатон нигарон шудаанд, на ба манфиати дигарон. Ба қадом соҳаи ҳаётатон даҳл надошта бошад, даъвати Рӯҳи Муқаддасро қабул кунед, то ки хизматгори дигарон бошед.

Озодии худро дар Масех барои дигаронро озод кардан истифода баред, на барои истодагарӣ кардани ҳуқуқҳои шахсии худ. Ин яке аз шартҳои хизмати Павлус буд, ӯ менависад:

«Дар ҳеч чиз мо мамоният намерасонем, то ки хизмати мо ба мазаммат дучор нашавад» (2-юм Қўринтиён 6:3).

**ШАХСЕ, КИ БАХШИДАН
НАМЕХОҲАД, ФАРОМӮШ
КАРДААСТ, КИ ЧӢ ГУНА
ҶАРЗИ КАЛОНРО ХУДО БА
Ӱ БАХШИДААСТ.**

БОБИ 11

БАХШИШ: НАМЕДИХЕД – НАМЕГИРЕД

*Бинобар ин ба шумо мегўям: ҳар чўй дар дуо хоҳиш
мекунед, яқин бидонед, ки онро пайдо хоҳед кард, -
ва ба шумо дода хоҳад шуд. Ва ҳангоме ки дар дуо
меистед, агар аз касе ранҷу озоре кашида бошед,
гуноҳи вайро афв намоед, то ки Падари шумо низ, ки
дар осмон аст, гуноҳҳои шуморо биомурзад; аммо агар
шумо афв накунед, Падари шумо низ, ки дар осмон
аст, гуноҳҳои шуморо наомурзад».*

– Марқұс 11:24-26

Дар ин қисми китоб ман меҳоҳам диққати шуморо ба
оқибати набахшидан ва инчунин ба роҳҳои озодшавай
аз он ҷалб қунам.

Исо ҳама вақт он чизе, ки мегуфт, ҳамонро дар назар дошт:

ДОМИ ШАЙТОН

«Агар шумо набахшед, Падари шумо низ, ки дар осмон аст, гунохъои шуморо наомурзад». Модар чунин маданияте тарбия ёфтем, ки одамон як чиз мегӯянд, аммо тамоман дигар чизро мекунанд. Дар натичаи ин одамон ба суханони яқдигар ҷиддӣ муносибат намекунанд.

Ин аз давраи бачагӣ сар мешавад. Волидайн ба қӯдак мегӯянд:

«Боз як бор ҳамин корро кунӣ, ҷазо мебинӣ». Лекин қӯдак корро на фақат боз мекунад, балки якчанд маротиба такрор мекунад. Баъд аз ҳар дафъае, ки ў ин корро мекунад, ў айнан ҳамон суханони огоҳиро аз волидайнаш мешунавад. Одатан, баъд аз ин ягон хел ҷазои ислоҳкунанда гузаронида намешавад. Ҳатто агар ҷазо диҳанд ҳам, он аз ваъда кардаашон ё сабуктар аст ё саҳттар, чунки волидайн ба ҳашм меоянд.

Ҳарду рафтори волидайн ба қӯдак мегӯяд: мо он чизеро, ки мегӯем, дар назар надорем, ё: он чизе, ки мо мегӯем, рост нест. Қӯдак фикр карданро ёд мегирад, ки на ҳар чизе, ки одамоне, ки дар сари қудрат ҳастанд, талаффуз мекунанд, ҳақиқат аст. Барои ҳамин, ў гумроҳ шуда, фикр мекунад, ки оё ба одамони ҳуқмдор ҷиддӣ муносибат кардан лозим аст ё не. Чунин тарзи муносибат ба дигар соҳаҳои зиндагии ў таъсир мерасонад. Ў ба муаллимон, дӯston ва роҳбарони худ айнан ҳамин тавр нигоҳ карданро сар мекунад. То вақти ба воя расиданаш ин хел муносибат барояш қоиди ахлоқ мешавад. Гуфтори ў ҳоло аз ваъдаҳою фикрҳое иборат аст, ки ў тамоман дар назар надорад.

Ба ман иҷозат дижед, ки ба шумо мисоли сӯҳбати хосро биёрам. Ҷим рафиқи худ Томро вомехӯрад. Ҷим бо Том якчанд вақт муюшират надошт. Ҷим тез-тез роҳ меравад ва барои ҳамин фикр мекунад: «О, ба назарам ин Том аст. Инро бинед-а, ман тамоман вақт надорам, то ки бо ў сӯҳбат кунам».

ОНҲО ҲАРДУЯШОН БА ЯҚДИГАР НИГОҲ МЕКУНАНД. ҶИМ СӮҲБАТРО САР МЕКУНАД: «ҶАЛОЛ БА ХУДО, БАРОДАР. МАН АЗ ДИДАНИ ТУ

шодам». Онҳо каме сұхбат мекунанд. Җим саросема шуда, сұхбатро бо чүнин суханон ба охир мерасонад: «Мо бояд бо ҳам вохұрем: ҳамроҳ нишаста, хұроки нисфирузі ҳұрем».

Аввалаш ин, ки Җим саросема буд ва аз вохұрй бо Том курсанд набуд. Дуюмаш, дар он вақт ү дар бораи Худованд фикр намекард, аммо Томро бо суханони «Җалол ба Худованд» пешвоз гирифт. Сеюмаш, ү тамоман ҳоҳиш надошт, ки бо Том вохұрда, ҳамроҳ хұрок хұранд. Ү пешниҳоди худро ичро кардан ҳам набуд. Ү инро фақат барои он гүфт, то ки ҳар чи зұдтар бо ү хайрухуш кунад ва ба таври бояду шояд вичдони худро ором кунад. Ҳамин тавр, дар асл Җим аз он чизе, ки дар сұхбат гүфт, тамоман ҳеч чизро дар назар надошт.

Аммо ҳамин гуна шароитқо ҳар рұз дар зиндагии реал ғарыш медиҳанд. Имрұзғо одамон ҳатто чоряки он чизеро, ки мегүйнд, дар назар надоранд. Дар ин ҳолат, оё ягон чизи тааққубовар дар он аст, ки имрұзғо фахмиданамон душвор, ки оё ба суханони ягон кас бовар кардан мүмкін аст ё не?

Лекин вақте ки Исо чизе мегүяд, ү мекоҳад, ки мо ба суханони ү қиддій мұносибат кунем. Мо набояд чи тавре ки ба суханони одамон нигоҳ мекунем, ҳамин тавр ба суханони ү нигоҳ кунем. Вақте ки Исо дар бораи чизе гап мезанад, ү ба каломи Худ ғавоб медиҳад. Ү бовафо аст, ҳатто ҳамон вақте ки мо бевафо ҳастем. Ү дар чүнин сатқи ростій, адолат ва ростқавлій зиндагі мекунад, ки аз маданияти қамыяты мө боло меистад. Вақте ки Исо гүфт, ки «Агар шумо набахшед, Падари шумо низ, ки дар осмон аст, гуноҳдо шуморо наомурзад», - ү маҳз ҳамин чизро дар назар дошт.

Агар мө боз як қадам гузорем, мебинем, ки ү ин суханонро дар Инчил як маротиба не, балки бисёр маротиба тақрор мекунад. Исо ба мүхим будани ин огоҳиҳо зада мегузошт. Биёед ба баъзе аз онҳо назар мекунем:

Зеро, агар шумо ба мардум хатоҳшонро бибахшед,
Падари шумо, ки дар осмон аст, ба шумо низ ҳоҳад
бахшид; ва агар шумо ба мардум набахшед, Падари

ДОМИ ШАЙТОН

шумо низ хатоҳои шуморо ба шумо наҳоҳад бахшид (Матто 6:14,15).

Ва боз:

Бибахшед, ва бахшида хоҳед шуд (Луқо 6:37).

Ҳамчунин дар дуюи «Эй, Падари мо»:

Ва қарзҳои моро бибахш, чунон ки мо низ ба қарздорони худ мебахшем (Матто 6:12).

Акоиб, чӣ қадар масеҳиён меҳостанд, ки Худо онҳоро айнан ҳамин тавр бахшад, чуноне ки онҳо он одамонеро, ки онҳоро хафа кардаанд, бахшидаанд? Аммо онҳо маҳз ҳамин тавр бахшида мешаванд. Аз сабаби он, ки набахшидан дар қалисоҳои мо хеле саҳт шиддат гирифта истодааст, мо ба ин суханони Исо ҷиддӣ муносибат кардан намехоҳем. Лекин нобахшиш чӣ қадар бисёр дар байни мо паҳн шуда бошад ҳам, ҳақиқат тағиирназар аст. Он, ки мо чӣ тавр дигар одамонро мебахшем, сар медиҳем ва дар дилҳои худ барқарор мекунем, дар он инъикос меёбад, ки мо худамон чӣ тавр бахшида мешавем.

Ман як шаҳодати ғайриоддиро дар бораи як хизматгузор дар давлати Филиппина шунидам. Он дӯstonam, ки ўро пештар мешинохтанд, ба ман як мақоларо нишон доданд. Дар ин мақола дар бораи таассуротҳои ўнақл карда мешуд.

Ин шахс дар давоми якчанд сол ба даъвати Худо муқобилат мекард, чунки тиҷорати ўравнақ меёфт. Ўпули калонро ба даст меовард. Вале, оқибат, беитоатиаш ўро дастгир кард ва ўбо бемории дил ба беморхона афтид.

Ўдар болои мизи ҷарроҳӣ вафот кард ва худро берун аз дарвозаҳои биҳишт ёфт. Дар наздаш Исо истода, дар бораи гапнодароии ўмуғут. Он шахс аз Худованд илтиҷо мекард, ки агар ўмрашро дарозтар кунад, ба Исо хизмат мекунад. Худованд розӣ шуд.

Пеш аз он ки ўро боз ба танаш баргардонад, Худованд ба ўрӯёйи дўзахро нишон дод. Ўдид, ки чӣ тавр модари занаш дар оташи дўзах сўхта истодааст.

Ўбисёр ба ҳайрат афтод. Ин зан «дуои гуноҳкор»-ро талафуз карда буд, ўзътироф карда буд, ки масеҳӣ аст, ва инчунин ба калисо меомад. «Чаро ў дар дўзах аст?» - он мард аз Худованд пурсид.

Худованд ба ўгуфт, ки як хешованди худро набахшид ва барои ҳамин худаш низ бахшида нашудааст.

Бахшиш ва инкишофи рӯҳонӣ

Ман ва занам Лиза дар хизмати худамон бисёр домҳои нобахшишро дидем. Вақте ки ман дар Индонезия хизматгузориро сар кардам, дар хонаи як тоҷири бой зиндагӣ мекардам. Ўзмроҳи оилааш ба он калисое, ки ман дар он хизмат мекардам, меомад, аммо онҳо начот наёфта буданд.

Дар давоми ҳамон ҳафтае, ки ман дар он ҷой будам, занӣ ў начот ёфт, сипас ў ва се фарзандонашон. Ба зиндагии онҳо озодӣ омад ва тамоми муҳит дар хонаашон тағйир ёфт. Ҳурсандии бузург хонаи онҳоро пур кард. Вақте ки онҳо фаҳмиданд, ки ман боз як маротиба ҳамроҳи занам ба Индонезия омадани ҳастам, таклиф карданд, ки мо дар хонаи онҳо зиндагӣ кунем ва пешниҳод карданд, ки барои тамоми оилаамон ва дояе, ки ба бачагонамон нигоҳубин мекард, пули чиптаҳои тайёरаро медиҳанд.

Мо омадем ва дар калисояи онҳо даҳ-то ҷамъомад гузаронидем. Ман дар бораи тавба ва ҳузури Ҳудо мавъиза мекардам. Ҳангоми ҷамъомад мо ҳузури Ҳудоро ҳис мекардем, дар толор ашки тавбаи одамон ба ҷашм намудор мешуд.

Ҳамаи аъзои он оила дар ҷамъомад ҳузур доштанд. Модари шавҳари он оила, ки ў низ дар он шаҳр зиндагӣ мекард, ба ҳар як ҷамъомад меомад. Ў низ барои пардоҳти чиптапулии бачагони мо миқдори калони маблағро саҳмгузорӣ карда буд.

ДОМИ ШАЙТОН

Тақрибан дар охир ҳафта модари ин шахс рост ба чашмонам нигоҳ карда, пурсид: «Чон, барои чӣ ман ягон бор ҳузури Худоро ҳис накардам?»

Мо навакак наҳорӣ карда шуда будем ва боқимонда одамон аллакай рафта буданд.

«Ман ба ҳар як ҷамъомад меоям - давом дод ў, - ва ҳар он ҷизеро, ки ту мегуфтӣ, бодиққат гӯш мекардам. Ман барои тавба ба пеш мебаромадам, тавба мекардам, лекин як маротиба ҳам ҳузури Худоро ҳис накардам. Ман ягон бор ҳузури Худоро ҳис накардаам.»

Ман каме бо ў гап задам ва баъд гуфтам: «Биёед, барои шумо дуо мекунам, то ки шумо аз Рӯҳи Худо пур шавед». Ман дастонамро ба ў гузошта, дуо карданро сар кардам, то ки ў Рӯҳи Муқаддасро қабул кунад, лекин ҳузури Худо тамоман ҳис карда намешуд.

Сипас Худо ба рӯҳи ман гап гуфт: «Ӯ шавҳари худро набахшидааст. Ба ў бигӯй, ки шавҳарашро баҳшад».

Ман дастонамро аз ў гирифтам. Ман медонистам, ки шавҳари ў аллакай вафот кардаааст, аммо ба ў нигоҳ карда, гуфтам:

«Худованд ба ман нишон дод, ки шавҳаратонро набахшидаед». «Ҳа, - розӣ шуда, гуфт ў. – Лекин ман ҳар кореро, ки аз дастам меомад, кардам, то ки ўро бибахшам».

Баъд ў ба ман дар бораи корҳои даҳшатноке, ки шавҳараш бар зидди ў карда буд, нақл кард. Ман фаҳмида метавонистам, ки барои чӣ ўро бахшидан барояш осон набуд.

Вале ман ба ў гуфтам: «Барои он ки шумо аз Худо ягон ҷиз қабул карда тавонед, бахшидан лозим аст», - ва ман ба ў фаҳмондам, ки Исо дар бораи бахшиш чӣ таълим дода буд.

«Шумо бо қуввати худ ўро бахшида наметавонед. Шумо бояд инро ба назди Худо биёред ва аввал ҳоҳиш кунед, ки Худо шуморо баҳшад. Баъд аз ин шумо шавҳари худро

бахшида метавонед. Оё шумо шавҳарatonro сар додан меҳоҳед?» - пурсидам ман.

«Ҳа» - ҷавоб дод ӯ.

Ман дар дуо ӯро роҳнамоӣ кардам: «Падари Осмонӣ, ба исми Исо, ман аз Ту бахшиш мепурсам, барои он ки шавҳарамро набахшида будам. Ҳудованд, ман медонам, ки бо қуввати худам ӯро бахшида наметавонам – ман аллакай ноком шудам. Лекин ҳоло дар назди Ту ман шавҳарамро аз дилам сар медиҳам. Ман ӯро мебахшам».

Ҳамин ки ӯ ин суханонро гуфт, ашкони ҷашмаш дар рӯяш ҷорӣ шуд.

«Дастони худро бардошта, бо забонҳо дуо кунед» - гуфта, аз ӯ ҳоҳиш кардам.

Якумин маротиба дар умраш ӯ бо забони аҷоиби осмонӣ дуо карданро сар кард. Мо ҳузури Ҳудоро чунон саҳт ҳис кардем, ки бо тапиши дил ва бо иззату икром ба назди ӯ омадем. Он зан тақрибан панҷ дақиқа гиря мекард. Мо каме сӯҳбат кардем, баъд ман ба ӯ пешниҳод кардам, ки аз ҳузури Ҳудованд ҳаловат барад. Ӯ ба Ҳудо саҷда карданро давом дод ва ман ӯро танҳо гузошта, аз утоқи ҳӯрокхӯрӣ баромадам.

Вақте ки ин ҳабарҳо ба гӯши писарашибараш ва келинашибараш расид, онҳо ба ҳайрат омаданд. Писарашибараш гуфт, ки ӯ ягон бор гиря кардани модарашибаро надидааст. Ӯ низ худаш дар хотир надорад, ки кай бори охирин гиря карда буд: «Ҳатто вақте ки шавҳарам вафот кард, аз ҷашмонам як қатра ҳам ашк набаромад».

Он шом дар ҷамъомад ӯ таъмиди обӣ гирифт. Дар давоми се рӯзи баъдӣ табассуми зебо ва пурнур ҷеҳраи ӯро тарк намекард. Ман дар хотир надорам, ки оё то ин дам ягон бор ӯро бо табассум дида бошам. Лекин ҳамин ки ӯ шавҳари худро аз дилашибараш сар дода, бахшид, ҳузури Ҳудоро ба зиндагии худ қабул кард ва ба таври реалий ҳузури ӯро ҳис карданро сар кард.

Хизматгоре, ки набахшид

Дар боби 18-уми Инчили Матто Исо ба ғуломӣ боз бештар равшани меандозад, ки дар натиҷаи набахшидан ва ҳафагӣ пайдо мешавад. Ў ба шогирдонаш таълим медод, ки бо он бародароне, ки онҳоро ҳафа карданд, чӣ тавр оштӣ кардан лозим аст (Дар яке аз бобҳои минбаъда мо оштишавиро дида мебароем).

Петрус пурсид: «Ҳудовандо! Чанд бор ба бародари худ, ки нисбат ба ман гуноҳ карда бошад, афв намоям? Оё то ҳафт бор?» (Матто 18:21). Ў фикр мекард, ки хеле саҳоватмандона рафтор карда истодааст.

Ба Петрус ҳама чизро ба ҳад расонидан маъқул буд. Маҳз ў буд, ки дар кӯҳи Дигаргуншавӣ гуфт: «Биё се ҷодар месозем: яке барои Ту, яке барои Мӯсо ва яке барои Илёс» (нигаред Матто 17:4). Акнун бошад, ў дар пеши ҷашмони худ хеле саҳоватманд менамуд: «Ман тайёр ҳастам, ки бародари худро то ҳафт бор бибахшам ва бо ҳамин корам Устодро ҳайрон мекунам».

Лекин ўҷавоби фавқуллода гирифт. Исо он ҷизеро, ки Петрус саҳоватмандӣ меҳисобид, барбод дод: «Ба ту намегӯям: «То ҳафт бор», балки то ҳафтод қарат ҳафт бор» (Матто 18:21-22). Бо дигар суханон, ҳамин тавр бибахш, ҷуноне ки ин корро Ҳудо мекунад – бемаҳдудият.

Сипас, барои қайд кардани фикри Ҳуд Исо масалеро нақл кард:

Аз ин рӯ Малакути Осмон монанди подшоҳест, ки
мехост бо ғуломони худ ҳисобӣ кунад.

Вақте ки ба ҳисоб кардан шурӯъ намуд, якеро назди
вай оварданд, ки даҳ ҳазор талант аз вай қарз дошт
(Матто 18:23-24).

Барои он ки мо тасаввурот пайдо кунем, ки он маблағе, ки
Исо дар борааш мегӯяд, то чӣ ҳад бузург аст, мо бояд донем, ки

талант чист. Талант барои чен кардани тилло (2-ум Подшоҳон 12:30), нуқра (3-юм Подшоҳон 20:39) ва дигар металҳою ашёҳо истифода бурда мешуд. Дар ин масал талант рамзи қарз аст, барои ҳамин мо далерона гуфта метавонем, ки Исо андозаи тилло ё нуқрато дар назар дошт. Фарз мекунем, ки ин тилло буд.

Одатан талант тақрибан ба 34 кило баробар меомад. Ин вазне буд, ки одам бардошта метавонист (нигаред 4-ум Подшоҳон 5:23). Даҳ ҳазор талант тақрибан ба 375 тонна баробар меояд. Инак, ин хизматгор ба подшоҳ 375 тонна тилло қарздор буд.

Ҳоло нархи тилло тақрибан 375 доллари ИМА барои унсия (яъне 28,3 грамм) мебошад. Дар бозори ҳозира як талант нуқра 450,000 доллар меистад. Аз ин мебарояд, ки 10,000 талант тилло 4,5 миллиард доллар меистад. Ин хизматгор аз подшоҳи ҳуд чоруним миллиард доллар қарз дошт!

Дар ин ҷо Исо ба он ишора мекунад, ки ин хизматгор ҷунин қарзи қалоне дошт, ки ягон бор баргардонида наметавонист. Мо меҳонем:

Чун ҷизе барои адой қарз надошт, оғояш амр фармуд,
ки ҳудаш, занаш, фарзандонаш ва ҳамаи дорояшро
фурӯхта, қарзашро адо кунанд. Ғулом рӯй ба замин
ниҳода, ба вай саҷда бурд ва гуфт: «Эй оғо! Ба ман
мӯҳлат дех ва ман ҳамаашро ба ту адо ҳоҳам кард».
Оғои он ғулом раҳмаш омада, вайро ҷавоб дод ва
қарзашро ба вай бахшид (Матто 18:25-27).

Акнун биёед мебинем, ки ин масал дар бораи ҳафагӣ ба
мо чӣ мегӯяд. Вақте ки ҳафагӣ пайдо мешавад, дар ин ҳолат
ягон кас қарздор мешавад. Шумо ҷунин суханонро шунидед:
«Ӯ барои кори кардагиаш ҷавоб медиҳад!» Барои ҳамин,
бахшиш монанди аз эътибор соқит кардани қарз аст. Подшоҳ
Худо-Падарро намояндагӣ мекунад, ки ба хизматгораш ҷунин
қарзеро, ки Ӯ ҳеч гоҳ баргардонида наметавонист, бахшид. Дар

ДОМИ ШАЙТОН

Нома ба Құлассиён 2:13-14 мо мейбем: «Ва шуморо, ки дар гунохқо ва дар номахтуни чисми худ мурда будед, бо Ұзинда карда, ҳамаи гунохқоятонро омурзид, ва он дастнависеро (сертификати қарзҳои моро), ки бо фароизаш моро маҳкум менамуд ва бар зидди мо буд, Ұзин зада, аз миён бардошт ва бар салиб меҳқуб кард».

Он қарзеро, ки ба мо бахшидан, баргардонида супоридан ғайриимкон буд. Ҳеч хел имконият нест, то ки барои ҳамаи он чизе, ки мо аз Ҳудо қарздор ҳастем, баргардонем. Аз ин рӯ, Ҳудо начотро ҳамчун ҳаддияи бепул овард. Исо аз рӯи сертификат (ё забонхат) қарзҳои моро супорид. Мо муносибати байни ин хизматгор ва подшоҳ, ва муносибати байни мо ва Ҳудоро муқоиса карда, дида метавонем.

«Лекин чун ғулом берун рафт, яке аз рафиқони худро ёфт, ки аз ү сад динор қарздор буд; вайро саҳт дошта, гулӯяшро фишурда, гуфт: «Он қарзатро ба ман адo кун» (Матто 18:28).

Динор ба маоши яқрӯзаи коргартакрибан баробар буд. Барои ҳамин, аз рӯи ҳисоби ҳозираи Амрико сад динор таҳминан ба 4,000 доллар баробар меояд. Акнун хонданро давом дихед:

Он рафиқаш ба пойҳои ү афтода ва илтимос намуда, гуфт:
«Ба ман мӯҳлат дех ва ман ҳамаашро ба ту адо ҳоҳам кард». Аммо ү розӣ нашуд, балки рафта, вайро дар зиндан андоҳт, то ки қарзашро адо кунад (Матто 18:29-30).

Рафиқаш як миқдори муайянни пул аз ү қарздор буд – сеяки маоши яксола. Агар шумо сеяки даромади моҳонаи худро аз даст медодед, худро чӣ тавр ҳис мекардед? Лекин дар хотир дошта бошед, ки ба ин шаҳс 4,5 миллиард доллар қарзро бахшиданд. Ҳатто дар давоми тамоми умри худ ү ҳамин қадар пул кор карда наметавонист!

Он хафагиҳое, ки мо нисбат ба яқдигар дорем, дар муқоиса бо он, ки мо Ҳудоро чӣ қадар хафа кардем, ба таносуби 4,000 доллар бо 4,5 миллиард монанд кардан мумкин аст. Касе метавонист бо мо хеле бад рафтор кунад, vale инро бо ҷиноятҳои шахсии мо бар зидди Ҳудо муқоиса кардан имконнозазир аст.

Шояд ба назари шумо ҷунин намояд, ки ҳеч кас ягон вақт ҳудро шумо барин он қадар бад ҳис накардааст. Аммо шумо дарк намекунед, ки бо Исо чӣ қадар бад рафтор карданд. Ӯ, ки беайб буд, барраи бенуқсон, забҳшуда гардида.

Одаме, ки бахшида наметавонад, фаромӯш кардааст, ки чӣ гуна қарзи бузург ба худи ў бахшида шуд. Вақте ки шумо дарк мекунед, ки Исо шуморо аз марги абадӣ ва азоб начот дод, шумо бе ҳеч хел шарт дигаронро озод мекунед (Дар бораи он, ки ин корро чӣ тавр кардан лозим аст, дар боби 13-ум мебинем). Ҳеч ҷизи бадтар аз гузаронидани абадият дар кӯли оташ нест. Дар он ҷо ҳеч хел сабуки нест, кирм намемирад ва оташ ҳомӯш намешавад. Ин ҷой барои мо тайёр карда шуда буд, то он даме, ки Ҳудо моро ба воситай марги Писари Ҳуд, Исои Масех, набахшид. Ҳалелуёҳ! Агар ба шумо бахшидан мушкил бошад, дар бораи ҳаққонияти дӯзах ва муҳаббати Ҳудо, ки шуморо аз он начот дод, фикр кунед.

Дарсхо барои имондорон

Биёед ҳондани ин масалро давом медиҳем:

Чун рафиқонаш ин ҳодисаро диданд, бисёр ғамгин шуданд ва назди оғои ҳуд омада, ҳар чӣ рӯй дода буд, ба вай нақл карданд.

Онгоҳ оғояш ўро назди ҳуд даъват намуда, гуфт: «Эй ғуломи шарир! Тамоми қарзатро ман ба ту бахшидам, зеро ки ту аз ман илтимос кардӣ; оё туро низ лозим набуд, ки ба рафиқи ҳуд раҳм кунӣ, ҷунон ки ман ба ту раҳм кардам?» (Матто 18:31-33).

ДОМИ ШАЙТОН

Дар ин масал Исо дар бораи имондорон сухан меронд. Ў дар бораи хизматгорони подшоҳ мегуфт. Ба ин шахс аллакай қарзи калон баҳшида шуда буд ва ў «ғулом»-и Оғо номида шуда буд. Он шахсе, ки ў қарзашро набахшид, рафиқаш буд. Аз ин рӯ, мо хулоса бароварда метавонем, ки тақдири он касе, ки баҳшидан намехоҳад, чунин аст:

Ва оғояш ба хашм омада, ўро ба шиканҷакунандагон супурд, то тамоми қарзашро адо кунад.

Ҳамин тавр Падари Ман, ки дар осмон аст, бо шумо низ амал ҳоҳад кард, агар ҳар яке аз шумо гуноҳҳои бародари худро аз самими қалб афв нақунед (Матто 18:34-35).

Дар ин оятҳо се фикри асосӣ аст:

1. Хизматгоре, ки набахшид, барои шиканҷа дода шуд.
2. Ў бояд қарзи аввалии худ – 375 тонна тиллоро супорад.
3. Ҳудо Падар бо ҳар имондоре, ки гуноҳҳои бародари худро намебахшад, ҳамин тавр рафтор мекунад.

1. Хизматгоре, ки набахшид, барои шиканҷа дода шуд.

Дар Луғати Вебстер калимаи «шиканҷа» чунин маъниидод карда мешавад: «ҷонканий бадан ё ақл» ё «расонидани дарди шадид барои ҷазо додан, ҳаловати садистӣ расонидан ё гирифтан» (Merriam –Webster Collegiate Dictionary). Шиканҷакунандагоне, ки чунин азоб медиҳанд, рӯҳҳои шайтонӣ мебошанд. Ҳудо ба «шиканҷакунандагон» иҷозат медиҳад, ки ба бадан ва ҷони мо дард расонанд, ба он нигоҳ накарда ки мо имондор ҳастем. Ман аксар вақт дар ҷамъомадҳо барои одамоне дуо мекардам, ки шифой, тасаллӣ ё озодӣ гирифта наметавонистанд, аз сабаби он ки дигаронро аз самими дил баҳшиданро рад мекарданд.

Духтурон ва олимон набахшидан ва ғуссаро бо қасалиҳои

ба монанди саратон (рак) ва артрит пайваст мекунанд. Бисёр ҳодисаҳои бемориҳои рӯйхӣ бо набахшидан алоқаманд мебошанд.

Одатан одамон дигаронро намебахшанд, лекин баъзан онҳо ҳатто худашонро намебахшанд. Исо гуфтааст: «Агар чизе бар зидди касе дошта бошӣ, бибахш... (ниг. Матто 5:24). Калимаи «касе» ҳуди шуморо низ дар бар мегирад! Агар Ҳудо шуморо баҳшида бошад, пас шумо кистед, ки худатонро намебахшед?

2. Хизматгоре, ки набахшид, маҷбур мешавад, ки он қарзи авваларо баргардонад, ки супориданаш ғайриимкон аст.

Аз ӯ чизи имконнапазирро талаб карданд. Ин монанди он аст, ки аз мо талаб карда шавад, ки он қарзеро, ки Исо дар Ҷолчолто супорид, пардоҳт кунем. Дар ин ҳолат, мо наҷоти ҳудро гум мекардем.

Шумо мегӯед: «Як дақиқа! Лекин ман фикр мекардам, ки ҳамин ки одам дуюи гуноҳкорро хонҷ ва зиндагии ҳудро ба Исо баҳшид, ӯ аллакай вафот намекунад».

Агар шумо ҳамин тавр бовар мекарда бошед, онгоҳ суханони зерини Петрусро фаҳмонед:

Зеро, агар ба василаи шинохтани Ҳудованд ва Наҷотдиҳандаи мо Исои Масеҳ аз қабоҳатҳои дунё ҳалосӣ ёфта, аз нав ба доми онҳо афтода мағлуб мешуда бошанд, анҷоми онҳо бадтар аз аввалишон мешавад. Барои онҳо надонистани роҳи адолат беҳтар мебуд, аз он ки баъд аз донистани он, аз ҳукми муқаддасе, ки ба онҳо супурда шудааст, рӯй гардонанд (2-юм Петрус 2:20-21).

Петрус дар бораи он одамоне мегуфт, ки ба воситай наҷот дар Исои Масеҳ аз гуноҳ (қабоҳатҳои ҷаҳон) ҳалосӣ ёфтанд. Лекин онҳо боз ба гуноҳ (яке аз онҳо набахшидан буда метавонад) афтода, мағлуб шудаанд. Мағлуб шудан, яъне бо тавба дар

ДОМИ ШАЙТОН

гуноҳи содиркардаи худ ба назди Худованд барнагаштан аст. Петрус таъкид мекунад, ки аз адолат рӯй гардондан, аз онро тамоман надонистан, бадтар аст. Бо суханони дигар, Худо мегӯяд, ки тамоман ҳеч гоҳ начот наёфтани беҳтар аз он, ки ҳадаяи ҳаёти абадиро қабул карда, баъд пурра аз он рӯй гардондан.

Ҳаввории Яҳудо низ дар бораи одамоне дар калисо менависад, ки «ду карат мурдаанд». Ду карат мурда бӯдан, маънои онро дорад, ки шумо як вақт дар Масеҳ мурдед, баъд аз роҳҳои Худо гашта, боз мурдед.

Мо мебинем, ки бисёр одамон худро бо чунин суханон сафед карда, ба назди Исо меоянд: «Худовандо! Худовандо! Оё ба исми Ту нубувват накардем? Оё ба исми Ту девҳоро нарондем? Оё ба исми Ту мӯҷизоти зиёде нишон надодем?» Онгоҳ дар ҷавоби онҳо ҳоҳам гуфт: «Ман ҳаргиз шуморо намешинохтам; аз Ман дур шавед, эй бадкорон!» (Матто 7:22-23).

Ҳаввории Павлус менависад: «Аммо касе, ки ба Худо муҳаббат дорад, вай ба воситаи Худо шинохта шудааст» (1-ум Қўринтиён 8:3). Худо онҳоеро, ки Ўро дўст медоранд, медонад.

Шумо гуфта метавонед: «Ман Худоро дўст медорам. Ман фақат он бародареро, ки маро озор дод, дўст намедорам».

Дар ин ҳолат шумо гумроҳ шудаед, зоро ки навишта шудааст: «Агар касе гӯяд, ки «ман Худоро дўст медорам», вале аз бародари худ нафрат кунад, вай дурӯғӣ аст; зоро касе, ки бародари худро, ки дидааст, дўст намедорад, чӣ гуна метавонад Худоро, ки надидааст, дўст бидорад? (1-ум Юҳанно 4:20). Фирефташавӣ чизи даҳшатнок аст, зоро он касе, ки дар фирефташавӣ аст, бо тамоми дили худ бовар мекунад, ки ў ҳақ аст. Ў фикр мекунад, ки ҳақ аст, ҳол он ки ин тавр нест. Шахсе, ки ба Каломи Худо итоат карданро рад мекунад, дили худро фиреб медиҳад.

Муқоиса кардани ду фикри библияйӣ магар шавқовар нест: якум – «бисёриҳо» интизор мешаванд, ки ба осмон мераванд, аммо онҳо рад карда мешаванд, дуюм фикр – бисёриҳо дар замони охир «ба васваса меафтанд (ё хафа мешаванд)» (Матто

24:10)? Шояд ба ҳардүи ин гурӯҳ ҳамон як одамон дохил шаванд?

Баъзе имондорон чунон саҳт аз набахшидан азоб мекашанд, ки марги худро интизор ҳастанд, бо умеди он, ки сабуқӣ пайдо мекунанд! Лекин ин ҳақиқат нест! Мо бояд ҳуди ҳозир масъалаи набахшиданро ҳал кунем, дар акси ҳол, аз мо талаб мекунанд, ки қарзи ғайриимконро супорем.

3. Ҳудо Падар бо ҳар имондоре, ки аз самими дили ҳуд бахшиданро рад мекунад, ҳамин тавр рафтор мекунад, - новобаста аз он, ки хафагӣ ё дарду алам чӣ қадар калон аст.

Исо хеле аниқ сухан меронд, то ки ҳамаи шогирдон масалҳои Ӯро фаҳманд. Исо қарид ҳамаи масалҳоро шарҳ медод, агар шогирдон инро ҳоҳиш кунанд. Лекин дар ин ҳолат Ӯ меҳост, ки нисбати саҳт будани доварӣ ба онҳое, ки бахшиданро рад мекунанд, дар одамон ягон хел шубҳа ё нофаҳмой пайдо нашавад.

Инчунин, дар бисёр дигар ҳолатҳо Исо хеле равшан мегӯяд, ки агар мо набахшем, ҳудамон низ бахшида намешавем. Дар хотир дошта бошед, ки Ӯ мо барин не: Ӯ он чӣ гӯяд, ҳамонро дар назар дорад.

Чунин чизро дар калисо аксар вақт намебинем. Ба ҷои ин имондорон барои гирифта гаштани хафагӣ узру сафедкуни мейёбанд. Набахшидан аз гомосексуализм, зино, дӯзди, бадмастӣ ва ғайра гуноҳи хурдтар ҳисоб мешавад. Лекин онҳое, ки бахшиданро рад мекунанд, инчунин вориси Малакути Ҳудо намешаванд, мисли онҳое, ки дар гуноҳҳои калон ғарқ шудаанд.

Баъзеҳо фикр карда метавонанд, ки ин мавъизаи саҳт аст. Аммо ман ҳамчун хабари марҳамат ва огоҳӣ ба он нигоҳ мекунам, на ҳамчун доварии саҳт. Шумо чиро авлотар мешуморед: Рӯҳи Муқаддас шуморо имрӯз фош кунад ва тавбаи ҳақиқӣ ва бахшишро аз сар гузаронед, ё бахшиданро рад мекунеду мешунавед, ки Ҳудованд ба шумо мегӯяд: «Аз Ман дур шавед!», онгоҳ тавба кардан хеле дер мешавад?

**ХОҲИШИ БАРОИ ХУД
ҚАСОС ГИРИФТАН, БОЯД
БАРОЯМОН ЧУНОН
БЕГОНА БОШАД, ТО КИ
МО ҲАТТО АЗ ФИКРИ ОН
ДУРӢ ҶӮЕМ.**

БОБИ 12

ҚАСОС - ДОМ АСТ

*Ба ҳең кас дар ивази бадӣ бадӣ накунед; пеши
тамоми мардум дар паи некӣ бошед.*

– Румиён 12:17

Чи хеле ки мо аллакай аниқ дар боби қаблӣ дидем, набахшиданро нигоҳ доштан баробари он аст, ки касеро қарздори худ ҳисоб карданро давом дижем. Агар бо касе беадолатона рафтор карда бошанд, ў фикр мекунад, ки он шахсе, ки ўро хафа кардааст, акнун қарздори ў шуд. Ў интизори ягон хел пардохт аст, пулӣ ё маънавӣ.

Системаи судии мо барои он мавҷуд аст, ки ҳуқуқҳои тарафи осебидаро муҳофизат кунад. Даъвоҳои судӣ аз он сабаб пайдо мешаванд, ки одамон кӯшиш мекунанд ба адo кардани қарзҳои

ДОМИ ШАЙТОН

худ муваффақ шаванд. Вақте ки як шахс шахси дигарро хафа мекунад, адолати инсонй мегүяд: «Онҳо барои кори кардаашон дар назди маҳкамамеистанд ва нарх месупоранд, агар айбдор бароянд».

Хизматгоре, ки намебахшид, меҳост, ки рафиқаш қарзашро супорад, барои ҳамин ўро ба маҳкамам дод. Ин роҳи адолат нест. Эй маҳбуён, интиқоми худро нагиред, балки ба ғазаби илоҳӣ voguzor кунед; зеро ки навишта шудааст: «Интиқом аз ҷониби Ман аст, Ман сазо хоҳам дод, мегүяд Худованд» (Румиён 12:19). Фарзандони Худо наметавонанд барои худ интиқом гиранд. Аммо вақте ки мо бахшиданро рад мекунем, маҳз ба ҳамин чиз кӯшиш мекунем. Мо меҳоҳем қасос гирен, дар ин бора фикр мекунем ва онро амалий мегардонем. То он даме, ки ба мо қарзро пурра барнагардонанд, намебахшем ва фақат мо метавонем андозаҳои қабулшавандай ин товоно муйайян кунем. Вақте ки мо кӯшиш мекунем, ки худамон зиёни ба мо расондаро пур кунем, онгоҳ мо худро ба мавқеи қозӣ мегузорем. Лекин мо чизҳои зеринро медонем:

Шариатгузор ва Довар якест, ва Ў қодир аст наҷот
диҳад ва талаф кунад. Вале ту кистӣ, ки дигареро
ҳӯкм менамоӣ? Эй бародарон, аз яқдигар шиква
накунед, то ки маҳкум нагардед: инак, Довар назди
дар истодааст (Яъқуб 4:12, 5:9).

Худо Довари одил аст. Ў адолатона доварӣ мекунад. Агар касе гуноҳ карда, ҳаққонӣ тавба карда бошад, онгоҳ Хуне, ки Исо дар Ҷолчолто реҳт, ин қарзро пок мекунад.

Шумо гуфта метавонед; «Вале, охир, бо ман ҳамин хел бад
рафтор карданд, на бо Исо!»

Бале, лекин шумо дарк намекунед, ки чӣ гуна бадии даҳшатнокро шумо ба Исо расонидед. Ў қурбонии беайб буд, ки ҳеч хел доғу нуқсон надошт, ҳол он ки ҳар яки мо гуноҳ кардааст ва сазовори марг аст. Ҳар яки мо қонунҳои Худоро

вайрон кардем, ки аз қонунҳои давлатӣ якчанд карат болотар меистанд. Ва агар аз рӯи инсоф рафтор кунем, онгоҳ бо дasti суди олитарини олам ҳар яки мо бояд ба ҷазои қатл ҳукм карда шавем.

Шояд шумо ҳеч коре накардед, ки дигар шахсро иғво карда бошад, ки ба шумо бадӣ кунад. Лекин агар муқоиса кунед, ки чӣ тавр бо шумо рафтор карданӣ, бо он, ки ба шумо чӣ бахшида шуд, онгоҳ мебинед, ки ин ба муқоиса рост намеояд. Аз ин қарзи шумо ба Ҳудо ҳатто як грамм кам намешуд! Агар шумо ҳис кунед, ки шуморо фиреб доданд, пас фаромӯш кардаед, ки чӣ тавр ба шумо марҳамат карда шуд.

Соҳаҳои тираи норозигӣ ва ғазаб

Агар шумо дар замони Аҳди Қадим гуноҳ мекардед, ман ҳуқуқи қонунӣ медоштам, ки ҷазоро айнан ба ҳамин хел андоза талаб кунам. Дар ин ҳолат талаб кардани адои қарз ба воситаи бадӣ кардан ба ивази бадӣ мумкин буд (нигаред Ибодат 14:19; Хуруҷ 21:23-25). Шариат довари олӣ буд. Исо ҳанӯз вафот накарда буд, то ки онҳоеро, ки зери шариат буданд, озод кунад.

Нигоҳ кунед, ӯ чӣ тавр ба имондорони Аҳди Ҷадид муроҷиат мекунад:

Шунидаед, ки гуфта шудааст: «Чашме дар ивази ҷашме, дандоне дар ивази дандоне». Лекин Ман ба шумо мегӯям: ба бадӣ муқобилат накун. Балки агар касе ба рухсораи рости ту торсакӣ занад, дигарашро низ ба сӯи ӯ бигардон; ва агар касе ба ту даъво карда, куртаатро гирифтани шавад, ҷомаи ҳудро низ ба ӯ бидех; ва ҳар кӣ туро ба тай кардани як фарсанг роҳ маҷбур кунад, ҳамроҳи ӯ ду фарсанг бирав. Ба касе, ки аз ту метабад, бидех, ва аз касе, ки меҳоҳад, рӯ нагардон (Матто 5:38-42).

ДОМИ ШАЙТОН

Исо ҳар гуна соҳаҳои тираво, он чое, ки норозӣ будан мумкин буд, барҳам медиҳад. Дар ҳақиқат ӯ мегӯяд, ки муносибати мо аз интиқомгирӣ бояд чунон дур бошад, ки мо ба дигар одамон хизмат карда тавонем.

Вақте ки мо кӯшиш мекунем, ки худамон бадии ба мо расондаро ислоҳ кунем, мо худро ба мавқеи довар мегузорем. Хизматгоре, ки намебахшид, дар 18-ум боби Инчили Матто, ҳамин тавр рафтор кард, вақте ки рафиқи худро ба зиндон партофт. Дар навбати худ ин хизматгоре, ки рафиқашро набахшид, худаш ба дасти шиканҷакунандагон супорида шуд ва оилааш бошад, фурӯхта шуд, то он даме, ки тамоми қарзашро пурра наступорад.

Мо бояд ҷойро ба Довари одил диҳем. Ӯ аз рӯи адолат подош медиҳад. Танҳо Ӯ доварии боадолат дорад.

Боре ман дар мавзӯи хафагӣ дар калисо дар шаҳри Тампа, иёлоти Флорида, мавъиза мекардам. Баъд аз мавъиза як зан ба наздам омад. Ӯ гуфт, ки шавҳари пештараи худро барои ҳамаи бадиҳои нисбат ба ӯ кардааш, баҳшид. Аммо вақте ки мавъизаи маро дар бораи чӣ тавр хафагиро як сӯ гузоштан шунид, худро нороҳат ҳис кард ва дарк кард, ки мисли пештара дар дилаш оромӣ нест.

«Аз ин мебарояд, ки шумо ӯро набахшидед», - ман ба ӯ гуфтам. «Не, баҳшидам, - гуфт ӯ. - Ман ашки баҳшишро рехта будам». «Шояд шумо гиря карда бошед, лекин ҳанӯз ҳам ӯро сар надодед».

Ӯ исрор мекард, ки шавҳарашро баҳшидааст: «Ба ман ҳеч чиз аз ӯ даркор не. Ман ӯро сар додам».

«Ба ман гӯед, ӯ ба шумо чӣ кор кард», - хоҳиш кардам ман.

«Шавҳари ман пастори калисо буд. Ӯ маро ва се писаронамонро партофта рафта, бо як зан, ки лидери калисо буд, гурехт, - дар ҷашмони ӯ ашк пайдо шуд. - Ӯ гуфт, ки бе хости Ҳудо бо ман хонадор шуд, чунки иродай комили Ҳудо буд, ки ӯ бо он зане, ки баъд ҳамроҳаш гурехт, хонадор шавад.

Боз шавҳарам гуфт, ки ин зан дар хизмати ӯ хеле пурқимат аст, чунки аз ман бисёртار ӯро дастгирӣ мекард. Ӯ гуфт, ки ман барои ӯ монеа ҳастам ва ӯро танқид меқунам. Тамоми айбро барои вайроншавии никоҳи мо ӯ ба ман бор кард. Ӯ ҳамин тавр иқрор нашуд, ки дар ин айби ӯ низ буд».

Бешак, ки он шахс фирефташуда буд ва бо зану фарзандонаш хеле бад рафтор кард. Занаш аз дasti ӯ бисёр азоб кашид ва интизор буд, ки шавҳараш қарзашро адо мекунад. Ин қарз аз алимент ва дастгирии моддии фарзандонаш иборат набуд, чунки шавҳари наваш оиларо таъмин мекард. Қарз ана ин чиз буд: ӯ мехост, ки шавҳараш айбашро ба гарданаш гирад ва ӯро ҳақ ҳисоб кунад.

«Шумо ӯро намебахшед, то ӯ худаш ба назди шумо омада, нагӯяд, ки ӯ дар ҳама кор айбдор асту на шумо, ва баъд аз шумо бахшиш пурсад. Ин қарзи адонашуда шуморо дар ғуломӣ нигоҳ медорад», - гуфтам ман.

Агар Исо интизор мешуд, ки кай мо бо узру бахшиш ба назди ӯ меоем ва мегӯем: «Мо ҳақ набудем, Ту ҳақ. Моро бибахш», - ӯ моро дар салиб намебахшид. Дар салиб азоб кашида истода, ӯ нидо кард: «Эй Падар! Инҳоро биомурз, зеро намедонанд чӣ мекунанд» (Луқо 23:34). Ӯ моро ҳанӯз пеш аз он, ки мо ба наздаш омада, дар гуноҳҳои худ иқрор шудем, бахшид. Ҳаввории Павлус моро оғоҳ мекунад: «Ба ҳамдигар илтифот намуда, яқдигарро афв кунед, агар касе аз дигаре ранцида бошад: чи тавре ки Масеҳ шуморо омурзидааст, шумо низ ҳамин тавр кунед» (Қўлассиён 3:13). Ва «Ба яқдигар мөҳрубон ва дилсӯз бошед ва яқдигарро афв намоед, чунон ки Худо низ моро дар Масеҳ афв намудааст» (Эфсӯсиён 4:32).

Вақте ки ман ба ин зан гуфтам, ки «Шумо ӯро намебахшед, то ӯ худаш ба назди шумо омада, нагӯяд: «Ман айбдор будам, ту ҳақ будӣ», - ашк дар рӯяш ҷорӣ шуд. Он чизе, ки ӯ мехост, ба назар хеле хурд менамуд, дар муқоиса бо тамоми он дарде, ки шавҳараш ба ӯ ва фарзандонаш расонд. Аммо ин зан дар ғуломии адолати инсонӣ буд. Ӯ ҳуқуқи худро барои адои қарз

ДОМИ ШАЙТОН

талаң карда ва пардохти онро интизор шуда, худро ба ҷои довар гузошт. Ин хафагӣ ба муносибати ў бо шавҳари наваш халал мерасонд. Ин ҳамчунин ба муносибати ў ба ҳамаи мардҳое, ки дар сари құдрат ҳастанд, таъсир расонд, чунки шавҳари пештарааш пастори ў низ буд.

Аксар вақт Исо ҳолати дили моро бо ҳолати замин мүқоиса мекард. Ба мо васият карда шудааст, ки дар муҳаббати Ҳудо решаш давонда, устувор шавем. Онгоҳ тухми каломи Ҳудо дар дилҳои мо решаш медавонад, месабзад ва, ниҳоятан, самари адолатро меорад. Ин самар муҳаббат, хурсандӣ, осоиштагӣ, пурсабрӣ, меҳрубонӣ, марҳамат, имон, фурӯтаний ва парҳезгорӣ аст (нигаред Ғалотиён 5:22-23).

Лекин замин фақат он чизеро, ки дар вай кошта шудааст, ба вүчүд меорад. Агар мо тухми қарз, набахшидан ва хафагиро корем, пас ба ивази муҳаббати Ҳудо алафи бегона мебарояд. Ин алафи бегона решаш талх (ё решаш алам) ном дорад.

Френсис Френчипейн ба калимаи «алам» таърифи олий дод: «Алам – қасоси амалий нашуда аст». Вақте ки интиқом ба нишони дилҳоҳ намерасад, алам пайдо мешавад.

Муаллифи номаи Ибриён рӯйрост дар ин бора мегуфт:

Осоиштагиро бо ҳама пеша кунед ва құдсиятре толиб бошед, ки бе он ҳеч кас Ҳұдовандро нахоҳад дид. Ва бохабар бошед, ки мабодо қасе аз файзи Ҳудо маҳрум шавад; мабодо решаш талхе ба вүчүд омада, осеб расонад, ва бисёр касон аз он палид шаванд (Ибриён 12:14-15).

Ба калимаҳои «мабодо бисёр қасон аз он палид шаванд» диққат намоед. Оё метавонанд ҳамин «бисёриҳо» он одамоне бошанд, ки дар бораашон Исо дар Матто 24:10 гуфта буд, ки дар замони охир «бисёриҳо» ба васваса меафтанд (ё ҳафа мешаванд)?

Алам - решаш аст. Агар ба решаш нигоҳубин кунем – об резем,

мұхофизат күнем, он боқұвват мешавад ва реша медавонад. Агар бо реша зұд кор накунем, баъд онро қандан хеле дүшвор мешавад. Ҳафагай рұз аз рұз қалон мешавад. Барои ҳамин, Павлус моро бо чүнин суханон насиҳат медиҳад: «Нагузоред, ки ғазаби шумо то ғуруби офтоб боқай монад» (Эфсүсиён 4:26). Дар акси ҳол, ба қои самари адолат мо ҳосили ғазаб, ҳафагай, шикоят, ҳасад, нафрат, қангарагай ва ноиттифоқиро мебинем. Исо ҳамаи инро меваи бад номидааст (нигаред Матто 7:19-20).

Китоби Мұқаддас мегүяд, ки он шахсе, ки ҳафагиро нигоҳ дошта, осоиштагиро пеша намекунад, дар оқибат, палид мешавад. Ва он чизе, ки қиматбаҳо аст, охири охирон, бо талхии набахшидан вайрон мешавад.

Палидкүнни подшоҳи әхтимолӣ

Мо аллакай бо шумо дар ин китоб дида баромадем, ки чӣ тавр Довуд ба подшоҳ Шоул бовафо мемонд, ҳатто дар он вақте ки Шоул бо ўзиёнаткорона рафтор кард. Довуд кӯшиш намекард, ки барои худ интиқом гирад, ҳатто дар вақте ки ду дафъа чүнин имконият барояш фароҳам омад. Ў шахси мувофиқи дили Худо буд ва ба Худо ичозат дод, ки Шоул ва ўро доварӣ кунад. Вақте ки доварии Худо ба сари Шоул омад, Довуд аз ин хурсанд набуд. Ў барои Шоул андӯҳгин шуд, чүнки дар дилаш нисбати ў ҳеч хел алам набуд.

Пас аз марги Шоул Довуд ба сари таҳт омад. Ў давлатро мустаҳкам кард, ба муваффақияти ҳарбӣ ва пулӣ ноил шуд ва таҳтро устуворона нигоҳ дошт. Довуд ба худ якчанд зан гирифт, ки ба ў фарзандонро таваллуд карданд, аз он ҷумла нахустзодааш Амнӯн ва писари сеюминаш Абшолӯмро.

Амнӯн, писари Довуд, бо роҳи беқонунӣ ҳоҳари Абшолӯм, яъне Томорро ба васваса андохт. Ў худро бемор вонамуд карда, аз падара什 ҳоҳиш кард, ки ба наздаш Томорро фиристад, то ки барояш хӯрок пазад. Вақте ки Томор ин корро

ДОМИ ШАЙТОН

кард, ў ҳамаи хизматгоронро аз хона пеш карда, ба номуси Томор таҷовуз кард. Баъд аз ин аз ў нафрат карда, фармуд, ки ўро аз пеши чашмаш дур кунанд. Ў дуҳтари подшоҳро бадном карда, номашро ба шармандагӣ баровард (нигаред 2-юм Подшоҳон 13).

Ба бародари худ як калима нагуфта, Абшолӯм ҳоҳарашро ба хонаи худ овард ва ба Амнӯн нафрат пайдо кард, барои он ки Томорро палид кард.

Абшолӯм интизор буд, ки падараш ягон хел карда, бародарашро ҷазо медиҳад. Вақте ки подшоҳ Довуд дар бораи кори зишти Амнӯн шунид, бадҳашм шуд, лекин дар ин бора ҳеч чора надид. Абшолӯм саҳт хафа шуд, ки падараш ҳукми адолатона набаровард.

Як вақтҳо Томор либоси шоҳона мепӯшид, ки барои дуҳтарони бокираи подшоҳ муайян шуда буданд – акнун бошад, ў шармандагиро дар бар карда буд. Ў хеле зебо буд, ва, шояд, ҳалқ ўро хеле эҳтиром мекард. Акнун бошад, ў дар гӯшанишинӣ зиндагӣ мекард ва ҳақ надошт, ки ба шавҳар барояд, чунки аллакай нодухтар буд.

Ин ноинсоғӣ буд. Охир ўро бадном карданд, вақте ки ў бо фармони подшоҳ ба Амнӯн нигоҳубинӣ мекард. Хушбахтии ў ба охир расид, дар айни замон он шахсе, ки рафтори ғайриқонунӣ кард, ҳеч чиз рӯй надодагӣ барин зандагӣ мекард. Ў худаш тамоми бори ин бадбаҳтиро бардошт.

Рӯз аз рӯз Абшолӯм ғами ҳоҳарашро мушоҳида мекард. Ҳаёти хушбахти шоҳдуҳттар ба фалокат мубаддал гашт. Абшолӯм тамоми сол интизор буд, ки падараш ягон кор кунад, лекин Довуд ҳеч кор накард. Абшолӯм аз падараш хафа шуд ва аз Амнӯни шарир нафрат кард.

Баъд аз ду сол нафрати ў нисбати Амнӯн ба тавлидшавии нақшай күштор овард. «Ман ба ҷои падарам, ки мебоист ў ин корро мекард, барои ҳоҳарам интиқом мегирам», - эҳтимол, фикр мекард Абшолӯм.

Ү барои ҳамаи писарони подшоҳ базм орост. Дар бораи ҳеч чиз пай набурда, Амнӯн омад ва Абшолӯм үро қатл кард. Ҳамин тавр интиқоми худро иҷро карда, Абшолӯм ба Ҷашур гурехт. Аммо хафагӣ аз падара什 дар ӯ бештару бештар ҷӯш мезад, алалхусус дар он вақте ки ӯ аз қаср дур буд.

Фикрҳои Абшолӯм бо алам заҳролуд шуда буданд. Ӯ камбудиҳои Довудро танқид мекардагӣ шуд. Аммо ӯ меҳост, ки падара什 үро ҷеф занад. Лекин Довуд ин тавр накард. Ин ба оташи хафагии Абшолӯм равған рехт.

Шояд ӯ чунин фикрҳо дошта бошад: «Халқ аз падарам ба ваҷҳ меояд, лекин онҳо кӯр ҳастанд ва моҳияти аслии үро намебинанд. Ӯ шахси худпараст аст, ки Худоро ҳамчун рӯйпӯш истифода мебарад. Ӯ аз Шоул бадтар аст! Шоул аз таҳт маҳрум шуд, аз барои он ки подшоҳи амолекиёнро нақушт ва якчанд гӯсфандону барзаговони беҳтарини үро нигоҳ дошт. Падари ман бошад, бо зани яке аз шахсони бовафояш зино кард! Ӯ худаш қотил ва зинокор аст – ана барои чӣ ӯ Амнӯнро ҷазо надод! Боз ӯ бо саҷдаи қалбакӣ ба Ҳудованд Ҳудо худро рӯйпӯш мекунад».

Абшолӯм дар Ҷашур се сол монд. Вақт гузашт, Довуд ором шуд ва барои марги писараш Амнӯн ғаму ғӯssa ҳӯрданро бас кард. Юоб подшоҳро розӣ кунонд, ки Абшолӯмро ба хона ҷеф занад. Аммо Довуд чун пештара бо писараш воҳӯрданро рад мекард. Боз ду сол сипарӣ шуд, ва Довуд, ниҳоятан, ба Абшолӯм ҳусни таваҷҷӯҳ зоҳир карда, ҳамаи афзалиятҳоро ба ӯ баргардонд. Лекин хафагӣ дар дили Абшолӯм чун пештара боқӣ монд.

Абшолӯм ба риёкорӣ кардан усто буд. «Абшолӯм бо Амнӯн сухане бад ё нек нагуфт; зеро ки Абшолӯм аз Амнӯн нафрат дошт, барои он ки ба номуси ҳоҷарашиб Томор таҷовуз карда буд» (2-юм Подшоҳон 13:22). Бисёр одамон хафагӣ ва нафрати худро пинҳон карда метавонанд, айнан чуноне, ки Абшолӯм кард.

Дарҳаминҳелҳолати хафагӣ монда, ба ҳамаҷизтанқидкорона муносибат карда, ӯ ба худ ҳар касеро, ки аз подшоҳ норозӣ буд,

ДОМИ ШАЙТОН

чалб карданро сар кард. Ү шикоятҳои ҳар як касро гүш карда, ҳамаи одамони норозиро дар Истроил ба худ ҷалб намуд. Ү гирякунон мегуфт, ки агар ӯ подшоҳ мебуд, ҳамааш дигар хел мешуд. Ӯ корҳои истроилиёнро доварӣ мекард, чунки гӯё ки подшоҳ барои ин кор вақт надорад.

Шояд, Абшолӯм корҳои онҳоро муҳокима ва ҳал мекард, чунки ӯ худаш ҳис мекард, ки кори ӯро аз рӯи адолат ҳал накарданд. Ба назар менамуд, ки ӯ барои ҳалқ ғамхорӣ мекард. Китоби Муқаддас мегӯяд, ки Абшолӯм дили истроилиёнро аз падараш Довуд дуздид. Лекин дар асл чӣ рӯй дода буд? Оё ӯ ҳақиқатан барои одамон ғамхорӣ мекард, ё ки имконият мечуст, то ки Довуди ӯро хафакардаро сарнагун кунад?

Эксперти ҳатогиҳои дигарон

Абшолӯм Истроилро ба тарафи худ кашид ва бар зидди Довуд барҳест. Подшоҳ Довуд маҷбур шуд, ки ҳаёти худро начот дода, аз Ерусалим гурезад. Ҳамааш чунин намудор мешуд, ки гӯё Абшолӯм подшоҳии худашро пойдор кардааст. Лекин, ба ҷои ин, Довудро таъқиб карда, худаш кушта шуд, гарчанде ки Довуд фармон дод, ки ӯро зинда нигоҳ доранд.

Дар асл, Абшолӯмро аламу хафагии худаш ба қатл расонд.

Шахсе, ки чунин имкониятҳои эҳтимолӣ дошт, вориси таҳт, дар айёми камолоташ вафот кард, аз сабаби он, ки бахшидани падарашро рад кард, чунки ӯро қарздори худ меҳисобид.

Ёрдамчиёни пешвоёни калисо аксар вақт аз пешвоёни худ, ки барояш хизмат мекунанд, хафа мешаванд. Ба зудӣ онҳо танқид карданро сар мекунанд, эксперти ҳамаи ҳатогиҳои пешвоёни худ ё он шахсоне, ки онҳо (лидерҳо) таъин мекунанд, мешаванд. Рӯъёи онҳо ғалат мешавад. Акнун онҳо на он тавре, ки Ҳудо нигоҳ мекунад, менигаранд.

ОНҲО ФИКР МЕКУНАНД, АЗ ПЕШВОЁНИ НОҲАҚ ОЗОД КАРДАНИ ОДАМОНИ ДАР АТРОФАШОН БУДА ВАЗИФАИ ЗИНДАГИИ ОНҲО АСТ,

ва онҳо дили одамони бадхашмшуда, норозиро ба худ моил мегардонанд. Пеш аз он, ки онҳо инро дарк мекунанд, дар калисо ё дар хизмат қудошавӣ рӯй медиҳад. Айнан чуноне ки дар ҳолати Абшолӯм рӯй дода буд.

Баъзан мушоҳидай онҳо дуруст ва аниқ аст. Шояд Довуд мебоист бо Амнӯн ягон кор кунад. Шояд дар зиндагии пешво соҳаҷое ҳастанд, ки ў хатогиҳо мекунад. Лекин кӣ довар аст – шумо ё Худованд? Дар хотир дошта бошед, ки агар шумо душманиро коред, шумо душманиро дарав мекунед.

Он чизе, ки бо Абшолӯм рӯй дод ва он чизе, ки дар хизматгузориҳои замонавӣ рӯй медиҳад, - ин ҷараёнест, ки як вақти муайянро мегирад. Аксар вақт мо намедонем, ки ба дилҳоямон хафагӣ даромадааст. Решаи талҳ дар саршавии инкишифи худ базӯр дида мешавад. Аммо вақте ки ба он нигоҳубин мекунанд, сабзида, боқувват мешавад. Чуноне ки муаллифи номаи Ибриён насиҳат медиҳад, мо бояд боҳабар бошем, «ки мабодо решаи талҳе ба вуҷуд омада, осеб расонад, ва бисёр касон аз он палид шаванд» (Ибриён 12:15).

МОБОЯДДИЛИХУДРОТАФТИШКУНЕМ ВАХУДРОБАРОИИСЛОҲОТҲОИХУДОВАНДКУШОЕМ, ЗЕРОКИТАНҲОКАЛОМИЎМЕТАВОНАДАНДЕШАВАНИЯТҲОИДИЛИМРОБИСАНЧАД(ИБРИЁН4:12).РӮҲИМУҚАДДАСБАВОСИТАВИЧДОНИМОГАЗАДА,ФОШМЕКУНАД.ВАҚТЕКИЎМРОФОШМЕКУНАД,МОНABОЯДБЕЭЗТИНОЙКУНЕМЁЎРОПАХШКУНЕМ.АГАРЯГОНКАСЕАЗШУМОИНТАВРКАРДАБОШАД,ДАРПЕШИХУДОТАВБАКУНЕДВАДИЛИХУДРОБАРОИРӮҲИМУҚАДДАСКУШОЕД.

Боре як хизматчӣ дар бораи як кор бо ман маслиҳат мекард. Ў ёрдамчии пастор дар як шаҳр буд ва пастор ўро аз кор холӣ кард. Ба назар менамуд, ки он пастор ба ў ҳасад мебурд ва аз ин ҷавон метарсид, чунки дasti Ҳудо бар ў буд.

Баъд аз як сол он хизматчие, ки аз кор холӣ шуда буд, қарор кард, ки Ҳудованд меҳоҳад, ки дар дигар минтақаи шаҳр калисои навро сар кунад. Ў ҳамин тавр кард ва баъзе одамон аз калисои пештара ба ў ҳамроҳ шуданд. Ў аз ин хеле ба ташвиш омад, чунки мисли Абшолӯм рафтор кардан намехост. Аммо

ДОМИ ШАЙТОН

нисбати пастори собиқаш дар худ ҳеч хел хафагӣ намеёфт. Ӯ бо амри Ҳудованд калисои навро сар кард: ин аксуламал ба он набуд, ки дар калисои пештарааш ба ӯ баҳои сазовор надоданд.

Ман ба ӯ фарқиятре байни Абшолӯм ва Довуд нишон додам. Абшолӯм ба дили дигар одамон аз он сабаб медаромад, ки аз пешвои худ хафа буд. Довуд бошад, дигаронро даъват мекард, ки ба Шоул бовафо монанд, гарчанде ки худи Шоул ӯро таъқиб мекард. Абшолӯм одамонро аз роҳ зада, ба худ кашид – Довуд бошад, танҳо монд.

«Шумо худатон калисоро тарк кардед? – ман аз ӯ пурсиdam. – Оё шумо одамонро даъват кардед, ё ҳавасманд кардед, то ки шуморо дастигирӣ кунанд, ё ҳамроҳи шумо аз калисо раванд?»

«Ман худам танҳо рафтам ва барои одамонро аз паси худ кашола кардан, ҳеч коре накардам» - ҷавоб дод ӯ.

«Ин хуб аст. Шумо мисли Довуд рафтор кардед. Боварӣ ҳосил кунед, ки он одамоне, ки ба назди шумо омаданд, нисбати пастори собиқатон дар дил хафагӣ надоранд, вале агар, ба ҳар ҳол, аз ӯ хафа бошанд, онҳоро ба озодӣ ва шифоӣ биёред».

Калисои он шахс ҳоло нашъунамо ёфта истодааст. Он чизе, ки дар ӯ ба ман маҳсусан маъқул шуд, ӯ аз тафтиш кардани дили худ наметарсид. На фақат ин, балки ӯ инчунин ба маслиҳати худотарсона итоат кард. Нисбат ба «ҳақ» будани худро исбот намудан, ба роҳҳои Ҳудо итоат кардан, барои ӯ муҳимтар буд.

Натарсида, ба Рӯҳи Муқаддас иҷозат диҳед, то ки алам ё набахшидание, ки дар шумо аст, кушояд. Ҳар қадар дертар онро пинҳон кунед, он ҳамон қадар боқувваттар мешавад ва дили шумо саҳттар мешавад. Дилҳои худро саҳт нақунед! Инро ҷӣ тавр кардан мумкин аст?

Ҳар гуна қудурат ва қаҳр, ва ғазаб ва фарёд, ва бадгӯй
бигзор аз шумо бо ҳар навъ шарорат дур шавад; балки
ба яқдигар меҳруbon ва дилсӯz бошед ва яқдигарро
афв намоед, чунон ки Ҳудо низ моро дар Масеҳ афв
намудааст (Эфсӯсиён 4:31-32).

**ШУМО РҮҲАН ДАР
ОН ВАҚТ БИСЁРТАР
КАЛОН МЕШАВЕД,
ВАҚТЕ КИ ХАФАГИҲОИ
ДУШВОРТАРИНРО
МАҒЛУБ МЕНАМОЕД.**

БОБИ 13

ЧЙ ТАВР АЗ ДОМ ДУРЙ ҖУСТАН МУМКИН АСТ?

Бинобар ин, худам низ саъю кӯшиш менамоям (дар забони англий «машқ мекунам»), ки виҷдонам назди Ҳудо ва одамон ҳамеша пок бошад (дар матнианглий «виҷдонам аз хафагӣ озод бошад»).

– Аъмоли Ҳаввориён 24:16

Барои аз ҳар гуна хафагӣ озод шудан, ҷидду ҷаҳд лозим аст. Павлус инро бо машқ мӯқоиса мекунад. Агар мо тани ҳудро машқ дижем, камтар заҳмӣ мешавем. Боре дар ҷазираҳои Ҳавайӣ ман кӯшиш кардам, ки ба девор бароям, то ки аз он ҷо акс гирам. Ин корро карданӣ шуда, якчанд мушакҳои зонӯямро қандам ва чор рӯз роҳ гашта натавонистам.

«Агар шумо мунтазам машқ мекардед, - дұхтур-терапевт ба

ДОМИ ШАЙТОН

ман гуфт, - ин чиз рўй намедод. Мушакҳои шумо суст шудаанд ва шумо метавонед ба осонӣ захмӣ шавед».

Ҳамин ки бозроҳ гаштанро сар кардам, дигар мутахассис ба ман гуфт: «Шумо бояд машқҳои муайянро кунед, то ки мушакҳои зонуятон ба ҳолати дуруст биёянд». Ба ман якчанд моҳ лозим шуд, то ки зонуям муқаррарӣ шавад.

Дар Аъмол 24:16 ба калимаи «саъю кӯшиш менамоям» (дар матни англисӣ «машқ мекунам») калимаи юнонии АСКЕО мувофиқат мекунад. Дар Луғати тафсирии Вайн калимаи «саъю кӯшиш кардан» чунин маънидод карда мешавад: «дардро аз сар гузаронидан, ҷидду ҷаҳдро ба кор бурдан, тоб овардан, ба воситай интизом машқ кардан».

Баъзан дигарон моро хафа мекунанд ва бароямон баҳшидан душвор нест. Мо дилҳоямонро машқ кунондем, барои ҳамин, дилҳоямон дар чунин ҳолат ҳастанд, ки ба хафагӣ тоб оварда метавонад; аз ин рӯ, дар натиҷа ҳеч хел захм ё осеб рӯй намедиҳад.

Бисёр одамон метавонанд ба он девор дар ҷазираи Ҳавайӣ бароянд ва ҳеч хел захм нағиранд, чунки онҳо андоми хуб доранд. Айнан ҳамин тавр баъзе имондорон ба воситай машқ кардани дили худ ба ҳолати дуруст оварда шудаанд. Сатҳи камолоти рӯҳонии мо муайян мекунад, ки чӣ қадар бомуваффақият мо хафагиҳоро захмдор нашуда, аз сар мегузаронем.

Баъзе хафагиҳо ҷиддитар мебароянд, нисбат ба он хафагиҳое, ки шумо тайёр шуда будед. Чунин шиддати иловагӣ ба шумо захм ё вайрониро расонида метавонад, баъд аз он мо бояд рӯҳан машқ кунем, то ки аз хафагӣ озод бошем ва боз шифо ёбем. Лекин натиҷа барои ҷидду ҷаҳди сарфкарда арзанда мешавад.

Дар ин боб ман ҳамин гуна хафагиҳои фавқуллодаро дида мебароям, ки барои ҳал кардан бисёртар ҷидду ҷаҳд талаб карда мешавад.

ЧЙ ТАВР АЗ ДОМ ДУРЙ ҖУСТАН МУМКИН АСТ?

Ман аз як хизматчии калисо хафа будам. Ӯ маро ранҷонд ва дар давоми яқуним сол ин ҳодиса бештар аз як маротиба рӯй дод.

Ҳамаи дар атрофбудагон дар бораи кори рӯйдодаистода медонистанд. «Магар ин туро наранҷонид? – онҳо аз ман мепурсиданд. – Ту чӣ кор карданӣ ҳастӣ? Наход, дар ин бора ҳеч кор накарда, ҳамин тавр ҳомӯш мегардӣ?»

«Ҳамааш хуб аст, - гуфтам ман, - Ин ба ман таъсир намерасонад. Ман аз паси даъвате, ки Ҳудо барои зиндагии ман дорад, рафтсанро давом дода истодаам».

Лекин ҷавоби ман ба ғайр аз мағрурӣ ҳеч чизи бештар набуд.

Ман реш-реш шуда будам, аммо ҳатто ба ҳудам дар ин иқрор шудан намехостам. Ҳамин тавр мешуд, ки ман якчанд соат вақтро сарф карда, кӯшиш мекардам сарфаҳм равам, ки чӣ тавр ҳамаи ин бо ман рӯй дод. Ман ҳайрон ва моту мабҳут будам. Лекин ман ин фикрҳоро пахш мекардам ва ҳудро боқувват вонамуд мекардам, ҳол он ки дар асл бекӯвват ва ҷуқӯр заҳмӣ будам.

Моҳҳо мегузаштанд. Ҳама чиз ба назар ҳушк менамуд, хизмати ман таровати ҳудро гум кард ва утоқи дуогӯии ман ҳолӣ шуд, vale ман бошам, доимо дар азоб мегаштам. Ман ҳар рӯз бо девҳо мубориза мебурдам. Ман фикр мекардам, ки ҳамаи ин зиддият аз сабаби даъвати Ҳудо ба ҳаёти ман рӯй дода истодааст, лекин дар асл ин үқубат буд, ки аз барои набахшидан ба сарам омад. Ҳар дафъае, ки дар назди шахси маро ҳафакарда будам, ҳудро рӯҷан латуқӯшуда ҳис мекардам.

Сипас субҳе фаро расид, ки ман онро ҳеч гоҳ фаромӯш наҳоҳам кард. Ман дар курсӣ дар боғи хонаам нишаста, дуо мекардам. «Ҳудовандо, наҳод ман мачрӯҳ шуда бошам?» - мепурсидам ман. Ҳамин ки ин калимаҳоро талаффуз кардам, ҷуқӯр дар рӯҳи ҳуд шунидам: «Ҳа!»

Ҳудо меҳост, ки ман қатъӣ донам, ки ранҷидаам.

«Ҳудоё, илтимос, ба ман кӯмак кун, то аз ин дарду алам

ДОМИ ШАЙТОН

ва хафагӣ озод шавам, - зорию илтиҷо мекардам. – Барои ин қуввати худам намерасад».

Ин маҳз ҳамон ҳолате буд, ки Ҳудованд маро овардан меҳост – ба шикастхӯрии имкониятҳои шахсии ман. Бисёр вақт мо қўшиш мекунем, ки ҳар гуна корҳои гуногунро бо қуввати худамон кунем. Лекин аз ин мо рӯҳан калон намешавем. Баръакс, мо боз бештар ба афтиш гирифтор мешавем.

Қадами аввал барои шифо ва озодшавӣ - иқрор шавед, ки шуморо ранҷонданд. Аксар вақт мағрурӣ ба мо ичозат намедиҳад, то иқрор шавем, ки ранҷидаем ва хафа ҳастем. Ҳамин ки ба ҳолати аслии худ иқрор шудам, ҷустани Ҳудовандро сар кардам ва ҳудро ба ислоҳоти Ӯ кушодам. Ман ҳис мекардам, ки Ҳудованд меҳост, ки ман якчанд рӯз рӯза дорам. Рӯза маро ба овози Рӯҳи Муқаддас боҳиссиёттар мекунад:

...Рӯзасе, ки гузидай Ман бошад, чунин аст: завлонаҳои шароратро бикшо, гиреҳҳои юғро воз кун, ва мазлумонро озод намо, ва ҳар юғро бишкан (Ишаъё 58:6).

Ман тайёр будам, ки он гиреҳҳои юғ шикаста шаванд ва ман аз мазлумӣ озод шавам.

Баъд аз якчанд рӯз ман ба маросими дағн омадам. Он шахсе, ки маро хафа кард, дар он ҷо буд. Ӯро аз дур мушоҳида намуда, гиря карданро сар кардам: «Ҳудованд, ман Ӯро мебахшам. Ман Ӯро аз ҳар он коре, ки ба ман кард, озод мекунам». Ман дарҳол ҳис кардам, ки бор аз дилам айтид. Ман Ӯро бахшидам. Чӣ хел сабуки маро пур кард!

Аммо ин фақат оғози роҳи ман ба барқароршавӣ буд. Дар дили ҳуд он шахсро бахшидам, лекин ман андозаи пурраи заҳмро намедонистам. Ман мисли пештара суст мемондам ва боз хафа шуда метавонистам. Ҳамаи ин ба сиҳатшавӣ баъд аз осеби ҷисмонӣ монанд буд. Ман дил, ақл ва ҳиссиётҳои ҳудро мустаҳкам намуда, машқ карданам лозим буд, то ки ҳар гуна заҳмҳои ояндаро пешгирӣ кунам.

Такрор шавад-чӣ?

Якчанд моҳ гузашт. Баъзан ман маҷбур мешудам, ки бо айнан ҳамон фикрҳое, ки пеш аз бахшиданам доштам, мубориза барам. Вақте ки ба наздам ягон шахс бо шикоятҳои худ меомад, ки ўро низ ҳамин тавр хафа карданд, ё вақте ки ман он шахси маро хафа кардагиро медиdam ва ё ҳатто номашро мешунидам, чунин ҳолат бо ман рӯй медод. Ҳамин ки ин фикрҳоро пайхас мекардам, ба онҳо муқобилат карда, онҳоро аз худ дур мепартофтам (нигаред 2-ум Кўринтиён 10:5). Ин мубориза барои озодии ман буд. Ниҳоятан, ман аз Ҳудованд пурсидам, ки чӣ кор бояд кунам, то ба ин фикрҳо нагузoram, ки маро боз ба набахшидан ғарқ кунанд. Ман медонистам, ки Ў маро ба сатҳи баландтари озодӣ баровардан меҳоҳад. Ман худам ҳам намехостам то охири умри худ бо хафагӣ, ки маро таъқиб мекард, мубориза барам. Ҳудованд ба ман гуфт, ки барои он шахсе, ки маро хафа кард, дуо кунам ва суханони Ҳудро бароям хотиррасон кард:

Лекин Ман ба шумо мегӯям: душманони худро дӯст бидоред, барои лаънаткунандагони худ баракат бихоҳед, ба нафраткунандагони худ некӣ кунед ва барои озордиҳандагону таъқибкунандагони худ дуо гӯед (Матто 5:44).

Ман дуо карданро сар кардам. Аввал ин бо овози хушки якранга, бе ҳеч ишора ба оташи дил буд. Ман аз ҳисси қарз мегуфтам: «Ҳудованд, ўро баракатдех. Ба ўрӯзи бомуваффақият дех. Ба ў дар ҳамаи корҳояш мадад кун. Ба номи Исо, омин».

Ин дар давоми якчанд ҳафта давом меёфт. Чунин ба назар мерасид, ки ин маро ба ҳеч кучо намебараад. Боре як субҳ Ҳудованд 34-ум Забурро ба ман нишон дод. Ман онро дар хотир надоштам, барои ҳамин кушода, хонданро сар кардам. Вақте ки ман нисфашро хондам, дар он худро ва ҳолати худро дидам:

ДОМИ ШАЙТОН

Шоҳидони бадкин бархостаанд: он чи намедонам, аз ман мепурсанд. Ба ивази некӣ ба ман бадӣ мекунанд, ҷонамро гирифтори бекасӣ (англisis Ҷонатан «андӯҳ») мегардонанд (Забур 34:11- 12).

Ман ҳудро бо Довуд инъикос карда метавонистам. Аз рӯи ақидаи ман, ҳам ин одам ва ҳам баъзе ёрдамчиёни ў ба ивази некӣ ба ман бадӣ карданд. Ҷони ман ғамгин буд. Ҳудо ин забурро истифода бурд, то ки муборизаи моро, ки дар давоми якчанд соли охир давом мекард, нишон диҳад. Як ҷой моро маҷбур кард, ки аз ҷои ҳуд чунон баланд биҷаҳам, ки қариб сарамро ба шифт задам.

Валекин ман дар бемории онҳо палос мепӯшидам, ҷонамро бо рӯзадорӣ азоб медодам, аммо бигзор дуоям ба гӯшам баргардад. Мисли он ки дӯстам ё бародарам бошад, рафтор мекардам; мисли он ки барои модарам мотам гирифта бошам, ғамгин ва сарҳам будам (Забур 34:13-14).

Довуд гуфт, ки ин одамон кӯшиш мекарданд, ўро бикишанд. Онҳо ба ў бадӣ карданд, гарчанде ки ў ба онҳо ҳеч бадӣ накарда буд.

Ин оятҳо аз 34-ум Забур ҷавоб ба мушкилии ман буданд.

Муносибати Довуд дар он асос наёфта буд, ки дигар одамон чӣ тавр рафтор карданд. Ў қарор кард, ки дуруст рафтор мекунад ва барои ҳамин, барои онҳо дуо кард, гӯё ки онҳо бародарони наздики ў буданд ва мисли он ки барои модараҳ мотам гирифта бошад, ғамгин ва сарҳам буд. Ҳудо ба ман нишон дод, ки чӣ тавр барои он шахс дуо кардан лозим аст: «Дуо кун ва барои ў маҳз ҳамон чизро хоҳиш кун, ки ту ҳудат аз Ман гирифтани меҳоҳӣ!» Акнун дуои ман пурра тағйир ёфт. Он дигар ин хел набуд: «Ҳудоё, ўро баракат дех ва барояш рӯзи хубро ато кун».

Дуои ман пур аз ҳаёт шуд. Ман дуо мекардам: «Ҳудованд,

Худро бештар ба ў зоҳир намо. Ўро бо ҳузури Худ баракат дех. Бигзор ў Туро боз аз наздиктар бидонад. Бигзор ў ба Ту писанд ояд ва бигзор ў исми Туро ҷалол диҳад». Ман барои ў ҳамон чизҳоро хоҳиш мекардам, ки худам аз Худо гирифтани меҳостам.

Дар муддати як моҳ ман бо зориву илтиҷо барояш дуо мекардам ва бо овози баланд мегуфтам: «Ман туро баракат медиҳам! Ман туро ба номи Исои Масеҳ дӯст медорам!» Ин фарёд аз қаъри рӯҳам буд. Ман барои худам шуда ба ў дуо гуфтанро бас кардаму барои худи ў шуда дуо мекардам. Ман бовар мекардам, ки пурра шифо ёфта истодаам.

Шифо ба воситаи муқобилият

Боз якчанд ҳафта гузашт ва ман ўро дидам. Дар дили ман ҳиссиёти ноҳуш давом мекард. Ман мисли пештара бар зидди нияти танқидӣ будан мубориза мебурдам.

Чон, ту бояд ба назди ў равӣ, - занам ба ман мегуфт. Не, барои чӣ, - ман ўро бовар мекунонидам. – Ман шифо ёфтаам.

Аммо ҳис мекардам, ки Рӯҳи Муқаддас суханони маро тасдиқ намекард. Барои ҳамин, ман аз Худованд пурсиdam, ки оё ба назди ў рафтани даркор аст, ё не. Ў ҷавоб дод: «Ҳа».

Ман воҳӯриро бо он шахс таъин кардам ва ба ў тӯҳфа овардам. Ман худро фурӯтан кардам, иқрор шудам, ки нисбати ў муносабати нодуруст доштам ва аз ў хоҳиш кардам, ки маро бахшад. Мо оштӣ шудем, бахшиш ва шифой ба дилам даромад. Ман аз идораи ў шифо ёфта ва боқувват шуда баромадам. Ба ман дигар лозим набуд, ки бо дард мубориза барам ва ман ўро дигар танқид кардан намехостам. Аз он вақт сар карда, муносабати мо мустаҳкам шуданд ва дар байни мо дигар мушкилий пайдо намешуд. Воқеан, ҳоло мо яқдигарро тез-тез дастгирӣ карда меистем.

«Вақте ки ман бори аввал ин шахсро воҳӯрдам, - ба Лиза

ДОМИ ШАЙТОН

нақл мекардам, - ба назарам, ў ҳеч кори хато намекард. Ман ҳеч хел камбұдиро дар ў намедидам. Ман ўро дұст медоштам, чунки ўро комил меҳисобидам. Лекин вақте ки ў маро ранчонд, ўро дұст доштан бароям душвор шуд. Барои ин корро кардан, имон даркор буд, лекин ман онро надоштам. Акнун, вақте ки аз ин қараёни барқароршавың ва шифо гузаштам, ба камбудиҳояш нигоҳ накарда, ўро ҳамон қадар зиёд дұст медорам, мисли он дағъяе, ки бори аввал вохұрда будам. Ин муҳаббати ба камол расида аст».

Ояты зерин ба хотирам омад:

Пеш аз ҳама чиз ба яқдигар муҳаббати пурзұр дошта бошед, чунки муҳаббат гуноҳқои зиёдро рұпұш мекунад (1-ум Петрус 4:8).

Он одамонеро, ки ба мо ҳеч кори бад намекунанд, дұст доштан осон аст. Аммо вақте ки камбудиҳо ва хатогиҳои одамро мебиній, маҳсусан, агар ҳудат құрбони ин камбудиҳо шуда бошы, он шахсро дұст доштан тамоман кори дигар аст. Муҳаббати Худо маро ба камолот мерасонид ва диламро боқұват мекард.

Аз ҳамон вақт сар карда, ман якчанд маротиба ба ин монанд ҳолатқо рұ ба рұ мешудам, лекин одамонро баҳшидан ва аз хафагү озод истодан вақты зиёдро талаб намекард. Ана барои чй: дили ман машқ карда шуда буд, ки хафа нашавад ва аз ҳар гуна хафагү озод истад.

Аз он лақзае, ки Худо ба ман дар назди хона гап зада буд, то он вақте ки ман аз идораи он шахс шифо ёфта баромадам, якчанд моҳ гузашт. Ин қараёни машқунй ва тайёрі буд, ки дар вақт дилам машқ мекард ва мустаҳкам мешуд, гарчанде ки баъзан ба назарам менамуд, ки гүё ҳеч кор аз дастам набаромада истодааст. Дар асл, ман ҳатто фикр мекардам, ки ҳолам аз будаш бадтар шуда истодааст. Аммо ман дар роҳи дуруст будам, ки сүи барқароршавың мебурд. Рұхи Худованд

маро бо он қадаме мебурд, ки ман рафта метавонистам. Ин як қисми ҷараёни ба камолотрасии ман буд. Ман ин саргузаштро ба ҳеч чиз иваз намекардам ва ман сипосгузорам барои он самаре, ки ин саргузашт ба зиндагии ман овард.

Ба воситай душвориҳо ба камолот расидан

Мо маҳз дар вақтҳои душвор рӯҳан ба воя мерасем. Дар сафари худ бо Ҳудованд мо ҳамеша бо душвориҳо рӯ ба рӯ мешавем. Мо аз онҳо гурехта наметавонем, чунки онҳо ба ҷараёни бакамолрасии мо дар Ҳудованд дохил мешаванд. Агар шумо қарор кунед, ки аз онҳо мегурезед, ин ба таври ҷиддӣ ба рушди шумо ҳалол мерасонад.

Монеаҳои гуногунро мағлуб карда, шумо бештар боқувват ва бораҳмтар мешавед. Шумо боз бештар ба Исо ошиқ мешавед. Агар аз мушкилиҳо баромада бошед, лекин ҳис накунед, ки муҳаббататон ба Исо зиёд шуда истодааст, пас, мумкин, шумо барқарор нашудед ва аз хафагӣ шифо наёфтед. Шифо – интиҳоби шумо. Баъзе одамон заҳмдор шуда, ҳеч гоҳ шифо намеёбанд. Чӣ хел саҳт садо надиҳад ҳам: лекин ин интиҳоби шахсии онҳо мебошад.

Исо азобу уқубатҳоро аз сар гузаронида, гапдароиро ёд гирифт. Петрус ба воситай азобу уқубатҳои аз сар гузаронидааш гапдароиро ёд гирифт. Павлус ба воситай азобу уқубатҳои аз сар гузаронидааш гапдароиро ёд гирифт. Шумо чӣ? Оё шумо инро ёд гирифтед? Ё шумо шахси дилсаҳт, дурушт, дилсард, пур аз аламу ҳасрат, набахшидан ва хафагӣ ҳастед? Агар ҳамаи ин суханон дар бораи шумо бошанд, пас шумо гапдароиро ёд нагирифтед.

Бале, хафагиҳое ҳастанд, ки мисли «пушти ману табари қассоб» барин, тез намегузаранд. Шумо бояд бо онҳо кор кунед, ҷидду ҷаҳд намоед, то ки аз онҳо озод шавед. Аммо дар ин ҷараён шумо ба воя мерасед ва рӯҳан ба камол мерасед.

Камолоти рӯҳонӣ ба осонӣ ба даст намеояд, дар акси ҳол ҳамаи одамон онро медоштанд. Аз барои зиддиятҳое, ки одамон рӯ ба рӯ мешаванд, на он қадар бисёр одамон ба чунин сатҳи зиндагӣ мерасанд. Муқобилията мавҷуд аст, чунки тарзи зисти ҷомеаи мо ҳудотарсона нест, балки ҳудпараст аст. Ҷаҳонро «мире, ки дар ҳаво ҳукмрон аст» идора мекунад (Эфсӯсиён 2:2). Дар натиҷаи ин барои дохилшавӣ ба камолоти Масех душвориҳоро аз сар гузаронидан лозим меояд, ки аз барои зиддият ба ҷараёни ҳудпарастӣ меоянд.

Павлус боз ба он се шаҳре, ки дар он ҷо қалисоҳоро сар карда буд, баргашт. Мақсади ў боқувват кардани дили шогирдон буд. Аммо нигоҳ кардан шавқовар аст, ки чӣ тавр ў ин корро кард. Ў онҳоро рӯҳбаланд мекард:

Панд мегуфтанд, ки «дар имон устувор бошед, зеро ки мо бояд бо мусибатҳои бисёр дохили Малакути Ҳудо гардем» (Аъмол 14:21-22).

Ӯ ба онҳо зиндагии осонро ваъда накард. Ӯ ба онҳо равнақ ва комёбири мувофиқи стандартҳои ҷаҳонӣ ваъда накард. Ӯ ба онҳо нишон дод, ки агар онҳо бо ҳурсандӣ тамоми роҳи барояшонтаъиншударо тайкарданӣ бошанд, пас бо зиддиятҳои қалон рӯ ба рӯ мешаванд, ки Павлус онҳоро «мусибатҳои бисёр» номидааст.

Агар шумо бо қаиқи oddī дар дарё бар зидди ҷараён шино кунед, онгоҳ барои ба пеш ҳаракат кардан ба шумо зарур аст, ки доимо бояд бел занед. Ҳамчунин мо низ, вақте ки қарор мекунем, ки бо роҳи Ҳудо меравем, бо бисёр үқубатҳо рӯ ба рӯ мешавем. Ҳамаи ин имтиҳонҳо ҷавоби шуморо ба саволи асосӣ маълум мекунанд. Оё шумо манфиати ҳудро мечӯед, чуноне ки тамоми ҷаҳон мекунад, ё ин ки ҳаёти ҳудифидокоронаро ба сар мебаред?

Дар хотир дошта бошед, ки агар мо ҳаёти ҳудро аз баҳри Иса гум кунем, ҳаёти Ӯро меёбем. Нигоҳи ҳудро на ба мубориза,

ЧЙ ТАВР АЗ ДОМ ДУРЙ ЧУСТАН МУМКИН АСТ?

балки ба натиҷаи охирдараҷа ҷалб карданро ёд гиред.

Петрус хуб баён кардааст:

Эй маҳбубон! Аз озмоиши оташе, ки барои имтиҳони шумо фиристода мешавад, ҳайрон нашавед, ки гӯё воқеаи ацибе ба шумо рӯй дода бошад, балки, модоме ки шумо дар уқубатҳои Масеҳ иштирок доред, шодӣ кунед, то ки дар вақти зуҳури ҷалоли Ӯ низ ба ваҷҳ оед ва хурсандӣ кунед (1-ум Петрус 4:12-13).

Дикқат кунед, ки Ӯ дараҷаи уқубатро бо дараҷаи хурсандӣ муқоиса мекунад. Ба ин хурсандӣ чӣ тавр расидан мумкин аст? Вақте ки ҷалоли Масеҳ кушода мешавад, шумо ҳамроҳи Ӯ ҷалол меёбед. Ин ба он дараҷае мешавад, ки хислати Исо дар шумо инъикос мейёбад. Барои ҳамин, ба хафагӣ нигоҳ нақунед. Ба ҷалоли омадаистода нигоҳ кунед. Ҳалелуёҳ!

ЁРЙ ДОДАН
БА БАРОДАРИ
ПЕШПОХҮРДАИСТОДА,
АЗ ИСБОТ КАРДАНИ ҲАҚ
БУДАНИ ХУД МУҲИМТАР
АСТ.

БОБИ 14

МАҚСАДИ МО – СУЛХУ ОШТЙ

*Шунидәед, ки ба қадимиён гүфта шудааст: «Қатл
накун; ҳар кү қатл кунаð, лоиқи ҳукми дорулқазо хоҳад
бүд». Лекин ман ба шумо мегүям: ҳар кү ба бародари худ
бөхүда хашиг гирад, лоиқи ҳукми дорулқазо хоҳад бүд;
ҳар кү бароддари худро «рең» гүяд, лоиқи ҳукми шүрои
пирон хоҳад бүд; ва ҳар кү «аҳмақ» гүяд, лоиқи оташи
дүзах хоҳад шуд. Пас, ҳангоме ки қурбонии худро назди
қурбонгоҳ меоварй ва дар он ҷо ба хотират меояд, ки
бародарат аз ту норозист, қурбонии худро дар он ҷо
назди қурбонгоҳ бимон ва рафта, аввал бо бародари худ
мувосо кун ва баъд омада, қурбонии худро тақдим кун.*

– Матто 5:21-24

ИН ИКТИБОС аз Мавъизаи болои кӯҳ гирифта шудааст.
Исо бо чунин суханон оғоз мекунад: «Шунидәед, ки
ба қадимиён гүфта шудааст...» Сипас Ў мегүяд: «Лекин Ман

ДОМИ ШАЙТОН

ба шумо мегўям...» Исо дар тамоми ин қисми мавъиза ин хел муқоиса карданро давом медиҳад. Аввал Ӯ шариатро, ки амалҳои моро ба тартиб меорад, иқтибос мекунад. Баъд Ӯ ичрошавии онро нишон медиҳад, вақте ки шариат дар дил навишта шудааст. Дар чашми Худо одамкүш он шахсе нест, ки одамкушии ҷисмониро содир кардааст, балки инчунин он шахсе, ки аз бародари худ нафрат дорад. Шумо дар дили худ чӣ хел бошед, дар асл низ ҳамон хел ҳастед!

Дар ин қисми мавъиза Исо аниқ дар бораи оқибати хафагӣ мегӯяд. Ӯ саҳтии ҷазоро барои ҳашму ғазаб ё хафагии талҳ бо мисол мефаҳмонад. Ҳар кӣ ба бародари худ беҳуда ҳашм гирад, лоиқи доварӣ мегардад. Агар ин ҳашм самар биёрад: ва Ӯ бародари худро «реқо» гӯяд, лоиқи ҳукми шӯрои оли мешавад!

Маънои калимаи РЕҚО «одами бемағз ё бемайна» ё «беақл» аст. Ин калимаи дашном буд, ки дар замони Масеҳ дар байни яхудиён истифода бурда мешуд. Агар ғазаб то ба дараҷае расад, ки шахс бародари худро «беақл» меномад - Ӯ дар ҳатари ба дӯзах афтидан аст. Калимаи «беақл» маънои худоношинос буданро дорад. «Нокас (ба забони англisis «беақл, ё аҳмақ») дар дили худ гуфт: «Худо нест» (Забур 13:1). Дар он замон бародари худро беақл номидан ҳукмномаи хеле ҷиддӣ ҳисоб мешуд. Агар ғазаб дар одам ба нафрат мубаддал намешуд, ҳеч кас ин тавр намегуфт. Имрӯз ин баробари он мебуд, ки ба бародари худ «Ба дӯзах рав», - гӯй: ва маҳз ҳамин ҷизро ҳақиқатан дар назар дошта бошӣ.

Исо нишон дод, ки агар кори ҳашмро ҳал нақунӣ, он метавонад ба нафрат биёрад. Агар нафратро ба анҷом нарасонӣ, шахсро ба ҳатари дар дӯзах шудан оварда метавонад. Сипас Ӯ гуфт, ки агар онҳо ба хотир оранд, ки бародарашон аз онҳо норозӣ, онгоҳ бояд аввал ӯро ёфта, мувосо кунанд.

Барои чӣ мо бояд қӯшиш кунем, ки зуд оштӣ кунем – ба хотири худамон ё ба хотири бародарамон? Мо бояд рафта ба хотири бародарамон оштӣ кунем, то ба Ӯ ёрӣ дижем, ки

аз хафагй озод шавад. Агар мо аз ў хафа нашавем, онгоҳ мұхаббати Худо намегузорад, ки бадхашм монад, балки ба ў дasti ёриро барои барқароршавй дароз мекунад. Шояд мо ҳеч кори бад накарда бошем. Кори бад ё хуб – ин мұхим нест. Барои мо мұхимтараш он, ки ба ин бародари пешпохұрдаистода ёрй диҳем, ба ҷои он ки ҳақ буданамонро исбот кунем. Шумораи бемаҳдуди сабабҳо барои хафа шудан мавҷуд аст. Эҳтимол, он шахсе, ки мо хафа кардем, фикр мекунад, ки бо ў ноҳақ рафтор карданд, ҳол он ки, дар асл, мо ба ў ҳеч осеб нарасонидем. Мумкин, ў маълумоти нодуруст дорад ва аз ин сабаб ба хulosai нодуруст омад.

Аз дигар тараф, шояд, ба ў маълумоти дуруст омада бошад, ки аз сабаби он ў хulosai нодуруст баровард. Он чизе, ки мо гуфта будем, ҳангоми гузаштан аз каналҳои гуногуни маълумотдиҳй метавонист вайрон шавад. Агарчи мақсади мо ягон шахсро хафа кардан набуд, суханон ва амалҳои мо дар бораи дигар чиз шаҳодат медиҳанд.

Аксар вақт мо худро аз рӯи ниятҳои худ доварй мекунем, аммо дигаронро бошад, аз рӯи рафторашон. Ҳамин тавр мешавад, ки ту ният дорй, ки як корро күнй, лекин он тамоман дигар хел мегузарад. Баъзан ниятҳои аслии мо ҳатто аз худамон моҳирона пинҳон карда шудаанд. Мо бовар кардан меҳоҳем, ки онҳо, яъне ниятҳоямон, пок ҳастанд. Аммо вақте ки мо онҳоро ба воситай Каломи Худо ҷудо карда мегирем, тамоман чизи дигарро мебинем.

Ниҳояттан, мумкин, мо ҳақиқатан бар зидди он шахс гуноҳ карда бошем. Мо ҳашмгин мешудем ё дар зери фишор будем, лекин аз барои ҳамаи ин ба ў зарба омад. Ё, шояд, ин одам ҳамеша ва бадқасдана ба мо ҳамла мекард, ва мо дигар тоқат карда натавониста, ба ў низ ҳамин тавр ҷавоб дода бошем.

Сабаби хафагй чӣ ҷизе набошад ҳам, фаҳмиши шахси хафашуда торик шудааст. Ў фикрҳои худро дар асоси таҳминҳо, овозаҳо, гапи мардум ва нишонаҳои зоҳирй месоҳт ва фикр мекард, ки ниятҳои аслии моро фаҳмида тавонист. Лекин

ДОМИ ШАЙТОН

маълумоти дурустро надошта, чӣ тавр дуруст доварӣ кардан мумкин аст?

Мо бояд он факто фаҳмем, ки он шахс бо тамоми дили худ бовар мекунад, ки бо ў беадолатона рафтор карданд. Сабабаш чӣ набошад ҳам, мо бояд тайёр бошем, ки худро фурӯтан сохта, баҳшиш пурсем.

Исо ба мо насиҳат медиҳад, ки мувосо кунем, ҳатто агар шахс хафа шуда бошаду, ҳатто агар дар ин айби мо набошад. Барои дар фурӯтани гаштан ва сулҳу оштиро овардан камолот зарур аст. Аммо аксар вақт маҳз ба одами хафакарда қадами якумро кардан душвор аст. Ана барои чӣ Исо ба шахси хафакарда мегӯяд «ба назди ў бирав...»

Чӣ тавр аз шахси хафашуда баҳшиш пурсидан лозим аст?

Ҳаввории Павлус гуфтааст:

Пас, дар роҳи сулҳу осоиштагӣ ва тақвияти яқдигар саъю кӯшиш кунед (Румиён 14:19).

Ин ба мо нишон медиҳад, ки чӣ тавр ба назди он шахсе, ки мо хафа кардем, рафтани лозим аст. Агар ба назди ў бо хашмгинӣ ва дилхунуки биёем, мо сулҳу оштиро ба даст оварда наметавонем. Мо одами хафашударо ба ҳолати аз будаш душвортар мегузорем. Ба воситаи фурӯтани ва рад кардани мағрурӣ, мо бояд дар дилҳои худ кӯшишро сӯи сулҳу осоиштагӣ нигоҳ дорем. Фақат бо ҳамин роҳ ба сулҳу оштӣ ноил гардидан мумкин аст.

Баъзан ба назди одамоне меомадам, ки ман хафа кардам ё одамоне, ки аз ман хашмгин мешуданд ва онҳо ба ман ҳамла мекарданд. Ба ман мегуфтанд, ки ман худписанд ҳастам, ба дигарон бодиққат нестам, мағрур, сахтган ҳастам ва файра.

Албатта, ман меҳостам ҷавоб диҳам: «Не, ин тавр не. Шумо маро нафаҳмида истодаед!» Лекин вақте ки худро ҳимоя

мекардам, ин фақат ба оташ равған мерехт ва хафагии онҳо боз бештар ба құш меомад. Ин күшиш сүй осоиштагі набуд. Ҳимоя кардан ҳуқуқсои худ ҳеч гоҳ осоиштагии ҳақиқиро намеорад.

Ба ивази ин ман ғұш кардан ва лаб фурұ бастанро ёд гирифтам, то даме ки онҳо ҳама чизи даркориашонро мегүйнд. Агар ман бо онҳо розй набошам, барояшон мегүям, ки он чизе, ки онҳо гүфтанд, иззат мекунам ва мұносибату ниятҳои худро санцида мебароям. Сипас, ба онҳо мегүям, ки аз хафа кардагиам пушаймон мекүрам.

Баъзан дар бораи ман суханони рост гүфта, онҳо ба ман дуруст баҳо медиҳанд. Дар чүнин ҳолат ман иқрор мешавам: «Шумо ҳақ ҳастед. Ман аз шумо баҳшиш мепурсам».

Боз ҳам, барои сулху оштиро ба даст овардан, худро фурұтан кардан лозим аст. Шояд барои ҳамин Исо гүфтааст:

Ҳанұз ки бо даъвогари худ дар роҳ ҳастай, зұд бо вай ошты шав, то ки даъвогар туро ба қозай насупорад ва қозай туро ба мұлозим насупорад, ва туро ба зиндон наандозанд; ба ростай ба ту мегүям: то фұлузи охиринро адо нақунй, аз он қо берун нахоҳй рафт (Матто 5:25-26).

Мағрурый худро ҳимоя мекунад. Фурұтанай бошад, розй мешавад ва мегүяд: «Шумо ҳақ ҳастед. Ман маҳз ҳамин тавр рафтор кардам. Илтимос, маро бубахшед».

Валекин ҳикмате, ки аз болост, аввалан, пок аст, сонй осоишка, болтифот, фармонбардор, пур аз марҳамат ва самараи нек, бегараз ва бериё мебошад (Яъқуб 3:17).

Ҳикмати Ҳудо фармонбардор аст (ҳарф ба ҳарф аз забони английсій «ба қой додан тайёр будан» тарczuma мешавад). Вақте ки гап ба сари ҹанчоли шахсі меравад, ҳикмати Ҳудо ноустувор ё якрав нест. Шахсе, ки худро ба ҳикмати Ҳудо тобеъ менамояд, аз қой додан ё аз қабул кардан ақидаи дигар шахс наметарсад, агар ин аз доираи ҳақиқат набарояд.

**Ба назди шахсе, ки шуморо хафа кардааст,
чӣ тавр омадан лозим аст?**

Акнун, вақте ки мо дидем, ки агар мо бародарамонро хафа карда бошем, чӣ кор кардан лозим аст, биёед мебинем, ки агар бародарамон моро хафа карда бошад, чӣ кор кардан лозим аст:

Агар бародарат ба ту гуноҳ кунад, рафта байни худат ва ў ба танҳоӣ гуноҳашро фаҳмон: агар ба сухани ту гӯш диҳад, бародари худро дарёфтӣ (Матто 18:15).

Бисёр одамон ин оятро на бо он муносибате, ки Исо меҳост, истифода мебаранд. Агар ягон кас онҳоро хафа кунад, онҳо ба назди шахси хафакардагӣ мераванд ва дар рӯҳи қасос ва ғазаб ўро фош мекунанд. Онҳо ин оятро ҳамчун асос истифода мебаранд, то ки одами онҳоро хафакардагиро доварӣ намоянд.

Лекин онҳо сабаби асосиро аз даст медиҳанд: бо қадом мақсад Исо ба мо таълим медиҳад, ки ба назди яқдигар равем. Мо набояд ба назди яқдигар барои маҳкум кардан равем, балки барои оштӣ кардан. Ў намехоҳад, ки мо ба бародарони худ гӯем, ки чӣ қадар ноҳақ онҳо бо мо рафтор карданд. Мо бояд барои он равем, ки он монеаро, ки барои барқарор шудани муносибатҳои мо халал мерасонад, бартараф кунем.

Ин монанди он аст, ки чӣ тавр Ҳудро муносибати моро бо ў барқарор менамояд. Мо бар зидди Ҳудро гуноҳ кардем, аммо ў «муҳаббати Ҳудро нисбат ба мо бо ҳамин исбот мекунад, ки ҳангоме ки ҳанӯз гуноҳкор будем, Масеҳ барои мо мурд» (Румиён 8:5). Оё мо тайёр ҳастем, ки аз худҳимояқунӣ даст кашем ва барои мағрурӣ бимирем, то ки бо шахси моро хафакардагӣ оштӣ шавем? Пеш аз он, ки мо аз Ҳудро баҳшиш пурсем, ў ба мо муҳаббати Ҳудро дароз кард. Исо қарор кард, ки моро мебахшад, ҳатто пеш аз он, ки мо хафагии Ҳудро дарк кардем.

Ӯ ба мо дастони Ҳудро дароз кард, лекин он вақт мо қаломи

мусолиҳа (оштишавй)-и Ӯро надоштем ва ҳанӯз қабул накарда будем, барои ҳамин бо Падар оштй шуда наметавонистем.

Ҳама чиз аз ҷониби Худост, ки моро ба воситаи Исои Масеҳ бо Худ мусолиҳа дод ва хизмати мусолиҳаро ба мо супурд, чунки Ҳудо дар Масеҳ буда, аҳли ҷаҳонро бо Худ мусолиҳа дод, ҷиноятҳои онҳоро ба ҳисобашон надаровард ва қаломи мусолиҳаро ба мо супурд. Пас, мо элчиёни Масеҳ ҳастем, гёё ки Ҳудо ба воситаи мо ҳоҳишманд аст. Мо аз тарафи Масеҳ илтимос мекунем: бо Ҳудо мусолиҳа намоед (2 Қўрингтиён 5:18-20).

Калимаи «мусолиҳа» саршавии ҳудро аз асоси барои ҳамаи мо умумӣ мегирад: ҳамаи мо бар зидди Ҳудо гуноҳ кардем. То даме, ки мо намедонем, ки аз Ҳудо ҷудо шудаем, мусолиҳа ё начотро намехоҳем.

Дар Аҳди Ҷадид шогирдон мавъиза мекарданд, ки одамон бар зидди Ҳудо гуноҳ карданд. Лекин барои чӣ ба одамон гуфтан лозим аст, ки онҳо гуноҳ карданд? Барои онҳоро маҳкум кардан? Ҳудо маҳкум намекунад. «Зеро Ҳудо Писари Ҳудро ба ҷаҳон барои он нағиристод, ки бар ҷаҳон довварӣ кунад, балки барои он ки ҷаҳон ба воситаи Ӯ начот ёбад» (Юҳанно 3:17). Шояд ин корро кардан лозим аст, то ки одамон фаҳманд, ки дар қадом ҳолат ҳастанд, ва дар гуноҳҳои ҳуд тавба карда, баҳшиш пурсанд?

Чӣ одамро ба роҳи тавба мебарад?

Ҷавобро ба ин савол мо дар Румиён 2:4 меёбем:

Ё ки ту ба фаровонии меҳрубонӣ, ҳилм ва пурсабрии Ӯ
беэътийӣ мекунӣ, бехабар аз он, ки меҳрубонии Ҳудо
туро ба роҳи тавба ҳидоят менамояд? (Румиён 2:4)

Меҳрубонии Ҳудо моро ба тавба роҳнамоӣ мекунад. Муҳаббати Ӯ моро, ки ба азобу үқубат кашидан дар дӯзах

ДОМИ ШАЙТОН

маҳкум шудаем, начот медиҳад. Ў мұхаббати Ҳудро ба мо бо он исбот кард, ки Исоро, Писари яккаву ягонаи Ҳудро, ба салиб фиристод, то ки Ў барои мо ҷон дихад. Ҳудо якум шуда ба пешвози мо баромад, гарчанде ки мо бар зидди Ў гуноҳ кардем. Ў дастони Ҳудро барои моро маҳкум кардан дароз намекунад, не, балки барои он ки моро барқарор намояд ва начот дихад.

Ба Ҳудо тақлид карда (нигаред Эфсусиён 5:1), мо якум шуда ба бародарамон, ки бар зидди мо гуноҳ кардааст, бояд сулҳу оштиро пешниҳод кунем. Исо намунаи зеринро маҳкам гузоштааст: ба назди бародарат бирав ва ба ў гуноҳашро нишон дех, на барои ўро маҳкум кардан, балки барои он ки ҳар гуна монеаро, ки шуморо аз яқдигар ҷудо мекунад, бартараф намоед ва бо чүнин тарз оштӣ шуда, муносибати ҳудро барқарор намо. Мехрубонии Ҳудо, дар ботини мо, бародари моро ба тавба ва ба барқароршавии муносибатҳоямон роҳнамоӣ мекунад.

Пас, ман, ки дар Ҳудованд бандӣ ҳастам, аз шумо ҳоҳишмандам, ки муносиби мақоме, ки ба он хонда шудаед, рафтор кунед, бо тамоми мулоимот ва фурӯтанӣ ва пурсабрӣ яқдигарро дар мұхаббати Ҳудо таҳаммул намоед, ва саъю қўшиш кунед, ки ягонагии Рӯҳро дар иттифоқи осоиштагӣ нигоҳдоред (Эфсусиён 4:1-3).

Ин иттифоқи осоиштагиро мо бо он нигоҳ медорем, ки сустиҳои яқдигарро бо мұхаббат рӯйпӯш карда, муносибати фурӯтанӣ, нармдилӣ, меҳрубонӣ ва пурсабриро дастгирӣ менамоем. Бо ҳамин тарик, бандҳои мұхаббат мустаҳкам мешаванд.

Баъзе одамоне, ки ман хафа кардам, бо маҳкумият ба наздам меомаданд. Дар натиҷаи ин ман ҳар ҳоҳиши бо онҳо оштӣ шуданро гум мекардам. Ман фикр мекардам, ки онҳо тамоман оштӣ шудан намехостанд; онҳо фақат меҳостанд, ки ман донам, ки чӣ қадар онҳо хашмгин шуданд.

Дигар одамоне, ки ман хафа карда будам, ба наздам бо нармдилүй меомаданд. Баъд аз ин ман зуд ақидаи худро тағиир медодам ва аз онҳо бахшиш мепурсидам – баъзан ҳатто пеш аз он, ки онҳо суханони худро тамом мекарданд.

Оё ба назди шумо одамон омада, мегуфтанд: «Ман меҳоҳам, ки шумо донед, ки ман шуморо мебахшам, барои он ки шумо дўсти беҳтарин набудед ва барои ман ину он корро накардед?»

Сипас, баъд аз он ки чунин суханонро ба шумо гуфтанд, ба шумо нигоҳе мепартоянд, ки маънояш: «Ту бояд дар пеши ман бахшиш пурсай».

Шумо хичолат мекашед ва парешонҳол ҳастед, ҳамаи ин шуморо ранҷонд. Онҳо барои оштый кардан наомаданд, балки барои тарсондан ва назорат кардани шумо омаданд.

МО набояд ба назди бародари моро хафакардагӣ равем, то он даме, ки қарор накардем, ки ўро аз тамоми дили худ мебахшем, новобаста аз он, ки ў ба мо чӣ тавр ҷавоб медиҳад. Пеш аз он ки ба назди ў равем, мо бояд аз ҳар гуна ҳиссиёти душманий нисбати ў озод шавем. Дар акси ҳол, шояд, мо дар асоси ҳиссиётҳои манғӣ муносибат мекунем ва на шифо медиҳем, балки захмдор мекунем.

Чӣ кор бояд кард, агар мо муносибати дуруст дошта бошем ва кӯшиш мекунем, ки бо шахси бар зидди мо гуноҳкарда оштый шавем, лекин ў моро гӯш намекунад?

Агар гӯш надиҳад, як ё ду каси дигарро ҳамроҳи худ бигир, то ки аз забони ду ё се шоҳид ҳар сухан тасдиқ шавад. Ва агар ба онҳо гӯш надиҳад, ба калисо бигӯ; ва агар ба калисо низ гӯш надиҳад, бигзор барои ў ту чун ҳалқҳо ва ё чун бочгир бошӣ (Матто 18:16-17).

Ҳар яке аз ин қадамҳо як мақсади умумӣ доранд: мусолиҳа. Ҳақиқатан Исо мегӯяд: «Кӯшиш карданро давом дех». Диққат кунед, ки шахси хафакардагӣ ба ҳар як қадами ҷараён даҳл дорад. Чанд дағъа мо пеши дигарон рафта, дар бораи

ДОМИ ШАЙТОН

хафагиҳо нақл мекунем, пеш аз он, ки пеши шахси бар зидди мо гуноҳкарда биёем, чуноне ки Исо ба мо фармудааст!

Мо ин корро барои он мекунем, ки дар дили худамон ҳал накардем. Мо ҳис мекунем, ки ҳақ дорем, ки ба дигарон ривояти ҳодисаи худро нақл кунем. Вақте ки дигарон розӣ мешаванд, ки чӣ қадар бад бо мо рафтор карданд, ин мавқеи моро мӯстаҳкам мекунад ва ба мо тасаллӣ мебахшад. Аммо дар чунин рафтор ғайр аз худписандӣ ҳеч чизи дигаре нест.

Асоси ҳама чиз

Агар мо мӯҳаббати Худоро ҳамчун мақсади худ нигоҳдорем, онгоҳ ноком намешавем. Мӯҳаббат ҳеч гоҳ хичолатманд намекунад. Агар мо дигаронро ҳамон тавре дӯст дорем, ки Исо моро дӯст медорад, мо озод мешавем, ҳатто агар дигар шахс қарор кунад, ки бо мо оштӣ намекунад. Ба дигар оят аз Навиштаҷот бодиққат нигаред. Дар ҳар шароит мо ба ҳикмати Худо рӯ оварда метавонем:

Ба қадри имкон, то ҳадде, ки ба шумо вобаста аст, бо ҳамаи одамон мувосо кунед (Румиён 12:18).

Ӯ «ба қадри имкон...» мегӯяд, чунки вақтҳое мешаванд, ки дигарон бо мо сулҳу осоиштагӣ доштан намехоҳанд. Ё ин ки шахсоне буда метавонанд, ки барои мувосо кардан шартҳое мегузоранд, ки моро маҷбур мекунанд, ки ба роҳи созиш (компромисс) равем, ягон коре кунем, ки ба муносибатҳои мо бо Худованд таъсир мерасонад. Дар ҳар кадоме аз ин ҳолатҳо муносибатро бо шахс барқарор кардан имконнопазир мешавад.

Диққат кунед, ки Худо чӣ мегӯяд: «Ба қадри имкон, то ҳадде, ки ба шумо вобаста аст». Мо бояд ҳар кори қувватамон мерасидагиро кунем, то ки бо он шахс мувосо кунем, то он даме, ки бар хилофи ростӣ меравад. Аксар вақт мо хеле тез аз барқарор кардани муносибатҳоямон даст мекашем.

Ман ҳеч гоҳ фаромӯш намекунам, чӣ тавр як дӯстам ба ман маслиҳат дод, ки аз вазъияти нохуш нагурезам: «Ҷон, ман медонам, ки ту сабаби рафтнагарро бо оятҳо аз Китоби Муқаддас сафед карда метавонӣ. Лекин пеш аз он, ки ин корро мекунӣ, боварӣ дошта бош, ки дар дуо ба ин мушкилӣ муқобилат кардӣ ва ҳар кори метавонистагиатро кардӣ, то ки ба ин вазъият осоиштагии Ҳудоро биёрӣ».

Сониян, ў илова намуд: «Ту дар ин бора пушаймон мешавӣ, агар боре ба қафо нигоҳ карда, фахмӣ, ки барои муносибатҳоро нигоҳ доштан ҳар кори карда метавонистагиатро накардӣ.. Беҳтар мешавад, агар ту боварӣ ҳосил кунӣ, ки дигар ягон роҳи баромад надорӣ ва ту ҳар корро то қадри имкон кардӣ, ва бо вучӯди ин бо ростӣ ба созиш нарафтӣ».

Ман барои ин маслиҳат хеле сипосгузор будам ва онро ҳамчун ҳикмати Ҳудо шинохтам.

Суханони Исоро дар хотир дошта бошед:

Хушо сулҳҷӯён, зеро онҳо фарзандони Ҳудо хонда
ҳоҳанд шуд (Матто 5:9).

Ӯ нагуфтааст: «Хушо касоне, ки сулҳро нигоҳ медоранд». Шахсе, ки сулҳро нигоҳ медорад, кӯшиш мекунад, ки бо ҳар роҳ аз зиддият дурӣ ҷӯяд, барои ин корро кардан ў тайёр аст, ки ҳатто бо ростӣ ба созиш равад. Лекин он сулҳе, ки ў нигоҳ медорад, сулҳи ҳақиқӣ нест. Ин сулҳи рӯйнокист, сулҳи аслий нест, ки ба мӯҳлати дароз тӯл дода метавонад.

Сулҳҷӯй бошад, бо муҳаббат меравад ва ў ростиро гуфта, ба конфронтасия меравад, то ки мусолиҳае, ки дар натиҷаи он пайдо мешавад, то абад боқӣ монад. Ў муносибати сунъӣ ва рӯйнокиро нигоҳ намедорад. Ў ростӣ, муҳаббат ва ростқавлиро меҳоҳад. Ў дар пушти табассуми сиёсӣ хафагиро пинҳон карданро рад мекунад ва бо муҳаббати далерона, ки ҳеч вақт хичолатманд намегардонад, сулҳро пойдор мекунад.

Ҳудо бо инсоният маҳз ҳамин тавр рафтор мекунад. Ў

ДОМИ ШАЙТОН

намехоҳад, ки ягон кас талаф шавад. Лекин ба хотири начоти одам бо ростӣ ба созиш намеравад. Ӯ мусолиҳаро дар асоси баҳшиши ҳақиқӣ мечӯяд, на дар шартҳои рӯйнокии инсонӣ. Ин чунин бандҳои муҳаббатро инкишоф медиҳад, ки ҳеч хел бадӣ пора карда наметавонад. Ӯ барои мо ҷони Худро фидо кард. Мо фақат мисли Ӯ рафтор карда метавонем.

Дар хотир дошта бошед, ки асоси ҳама чиз муҳаббати Ҳудо аст. Он ҳеч гоҳ ҳичзолатманд намегардад, суст намешавад ва хотима намеёбад. Он манфиати худро намечӯяд. Муҳаббат ба ҳашм намеояд ва хафа намешавад (1-ум Қўринтиён 13:5).

Ҳаввории Павлус навишта буд, ки муҳаббат ҳар гуноҳро мағлуб мекунад:

Ва дар он ҳусус дуо мегӯям, ки муҳаббати шумо дар дониш ва мулоҳизакорӣ торафт афзун гардад, то шумо дарк намоед, ки чӣ беҳтар аст, барои он ки дар рӯзи Масеҳ пок ва беайб (дар матни англисӣ «бе ҳафагӣ») бошед, ва аз самари адолат пур шавед, ки он ба василаи Исои Масеҳ барои мо ҷалол ва ҳамду санои Ҳудост (Филиппиён 1:9-11).

Муҳаббати Ҳудо – ин калид барои озодшавӣ аз доме, ки ҳӯраш ҳафагӣ мебошад. Лекин ин бояд муҳаббати фаровон бошад – муҳаббате, ки доимо дар дилҳои мо рушд мекунад ва мустаҳкам мешавад.

Чӣ қадар бисёр одамон имрӯз дар ҷомеаи мо ҳастанд, ки бо муҳаббати рӯйнокӣ фирефта шудаанд, ки сухан меронад, аммо амал намекунад. Муҳаббате, ки моро аз пешпоҳӯрӣ нигоҳ медорад, ҷони худро худфидокорона барои некӯаҳволии ҳатто душмани худ медиҳад. Агар мо маҳз дар ҳамин гуна муҳаббат гардем, фирефта намешавем ва ба ҳӯраки шайтон намеафтем.

ХОТИМА

ҚАДАМҲОИ АМАЛӢ

Ҳангоми хондани китоби мазкур Рӯҳи Худованд ба шумо муносибатҳоеро аз гузашта ё аз замони ҳозира дар зиндагии шумо метавонист хотиррасон кунад, ки дар қадом чое шумо чизе бар зидди касе пинҳон доштаед. Ман ҳис мекардам, ки Худованд маро роҳнамоӣ мекунад, ки аз шумо ҳоҳиш намоям, ки ҳамроҳи ман бо дуoi оддии озодшавӣ дуо кунед.

Лекин пеш аз дуо кардан аз Худованд ҳоҳиш кунед, то ки ӯ ҳамроҳи шумо аз гузаштаи шумо гузарад ва ба шумо ёрӣ диҳад, ки он одамонеро, ки шумо аз онҳо хафа ҳастед, ба хотиратон биёрад. Дар ҳомӯшӣ дар назди ӯ бимонед, вақте ки ӯ ба шумо нишон доданро сар мекунад, ки ин одамон кистанд. Аз паси чизи набуда шикор карданатон лозим нест. Ӯ аниқ ва равшан ба хотири шумо он одамонро меорад ва дар шумо ҳеч хел шакку

ДОМИ ШАЙТОН

шубҳа намешавад. Дар он вақте ки Ӧ ин корро мекунад, шумо метавонед ба хотир биёред, ки чй гуна дардро дар вақташ аз сар гузаронидед. Натарсед. Ӧ дар назди шумо мешавад ва шуморо тасаллӣ медиҳад.

Дар он вақте ки шумо айби бароятон расондаро сар дода, он одамонро мебахшед, дар пеши чашми худ ҳар яке аз ин одамонро як ба як тасаввур кунед. Ҳар яки онҳоро шахсан ва алоҳида-алоҳида бахшед. Он қарзеро, ки онҳо аз шумо доранд, бекор кунед. Сипас бо ин дуо дуо кунед, аммо худро фақат бо ин калимаҳо маҳдуд нақунед. Ин дуоро ҳамчун роҳнамо истифода баред ва ба Рӯҳи Худо иҷозат дижед, ки шуморо роҳбарӣ кунад.

*Падари Осмонӣ, дар номи Исо, ман иқрор мешавам,
ки бар зидди Ту бо он гуноҳ кардам, ки он одамонеро,
ки маро ҳафа карданд, набахшидам. Ман дар ин
тавба мекунам ва аз Ту бахшиш мепурсам.*

*Инчунин, ман иқрор мешавам, ки худам бе Ту онҳоро
бахшида наметавонам. Барои ҳамин, ман аз тамоми
дили худ қарор мекунам, ки онҳоро мебахшам (Номи
онҳоро гузоред, сар дижед ва ҳар яки онҳоро якто –
якто бахшед). Ман ҳар он кори баде, ки онҳо нисбати
ман карданд, бо Ҳуни Исо мешӯям. Онҳо аз ман дигар
ҳеч чиз қарздор нестанд. Ман гуноҳҳои онҳоро, ки
бар зидди ман карданд, мебахшам.*

*Падари Осмонӣ, чуноне ки Ҳудованди ман, Исо, аз
Ту ҳоҳиши кард, ки онҳоеро, ки бар зидди Ту гуноҳ
карданд, бубахший, ҳамчунин ман низ дуо мекунам,
ки бахшиши Ту ба онҳое, ки бар зидди ман гуноҳ
карданд, биёяд.*

*Ман аз Ту ҳоҳиши мекунам, онҳоро баракат бидех ва
онҳоро ба муносабати бо Ҳуд наздиктар биёр.*

Омин.

Акнун дар дафтар номи он одамонеро, ки шумо сар додед,

нависед ва қайд кунед, ки фалон рӯз шумо қарор кардед, ки онҳоро мебахшед.

Эҳтимол, ба шумо лозим меояд, ки барои аз ҳафагӣ озод мондан, машқ кунед (агар ин баёнот бароятон нофаҳмо бошад, боби 13-умро аз нав хонед). Ба худ ўҳдадорӣ гиред, ки барои онҳо ҳамин тавр дуо мекунед, ки гӯё барои худатон дуо мекарда бошед. Қайдҳои навиштагиатон ба шумо ёрӣ медиҳанд, ки инро дар хотир нигоҳ доред. Агар фикрҳо ақли шуморо тирборон карданро давом диҳанд, онҳоро ба воситаи Каломи Худо як сӯ партоед ва қарори худро барои бахшидан эълон кунед. Шумо аз Худо файзи Ӯро ҳоҳиш кардед, то ки бахшида тавонед. Боҷуръат бошед, ва дар роҳи имон ба таври нек талош намоед.

Агар донед, ки дили шумо боқувват ва устувор шудааст, ба назди онҳо равед. Дар хотир дошта бошед, ки шумо бо мақсади оштишавӣ ба хотири онҳо рафта истодаед, на барои манфиати худатон. Ин корро карда, шумо барои худ ғалабаро кафолат медиҳед (нигаред Матто 18:15). Ин ба ҷашми Худо писанд меояд.

Ӯро, ки қодир аст шуморо аз фурӯ ғалтидан нигоҳ дорад ва дар шодӣ беайб ба ҳузури ҷалоли Худ бииистонад, яъне Худои ҳакими якто ва Начотдиҳандаи моро ба воситаи Исои Масеҳи Худованди мо, ҷалол ва шавкат, қудрат ва салтанат бод аз азал ва дар замони ҳозира ва то абад. Омин.

– Яҳудо 24-25

Х: ПОТЕНСИАЛЕРО, КИ ХУДО БА ШУМО ДОДААСТ, АФЗУН КУНЕД



Оё шумо боре худро дар Подшохии Худо ҳамчун тамошобин ҳис кардаед? Эхтимол, шумо медонед, ки ягон кореро бояд ба ичро расонед, vale фахмида наметавонед, ки ин чий коре аст. Бисёре аз моён бо ҳаёти худ таъсири бузург расонидан меҳоҳанд, vale, шояд, шумо саволҳои бечавобе доред, ба мисли:


- Чий тавр фахмидан мумкин аст, ки ман иродай Худоро барои ҳаёти худ аз даст надода истодаам?
- Истеъдодҳои нотакрори ман дар бунёди Подшохии Худо то қадом дараҷа аҳамият пайдо карда метавонанд?
- Ман чий гуна диллур буда метавонам, ки потенсиали ба ман додаи Худоро истифода мебаррам?
- Агар ман дар “хидматгузорӣ” набошам, оё даъвати ман камаҳамият аст?
- Чий тавр тавозунро дар байнни оромиши ёфтани дар файзи Худо ва амал кардан барои Подшохии Ӯ нигоҳ дошта метавонам?
- Чий тавр ҳатто дар ҳолати дудилагӣ ва хатар тарсро аз худ дур карда, ба пеш ҳаракат карда метавонам?

Дар ин китоби пурмазмун муаллиф Чон Бивер ба омӯзиши ҳамаҷонибаи Китоби Муқаддас такя мекунад ва қиссаҳои аҷоибро истифода мебарад, то ки барои ба таври дигар фикр кардани шумо оиди даъвати худ ва барои фахмидани он, ки чаро он барои Худо мухим аст, кӯмак кунад. Ин китобро хонда истода, шумо афзун кардани атоҳои худодода ва истифода бурдани потенсиали худро ёд мегиред!

Дар **MessengerX.com**  дастрас аст

MessengerX

Роҳ ба шогирдӣ барои ҳар кас, дар ҳар ҷо





- Ройгон бо бештар аз 120 забонҳо
- Ҳамчун барнома ва онлайн дастрас аст
- Маводҳое, ки барои такомули рӯйхонии шумо нигаронида шудаанд
- Саргузашти ҳаёт ва роҳи шогирдии худро тадқiq кунед



Китобхонаи пурраи маводҳоро барои шогирдсозии Messenger дастрас мекунед – китобҳои электронӣ, дарсхои видео ва аудиоӣ, аудиокитобҳо, Китоби Муқаддас... Дар тамоми дастгоҳҳои худ тамошо кунед, хонед ва шунавед.

MessengerX.com



Дар тамоми ҷаҳон дар App Store ва Google Play дастрас аст.

Аз доми марговари душман халос шав

Китоби **ДОМИ ШАЙТОН** яке аз домҳои пурфириебро фош мекунад, ки шайтон онро истифода мебарад, ки имондоронро аз хости Худо дур кунад – ин хафагист. Аксарияти одамоне, ки ба ин доми шайтон афтиданд, ҳатто онро намефаҳманд.

Фирефта нашав! Ту бо хафагӣ дучор мешавӣ ва аз ту вобастааст, ки он ба муносибати ту бо Худо таъсир мекунад ё не. Ҷавоби ту ояндаатро муайян мекунад. Агар ту дуруст масъалаи хафагиро ҳал кунӣ, ту на таънаомез, балки бокувваттар мешавӣ.

Дар ин нашри даҳсолагии китоби машҳураш Ҷон Бивер нишон медиҳад, ки чӣ тавр ту метавонӣ аз хафагӣ озод зиндагӣ кунӣ ва аз фикронии афсусхӯрӣ ҳалос шавӣ. Зиёда аз 400000 нусхай ин китоб чоп шудааст. Дар ин китоб шаҳодатҳои одамоне ҳаст, ки баъд аз хондани ин китоб тағиیر ёфтанд.

Ту ба саволҳои душвори зерин ҷавоб меёбӣ:

- Чаро ман дар бораи ходисае «фикри худ»-ро гуфтан меҳоҳам?
- Чӣ хел ман бо фикрҳои нобоварӣ ва шубҳа мубориза бурда метавонам?
- Чӣ кор карда метавонам, ки боз дар бораи дардҳои гузашта фикр накунам?
- Чӣ тавр ман ба одаме, ки маро саҳт ранҷонд, аз сари нав бовар карда метавонам?

Ин китоб барои аз «доми хафакунандай» душман халос шудан ба ту ёрӣ мерасонад ва туро қавӣ мекунад, то ки ту, аз хафагӣ озод истода, бо Худо муносибати бемонеа дошта бошӣ.



Ҷон Бивер ва ҳамсараваш Лиза муассисони Messenger International мебошанд. Ҳизматгузор ва муаллифи беҳтарин, Ҷон далерона ва дилчасп ҳақиқати бегузаштро баён мекунад. Ҳоҳиши ў дастирий кардани калисои маҳаллӣ ва пешвоён аст, ки новобаста аз макон, забон ё вазъи молиявӣ аз ин захираҳо истифода бурда метавонанд. Ба ин максад мавадҳои ў ба зиёда аз 120 забон тарҷума шуда, миллионҳо нусха аз ҷиҳати стратеги ба пасторҳо ва пешвоёни тамоми чаҳон паҳн карда шудаанд.



MessengerX

Барои сабткуниҳои ройгон ва сабти видеогии пайдарҳам ба MessengerX.com ташриф оред.



Бисёрӣ доништани мекӯҳад:
Да ин ҷонибии ӯ



Messenger
INTERNATIONAL

Ин китоб аз ҷониби муаллиф тӯхфа аст.
На барои фурӯш.

